

ВАЗОРАТИ ФАРҲАНГИ ЧУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН  
ПАЖӮҲИШГОҲИ ИЛМӢ-ТАДҚИҚОТИИ ФАРҲАНГ ВА ИТТИЛООТ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ

MINISTRY OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN  
RESEARCH INSTITUTE OF CULTURE AND INFORMATION

**ПАЁМНОМАИ ФАРҲАНГ**

*Наширии илмию таҳлилӣ*  
**2018, № 1 (41)**

**ВЕСТНИК КУЛЬТУРЫ**

*Научно-аналитическое издание*  
**2018, № 1 (41)**

**HERALD OF CULTURE**

*Scientific and analytical edition*  
**2018, № 1 (41)**

**Душанбе – 2018**

**ПАЁМНОМАИ ФАРҲАНГ**

**Муассиси маҷалла**

Пажӯҳишгоҳи илмӣ–тадқиқотии фарҳанг ва иғтилооти  
Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон

**Комилзода Шариф**

**САРМУҲАРРИР:**

Номзади илмҳои педагогӣ, доғсент, директори  
Пажӯҳишгоҳи илмӣ–тадқиқотии фарҳанг ва иғтилооти  
Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон

**Раҳимӣ Дилшод**

**ЧОНИШИНИ САРМУҲАРРИР:**

Номзади илмҳои филологӣ, муовини директори  
ПИТФИ оид ба корҳои методӣ

**Муродов Мурод Бердиевич**

**МУҲАРРИРИ МАСҶУЛ:**

Доктори илмҳои филологӣ, профессор, мудири шуъбаи  
ахбори омма ва табъу нашри ПИТФИ

**Раҳмонзода Абдуҷаббор Азиз**

**ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ:**

Доктори илмҳои филологӣ, профессор, академики  
Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ёрдамчии  
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои  
рушиди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа

**Муллоаҳмадов Мирзо**

Доктори илмҳои филологӣ, профессор, узви вобастаи  
Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

**Суфизода Шодимаҳаммад**

Доктори илмҳои филологӣ, директори  
Китобхонаи марказии илмии ба номи Индира Ганди и  
АИ ҶТ

**Камолов Ҳамзахон**

Доктори илмҳои таърих, сарходими институти  
таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи  
Аҳамди Дониши АИ ҟТ

**Бўриев Қурбоналий**

Номзади илмҳои таърих, доғсент, директори Хонаи  
китоби Тоҷикистон

**Зубайдов Абӯбакр**

Номзади илмҳои таърих, доғсент муовини директори  
ПИТФИ оид ба илм

**Саъдиев Шуҳрат**

Номзади илмҳои таърих, доғсент, ходими илмии

**Мачалла аз соли 2000 интишор мешавад.**

Мачалла дар Вазорати фарҳанги Чумхурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шуда, дорои «Шаҳодатнома»-и №0167/мч, аз 04 августи соли 2015 мебошад.

Шаҳодатнома дар бораи ба қайдгирии давлатии захираи иттилоотӣ №1131300269 аз 17 сентябри соли 2013.

Шартномаи литсензионии №532-09/2013 аз 12 сентябри соли 2013 ҶММ Китобхонаи илмии электронии номгӯи иқтибосирӣ илмии Россия.

КФНГМ КВД «Почтаи тоҷик», рақами индекс 77728.

Дараҷаи илми мавод, саҳеҳи арқом, санаду иқтибосҳо ба дӯши муаллифон аст. Нашри мавод тањҳо бо ризояти нашрия сурат мегирад.

ISSN 2306-6423

**Нишонӣ: Душанбе, хиёбони Н. Қаробоев, 17**

**(опёнаи 2).**

Тел.: (+992 37) 233-84-58; сомона: [www.pitfi.tj](http://www.pitfi.tj); [farhangnoma.tj](http://farhangnoma.tj)

© Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии Фарҳанг ва  
иттилоот, 2018

## **ВЕСТНИК КУЛЬТУРЫ**

### **Учредитель журнала**

Научно-исследовательский институт культуры и информации  
Министерство культуры Республики Таджикистан

**Комилзода Шариф**

### **ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:**

Кандидат педагогических наук, директор Научно-исследовательский институт культуры и информации  
Министерство культуры Республики Таджикистан

**Рахими Дилшод**

### **ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:**

Кандидат филологических наук, заместитель  
директора НИИКИ по методической работе

**Муродов Мурод Бердиевич**

### **ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:**

Доктор филологических наук, профессор, зав. отделом  
СМИ и издательского дела НИИКИ.

**Рахмонзода Абдулжаббор Азиз**

### **РЕДКОЛЕГИЯ:**

Доктор филологических наук, профессор, академик  
АН РТ, помощник Президента Республики  
Таджикистан по проблемам развитии общества и  
связь с общественностью

**Муллоахмадов Мирзо**

Доктор филологических наук, профессор, член  
корреспондент АН РТ,

**Суфизода Шодимаҳаммад**

Доктор филологических наук, директор научной  
центральной библиотеки имени Индира Ганди АН РТ

**Камолов Хамзахон**

*Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии им. Ахмада Дониша АН РТ*

**Буриев Курбонали**

*Кандидат исторических наук, директор Дома книги Таджикистана*

**Зубайдов Абубакр**

*Кандидат исторических наук, зам. директора НИИКИ по научной работе*

**Саъдиев Шухрат**

*Кандидат исторических наук, доцент*

**Журнал издается с 2000 года.**

Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры Республики Таджикистан, имеет регистрационное «Свидетельство» №0167/ж, от 17 мая 2012 г.

Свидетельство о государственной регистрации информационного ресурса №1131300269 от 17 сентября 2013 г.

Лицензионный договор №532-09/2013 от 12 сентября 2013 года с ООО Научной электронной библиотекой Российской индекса научного цитирования.

Унитарное Предприятие районов центрального подчинения ГУП «Почтаи Точик», номер почтового индекса 77728

ISSN 2306-6423

Адрес: Душанбе, проспект Н. Карабаева, 17 (2 этаж).

Email: Тел.: (+992 37) 233-84-58; сайт: [www.pitfi.tj](http://www.pitfi.tj); [farhangnoma.tj](http://farhangnoma.tj)

©Научно-исследовательский институт культуры и информации, 2018

## **HERALD OF CULTURE**

### **Founder of the journal**

Research Institute of Culture and Information (RICI),  
Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan

**Komilzoda Sharif**

### **EDITOR IN CHIEF,**

*Candidate of pedagogical studies, Director of the Research Institute of Culture and Information of Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan*

### **VICE-EDITOR IN CHIEF**

**Rahimi Dilshod**

*Candidate of philological studies, Vice-director of the RICI for methodical issues.*

**Murodov Murod Berdievich**

**RESPONSIBLE EDITOR:**

*Doctor of philological studies, Professor, Head of the Department of Mass Media and Publishing issues of the RICI.*

**EDITORIAL STAFF:**

**Rahmonzoda Abdujabbor Aziz**

*Doctor of philological studies, Professor, Academician of the AS RT, Assistant of the President of the Republic of Tajikistan on social development issues and relation with society.*

**Mulloahmadov Mirzo**

*Doctor of philological studies, Professor, Member-correspondent of the AS RT.*

**Sufizoda Shodimuhammad**

*Doctor of philological studies, Director of the Central scientific library of the Academy of Sciences named after Indira Gandhi.*

**Kamolov Hamzakhon**

*Doctor of historical studies, Main scientific worker of the Institute of History, Archeology and Ethnography named after Ahmad Donish, AS RT.*

**Buriev Kurbonali**

*Candidate of historical studies, Director of the Book Chamber of Tajikistan.*

**Zubaydov Abubakr**

*Candidate in historical studies, Vice-director of the RICI for science.*

**Saadiev Shuhrat**

*Candidate in historical studies, docent.*

**The journal publishes since 2000.**

The journal was registered in the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan and obtained the Certificate №0167/jr in August 4, 2015.

Certificate of the State registration on informational resource №1131300269 since September 17, 2013.

License contract №532-09/2013 since September 12, 2013, Ltd. Russian Science Citation Index, Russia.

**Unitary Organization of the districts under republic SOU «Pochtai Tojik», index number 77728.**

Authors are responsible for scientific level of the materials, correctness of facts and quotations of their articles. Publishing will take place according to editorial conclusion.

ISSN 2306-6423

**Address: Dushanbe, N. Karabaev avenue 17.  
Tel: (+992 37) 233-84-58; e-mail: Website: [www.pitfi.tj](http://www.pitfi.tj); [farhangnoma.tj](mailto:farhangnoma.tj)**  
© Research Institute of Culture and Information, 2018

**ТДУ  
Комилзода III.,**

**СИЁСАТИ ФАРҲАНГӢ ОМИЛИ СУБОТ**  
**ВА ПЕШРАФТИ ҶОМЕА**  
(Андешаҳо дар ҳошияни суханронии Пешвои миллат  
зери унвони «Фарҳанг ҳастии миллат аст»)

Мақола дар заминаи суханронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳттарам Эмомалӣ Раҳмон бо зиёйён таълиф гардидааст. Бистуми мартаи соли 2001 суханронии Ҷаноби Олӣ зери унвони “Фарҳанг ҳастии миллат аст” ба аҳли зиёи кишвар ироа гардид, ки дар таърихи фарҳангии ҳалқи тоҷик саҳифаи рахшонро боз қард. Ин суханронӣ пас аз даҳ соли Истиқлолияти кишвар баргузор гардид, ки ҳамакнун аркони давлати тоҷикон маҳкам ва устувор гардида, дар ҷодаҳои мубаффақият қадамҳои ҷадид мегузошт. Дар ин суханронӣ як наවъ арзишҳои бадастомада мавриди таҳлил қарор гирифтанд ва фарҳанг омили асосӣ унвон гардид. Бо як усули хос ва рамзи шашора гардид, ки Истиқлолияти давлатӣ, Ваҳдати миллӣ ва дигар арзишҳои даврони Истиқлолият ҳамагӣ самараи фарҳангии волои ҳалқи тоҷик мебошанд. Дар суханронии мазкур сиёсати фарҳангӣ мавқеи намоён дошт. Ин таваҷҷӯҳ аз он дарак медод, ки дар тӯли ҳукуматронӣ Сарвари давлати тоҷикон ҳеч гоҳ аз мероси фарҳангии ниёғон қанор нарафта, сиёсати фарҳангиро асоси кори хеш қарор додаанд. Ин боис гардида, ки Президенти фарҳангпарвари кишвар ҳамроҳ бо ҳалқи фарҳангсоолори худ давлату ватанро аз вартаи нобудӣ раҳоӣ бахшад ва ватандориву сулҳпарварии миллати тоҷикро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ намояд.

Дар мақола бо такя ба андешаҳои Ҷаноби Олӣ исбот шудааст, ки ягона унсуре, ки миллати тоҷикро дар марҳилаҳои гуногуни таърихӣ ҳифзу муаррифӣ намуда, дар олам мақоми олӣ бахшидааст, фарҳанг мебошад. Ба андешаи муаллифони мақола таърих нишон додааст, ки сиёсатҳои аз фарҳанг орӣ инқилобҳои бузурги сӯзандаро ба вуҷуд овардаанд ва боястӣ, ки қабл аз инқилобҳои сиёсӣ, инқилобҳои фарҳангӣ барто шаванд ва садду монеаи ҳатарҳои замони муосир гарданд. Дарвоҷеъ, яке аз руқнҳои сулҳу суботи тоҷикон арзишҳои фарҳангӣ бою гании миллати тоҷик мебошад. Бинобар ин, Ҳукумати мамлакат арзишҳои фарҳангӣ миллӣ ва умумибашариро ба инобат гирифта, зарур шуморид, ки ҳамасола дар ҷумҳурӣ таҷлили “Рӯзи фарҳанг” баргузор карда шавад.

**Калидвозжаҳо:** Пешвои миллат, Ҷаноби Олӣ, Президент, истиқлол, фарҳанг, сиёсат, сиёсати фарҳангӣ, миллат, зиёӣ, Наврӯз, тоҷикон.

Аз замоне, ки сарвари давлати тоҷикон, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти мамлакат муҳттарам Эмомалӣ Раҳмон, зимоми давлати Тоҷиконро ба дӯш гирифт, оҳиста-оҳиста тамоми паҳлӯҳои гуногунҷанбаи давлат ба тағири тараққӣ ва таҳаввулоти назаррас рӯ овард. Аз ҳама таҳаввули бесобиқа ва фаромӯшнопазири таърихӣ, пас аз омадани чунин шахсияти боҳирад, баҳамойиву бунёд, сулҳу субот ва таҳқими кишвари парокандаву парешон ва дар вартаи фано

қарордошта маҳсуб мегардад, ки мислашро таърихи халқи точик шоҳид нагаштааст. Ҳифз ва барқарор сохтани аркони шикаста, аммо ба тамом наафтодаи давлат, аз нахустин иқдомоти босуръати Ҷаноби Олӣ ба ҳисоб меравад, ки шоёни зикру тақдир мебошад. Қобили зикр аст, ки сарвари давлат бозсозиро дар як они воҳид тавассути ду ҷабҳа шурӯъ намуданд, ки он неруи моддӣ ва маънавиро дар бар мегирад. Дар идораи давлат нерӯҳои маънавиро асоси маъхази сиёсати хеш қарор дода, баҳри таҳқими давлати фурӯпошида чанд андозае, ки ба қувваҳои моддӣ такя менамуд, аз он бештар ба қувваҳои маънавӣ низ эътимоди комил варзид. Бояд гуфт, ки такягоҳи маҳкам ва устувори ў дар барқарорсозии давлат, бёгумон илму маърифат, хиради азалии ниёғон ва аз ҳама асосӣ фарҳангги воло ва созандай миллати тоҷик буд. Агар хирадмандӣ, ақлу идроқ, истифодаи улуму маориф, зиракиву ҳушёрӣ, ҷаҳонбинии васеъ, таҷрибаҳои санҷида, дурандешӣ ва маҳсусан арзишҳои волои фарҳангӣ мавҷуд намебуд, бешак сулҳу субот, ҳамгирой ва пешрафту тараққӣ ҳаргиз аз мавҷудияти худ дарак дода наметавонист. Пас аз баҳудойӣ ва неру қасб намудани пояҳои асосии давлати тоҷикон, Ҷаноби Олӣ мустақиман рӯ ба илму маориф ва фарҳанг овард. Чунки ў аз таҷрибаҳои оламшумули хеш дарк намуда, яқин ҳосил карда буд, ки асоси ҳар давлат ба илму фарҳангги воло устувору побарҷо ҳоҳад буд. Тамоми суханрониҳое, ки сарвари давлат дар тӯли даврони Истиқлолият тақдими қиширҳои гуногуни чомеа намуданд, аз баҳсу гуфтутӯйи фарҳангӣ орӣ нестанд. Ҳатман дар ҳар як суханронӣ атрофи фарҳанг андешаҳои ноб, ҷумлаҳову ибораҳои пурмаънӣ ва созанди зикри худро ёфтаанд, ки аз аҳамияту зарурат ва созандагии фарҳанг дарак медиҳанд. Маҳсусан дарки ноби ў буд, ки аҳли зиёву фарҳангро ба зудӣ дар атрофи худ ҷамъ намуд, бо онҳо сухбатҳову гуфтутӯҳо, машваратҳову маслиҳатҳо, расонидани қумаки моддиву маънавӣ ба онҳо ва мавриди таваҷҷӯҳи ҳоси худ қарор додани онҳо мебошад. Яке аз анъанаҳои сутудаи Ҷаноби Олӣ, ки аз овони Истиқлолияти кишвар то имрӯз тантана дорад, суханронии солона бо аҳли зиёву фарҳангни кишвар мебошад, ки фавоиду манофеи он то ба имрӯз ба қасе пӯшида нест. Маҳсусан унсури тақдирсози фарҳанг дар суханрониҳои Президенти мамлакат бо зиёйёну фарҳангииён мақоми фароҳ ва пурбахсро соҳиб аст. Ҷаноби Олӣ ибтидои ривоҷи ин анъанаи созандаро дар фасли зебои баҳор, қудуми ҷаҳони Наврӯзи аҷам, 20 март мушахҳасу муайян намудаанд, ки басо рамзӣ буда метавонад. Ҷаноби Олӣ, зиёӣ, Наврӯз, баҳор ва фарҳангро бо ҳам алоқаманд зикр намудаанд, ки дарвоҷеъ ин алоқамандии табии низ мебошад. Мисли ин ки ин унсурҳо аз яқдигар чудо буда наметавонанд ва истеҳкомбахши яқдигаранд. Чунон ки ҷаҳони Наврӯз дар ин ақида ҳамчун таҷассумгари фарҳанг арзёбӣ гардидааст. Яъне он ҷаҳнест, ки фарҳангни миллати тоҷикро бо тамоми арзишҳояш ба сурати ҷаҳонӣ ё ҷисм дароварда, тасвир меқунад ва ба оламиён нишон медиҳад. Чуноне ки роҳбари давлат дар суханронии 20 марта соли 2001 дар матлаи сухани хеш таъкид намуда буданд: *“Мулоқоти мову шумо дар арафаи иди Наврӯзи оламафрӯз, яке аз идҳое, ки таҷассумгари фарҳангӣ қадимаи халқҳои ориёинажод ва майриқзамин аст, сурат мегирад”* (Ҷилди 3, с. 517).

Бегумон санаи мазкур барои халқи тоҷик, маҳсусан аҳли зиёву фарҳанг, пурраҳамият мебошад. Ҳосатан 20 марта соли 2001 дар фарҳангӣ миллиати тоҷик ва мавқеи зиёни фарҳангӣ мақоми хос ва нақши барҷаста дорад. Ҷунки нахустин бор ибораи пурмаънӣ ва пурраҳамияти “Фарҳанг ҳастии миллиат аст”, дар он воҳӯрӣ танин андоҳт. Аз он пас шӯбҳае нест, ки дар фарҳангӣ миллиат ва кору амали фарҳангӣ зиёни мамлакат тараққиёт ва пешрафтҳои бесобиқа ба амал омаданд. Ин ибораи хосе буд, ки ба пояҳои фарҳанг устуворӣ, ба самъу зехни фарҳангӣ зиёни миллиатдӯсти кишвар таркиши мусбӣ ва дар масири ҳаракати онҳо таҳрики созандаро ба амал овард. Пасон, аз суханронӣ то суханронӣ бо зиёни, қазияҳои гуногунҷанбаи соҳаи фарҳанг, мушкилоти соҳа мавриди баҳсу баррасӣ қарор гирифт, батадриҷ рушд намуд ва ислоҳи ҳамаҷонибаи худро пайдо кард. Суханрониҳои Президенти Мамлакат аз сол то сол тағйир ва дигаргунӣ қасб кард ва таъсири гуногунҷанбаи худро дар самтҳои муҳталифи фарҳангӣ кишвар гузошт. Баҳри исботи анҷеша бар он таъқид менамоем, ки ин ҳама моли таъриҳ аст, дар сафаҳоти таъриҳ сабгу мастрӯр гардидаанд ва таъриҳ оинаест, ки ҳодисоту воқеоти замонро дар худ бехато инъикос намуда, тақдими башар месозад. Ба қавле сатрҳои маҳфузи таъриҳӣ ба ҳар бадҳоҳу ногавонбин иҷозат намедиҳанд, ки ҳақиқатро таҳриф намуда, худро нисбати он нобино нишон бибиҳад. Имрӯз он ҳама суханрониҳои Пешвои Миллатро саҳифаҳои таъриҳ ҳифз намудааст, ки бидуни таҳрифу табдил дастраси ҳамагон мебошанд ва воқеияти таъриҳро чун оина инъикос менамоянд. Бояд гуфт, ки аслан ҷумлаи созандай “Фарҳанг ҳастии миллиат аст” унвони суханронии соли 2001-уми Сарвари давлат буд, ки ҳамчун оғози сухан таваҷҷӯҳи сомонро ба худ ҷалб намуд ва унвони як суханронии аҳамиятнок дар саҳифаҳои таъриҳ маҳфуз ҳоҳад монд. Қабл аз соли 2001, албатта суханрониҳои хос атрофи фарҳанг, ҳамчунон бо зиёни кишвар сурат мегирифт, аммо суханронии 20-уми марта соли 2001 моҳияти маҳсусро соҳиб буда, тӯли 17 сол аст, ки занҷираи он барҳам нахӯрдааст. Дар он суханронӣ Ҷаноби Оли қотеона ва бо ҷиддияти тамом ҳарф зада, ба фарҳанг рисолати созанд ва тақдирсозро иртибот бахшида, ислоҳи ҳама ҷанбаъҳову соҳаҳои кишварро ба ислоҳи он рабт додаанд, ки сиёсати фарҳангӣ дар раъси кор қарор гирифтааст.

Омезиши фарҳанг бо сиёсат аз оғози ҳукуматронии Пешвои Миллат возеху ошкор ба назар мерасад. Арзишҳои фарҳангӣ, ки асосу аркони ҳар амал дониста шудаанд, ҳеч гоҳ дар марҳилаҳои ҳукуматронии ӯ аз сиёсат ҷудо нағашта, дар канор намондаанд. Ба ақидаи Ҷаноби Оли сиёсати фарҳангӣ ҳамчун маҳаки асосии давлатдорӣ унвон мегардад. Сарвари давлат барҳақ гуфтаанд: “*Беҳуда нест, ки мо сиёсати фарҳангиро як руқни мӯҳими сиёсати давлатдорӣ мешуморем*” (Ҷилди 3, с. 517). Дарвоҷеъ фарҳанг дар қашфи равишҳои зиндагии давлатҳои гузаштаву имрӯза, мавқеи иҷтимоӣ, маҳсусан сиёсии онҳо, чун оинаи тамомнамо арзёбӣ мегардад. Он ҷо ки мегӯянд: “*Фарҳанг ба назари ман, оинаест, ки дар он тамоми паҳлуҳои зиндагӣ акс меёбанд. Ва ин мизони дақиқу беминнат сатҳи сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоиву зехни ҷомеаро дар давраҳои*

*гуногуни таъриҳи инъикос карда, саҳми ҳар ҳалқу миллатро дар рӯшиди тамаддуни башарӣ мӯайян менамояд*" (Ҷилди 3, с. 522).

Дар ин андеша фарҳанг ба манзалаи тарозӯ арзёбӣ мегардад, ки дар имтиоди таъриҳи нақш ва саҳми милалу ақвоми дунёро дар пешрафту тараққии тамаддунҳои башарӣ мушаххас месозад. Қабл аз соли 2001, аниқтараш аз ибтидои ҳаракати нави давлатдорӣ то соли мазкур соҳаи фарҳанг яке аз паҳлухои фаъолияти асосии Президенти Мамлакат қарор гирифта буд ва ҳаргиз аз таваҷҷуҳи ў берун намондааст. Чунон ки Ҷаноби Олий дар он суханронии таъриҳӣ таъкид намуда буданд: "*Ҳукумати Тоҷикистон дар зарфи даҳ соли истиқлолият сиёсати гуногунпаҳлуи фарҳангиро таҳия карда, онро пайваста дар ҳаёт татбиқ менамояд. Дар ин давра пеш аз ҳама заминай ҳуқуқӣ ва илмии рӯшиди фарҳангни кишивар дар иртибот бо дигар соҳаҳои ҳаёти ҷомеа фароҳам оварда шуд*" (Ҷилди 3, с. 523).

Ин андеша ба мо хулоса мебахшад, ки бо вуҷуди нобасомониҳо ва даҳшатҳои солҳои аввали Истиқлолият пояҳои асосии фарҳангни тоҷикон, бо ташабbus ва сиёсати ғамхоронаи Пешвои Миллат, барқарор ва устувор гардонида шуда, марҳилаи нави тараққӣ дар ин соҳа оғоз гардидааст. Дар тӯли даҳ соли истиқлолият, ки аз нигоҳи сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва амниӣ саҳттарин ва ҳассостарин даварро ташкил медод, хушбахтона ин вазъи шадид руасои давлатро сардартум насохта, зеҳни фарогири онҳо ба ҳама паҳлухои ҳукуматдорӣ расидагӣ намудааст, ки маҳсусан таваҷҷуҳи хоси онҳо ба фарҳанг мебошад. Аз ҷумла: "*Консепсияи инкишиофи фарҳангни кишивар ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи фарҳанг" қабул гардидаанд. Шинохту гиромидошти мероси фарҳангии ниёгон, ҳифз кардану ба манфиати ҷомеаи имрӯза истифода намудани мероси таърихиву фарҳангии ҳалқ чун самти афзалиятноки сиёсати фарҳангии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯайян шудааст*" (Ҷилди 3, с. 523).

Дар он марҳила таҳияи консепсияи инкишиофи фарҳанг ва қабул гардидани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи фарҳанг" падидаи басо арзишманд ва созанда дар соҳаи фарҳанг муаррифӣ мегардад. Эҳё намудани арзишҳои фарҳангӣ, ҳифзу нигоҳдорӣ ва муаррифии он дар сатҳи байналмилалӣ амри зарур маҳсуб гардида, ин падида дар сиёсати пешгирифтаи Сарвари давлат ба хубӣ мадрак шудааст, ки баҳри равона соҳтани амрҳои зарӯрӣ дар ин самт таваҷҷуҳи ҷашнрас намудаанд. Мақом додани таҳқим ва тарғиби арзишҳои фарҳангӣ, дар раддаи сиёсатҳои афзалиятнок бозгӯ мекунад, ки фарҳанг дар радифи дигар соҳаҳои муҳими давлатдорӣ дар мадди аввал қарор гирифта, аҳамияти ба маротиб боло дорад. Таърихи ҳалқи тоҷик тӯлонӣ буда, марҳилаҳои муҳталифро паси сар кардааст, дар он мароҳили таъриҳӣ ба шебу фароз ва муборизаҳои пуршиддат мувоҷеҳ гардидааст. Хушбахтона аз ҳама он садду монеаҳои давраҳои гуногун миллати тоҷик ифтихорона ва сарбаландона берун омада, ягонагӣ, муттаҳидӣ, миллият ва хиради азалии хешро ба ҷаҳониён нишон додааст. Бояд гуфт, ки ин пирӯзихо ва наҷоти миллати тоҷик аз водиҳои ҳалокат ва вартаҳои нестӣ тавассути унсури созандай фарҳанг сурат гирифтааст. Ин нуктаро Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар он суханронии таъриҳӣ басо дақиқ ва муассир ҷунин зикр намудаанд:

*"Моро аз тамоми гармию сардиҳои рӯзгор, аз тӯғону буҳронҳои пурфоҷеаи таърих танҳо фарҳангу хирад наҷот додааст. Ва маҳз фарҳанги волои аҷодӣ тавонист, ки моро аз вартаи ҳалокат раҳонида, ба пойгоҳи сулҳу созиш ва ваҳдату яқдилӣ бирасонад"* (Ҷилди 3, с. 547).

Амиқтар фурӯ рафтан ба аъмоқу жарфҳои ин андеша, исбот месозад, ки бузургтарин дастовардҳои таърихии ҳалқи тоҷик, дар давраи навини давлатдорӣ, аз ҷумла Истиқлолияти давлатӣ, Ваҳдати миллӣ ва барқарор гаштани зудсуръати аркoni давлат, ки онҳо тақдирӣ ҳозираву ояндаи тоҷиконро ҳаллу фасл кардаанд, боиси ягонаи онҳо фарҳанг унвон мегардад. Ба таъкиди Ҷаноби Олий маҳз фарҳанг ва хиради азалии ҳалқи тоҷик аз ҳама анвои ихтилофот, даргириҳо, нофаҳмиҳо, нобасомониҳо ва пароқандагиҳо моро начот бахшида, ба орзуи гаронарзиш ва қарибингизор расонидааст. Таъкиди ботакрор ба созанд будани фарҳанги миллати тоҷик дар он аст, ки фарҳанги соҳибтамаддуни мо дар ҳударзишҳои бузурги аҳлоқӣ, муоширатӣ, ақлонӣ ва маҳсусан таҳаммулпазириро нигоҳ медорад. Масалан аз шаҳодати таърих бармеояд, ки дар дунё милалу ақвоми ғуногун аз бехирадӣ ва сатҳи пасти фарҳангӣ ба набардҳои хунин мувоҷeh гардидаанд, ки дар натиҷааш ҳазорҳо афродҷони ҳудро аз даст додаанд. Гузашта аз маргу мир кишварҳову шаҳрҳои қадимаву навқоматафрӯхта ҳама ба ҳок яксон гардидаанд. Аксари он наҷодпарастиву миллатгароиҳо ва ҷанғҳои бузург, аслан аз як мочарои ҳурду ноҷиз ва нофаҳмиву бефарҳангӣ сар задаанд. Ҳушбахтона фарҳанги волои миллати тоҷик ҳидоят намуд, ки тоҷикон ҳамдигарфаҳмӣ, таҳаммулпазирий бо ақл ҳукм намуданро пеша кунанд ва аввалан дар доҳили ҳуд, пасон бо кишварҳову миллатҳои дигар созиш намуда, аз вартаҳои ҳалокат берун оянд. Имрӯз вазъи дунё шаҳодат медиҳад, ки миллати тоҷик бо сарварии Пешвои хирадманди хеш чигуна дар муддати қӯтоҳ ватанро аз ҳолати сардаргумӣ, аз вартаи фано берун баровард, ки ба ин аҳсан бояд хонд. Аз нигоҳи дигар Президенти мамлакат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон берун овардани кишварро аз буҳрони шадиди сиёсӣ, ки қариб миллату давлат ба коми оташ ва нобудӣ рафта буд, қотеона ба фарҳанг иргибот медиҳанд. Акси маънии сухан ба мо ҳулоса меорад, ки адами фарҳангу хирад дар он рӯзҳои саҳти таъриҳӣ ба сулҳу салоҳ ва бунёду барқарор соҳтани давлат монеаи ҷиддӣ меовард. Имрӯз Тоҷикистонро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун давлати соҳибтамаддун, фарҳангсолор, таҳаммулгаро ва сулҳпарвар мешиносанд. Миллати тоҷик дар масири таъриҳ ба гиру дорҳо ва муборизаҳои беамони сиёсӣ рубару гардидааст, ки одатан дилҳоҳ миллат бо мувоҷeh гардидан ба ҷунин ҳолатҳо аз тараққиёту маънавиёт ба таври табиӣ таназзул ҳоҷад кард, маҳсусан аносими фарҳангӣ дар ҷунин авзӯъ ба гӯши фаромӯши ҳоҷанд рафт. Ҳушбахтона, миллати фарҳангсолори тоҷик дар ҳама вазъият ба ресмони қавии фарҳанг ҷанг зада, онро раҳо накарда, доимо дар фикри рушдӯ тараққӣ ва такомули он будааст. Ба ғунаи мисол кишвари ҳамсоя Афғонистонро мегирем, ки қариб ним аср мешавад, аз доми ҷангу ҷидол раҳоӣ намеёбад. Имрӯз мардуми афғон аз сиёсати фарҳангпарваронаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳасад мебаранду ба сиёсати омехтаву сардаргуми ҳуд нафрин меҳонанд. Онҳо таъкид мекунанд, ки орзу

мекунем, ки чанд рӯзе дар Тоҷикистон бошему неъмати сулху оромиро ҷашида пасон, ба қишивари худ бозгардем. Нахуст ба фарҳангу тамаддун ва сабру таҳаммули миллати тоҷик аҳсан меҳонанд. Ҷуноне Сарвари давлат таъкид мекунанд: *“Таърихи ҳалқи мо воқеаҳои басо фоҷиабор ва дар айни замон ибратомӯзро пешӣ назар меорад. Ниёғонамон ҷандин давлатдории аҷдодӣ ва тоҳтутозҳои хонумонсӯзи аҷнабиёнро паси сар намуда, бо меҳнати ҳалолу ҳиради воло дар баробари бунёд карданӣ шаҳрҳо, ободонии марзҳо коҳи бегазанди илму фарҳангро низ оғаридаанд, ки он роҳи ояндаи на танҳо тоҷикон, балки бисёр ҳалқҳои ҷаҳонро низ мунаvvар соҳтааст”* (Ҷилди 3, С. 523-524).

Як нигоҳи сатҳӣ ба ин андеша ҷанд маъниро ошкор месозад. Аз ҷумла ин аст, ки Президенти қишивар дар тӯли сарварии худ як лаҳза ниёғони хеш ва таҷрибаҳову мероси фарҳангии онҳоро аз назар дур насохтааст. Ин хислати нек ва посдорӣ малакаву қудрати фароҳро ба ӯ ато карда, боис гардидааст, ки қишивари фарҳангсолори мо пояҳои устувори худро гузорад. Аз зовияи дигар дарк мегардад, ки фарҳангги тоҷик дар ҳудуди мулки тоҷикон боқӣ намондааст, балки он тамоми марзҳоро убур намуда, нобиву нафосат ва ҳаққонияти худро ба оламиён нишон додааст. Фарҳанг дар ин андеша натанҳо муаррифгар ва ҳастии миллат, балки роҳнамо низ инъикос мегардад, ки нақши роҳнамоии худро ба миллатҳои дигар низ иҷро намудааст. Аз ҳулосаҳои Пешвои Миллат натиҷа ҳосил мешавад, ки оғариҷгор фарҳангро ҳамчун ҷузъи ҷудонашаванда бо хуну ҳилқати миллати тоҷик сириштааст, ки аз қаъри ҳазорсолаҳо ба мо паёми созанда меовард.

Инчунин сиёsat, иқтисод, иҷтимоъ, андешаҳову заҳираҳои зеҳни ҳар қавму миллат дар сояи фарҳанг метавонанд аз худ дарак диҳанд ва шинохти ин ҷанбаъҳои муҳими ҳаракати башарӣ тавассути фарҳангӣ он ба амал бароварда мешавад. Ҷунин ақидаҳо мавҷуданд, ки “...имрӯз фарҳангҳо нисбат ба сиёsat бештару пештар ҷомеаро идора кардан меҳоҳанд”, ки барҳақ аст. Дарвоқеъ имрӯз мо тавассути фарҳангҳо равиш ва шеваҳои ҳоси ҳаёти миллату қавмҳои дунёро шинохта метавонем ва метавон гуфт, ки баҳри шинохти миллатҳои гуногуни олам фарҳангӣ онҳо ягона муаррифари меҳварӣ буда метавонад. На ин ки шинохти мардумони дигар, балки гузаштагону ниёғони хеш ва равиши зиндагӣ ва шеваҳои сиёsatронии онҳоро тавассути фарҳанг метавон шинохт. Таърихи башарӣ дар таваққуфҳои ба қасрати худ исбот намудааст, ки дар ҳама ҷабҳаҳо нерӯҳои маънавӣ корсоз буда, аз қувваҳои моддӣ болотар меистанд. Аз ҷумла, дар иттиҳоду ягонагӣ ва пайвандгарии наслҳо нақши фарҳанг барҷаста ва намоён мебошад, ки садҳо намунаҳои олии онро таъриҳ ба мо мерос гузаштааст, ки ҷои баҳсу инкор надорад. Ҷунин моҳият водор намуд, ки Ҳукумати мамлакат баҳри рушду тараққӣ ва эҳёи паҳлуҳои дар канормондаи фарҳанг ҷораҳои зарӯрий андешад.

Бояд гуфт, ки гарҷанде миллати тоҷик соҳиби фарҳангӣ азалий аст, аммо дар марҳилаҳои гуногуни таъриҳ, дар давраҳои ҷудгона ва бо авомили муҳталиф ба таҳazzули фарҳангӣ мувоҷеҳ гардидааст, ки ҷои инкор нест. Аз ҷумла, дар ибтидои нооромиҳои солҳои навадуми асри гузашта ба қавле шикасти сиёсӣ як фосилаи кутоҳ боиси шикасти

фарҳангии ин миллат гаштааст, аммо хушбахтона ҷавҳари аслии фарҳанг аз хуни миллати тоҷик, аз рагу пайванд ва сиришташ ҷудо нагардид. Ин ҳама боис гардид, ки ин миллати кӯҳанбунёд ҳаракати босуръати дубораро барои эҳёи фарҳанг ба роҳ монад, ки он сабаби таҳқими сиёsat гардидааст. Дар саргаҳи бозсозиҳои сиёsat ва барномаҳои сиёsии Сарвари давлат бунёд ва барқарорсозии сареи давлат қарор дошт. Ӯ ҷаҳду талош меварзиd, ки дар муддати кутоҳ паҳлухои гуногунчанбаи кишвар, маҳсусан пойдевори фарҳангро асоси устувор баҳшад. Чунин дарк мешавад, ки Ҷаноби Олий бештар барои бунёди давлатдории фарҳангӣ аҳамияти вежа дода, ба қавле ба вучуди давлати бефарҳанг боварӣ надоштанд. Яъне давлат дар асоси фарҳанг аз ҳастии худ дарак дода метавонад ва давлати бефарҳанг вучуд дошта наметавонад. Инчунин барои бунёди давлати пуриқтидор, бонуфуз ва шинохта дар сатҳи байналмилаӣ, фарҳанг маҳаки асосӣ дониста мешавад. Бешак таъсиси давлати фарҳангӣ дар асоси фарҳангӣ волои сокинони он ба вучуд омада метавонад. Хушбахтона ҳалқу миллати тоҷик бо дарку хиради кӯҳани хеш ва ҳифзи арзишҳои фарҳангии ниёғони худ тавонист ба пояи чунин як давлати соҳибфарҳанг асос гузорад.

Бешубҳа имрӯz фарҳангҳоро хатарҳои ҷиддӣ таҳдиid доранд. Раванди ҷаҳонишавӣ нишон дода истодааст, ки фарҳангҳои пойдеворашон сусту заиф зуд ба коми оташ мераванд. Фарҳангҳои муқтадир, маҳсусан фарҳангӣ Farb меҳоҳад фарҳангҳои хурду кучакро бо ҳар роҳу восита тобеи худ гардонад. Таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки абарқудратҳои дунё нахуст афкори ҳар миллатро тавассути фарҳанг масмум соҳта, пасон онро батадриҷ ҳароб месозанд. Яъне барои шикаст ва пароқанда соҳтани ҳар давлат ҷанги фарҳангӣ қулай буда, дар мадди аввал қарор мегирад. Ибораи “Ихтилоф андозу ҳукм рон”, асосан дар миллати бефарҳанг бехирад татбиқ мегардад. Аммо миллати фарҳангсолор чунин андешаҳоро ҷуз найрангу фиреб ва иғво қоил намешавад. Чунин тамоюлоти манфирио Сарвари давлат барвақт дарк карда, таваҷҷӯҳи худро маҳсус ба фарҳанг равона намуд.

Дар шароити кунунӣ, ки раванди ҷаҳонишавӣ, гуфтутӯи тамаддунҳо ва гуфтутӯи фарҳангҳо ном гирифтааст, ҳар давлату миллат баҳри рушду тараққӣ ва ҳифзи арзишҳои миллӣ ҳама роҳу усулҳои муносибро мавриди истифода қарор медиҳад. Имрӯz миллатҳо ба рақобати шадид баромада, дар ҳар самт меҳоҳанд муваффақиятҳо ба даст оранд. Ҷаноби Олий барҳақ таъкид намуда, муваффақият дар ҷодаҳоро ба фарҳанг иртибот додаанд: *“Дар шароити нави таъриҳӣ муваффақият ба онҳое бештар мӯяссар мегардад, ки такя ба илму фарҳанг карда, арзишҳои маънавии ҳудогоҳиву ватанпарвариро тақвият медиҳанд, дар замиири ҳар ӯзви ҷомеа дарки зарурати пойдории амнияти миллӣ ва давлатиро ба вучуд меоранд”* (Ҷилди 3, с. 522).

Дар ин андеша фарҳанг унсури гуногунпаҳлу арзёбӣ мегардад. Агар аз як ҷониб, қисме аз муваффақиятҳо ба илму фарҳанг тааллук дошта бошанд, бегумон үнсурҳои дигари созанд низ мавҷуданд, ки аз ҷумла ҳудогоҳӣ, ватандӯстӣ ва ҳифзи амнияти миллӣ мебошанд. Як нигоҳи амиқ нишон медиҳад, ки ҳама ин үнсурҳои созанд ба фарҳанг омезиш дошта,

дар асари фарҳанги асила метавонанд ошкор гарданд. Чуноне аз ин андеша пайдост, Ҷаноби Олӣ дар саргаҳ фарҳангро қарор додаанд, пасон арзишҳои дигарро пай дар пай раддабандӣ намудаанд, ки ин гувоҳи аввалдараҷа ва аҳамитнокии фарҳанг мебошад. Метавон гуфт, ки тамоми арзишҳои маънавӣ, худшиносӣ, худогоҳӣ, ватандӯстӣ ва маҳсусан пойдории амнияти миллӣ ба фарҳанг вобастаанд. Аз ин лиҳоз Сарвари давлат суханронии соли 2001 худро бо зиёёни кишвар бо чунин андеша ҳусли мактабъ баҳшиданд: *“Аз ин рӯ, машварати имрӯзаи мо асосан ба дарки моҳияти сиёсиву иҷтимоии фарҳанг нигаронида шудааст ва моро зарур аст, ки авзои маънавию ахлоқии ҷомеааро мавриди таҳлили ҷиддӣ қарор дихем, аз талаботи ҳаёт ҳулосаҳои мантиқӣ барорем”* (Ҷилди 3, с. 522).

Ба ин маънӣ метавон ҳулоса кард, ки фарҳанг руҳу равони сиёсат буда, сиёсати бефарҳанг ба мисли часади берӯҳ аст. Таҷрибаҳову мушиҳидаҳо нишон медиҳанд, ки сиёсати бефарҳанг дар олам инқилобҳои бузургро ба миён овардааст ва меорад. Аз ин дидгоҳ қабл аз инқилобҳои бенафъ ва сузанда лозим аст, ки дар ҷомеаҳо инқилоби фарҳангӣ барпо гардад ва он боиси садду монеаи инқилобҳои сӯзанда гардад. Аз ин хотир яке аз қадамҳои нахустин дар роҳи инқилоби фарҳангӣ, тарғибу ташвиқ ва эҳёи арзишҳои фарҳангии ниёгон, таҷлили *“Рӯзи фарҳанг”* буда метавонад. Ҳушбахтона бо дастгирии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо такя ба сарчашмаҳои таъриҳӣ, маҳсусан мутобиқати ибораи созандай *“Фарҳанг ҳастии миллат аст”*, ба оғози фасли баҳор, бори аввали 20 марта соли 2018 ҳамчун *“Рӯзи фарҳанг”* ҷаши гирифта шуд ва ҳамасола ин анъана идома ҳоҳад ёфт.

**Комилзода Ш.,  
Исоев К.**

**КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР  
СТАБИЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**  
**(Размышления в контексте выступления Лидера нации  
“В культуре – бытие нации”)**

Статья написана в свете выступления Основоположника мира и национального единства – Лидера нации Эмомали Раҳмона *“В культуре – бытие нации”* на встрече с интеллигенцией страны от 20 марта 2001 года, которая явилась новой страницей в истории культуры таджикского народа. Данное выступление было оглашено Президентом страны после десятилетнего существования независимого развития Республики Таджикистан, когда государственная система страны значительно укрепилась и успешно осуществляло намеченные задачи.

В выступлении были освещены и проанализированы основные достижения и ценности достигнутые страной за прошедшие годы, среди которых, одной из главных упоминается достижения в области культуры. Символично было подчеркнуто, что государственная независимость, национальное единство и другие ценности периода Независимости,

являются результатом культурного наследия таджикского народа. В выступлении большое внимание было уделено государственной политике в сфере культуры. Это свидетельствует о том, что Глава государства таджиков в период своего правления не оставлял без внимания культурное наследие предков и руководствовался её достижениями в осуществлении политики в области культуры. Результатом целенаправленной политики Президента страны в деле спасения государства, было тесное единство с народом и торжество культуры мира, которая стало достоянием мирового сообщества.

В статье на основе выводов Президента страны подчеркивается мысль о том что, основным источником сохранения таджикской нации во всех периодах исторического прошлого и популяризации его всемирных достижений, является культура. Следовательно, одним из основополагающих факторов устойчивого мира являются культурные ценности таджикского общества. Исходя из этого, правительство страны учитывая значимость национальной культуры и его общечеловеческие ценности, приняло решение о введении ежегодного празднования "День культуры".

**Ключевые слова:** Лидер нации, Президент, независимость, политика, культура, политика в сфере культуры, нация, Навруз, таджики.

**Komilzoda Sh.**

**Isoev Q.**

## CULTURAL POLITICS AS THE FACTOR OF PEACE AND DEVELOPMENT OF SOCIETY

(Some sought on speech of the Leader of Nation titled “  
Culture is the existence of nation”)

The article is prepared basing on speech of the Founder of the National peace and unity – Leader of Nation, President of the Republic of Tajikistan, Mr Emomali Rahmon during his meeting with intelligentsia. In March 20, 2001 His Excellency had a speech titled "Culture is the existence of nation", which was addressed to the intelligentsia of the country and this event opened an exceptional page in the history of the Tajik people. This historical speech took place after ten years of the state independence, when Tajikistan put its stable and successful steps. In mentioned speech were analyzed reached success and culture was considered as a main factor of the stability. There was noted that State Independence, National Unity and other national values are results of the exceptional Tajik culture.

In the given speech the cultural politics had a special place. This is evident that the Head of the country during his governing period successfully used the cultural heritage of our ancestors in his political activities.

Authors of the article based on sought of the His Excellency comes to conclusion that a particular element which during the historical periods

defended Tajik nation from different harms and offered to it high prestige was Tajik culture. Thus day by day increases the need for culture and there are impossible to develop any sphere of the society beyond of cultural values.

According to opinion of authors, history showed that politics without culture lead to the revolutions and before the political revolutions should be take place cultural revolutions and this brings to prevent the threat of contemporary dangerous processes.

Indeed, the rich culture of Tajiks is factor of peace and harmony of people and the Government of Tajikistan paying special attention to these all declared "Day of Culture" in the country.

**Keywords:** Leader of Nation, His Excellency, President, independence, culture, politics, cultural politics, nation, intelligence, Navruz, Tajik.

УДК  
Раджабова Н.

## УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕКАХ

В статье определены факторы, связанные с необходимостью исследования научной проблемы управления инновационными процессами в сельских библиотеках Республики Таджикистан.

По мнению автора статьи, на сегодняшний день отсутствует научно обоснованная и четко сформулированная теоретико-методологическая и прикладная основа для повышения эффективности управления инновационными процессами в сельских библиотеках республики.

Отмечается, что разработка модели, алгоритма и технологии инновационной профессионально-педагогической деятельности библиотекаря сельской библиотеки, осуществима лишь в рамках системно-деятельностного подхода, который реализуется в соответствии с уже выявленными закономерностями.

**Ключевые слова:** инновационный процесс, управление инновациями, социально-психологические особенности, инновационная педагогическая деятельность, сельская библиотека, Республика Таджикистан, инновационная политика, модернизация социокультурной сферы, системно-деятельностный подход, творческий потенциал, самореализации личности.

Стратегический курс Правительства Республики Таджикистана на ускорение социально-экономического развития страны является по своей сути инновационным. Он нацелен на качественное преобразование таджикского общества: коренное обновление его материально-технической базы на основе современных достижений науки и техники, глубокие перемены в содержании и характере труда, материальных и духовных условиях жизни людей, активизацию всей системы политических, общественных и других социальных институтов.

В Послании Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Парламенту Республики (22.12.2016), было подчеркнуто, что «в то время, когда наука и технология продвигаются с космической скоростью, в таджикской науке редко наблюдаются инновации, и научные инициативы....» [7]. Далее Глава государства обязал научное сообщество Таджикистана обратить особое внимание на развитие фундаментальных разработок, в том числе и исследования связанные с инновационной деятельности отдельных социальных институтов.

В этой связи в современных условиях возрастает роль библиотеки как хранителя ценностей культуры и передачи их молодому поколению, которая имея в качестве цели развития всесторонней личности синтез всех накопленных человечеством духовных богатств, работает на будущее. «Каждая библиотека, как и любая иная организация, функционирующая в современных условиях, должна использовать резервы интеллектуализации всех сфер своей деятельности еще активнее, чем раньше, использовать инновации для обновления и совершенствования своей деятельности» [1, с.44].

Именно поэтому от уровня нацеленности библиотеки на внедрение инноваций зависит успех процесса формирования человеческой личности. Разумеется, что библиотека как информационная система призвана совершенствовать свою деятельность в соответствии с требованиями современного общества. Однако обновление всей системы библиотечного дела невозможно без обеспечения необходимой материально-технической базы конкретных библиотек, использования современных достижений научно-технического прогресса. Ускоренное развитие деятельности библиотек предполагает рациональное использование библиотечных ресурсов, повышение производительности труда библиотечных работников, улучшение качества библиотечно-информационной услуги, разнообразие условий, форм и методов общения с пользователями, в том числе и виртуальными. Следовательно, процесс изучения и внедрения инноваций в работе каждой конкретной библиотеки, формирование инновационного климата и инновационного мышления библиотечных работников, а также управления этими процессами приобретает особую актуальность.

О важности и актуальности инновационной политики государства в целом, и в области библиотечного дела, в частности, свидетельствуют принятые в последние годы Правительством Республики Таджикистан государственные нормативные документы и акты [2, 3, 5, 8], где наряду с целями, задачами и социальными функциями библиотек определены основные направления их инновационной деятельности. Ведущими и перспективными идеями этих документов являются идеи использования в библиотечно-информационной деятельности инновации с целью максимальной реализации имеющегося потенциала библиотеки как социальной системы, а также самореализации ее работников, развитие их духовно-творческих потенций.

Вопросы управления инновациями в сельских библиотеках в условиях преобразования сельской местности в Республике Таджикистан приобретают особую актуальность в связи с возрождением таджикского села, особенно горных регионов и сельской глубинки. Сохранение таджикского села в большой мере зависит от того, насколько в ней развита социально-культурная инфраструктура, в частности социокультурные учреждения, насколько эффективно реализуются социально-культурные функции библиотек. Появление новых видов и типов образовательных и культурных учреждений на селе, социокультурное возрождение села предъявляют особые требования к вопросам эффективного осуществления управления библиотечными учреждениями, в том числе и инновационными процессами в сельских библиотеках. Таким образом, возникает острая потребность в реорганизации всей системы управления библиотечным делом, в частности инновационными процессами в этой сфере.

«Специалистам библиотечного дела становится очевидным тот факт, что именно инновационный путь развития библиотек, обновление всех сторон их жизнедеятельности обеспечивают выполнение возложенной на них социальной миссии. Столь же очевидно, что реализация инноваций – наиболее рискованный способ осуществления профессиональной деятельности, сопровождающийся различными сложностями и препятствиями организационного, экономического и психологического характера. Устранение такого рода проблем требует использования научно обоснованных подходов к организации обновления библиотечной деятельности» [4, 3].

Изучение и анализ научно-педагогической литературы позволило установить, что на сегодняшний день есть интересные, но разрозненные подходы к изучению проблемы управления инновациями в библиотеках, а целостного представления еще не сложилось. Остаются спорными вопросы о содержательном аспекте понятий, особенностях технологии и управления инновациями, критериях оценки эффективности инновационных процессов, классификации инновации в библиотеках различного типа и т.д. Следовательно, необходимо принимать решение о разработке конкретных программ действий с учетом развития сельской библиотеки каждого региона. Более того, необходима система мер и способов, направленных на улучшение ситуации с управлением инновационными процессами в сфере сельского библиотечного дела.

Многочисленные исследования ученых в области библиотечного дела [1, 4, 10, 11, 12, 13, 14] показывают, что социально-культурная среда, в которой

функционируют библиотеки, в том числе и сельские, является важным условием переосмыслиния быстро изменяющихся реалий и требует повышенное внимание к подготовке будущего поколения – строителей нового таджикского общества с учетом процессов модернизации, происходящих на селе. Сегодня в Республике Таджикистан подавляющая часть библиотечных учреждений (87 %) находятся в сельской местности [9].

На селе возводится новая сельская библиотечная сеть, укрепляется ее материально-техническая база, внедряются новые информационные технологии, улучшаются социально-бытовые условия сельских библиотекарей, что способствуют закреплению библиотечных кадров на селе, активизируется общественность в вопросах управления социокультурными, в том числе и библиотечными учреждениями, которая проявляется не только в строительстве и реконструкции библиотек, но и в активном участии в информационной, культурной, образовательной и воспитательной деятельности сельских библиотек. Особенно мощный импульс дан этому процессу с принятием Закона РТ «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей», который стал ярким свидетельством того, что только совместными усилиями школы, семьи, библиотечных учреждений и общественности, можно добиться желаемых результатов в воспитательной работе и оживить социокультурную жизнь в целом.

Однако исследование социокультурной жизни сельского населения свидетельствует о том, что ощутимых качественных изменений в инновационной деятельности сельских библиотек еще не произошло. На поисково-констатирующем этапе исследования нами было обнаружено, что нынешнее развитие сельских библиотек не в полной мере удовлетворяет потребности современного таджикского общества в воспитании высокообразованных, духовно богатых, нравственно зрелых личностей. Небольшая часть сельских библиотек республики расположены в частных домах, вагонах, школах, зданиях джамоатов и других общественных местах.

Сегодня многие сельские библиотеки работают в инновационном режиме, однако управление ими, осуществляемое на основе устаревших механизмов, значительно снижает результативность и эффективность их функционирования. Следовательно, коренное преобразование таджикского села в условиях обновления социально-культурной среды, развитие аграрного сектора, важное место в котором отводится библиотеке, требует пересмотра управленических вопросов библиотечно-информационной деятельности, ориентированной, в первую очередь на обновлении всей системы библиотечно-информационного обслуживания, оптимально соотнести вопросы управления и самоуправления, проблемы централизации и децентрализации библиотечных учреждений.

Вместе с тем, анализ литературы по вопросам управления инновациями в библиотеках показывает что, несмотря на наличие научной и научно-методической литературы, все же отдельные аспекты проблемы управления инновациями в сельских библиотеках не нашли достаточного освещения и не стали предметом специального исследования. К их числу относится проблема изучения теоретических аспектов, решения практических способов и мер

оптимизации управления инновационной деятельностью библиотечных учреждений в условиях социокультурной среды таджикского общества.

Проблема исследования состоит в разработке оптимальных механизмов управления инновационной деятельностью сельских библиотек с учетом их специфики как результат проектирования современной модели и основ программы развития сельской библиотеки.

Эти обстоятельства продиктовали необходимость проведения специального исследования, цель которого – выявить специфические возможности и обосновать социально-педагогические и психологические механизмы оптимизации управления инновационной деятельностью сельской библиотеки как фактор социально-культурного преобразования таджикского села.

В исследовании осуществлен терминологический анализ основных понятий – новшество, нововведение, инновация, инновационная деятельность, инновационный процесс, управление инновациями, а также их научная трактовка.

Результаты теоретического анализа структуры и сущности инновационного процесса в сельских библиотеках легли в основу изучения сложившейся в библиотечной сфере Таджикистана практику организации нововведений.

Исследование строилось исходя из следующей гипотезы: оптимизация управления деятельностью сельских библиотек в условиях преобразования сельской социокультурной среды зависит:

- от создания на основе сочетания принципа централизации и децентрализации специфической библиотечной системы, характеризующейся наличием качественно новых элементов;

- от формирования и деятельности такой системы, которая должна отвечать библиотечно-информационным условиям, организационно отражающим социально-экономические и культурные преобразования в жизни таджикского села и повышать координацию действий всех компонентов системы;

- от того, насколько эффективно будет реализоваться программа оптимизации управления инновационным процессом в сельской библиотеке, предполагающая учет специфики функционирования всех ее структурных подразделений в условиях горных и высокогорных районов республики;

- от объединения усилий сельской библиотеки, семьи, школы и общественности, при ведущей организационной роли библиотеки в организации библиотечно-информационного обслуживания сельского населения; обеспечения эффективного сотрудничества библиотек города и села, направленного на выравнивание уровня информационной культуры, образовательной и социокультурной среды;

Для достижения поставленной цели и подтверждения выдвинутой научной гипотезы решены следующие задачи:

- изучить реальное состояние управления инновационными процессами в условиях сельской библиотеки и изменения социально-культурной среды, в том числе и информационной;

- выявить кадровые возможности сельских библиотек в оптимизации инновационного процесса в условиях сочетания централизации и децентрализации в управлении библиотечным делом;
- обосновать педагогико-психологические механизмы оптимизации управления инновационными процессами в сельской библиотеке и апробировать их на практике;
- разработать и экспериментально проверить программу и модель оптимизации управления инновационным процессом в сельской библиотеке, направленную на совершенствование всей системы библиотечно-информационного обслуживания сельского населения.

Таким образом, феномен управления инновационными процессами в сельских библиотеках, а также необходимость оптимизации данного процесса обусловлен внутренней потребностью самих работников сельской библиотеки в эффективной и качественной самореализации в сфере профессиональной деятельности. Как отмечают исследователи «постоянный, устойчивый и действенный психолого-педагогический интерес под влиянием целенаправленного самовоспитания и самосовершенствования перерастает в профессиональную привычку» [6].

Разумеется, особенности управления инновационными процессами в условиях сельской библиотеки не могут быть системно-целостно исследованы без формирования теоретико-методологического и прикладного обеспечения, поэтому выступают непосредственно в качестве предмета исследования для библиотечно-педагогической, социальной психологии и библиотечно-информационного менеджмента.

Все это определяет необходимость активного и всестороннего поиска конструктивных решений.

Социально-психологические особенности инновационной деятельности библиотекаря сельской библиотеки, на опыте работы специалистов названных учреждений могут явиться особо важным, приоритетным направлением их приведения в соответствие с требованиями современного таджикского общества.

С этой целью необходимо выявлять социально-психологические особенности и соответственно разработать психологическую составляющую модель управления инновационной деятельности библиотекаря сельской библиотеки в Республике Таджикистан.

Как отмечают специалисты «при этом эффективность педагогического воздействия во многом зависит от коммуникативных умений библиотекаря, от обладания им способностью психологического и педагогического воздействия на разные категории читателей» [10, 5].

Следует отметить, что инновационная деятельность библиотекаря сельской библиотеки, а также управления этим процессом может быть достигнута только в рамках научно обоснованных модели, алгоритма и технологий, которые обеспечивают эффективное использование их профессионального и творческого потенциала для плодотворной и всесторонней реализации профессиональных и педагогических задач в библиотечной сфере.

Следовательно, разработка модели, алгоритма и технологии управления инновационной деятельности библиотекаря сельской библиотеки, осуществима лишь в рамках системно-деятельностного подхода, который реализуется в соответствии с уже выявленными закономерностями. Рациональность управления инновационными процессами в условиях сельских библиотек может быть реализована на базе повышения уровня профессиональной компетентности его работников.

Эффективное развитие и рациональное использование творческого и профессионально-педагогического потенциала данной категории библиотекарей может быть достигнута лишь при учете социально-психологических, этнопсихологических и других особенностей деятельности библиотекаря в результате его персонификации.

Таким образом, глубокий и всесторонний научный анализ состояния управления инновационными процессами в сельских библиотеках Республики Таджикистан позволил нам выявить особенности его руководства в период суверенитета Республики, определить основные проблемы и преграды в этой сфере, выявить специфику подготовки библиотечно-информационных кадров для сельских библиотек, исследовать пути вхождения сельских библиотек Республики Таджикистан в единое информационное пространство, получить возможность непрерывно проанализировать управление инновационным процессом в сельских библиотеках, их обеспеченность библиотечными кадрами нового поколения и т.д.

## Литература

1. Войтова, И.В. Инновационная деятельность библиотек: стратегии и методы / И.В. Войтова // Вестник БАЕ. – 2013. – №13. – С. 44-47.
2. Закон Республики Таджикистан «О библиотечном деле» // Нормативно-правовые документы по библиотечному делу. – Душанбе: Недра. – С. 29-39.
3. Закон Республики Таджикистан «О научной деятельности и государственной научно-технической политике» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.president.tj/11>. (дата обращения: 16.02.2018).
4. Качанова, Е.Ю. Инновационная деятельность библиотек: Теория, организация, методика Дисс.....док. пед. наук. 05.25.03. – СПб, 2003. – С. 3.
5. Концепция развития культуры в Республике Таджикистан// Нормативно-правовые документы по библиотечному делу. – Душанбе: Недра. – С. 3-28.
6. Косиковский, А.Р. Педагогическая направленность профилактической деятельности участковых уполномоченных милиции [Текст]: Автореф. дис...канд. пед. наук. – М., 2006. – 27 с.
7. Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали Раҳмон 22.12.2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.president.tj/>
8. Программа инновационного развития Республики Таджикистан на 2011-2020 годы // Нормативно-правовые документы по библиотечному делу. – Душанбе: Недра. – С. 40-75.

9. Текущий архив Министерства культуры Республики Таджикистан за 2017 год.
10. Тикунова, И.П. Педагогическая деятельность библиотек [Текст] / И.П. Тикунова // Проект «Библиотечная школа Баренцева региона». – Архангельск, 1999. – С. 100-115.
11. Свергунова, Н.М. Библиотеки в социальных сетях: необходимость или дань моде / Н.М. Свергунова // Научные и технические библиотеки. – 2016. – №5. – С. 52-58.
12. Свирюкова, В.Г. Инновации в организации справочно-библиографического обслуживания в научной библиотеке / В.Г. Свирюкова // Вестник БАЕ. – 2016. – №2. – С. 25-27.
13. Скарук, Г.А. Электронные каталоги библиотек в борьбе за пользователя: «старые» и новые подходы /Г.А. Скарук // Библиосфера. – 2016. – №2. – С. 7-15.
14. Тесля, Е.В., Ольгина, И.Г. Кросс-технологии ситуационного центра для управления информационными ресурсами библиотеки: теоретический аспект / Е.В. Тесля, И.Г. Ольгина // Научные и технические библиотеки. – 2016. – №8. – С. 29-35.
15. Швец, М.Б. Новый облик библиотек. Что такое концептуальная реконструкция. 10 принципов создания библиотеки нового типа / М.Б. Швец // Библиотечное дело. – 2016. – №2. – С. 13-17.

**Раҷабова Н.**

## **ИДОРАИ ҶАРАЁНҲОИ ИННОВАТСИОНӢ ДАР КИТОБХОНАҲОИ ДЕХОТ**

Дар мақола омилҳои марбут ба зарурати тадқиқи масъалаҳои илмии идораи ҷараёнҳои инноватсионӣ дар китобхонаҳои деҳоти Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шудааст. Ба ақидаи муаллифи мақола дар замони имрӯз барои баланд бардоштани идораи ҷараёнҳои инноватсионӣ дар китобхонаҳои деҳоти Ҷумҳурии Тоҷикистон асосҳои илмӣ ва амалий мавҷуд нест.

Дар мақола қайд гардидааст, ки коркарди тарҳҳо, алгоритмҳо ва технологияи педагогиву қасбии фаъолияти китобдори китобхонаи деҳот танҳо дар қолаби муносибати фаъолияти бонизом ва дар мувофиқа бо қоннунгузориҳои мавҷуда сурат мегирад.

**Калидвозжаҳо:** ҷараёни инноватсионӣ, идораи инноватсионӣ, маҳсусияти иҷтимоӣ-психологӣ, фаъолияти инноватсионии педагогӣ, китобхонаи деҳот, сиёсати инноватсионӣ, навқунони соҳаи фарҳанги иҷтимоӣ, муносибати бонизоми фаъолият, иқтидори эҷодӣ, худамалкунии шахс.

**Rajabova N.**

**MANAGEMENT OF THE INNOVATIVE PROCESSES  
IN RURAL LIBRARIES**

This article is dedicated to the factors related to the necessity of study the scientific problem of managing innovative processes in rural libraries of the Republic of Tajikistan. According to the author, for today there is no scientifically substantiated and clearly formulated theoretical, methodological and applied basis for improving the management of innovative processes in rural libraries of the country.

It is noted that the development of the model, algorithm and technology of innovative professional and pedagogical activity of the librarian of the rural library is feasible only within the framework of the system-activity approach, which is realized in accordance with the already revealed regularities.

**Keywords:** innovation process, innovation management, socio-psychological features, innovative pedagogical activity, rural library, Tajikistan, modernization of socio-cultural sphere, system-activity approach, creative potential, self-realization of personality.

ТДУ

Умарова Н.

## ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИИ ИТТИЛООТИЙ-КОММУНИКАЦИОНӢ ДАР ФАҶОЛИЯТИ КИТОБХОНАҲО

Дар таҳқиқот роҳҳои истифодаи воситаҳои мусири иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар фаҷолияти китобхонаҳо мавриди омӯзиши қарор гирифтааст. Ҳамзамон дар таҳқиқот вазъи таъмини китобхонаҳо бо технологияи мусир ва сатҳи дастрасиву истифодаи онҳо аз ҷониби хонандагон таҳлил гардида, роҳҳои рафъи душвориҳо ва ҳалли масоили вуҷуддошта, нишон дода шудааст.

**Калидвожаҳо:** китобхона, китобхонаи электронӣ, хонанда, технологияи иттилоотӣ-коммуникатсионӣ, инноватсия, равандҳои инноватсионӣ, татбиқ.

Ба ҳамаи мо маълум аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷомеаи иттилоотӣ ворид гардида истодааст ва табиист, ки ташаккули фазои ягонаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионӣ, рушди босуръати технология ва бозори иттилоотӣ, ҳамкориҳои байналмилалии китобдорӣ-иттилоотӣ, мубодилаи илмӣ, техникиӣ, фарҳангӣ ҷараёнҳое мебошанд, ки воридшавии мамлакати моро ба ҷомеаи иттилоотӣ инъикос менамоянд. Вобаста ба ин Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 – уми декабри соли 2017 иброз намуданд, ки: «Мо бояд дарачаи рушди низоми инноватсияи миллӣ ва нишондиҳандаҳои азхудкунии технологияҳои иттилоотиву коммуникатсиониро беҳтар гардонем» [3].

Китобхонаҳо ҳамчун муассисаҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва маркази иттилоотӣ дар иттилоотонии чомеа нақши калидиро мебозанд ва ҷиҳати пешравии фаъолияти иттилоотии худ роҳандозии равандҳои инноватсиониро муҳим арзёбӣ мекунанд. Фаъолияти инноватсионӣ – ин яке аз самтҳои пешбарандай китобхона мебошад.

Татбиқи инноватсия дар фаъолияти китобдорӣ дар шароити имрӯзаи китобхонаҳо яке аз самтҳои муҳим ва афзалиятнок ба ҳисоб меравад. Китобхонаҳоро дар чаҳони муосир бидуни татбиқи равандҳои инноватсионӣ тасаввур кардан гайри имкон аст. Пеш аз он ки дар бораи то қадом сатҳ роҳандозӣ гардидани татбиқи инноватсиояро дар соҳаи китобдорӣ аниқ намоем, моро зарур аст, ки сараввал мағҳум ва моҳияти инноватсиояро мушахҳас намоем.

«Инноватсия» аз қалимаи англисии «innovation» гирифта шуда маънои навгонӣ, навигарии ҷоришудаеро мегӯянд, ки беҳтаршавии сифату самаранокии равандҳо ё маҳсулотро тибқи талаботи бозор таъмин менамояд [6].

Мағҳуми мазкур дар асри XX дар соҳаи педагогика тавассути асари муаллифи англис бо номи «Инноватсияҳои педагогӣ» ба доираи илмӣ ворид шудааст. Баъдан ин мағҳум дар соҳаҳои фарҳангшиносӣ ва иқтисодиёт истифода мегардад.

Истифодаи мағҳуми инноватсия дар риштаи китобдорӣ тавре олимӣ соҳаи китобдорӣ Матвеева Ирина Юрьевна қайд мекунад, «дар илми китобхонашиносӣ, библиографияшиносӣ ва информатикаи иҷтимоӣ истилоҳи «инноватсия» танҳо аз оғози соли 1990 ба таври васеъ истифода мегардад» [2].

Аз рӯйи таҳлилҳои Ирина Матвеева зери мағҳуми навгонии китобдорӣ мо натиҷаи фаъолияти эҷодии мутахассиси соҳаи китобдориро, ки ба амалинамоии навгонҳои китобдорию библиографӣ дар фаъолияти китобхона равона карда шудааст, мефаҳмем.

Китобхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо вучуди мушкилоти молиявӣ ва душвориҳои дигар, дар ин ҷараёнҳо худро фаъолона нишон медиҳанд. Дар китобхонаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ҳаҷми муайянни хуччатҳои электронӣ гирд омадааст.

Дар фаъолияти китобхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз дар даврони истиқлол татбиқи равандҳои инноватсионӣ ба роҳ монда шуд. Барои ин, пеш аз ҳама қабули як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи китобдорӣ мусоидат намуданд. Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти китобдорӣ» (01.08.2003), «Дар бораи иттилоот» (10.05.2002), «Дар бораи ҳифзи иттилоот» (2.12.2003) ва қабули се барномаи давлатӣ оид ба рушди соҳаи китобдорӣ: «Барномаи рушди фаъолияти китобдорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2006 – 2015», «Барномаи рушди Китобхонаи миллии Ҷумҳурии

Тоҷикистон барои солҳои 2006 – 2015», «Барномаи давлатии компьютеркунонии китобхонаҳои давлатию оммавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011 – 2013» ҷиҳати беҳтарнамоии фаъолияти китобдорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳандозӣ гардиданӣ як қатор равандҳои инноватсионӣ дар фаъолияти китобхонаҳо мусоидат намуданд [7].

Пайдо шудани компьютерҳои фардӣ ва истифодаи технологияи мусир дар фаъолияти китобхонаҳои Тоҷикистон навигариҳои зиёдеро ба миён овард. Дар ин робита нақши китобхонаҳо ҳамчун марказҳои иттилоотию фарҳангӣ дар қонеъ намудани эҳтиёчи очилии ҷомеа ба манобеи нав, аҳамияти муҳимро қасб намуданд. Бунёди китобхонаҳои электронӣ яке аз самтҳои муҳими фаъолияти инноватсионии китобхонаҳо ба ҳисоб меравад. Имрӯз китобхонаҳои сатҳи ҷумҳурияйӣ дорои китобхонаҳои электронӣ ва бо шабакаи байналмилалии интернет пайваст мебошанд. Яке аз китобхонаҳое, ки равандҳои инноватсионӣ дар фаъолияти он ба таври васеъ татбиқ гардидааст, Китобхонаи миллии Тоҷикистон мебошад. «Дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон низоми нави худкори раванди китобдорӣ-иттилоотӣ дар асоси яке аз барномаҳои дар соҳаи китобдории ҷаҳонӣ санҷидашуда «ALEPH» (Алеф) ба роҳ монда шуд.... Барои ба низоми нави худкори раванди китобдорӣ-иттилоотӣ мувофиқу созгор намудани ҳаракати системаи «китоб-хонанда-хониши» бори нахуст фонди Китобхонаи миллии Тоҷикистон тавассути рамзбандии вижай (штриҳкод) рақамгузорӣ карда шуд.... Фонди электронӣ ва китобҳои савтии мероси мусиқии ҳалқи тоҷик бунёд ёфта, дар он 50 асари оҳангозон ва мусиқишиносони Тоҷикистон ва беш аз 700 гуфторҳои савтии осори классикон ва адібони мусир, суруду оҳангҳои классикӣ ва ҳалқӣ ҷамъоварӣ ва ба истифодабарандагони китобхона пешниҳод шуд.... Ҳамзамон, «дар соҳтори Китобхонаи миллии Тоҷикистон Шуъбаи автоматикунонии раванди китобдорӣ-иттилоотӣ амал меқунад, ки фаъолияти хешро бо мақсади созмондӣ, идора ва истифодабарии фондҳои электронӣ ва татбиқи технологияи иттилоотӣ-коммунтқатсионӣ дар китобхона ба роҳ мондааст» [1].

Ҳамчунин, бояд таъқид намуд, ки воситаҳои замонавии китобдорӣ аз қабили сканерҳои дастӣ, картҳои пластикӣ барои истифодабарандагони китобхона, рафҳои китобии замонавӣ маҳз дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон мавҷуд аст, ки ҷиҳати татбиқи равандҳои инноватсионӣ созгор мебошад.

Бояд зикр намуд, ки татбиқи равандҳои инноватсионӣ на танҳо дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон, балки дар кулли китобхонаҳои кишвар новобаста аз навъи онҳо ногузир аст, зоро, пешравиҳои илму техника ва зиёд гардиданӣ талаботҳои нави хонандагон аз кулли китобхонаҳо татбиқи равандҳои инноватсиониро дар фаъолияти онҳо тақозо меқунад. Танҳо аз нав бо роҳу усуљҳои ҷадид ба роҳ мондани тамоми самтҳои фаъолияти китобдорӣ

имконият медиҳад, ки китобхонаҳо имрӯз ва дар оянда аз уҳдаи ичрои вазифаҳои иҷтимоии дар наздашон буда, бароянӣ.

Ҷалби бештари хонандагон ба китобхонаҳо ва саргарми омӯзиши мутолиа намудани наслҳои оянда аз фаъолияти инноватсионии китобхонаҳо вобаста мебошад. Табиист, ки навгониҳо таваҷҷуҳи хонандагонро бештар ҷалб менамояд ва хонандай имрӯз дунболи навгониҳост. Хонандагони китобхонаҳо дар асри XXI бештар ба иттилоотӣ саҳеху дақиқ ва очилан дастрас намудани он ниёз доранд. Иттилооти носаҳеху бардуруғ ва нокомил табии истифодабарандаро хира гардонида, эътимоди хонандаро аз китобхона коста мегардонад. Очилан ичро нагардиҳани дарҳостҳои муштариён бошад, далели воқеии ҷавобгӯ набудани фаъолияти китобхона ба талаботи замон аст. Азбаски технологияи муосири иттилоотӣ дар фаъолияти китобхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи зарурӣ роҳандозӣ нагардидааст, мушкиниҳои дар боло зикр гардида дар раванди хизматрасонӣ дар онҳо дида мешавад. Ҳусусан, дар китобхонаҳои ноҳияҳо ва ҷамоату деҳоти ҷумҳурий, ки бо технологияи замонавӣ таъмин нагардидаанд, сифати хизматрасонӣ дар сатҳи паст қарор дорад. Аксарияти ин китобхонаҳо хонандагони сершумори худро кайҳо аз даст додаанд. Аз як ҷониб, ногувор будани вазъи молиявии китобхонаҳо ва аз ҷониби дигар, надоштани малакаю маҳорати истифодаи технологияи муосир дар фаъолияти қасбии кормандони онҳо боиси татбиқ нагаштани равандҳои инноватсионӣ ва дар зинаи поён қарор доштани вазъи хизматрасонӣ ба муштариён гардидааст.

Бояд зикр намуд, ки беҳдошти вазъи фаъолияти китобхонаҳо ҳамчун муассисаҳои муҳимми фарҳангӣ яке аз ҳадафҳои стратегии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. Аз ҷумла, Пешвои миллат дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (22 – уми декабри соли 2017) таъкид намуданд, ки: «Моро зарур аст, ки фаъолияти муассисаҳои таълимии санъату ҳунар, осорхонаву китобхонаҳо, театрҳо ва марказҳои фарҳангиро беҳтар гардонем, аҳли ҷомеаро ба ин муассисаҳо ҳарҷӣ бештар ҷалб қунем ва бо ин роҳ ба раванди баланд бардоштани сатҳи маърифату маънавиёти аҳли ҷомеа, алалхусус, наврасону ҷавонон, яъне наслҳои ояндасози миллат ва рушди фарҳангии миллий тақкони ҷиддӣ бахшем» [3].

Китобхонаҳо барои рақобатпазир будан дар баробари дигар марказу воситаҳои иттилоотрасон вазифадоранд, ки дар фаъолияти худ навгониҳоро дар равандҳои гуногуни хизматрасонии китобдорӣ мавриди истифода қарор дилҳанд ва сатҳу сифати хизматрасониро беҳтар намоянӣ.

Имрӯз дар баробари пешравиҳои назаррас дар соҳаи китобдорӣ камбудиҳо низ вучӯд доранд. Аз ҷумла:

- аксари китобхонаҳои деҳот то ҳол бо технологияи иттилоотӣ-коммуникатсионии муосир мӯчаҳҳаз нагардидаанд;

- бештари бинои китобхонаҳои деҳот таъмирталаб мебошанд ва фондҳои китобхонаҳо бо адабиёти тозанашр сари вақт таъмин карда намешаванд;

- имрӯз китобхонаҳои марказии ноҳияҳо дорои тақрибан 3-4 компьютер бошанд ҳам, баъзеашон то ҳол ба шабакаи Интернет пайваст нашудаанд;

- бештари китобхона-филиалҳо то кунун соҳиби компьютер нашудаанд;

- аксари кормандони китобхонаҳо дорои маълумоти гайрикасбӣ мебошанд ва албатта чунин вазъият боиси суст шудани татбиқи равандҳои инноватсионӣ дар фаъолияти китобдорӣ гардидааст;

- дар китобхонаҳо иттилоотҳои гирдовардашуда то охир тибқи муқаррароти соҳаи китобдорӣ гурӯҳбандӣ нашудаанд ва рақами гардонии онҳо ба таври бояду шояд ба роҳ монда нашудааст;

- дар як қатор китобхонаҳо ҳануз ҳам феҳристҳои анъанавӣ ташкил карда нашудаанд;

- якрангии чорабиниҳои оммавие, ки дар китобхонаҳо солиёни зиёд баргузор мешаванд;

Барои рафъи камбудиҳои ҷойдошта ва мувофиқ намудани самтҳои асосии фаъолияти китобхонаҳо ба талабот ва вежагиҳои ҷомеаи иттилоотӣ, ки ҳарчи бештар татбиқи инноватсионӣ дар фаъолияти китобхонаҳо тақозо менамояд, ба ақидаи мо, ҳалли чунин масоил ногузир аст:

- дар баробари таъмин намудани китобхонаҳо бо технологияи нави иттилоотӣ-коммуникатсионӣ, баланд бардоштани сатҳи дониши тахассусии китобдорон;

- тибқи барномаҳои дар соҳаи китобдорӣ татбиқшуда ҷорӣ намудани технологияи нави иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар фаъолияти китобхонаҳо;

- бо дарназардошли вежагиҳои истифодаи технологияи муосирроҳандозӣ намудани хизматрасонии китобдорӣ;

- бо истифода аз феҳристу картотекаҳои анъанавӣ ташкил ва барои истифода пешниҳод намудани феҳристу картотекаҳои электронӣ;

- мувофиқу созгор намудани ҳамаи самтҳои фаъолияти китобхонаҳо ба низоми нави худкори равандҳои китобдорӣ-иттилоотӣ.

## Адабиёт

1. Комилзода, Ш. Фаъолияти инноватсионии Китобхонаи миллии Тоҷикистон // Фаъолияти китобдорӣ дар Тоҷикистон: маҷмӯаи мақолаҳо. – Душанбе: Аржанг, 2017. – Китоби VI. – С. 57- 65.

2. Матвеева, И.Ю. Библиотечная инноватика: учеб. пособие / И. Ю. Матвеева; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2010. – 127 с.

3. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, мухтарам Эмомали Рахмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 22 декабри соли 2017 // Ҷумҳурият. – 2017. – 22 декабр.

4. Романов, П. С. Зарубежные библиотеки: финансовый менеджмент: науч.-практ. пособие. – М.: Либерея-Бибинформ, 2009. – 128 с.
5. Суслова, И. М., Дубенок, Т. Е. Организационное развитие систем управления современной библиотекой: учеб. пособие. – СПб.: Профессия, 2008. – 192 с.
6. Шосаидзода, С. Инноватикаи китобдорӣ: ҷанбаҳои назариявӣ ва методологӣ // Фаъолияти китобдорӣ дар Тоҷикистон: маҷмӯаи мақолаҳо. – Душанбе: Арҷанг, 2017. – Китоби VI. – С.10- 28.
7. Шосаидзода, С. Ташаккули фарҳанги иғтилоотии китобдорон // Фаъолияти китобдорӣ дар замони Истиқлолият / таҳияи Қ.Бўриев. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2012. – С.9-10.

**Умарова Н.**

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК**

В исследование рассматриваются вопросы использования информационно-коммуникационной технологии в деятельности библиотек. Также анализировано состояние обеспеченность библиотек современным технологиям, уровень доступности и использования читателей, намечены пути устранения недостатков и решение имеющих вопросов.

**Ключевые слова:** библиотека, электронная библиотека, читатель, информационно-коммуникационной технологий, инновация, инновационные процессы, внедрение.

**Umarova N.**

## **THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN LIBRARY ACTIVITIES**

In the article was examined the use of information and communication technology in libraries. Also were analyzed the condition and supplying libraries with modern technology, the availability and use of readers, the ways of elimination of defects and resolution of issues.

**Keywords:** library, electronic library, reader, information and communication technologies, innovation, innovation processes, implementation.

**ТДУ**

**Муродов М.,**

**Кудбиддинов А.**

# БАЪЗЕ ОМИЛҲОИ РУШДИ МАТБУОТИ МАҲАЛЛӢ

Таҳқиқоти зер ба яке аз масъалаҳои мубрами журналистикаи тоҷик баҳшида шудааст. Дар он вазъи матбуоти даврии маҳаллии кишвар ба таври умумӣ таҳлилу баррасӣ гардида, омилҳои инкишофи ин типи матбуот нишон дода шудааст.

Муаллифон бо таҳлили иҷмолии матбуоти мусир ба натиҷа мерасанд, ки дар замони истиқолияти давлатии Тоҷикистон ВАО, аз ҷумла матбуоти даврӣ пеш рафт. Агар дар соли 1992 дар кишвар ҳамагӣ 130 рӯзномаву маҷалла ба табъ мерасид, имрӯз теъдоди нашрияҳои даврӣ аз 600 зиёд аст. Ин ҳолат, аз як тараф, дар ташаккули типҳои гуногуни нашрияҳо мусоидат намуда бошад, аз сўйи дигар, боиси рангоранг гардидани мундариҷаи онҳо гардид.

Бо вуҷуди ин дар ҳолати рушди технологияи замонавӣ ва хуб гардидани шароити инновацioni матбуоти даврӣ ба проблемаҳои зиёд рӯ ба рӯ аст. Ба ҳусус матбуоти маҳаллии кишвар дар ҳолати нигаронӣ қарор дорад. Аз як тараф, буҳрони молиявӣ, аз ҷониби дигар, дуруст маърифат накардан омилҳои инновацioni ва дар баробари ин нарасидани рӯзноманигороди ҳирфай нашрияҳои маҳаллиро ба вазъи душвор гирифтор намудааст.

Дар мақола ин ва дигар мушкилот таҳлилу баррасӣ гардида, ба мақсади рушди матбуоти даврии музофотӣ омилҳои хоҷагию техникӣ, қасбӣ, рақобатпазирӣ ва мундариҷавӣ ба таври мушаххас нишон дода шудааст.

**Калидвожаҳо:** ВАО, матбуоти даврӣ, технология, инновация, фазои иттилооти, матбуоти маҳаллӣ, омил, таҳлил, баррасӣ, вазъ, рушд.

Васоити ахбори омма ва табъу нашр чун соҳаҳои дигари фарҳангу илми ҷумҳурӣ дар замони Истиқолияти давлатии Тоҷикистон ба дигаргунҳои сифативу миқдорӣ дучор омад, балки то андозае ҳусусият ва таъйиноти ҳудро дигар ҳам кард. Аз ҷумла, низоми васоити ахбори омма, ҳусусан матбуоти даврӣ, ки дар замони шӯравӣ типи ягона дошт, рангоранг гардида. Акнун низоми ВАО, хоса матбуоти давриро нашрияҳои расмию давлатӣ, иҷтимоию ҳизбӣ, ҳусусиву тиҷоратӣ, соҳавию кооперативӣ, умумиҷумҳуриявию ноҳиявӣ ва амсоли ин ташкил медиҳанд. Ҳамчунин вобаста ба талаботи ҷомеаи демократӣ ва рушди воситаҳои техникув технологияи қасбӣ, равандҳои инновацioni, аз як тараф, таъйинот ва муносибати расонаҳои ҳабарӣ бо аудитория, аз тарафи дигар, табиати кори васоити ахбори омма, ҳамчунин табъу нашр нисбатан дигаргун шуд.

Имрӯз дар ҷумҳурӣ 373 рӯзнома (102 адад давлатӣ ва 264 адад ғайридавлатӣ), 243 маҷалла (114 адад давлатӣ ва 129 адад ғайридавлатӣ) фаъолият менамоянд. Аз ин миқдор зиёда аз 80 нашрияи даврӣ ҳусусияти маҳаллӣ доранд. Рангорангии матбуоти даврӣ имкон медиҳад, ки тамоми паҳлухои ҳаёти иҷтимоӣ ва рӯзгори мардум бо ҷузъиёташ мавриди инъикосу баррасӣ қарор гирад. Мавриди фаъолият қарор доштани 33 шабакаи телевизионӣ, ки 22 адад ғайридавлатӣ ва 11 адад давлатӣ мебошад, гувоҳи дигари пешрафти ин соҳа аст.

Фаъолияти ВАО ҳамеша дар мадди назари Ҳукумати кишвар хоса Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. Имрӯз дар кишвар бо шарофати истиқолияти давлатӣ барои таъсиси расонаҳои ҳабарӣ, фарогирии фазои иттилоотӣ ва воқеъбинонаву холисона ба

роҳ мондани фаъолияти рўзноманигорӣ тамоми заминаҳои хуқуқиву қонунӣ мавҷудаанд. Гузашта аз ин Сарвари давлат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша ба рушди матбуот ва дигар воситаҳои ахбори озод таваҷҷӯҳи маҳсус зоҳир намуда, барои фараҳам овардани шароиту имкони дастрасии иттилооти расмӣ, қавигар намудани ҳамкории шахсони мансабдор бо журналистон ва ба минбари баланди таҷассумгари афкори созандагӣ додани он мекӯшад. Ба имзо расидани Амири Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ташкил ва баргузор кардани нишастҳои матбуотӣ» дар вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ пас аз ҷамъбасти натиҷаҳои ҳар семоҳа (2005, 4 март, рақами АП-1677) ва Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Дар бораи вокуниши шахсони мансабдор ба маводи танқидӣ ва таҳлилҳои воситаҳои ахбори омма (2009, 7 феврал, рақами 622) ва дар ду соли охир ба истифода дадани ду шабакаи телевизионӣ далели ин гуфтаҳост.

Бо ин вучуд дар шароити рушди технология, васоити электронии ахбор ва дар фазои иттилоотии кишвар доман густурдани Интернет вазъи матбуоти даврӣ, хоса матбуоти музофоти ва ғайридавлатӣ боиси нигаронист. Аз тарафи дигар, бо таъсири буҳрони молӣ ин типи нашрияҳо дар ҳолати буҳронӣ қарор дошта, нашрияҳои музофотӣ имкони саривақт ва бо теъдоди зиёд чоп шуданро надоранд, мазмуну мундариҷаашон нисбатан якранг аст, теъдоди нашрияҳои ғайридавлатӣ низ тадриҷан кам мешавад.

Натиҷаи омӯзишҳои сотсиологии ВАО-и Вилояти Суѓд ва шаҳри Курғонгеппа нишон дод, ки вазъи матбуоти даврӣ дар музофот на он қадар хуб аст. Нашрияҳои даврӣ ҳанӯз ҳам бо сифати хеле паст ва ғайримунтазам интишор мешаванд, мундариҷаи онҳо ҷандон рангоранг нест, дар инъикоси мавзӯъҳо ва чопи нашрияҳо ҳанӯз қолабҳои кӯҳна дунболагирӣ мешаванд. Дар ду соли охир фосилаи чоп ва теъдоди нашри рўзномаҳои маҳаллий рӯ ба коҳиш аст, аксари онҳо дар шакли шумораи муштарақ ба табъ мерасанд. Иллати дар чунин ҳолат қарор доштани матбуоти маҳаллий ҷудо нашудани маблағи зарурӣ, таъмин набудани нашрия ва нашриётҳо бо технологияи нави чопӣ, паст будани маоши кормандон, нарасидани кормандони таҳассусӣ, алоқаи ноустувор бо аудитория ва монанди ин мебошад.

Дар замони рушди воситаҳои электронии ахбор матбуоти даврӣ, аз ҷумла матбуоти даврии маҳаллий бояд хислат ва таъйиноти худро дигар кунад. Ба иборае, соҳтор ва фаъолияти он бояд ба талаботи замон мувоғиқ қунонида шавад. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки қисми зиёди нашрияҳои маҳаллий танҳо ба хотири ҳисобот вучуд доранд, матолибашон нисбатан якранг, баъзан бознашр ва ғайриҷолибанд. Нашрияи даврии ҳар маҳал, пеш аз ҳама, инъикосқунандаи ҳаёти ҳамон маҳал аст, он бояд мувафаққиятҳоро тарғиб ва камбудиҳоро холисона танқид ва афроди барҷастаи кору пайконро ба мардум муаррифӣ намояд, меҳнати ҳалол ва кӯшишҳои созандагии эшонро тараннум созад. Ба ин васила матбуот метавонад ҳамчун пули маънавӣ, аз як тараф, дар ташаккули фазои иттилоотии маҳали муайян, аз тарафи дигар, дар атрофи тоҷи муайян муттаҳид гардонидани мардум ва ба ин васила тадбиқи сиёсати давлату ҳукumat мусоидат кунад.

Пажүхишгоҳи фарҳангу иттилооти назди Вазорати Фарҳанги Ҷумҳурӣ имрӯз ҷиҳати омӯзиши васоити аҳбори омма ва табъу нашр метавонад ҳамчун ба як маркази бузурги тадқиқи соҳа табдил ёбад.

Хуб аст, ки ҳукумати кишвар чун ҷомеаи мутамаддин дарк сохтааст, ки дарвоҷеъ имрӯз фарҳанги дастрасии иттилоот ва омӯзишу коркарди он ба шевай навини талаботи рӯз мубгало аст, зеро имрӯз ҷаҳон дар ҳар як лаҳза таҳти таъсири иттилоот қарор гирифта, дигаргунни ҷомеа ба он вобастагӣ ва рабти амиқ дорад. Ҳамзамон қобили зикр аст, ки ҳокимијатҳои иҷроияи маҳаллӣ ячейкаи асосии рушди давлат ба ҳисоб мераванд. Махсусан дар шароити ҷаҳониshawии мураккаб ташвиқ ва тарғиб дар фазои як маҳал бо назардошти маҳсусиятҳову нозукиҳои худ таъсири амиқтару фавригар ва натиҷабаҳштар ба бор меорад. Ин заминаҳоро дар ҷомеаи имрӯzaи мо, пеш аз ҳама, соҳибистиқлолӣ, фазои рушдбаҳшандай тамоми омилиҳои алоқаву иттилоот ва қонунҳову василаҳои мусоидаткунандай рушди ин соҳа ба вучуд овардааст. Вобаста ба ин барои рушди воситаҳои аҳбори омма, хоса матбуоти даврии музофотӣ ҳалли чунин омилиҳоро зарур меҳисобем:

### **Омилиҳои ҳочагӣ ва техники**

1. Бунёди коргоҳи хосаи замонавӣ барои кулли идораҳои нашрияҳои даврии навоҳии кишвар, ё ҳадди ақал таҷдиди замонавии биноҳои меросии аз замони шуравӣ бοқимонда, ки дар ҳолати ногувор қарор доранд. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки дар баъзе ноҳияҳо коргоҳи нашрияҳо ва матбааи он фурӯҳта шуда, қисми дигар дар ҳолати садамавӣ ва ё нобоб қарор доранд. Ҳамзамон таҳқиқу таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки ҳар навъи матубот, аз ҷумла матбуоти маҳаллӣ (албатта дар ҳамbastagӣ ба сатҳи шароит ва қасбият) хосияти мутафовути таъсиррасонии худро дорад. Нашрияи ҳар маҳал оинаи он аст. Ин оина аввал ба худ бояд нигоҳ қунад. Агар худро зебо дид, пас аз дигарон ин зебоиро чӯё мешавад;

2. Таъмини идораҳои нашрияҳои даврӣ бо таҷхизоти навтарини корӣ, техниқаи қасбӣ ва ҳамчунин нақлиёти хизматӣ. Дар замони имрӯз бо вучуди рушди воситаҳои техникии дастрасии иттилоот, ҷамъоварии маълумоти худӣ (дихили кишварӣ ва ё маҳаллӣ) мушкил гардидааст. Ин гуна иттилооту маълумот на тариқи интернет, на телефон ва на мактуб ба даст оварда мешавад. Барои дастрасии он сари вақт дар ҷойи воқеа бояд ҳозир шуд. Барои сари вақт ба ҷойи воқеа расидан нақлиёти худӣ мебояд, ки беминнат кор иҷро гарداد;

3. Аз ҳисоби дотатсияи Ҳокимијатҳои маҳаллӣ ҷудо намудани маблағи коғӣ барои таҳия ва чопи рӯзнома. Барқарор намудани ҳаққи қалами муаллифон. Ин омил, агар аз як тараф, арзиши суханро баланд бардорад, аз сӯйи дигар, боиси ҳавасмандгардонии муаллифон ва ҳамкории бештари онҳо бо идораи нашрияҳои даврӣ мешавад. Чи қадаре ки ҳамкории омма бо редаксияҳо зиёд шавад, ҳамон қадар мундариҷаи нашрияҳо рангин, ифшии камбудиву мушкилот имконпазир ва нуфузи рӯзномаҳо баланд мегардад;

4. Бо мусоидати Раисони шаҳру ноҳияҳо таъмини идораҳои нашрияҳои даврӣ бо қоғази навъи сифати аъло, ки ҳусни аввалини рӯзнома дар шароити кунунӣ мебошад. То ҳол навад дар сади рӯзномаҳои маҳаллӣ дар қоғазҳои пастсифати замони шӯравӣ чоп мешаванд. Зоҳири рӯзномаро дигар кардан шарти нахустини ба бозори рақобат ворид шудани рӯзнома мебошад;

5. Ҳадди имкон ҳафтае як маротиба ба роҳ мондани чопи нашрияҳои даврии ноҳияҳои кишвар. Имрӯз ин типи нашрияҳо аз рӯйи фосилаи чоп дар як сатҳ қарор надоранд. Кисме може ду маротиба, қисми дигар дар моҳ як маротиба ва бархе дар шакли гоҳнома аз рӯйи имкон чоп мешаванд. Вазъ то ба он дараҷаест, ки имрӯз нашрияни маҳаллӣ ба як варақаи камтаъсири берӯҳ табдил ёфтааст. Дар замони шӯравӣ нашрияҳои ноҳиявӣ дар як ҳафта се маротиба нашр мешуданд ва чун як дастгоҳи неруманди таблиғи идеологӣ нақш доштанд. Дар чунин фосилаи чоп таъсири замонавӣ ва муназзамии рӯзнома гум шуда, танҳо барои таъриҳ бокӣ мемонад;

6. Ташкили почтаи электронӣ ва сомонаҳои худӣ. Бо усули обзор ҷой намудани мундариҷаи шумораҳои нашрия дар сомонаҳо. Мутгаассифона, то имрӯз баъзе нашрияҳои ноҳиявӣ на танҳо сомона, балки почтаи электронӣ ҳам надоранд. Дар шароити мусоид бидуни ин омилҳо фаъолияти нашрияҳои даврий номукаммал боқӣ мемонад. Онҳо бо чунин аҳвол дар сабқат ва рақобат ногавонанд;

7. То ба як ҷараёни хоси ташаккулу таҳаввул ворид гаштани матбуоти маҳаллӣ зарур аст, ки аз фаъолияти он аудиторияи васеъро оғаҳ созем. Дар ин самт агар дар радио ва телевизионҳои маҳаллӣ, ҳамчунин марказӣ ташкили барномаи хоси «Хулосаи матбуоти маҳаллӣ» ба роҳ монда шавад, ин як омили таконбахшанд ба ҷаҳони масъулину роҳбарони шаҳру ноҳияҳои алоҳида мешавад, ки нисбати ин дастгоҳи таблиғотии маҳаллӣ бетафовут мебошанд;

8. Паҳн намудани нашрияҳо бо роҳи обуна ва фурӯши чакана. Омӯзишҳо нишон медиҳад, ки теъдоди нашрияҳои навоҳии кишвар аз 4-5 ҳазор зиёд нест. Барои ноҳияе, ки 70-80 ҳазор аҳолӣ дорад ин теъдод кам аст. Ҳадди минималии адади нашрияҳои маҳаллӣ 800-900 нусхаро ташкил медиҳад, ки хеле нигаронкунанд аст. Муассисаҳо, ҷамоъатҳо ва корхонаҳои ҳар ноҳия, пеш аз ҳама, бояд ба нашрияни худ обуна шаванд ва ба ин васила дар мардумӣ гардонидани он саҳм гузоранд;

9. Ба раванди ислоҳоти матбуоти маҳалии кишвар даҳл кардани Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад суръати хос баҳшад, зоро сарфи назар аз мавҷудияти матбуоти марказӣ ва умуман дигар василаҳои иттилоотӣ дар музофоту минтақаҳо холигаҳи иттилооти маълуме вучуд дорад, ки он танҳо бо рушди ВАО- маҳаллӣ пур шуда метавонад. Онро дар журналистикаи психологӣ иқлими иттилоотӣ меноманд, ки омили асосии таъсир ба афкори иҷтимоӣ ва фазои маънавию ахлоқии ин ё он маҳал маҳсуб мейбад.

### Омилҳои қасбӣ

1. Дар сатҳи муовинони Раисони Ҳукматҳои ноҳия бардоштани мақоми сармуҳаррирон. Сармуҳаррир намояндаи Ҳукумати ноҳия аст. Ў бояд таҷрибаи ғанини зиндагӣ, фаъолияти пурсамири корӣ, ҷаҳонбинии васеи дунявӣ, қобилияти хуби ташкилотчигӣ ва масъулияти баланди роҳбарӣ дошта бошад. Фикри мазкур таҷрибаи замони шуравӣ мебошад, ки муҳарири нашрияни маҳаллӣ баробари котиби аввали ҳизбӣ тавассути рӯзномаи худ дар тарғибу ташвиқи идеологияи давр ва ташаккули ҳаёти иҷтимоӣ саҳим буд. Албатта дигаргун гаштани соҳтори иҷтимоӣ талаботи хоси худро пеш мегузорад, аммо

дар шароити иқтисоди бозорӣ таҳаввули таназзули кори нашрия, пеш аз ҳама, аз ў вобаста аст;

2. Ҷалби рӯзноманигорони ҷавонони лаёқатманд ба кори нашрияҳои даврӣ. Омӯзишҳо нишон медиҳанд, ки кормандони эҷодии аксари нашрияҳои маҳаллӣ рӯзноманигорони сабикадори ҳавасманд нестанд, ки сабабҳои гуногун дорад. Аммо сабаби асосӣ кам будани маош аст. Албатта, дар ҷалби мутахассисон сатҳи маош нақши муҳим дорад, аммо роҳҳои дигари ҷалби рӯзноманигорони ҳирфаиро бояд ҷӯст. Фарз кардем, бо иллати камии маош рӯзноманигорони ҷавон аз кор саркашӣ қунанд, сабикадорон ба нафақа раванд, фаъолияти нашрияҳоро кӣ давом медиҳад, анъана кучо мешавад, таъсири мактабҳои эҷодӣ ба кӣ мерасад. Табиист, ки дар ҳар соҳа, асосан, ҷавонон дигаргуниҳо ба вучуд меоранд, зеро диди онҳо дигар аст ва дар муқоиса бо насли қалонсол навгониҳои замонии иҷтимоиву қасбиро зуд мефаҳманд ва қабул мекунанд. Ба ин маънӣ, агар мо дар фаъолияти матбуоти маҳаллӣ дигаргунӣ ба вучуд оварда онро ҳамқадами замон гардониданӣ бошем, бояд роҳҳои ҷалби мутахассисони ҷавони қобил, дорон ҷаҳонбини васеъ, закиву ҳушӯр ва масъулиятаҳо ҷӯё шавем. Албатта, чунин ҷавонон бояд аз қасбияти рӯзноманигорӣ боҳабар бошанд, аммо табиист, ки ташаккули қасбияти рӯзноманигорӣ бидуни аз бар қардани донишҳои назарӣ ба вучуд омада наметавонад. Бинобар ин мудирони нашрияҳоро мебояд бо дастгирии ҳокимиюти мақомоти маҳаллӣ заминаи таҳсили кормандони эҷодии худро дар донишкадаҳои рӯзноманигорӣ ё омӯзишҳои кӯтоҳмуддат фароҳам қунанд. Дар ин замина ҳамчунин лозим аст, ки дар ҳамкорӣ бо Вазорати маориф ва илм қвотаҳои маҳсуси шомил ғаштани ҷавонони маҳаллӣ ба факултаву шуъбаҳои журналистики донишгоҳҳои қишвар ҷорӣ карда шавад;

3. Аксар вақт муҳаррирону сабикадорони нашрияҳои маҳаллӣ шиква аз он мекунанд, ки дар маҳалҳо ҷавонони ихтисосманд ба кори рӯзнома тамоман майли надоранд. Омилҳои ҳавасмандсозӣ дар ҷалби ҷавонон ба кори рӯзномаҳои маҳаллӣ вучуд доранд. Ин вазъ дар соҳаи маорифи қишвар вучуд дошт. Макотиби миёнаи деҳот аз муаллимони ҷавон танқисӣ мекашид. Бо дастури ҳукумати қишвар додани замини наздиҳавлигӣ ва аз хизмати ҳарбӣ озод намудани муаллимони ҷавон вазъи душворро дар давоми 2-3 сол барҳам зад. Имрӯз ҷавонон барои муаллими деҳот шудан талош доранд. Ин иқдомро барои беҳбуди фаъолияти рӯзномаҳо низ ба роҳ гузоштан мумкин аст. Мсьулон бояд баҳона пеш наоранд. Агар дар як ноҳия ба ҳисоби миёна 50-60 мактаб вучуд дошта, ҷамъияти меҳнатии ҳар яки он аз 15-20 нафар иборат бошад, дар ҳамон ноҳия ҳамагӣ як, ё ду нашрияи маҳаллӣ вучуд дорад, ки колективи он дар умум 6-7 нафар буда метавонад;

4. Ба таври силсила ба роҳ мондани бозомӯзии қасбӣ дар ҳамкорӣ бо Академияи ВАО-и ҷумҳурӣ. Дар ин замина истифода аз таҷрибаи рӯзноманигорони қишвари Русия ногузир мебошад, зеро феълан иртиботии мо бо ВАО-и русӣ аз нигоҳи заминаҳои фарҳангиву забонӣ хеле қарин гардидааст. Аз ҷониби дигар, дар фазои пасошуравӣ Русия натанҳо дар собиқ миқёси Иттиҳоди Шӯравӣ, балки дар ҷаҳон аз лиҳози пешрафту таҳаввули матбуоти маҳаллӣ дар яке аз ҷойҳои аввал қарор дорад;

5. Ба завқи хонандаи имрӯз ва талаби замон мувофиқ гардонидани мундариҷаи нашрияҳо. Имрӯз ба матбуоти маҳаллии мо хонанда бетаваҷҷуҳ ва ё бетараф аст. Ин қазияро метавон ба чанд омил нисбат дод. Омили асосӣ сатҳи пасти зиндагии мардум мебошад, ки имкони харидории нашрияҳои давриро надоранд. Аз тарафи дигар, паст будани маънавиёти ҷомеа низ дар канори ин омил қарор гирифтааст. Билохира ба завқи хонандаи ҷавон мувофиқ набудани матолиби нашрияҳо. Аз ин рӯ, гумон меқунем то замоне, ки рӯзномаҳонӣ ба унвони як ниёз зарурат пайдо нақунад, наметавон аз мавриди истиқболи ҳамагон қарор гирифтани нашрияҳои даврӣ ингизорӣ қашид. Бинобар ин мо бояд роҳҳоеро ҷуё шавем, ки зарурат ва аҳамияти рӯзнома миёни омма дарк шавад. Шояд ин ҷо эроде пайдо шавад, ки замони рӯзнома гузашт ва ин амал ногузир аст. Ба гумони мо, барьакс дар замони ҷаҳонишавӣ, ки таҳочуми авомили беруна ба фазои иттилоотии қишвар тадриҷан зиёд шуда истодааст, такя кардан ба матбуоти доҳилӣ, минҷумла маҳаллӣ, аз андешаҳои созандай иҷтимоиву миллӣ пур кардани мундариҷаи нашрияҳо ва моил намудани мардум ба он зарурурати бештар пайдо кардааст. Албатта, дар ин радиф матбуот бояд ҳарфе барои гуфтан дошта бошад, ба ибораи дигар, ҳарфи дили мардумро бигӯяд, то мавриди эътиимидаи онҳо қарор гирад;

6. Рангкоранг гардонидани мундариҷаи нашрияҳо. Албатта, нашрияҳои маҳаллӣ аксаран органи мақомоти Ҳукуматҳои маҳаллианд, ки пеш аз ҳама, фаъолияти онҳоро инъикос меқунанд. Фаъолияти Ҳукумати ноҳияҳо ба рушди соҳаҳои гуногуни ҳаёти маҳал ва некуаҳволии мардуми он равона мешавад. Мутаасифона, нашрияҳои маҳаллии мо ба ин ҷиҳати масъала камтар эътибор медиҳанд. Нашрияи музофотиро мебояд, пеш аз ҳама, ҳаёти маҳалли худро инъикос қунанд, дар ваҳдати фикрии сокинон ва ҳалли мушкилот онон мусоидат намоянд;

7. Имрӯз дар шароити асри иттилоотӣ журналистикаи мултимедияӣ дар тасаллути афкор бештар ғолиб мебошад. Ногузир аст, ки фаъолияти радиоҳои маҳаллиро, ки дар заминай рӯзномаи маҳал амал мекарданд аз нав ба роҳ гузашт. Дар сурати даст додани имконоти фаъол гардонидани шакли электронии рӯзномаи маҳаллӣ низ талаботи рӯз мебошад. Ҷандрасонай метавонад маҳбубияти матбуоти маҳаллиро дар кутоҳтарин фурсат баланд бардорад;

8. Самаранок истифода намудан аз восита ва имконоти маводи рекламиавӣ ва фароғативу саргармқунанда. Дар ин самт ҷопи эълону реклама, табриқоту шодбоши, тақвиму чайновард метавонад манфиатовар шавад;

9. Ташкили конференсияи хонандагон дар муассисаву корхонаҳои гуногун, хоса мактабҳо ва ба ин васила қавӣ гардонидани иртиботи аудитория бо идораи нашрияҳо. Дар ин самт ҳамкориро бо муассисаҳои таълимӣ бояд қавӣ кард, зоро ин боргоҳ заминай тавлиди нерӯҳои зеҳни созанд аст;

10. Рӯзнома меҳнати гурӯҳӣ аст, ки бо шароғати он гуногунрангии шакливу мундариҷавӣ ҳосил мешавад. Услуб, сабқ, забон, таҳлил, хулоса, пешниҳод ба ҳар кас ҳар гуна ҳос аст ва ҳамин ҷиҳат қудрати як рӯзномаи хонданбоб мегардад. Дар акси ҳол рӯзнома моҳияту таъйиноти аслии худро гум меқунад ва ба як маълумотномаву варақаи камтаъсир табдил мейбад. Аз ин рӯ, кӯшиш бояд намуд, ки муаллифони қасбу кори гуногун ба ҳамкории

нашрияҳои даврӣ ҷалб шаванд, то услуг ва шеваи кори он рангоранг ва ба талаботи хонандагон мувофиқ гардад;

11. Газетаи маҳаллӣ минбари адабии маҳдудест, ки дар як минтақа таҷаммуи эҷоди адабиро ба вучуд меорад. Дар ин самт истифодай васеи жанрҳои публигистилю бадей ва адабӣ қадами аввалин мебошад. Ин навъи эҷод мустақилият дошта, барои ба қуллаҳои баланди эҷодӣ расидани муаллифони соҳибзавқ ёрӣ мерасонад. Бояд газетаҳо маҳфилҳои адабии фаромӯшишударо барқарор намоянд, бо маводи саҳифа ва гӯшаи хоси худ адибони маҳаллиро ба камол расонад ва дар ин замина дар тарбияи завқи эстетикии хонандагон саҳм гузоранд. Дар гузашта дар аксари рӯзномаҳои маҳаллӣ “Саҳифаи рӯзи истироҳат” маъмул буд, ки дар он беҳтарин шеъру латифав ва ҳикояҳои пурлутғ дарҷ карда мешуд. Имрӯз нашрияи “Ҷумхурият” ба ҳамин монанд саҳифаи “Шоми шанбе” дорад. Аз ин усул кор гирифтан, аз як тараф, усули ҷолибсозии маводи нашрияҳо гардад, аз сўйи дигар, омили муаррифии адибони маҳалл аст.

### **Омилҳои рақобатпазирий**

1. Бо роҳандозии Вазорати фарҳанг ташкили намудани озмуни “Рӯзномаи беҳтарини маҳаллӣ”. Ҳамзамон ба роҳ мондани омӯзишҳои сотсиологӣ тариқи анкетаҳо доир ба ҳусну қубҳи рӯзномаҳои маҳаллӣ ва интишори натиҷаҳои он дар матбуоти марказии кишвар. Ин усул ба пешрафти ин навъи матбуот таъсири амиқ гузошта метавонад;

2. Дар шакли гузориши таҳлили фарогир баррасӣ намудани фаъолияти рӯзномаҳои маҳаллӣ дар ҷаласаҳои семоҳаи (кварталий) шуъбаҳои фарҳанг ва ҳукуматҳои шаҳру ноҳияҳо;

3. Дар гузашта матбуоти маҳаллиро “созандай жанрҳо” мегуфтанд. Аммо дар саҳифаҳои нашрияи матбуоти маҳаллии имрӯза камбудиву ноқисиҳои жанрӣ ба назар мерасанд. Албатта, ҳеч гоҳ қолаби ягонаву устувори жанрӣ вучуд надорад ва он догма ба шумор намеравад, аммо омехташавии жанрҳо як навъ аз муносибати саҳл ва бетафовутии муаллиfon низ дарак медиҳад. Ин шеваи эҷод таъсири матлабро кам менамояд, зоро ҳар жанр зарбаву “мушти хос”-и худро дорад. Ҳамзамон жанр воқеиятро месозад ва воқеият жанрро, ки ин рисолати маълум мебошад. Ҳар жанр услуг, забон ва шакли баён дорад. Жанр дизайнни рӯзномаро ба вучуд меорад, рубрикаву гӯша месозад ва талаботи як “мағозаи универсалий”-ро таъмин менамояд. Ин масъала ба чуръат ва худсензураҳо низ робита дорад. Ноқисии жанрӣ ин ногавонӣ дар сабқату рақобат аст;

4. Пайравӣ ба баъзе анъанаву услуби фаъолияти нашрияҳои марказӣ ногузир аст. Маводе, ки танқиди созанд доранд, дар саҳифаҳои нашрияҳои маҳаллӣ бештар гарданд ва ашхоси масъул вобаста ба талаботи фармони №622 нисбати он бетафовут набошанд. Дар ин самт ташкили гӯшаву рубрикаҳо ба фоидаи кор аст. Ин як роҳи баланд бардоштани имиҷи рӯзномаи маҳаллӣ гашта метавонад.

### **Доираи мавзӯъ ва мундариҷа**

1. Ҳар маҳал хосияти маҳсуси ҷуғрофӣ ва таърихиву фарҳангии худро дорад. Лозим аст, ки дар ин самт нашрияҳои даврӣ бетафовут набошанд, балки

ҳар як шумораи худро бо чунин матолиб оро диханд. Рӯзномаи маҳал, пеш аз ҳама рӯҳияи ҳамон маҳалро ифода кунад, то ба ҳар нафари аз як минтақаи дигар он чун маҳзан хидмат карда тавонад. Масалан, агар шаҳру ноҳияе, ки минтақаи сайёҳӣ аст, бояд ба таври мунтазам аҳамияти сайёҳии он маҳалро мавриди баррасӣ қарор дихад. Ин маъни марзу сарҳадҳоро убур кардани нашрияро дорад, ки онро берун аз як минтақаи маълум чӯё мешаванд;

2. Нашрия бояд ба забони мардуми он маҳал сухбат карда тавонад, такори маҳзи қолаби нашрияҳои марказӣ шарт нес. Бо ин маҳсусияти худ ба минтақаҳои қӯҳсор рафта расидан, ки онҷо дастрасӣ ба дигар шаклҳои ВАО душвор мебошад, комёбии нашрияи маҳал аст;

3. Нашрияи маҳаллий бо матолиби худ ба хонанда як навъ мушовир ва мусоҳиби хосест, ки аз матбуоти марказӣ фарқ дорад. Деҳоте ҳастанд, ки аз маркази ноҳия дар масофаи 70-80 километр қарор гирифтаанд. Бо назардошти ин мушкилий ҳокимиётҳои маҳаллий бояд алоқаро мудовим нигоҳ доранд. Касбияту ғамхорӣ боис мешавад, ки хонандагони деҳоти қӯҳистон дар фосила қарор надошта бошанд;

4. Нашрияи ноҳиявӣ ба забону анъанаҳои худуди муайян ошност, аз ин ҷиҳат таъсирбахш будани мавзӯъҳоро вобаста ба табъу завқи хонандай ҳамон минтақа бештару пештар медонад. Матбуоти маҳаллий як навъ “омезишдиҳанда”-и аҳбори маҳаллий ва ватаниву байналхалқӣ мебошад. Ин таҷзияи хос маҷмӯи донишҳо ва баъдан доираи ҷаҳонбинии хонандай як минтақаву маҳалро ба вучуд меорад ва як омили аз бознашр даст кашидани рӯзномаҳои маҳаллий аст. Дар журналистика фаҳмише бо номи «иқлими иттилоотӣ-идеологии минтақа» вучуд дорад, ки мавод ва матолиби нашрияҳои маҳаллий бо назардошти он шакл мегиранд;

5. Назарияи “иқлими иттилоотӣ-идеологӣ” журналистро водор менамояд, ки ба масъалаҳо бо дарки фазо ва вақти эҷодӣ муносибат намояд, ҳудуду марзҳоро муайян намояд ва ҷилои симои як маҳалро дар ҷаҳорчуби баҳшу соҳаҳои муҳталиф ба миён орад. Бо ин ҷиҳат хусусияти нашрияи ноҳиявӣ он аст, ки бояд ифодагари фарҳангӣ анъанаи он минтақа бошад, ки ин маҳсусият низ то дарачае ба «иқлими иттилоотӣ-идеологии ва фарҳангии як минтақа» рабт дорад. Ин як равзанаи ба фарҳангӣ умумимилӣ роҳ ёфтани фарҳангӣ маҳал аст, ки аксар вақт тариқи пажӯҳишҳои илмӣ дар фурсатҳои тулонӣ таҳқиқу қашғарда мешаванд;

6. Тарғиби таҷрибаи пешқадами кишоварзӣ, ки аз мавзӯъҳои асосии матбуоти маҳаллии даврони шӯравӣ буд, то ҳанӯз дар баъзе нашрияҳои ноҳиявӣ бοқӣ мондааст. Маҳсусан дар Тоҷикистон, ки кишвари аграрӣ мебошад, мавзӯи кишоварзӣ ҳамеша дар мадди аввал қарор дорад. Агар дар ин самт пештар журналист бо мағҳумҳои колхозу совхозҳо сару кор мегирифт, имрӯз дар ихтиёри ў шаклҳои дигари хоҷагидорӣ вучуд дорад. Дар ин маврид журналисти ихтисосманд ва воқифи мавзӯъ метавонад, ки масъаларо дар саҳифаҳои нашрия матраҳ намояд.

## Адабиёт

1. Қутбиддинов, А. Масъалаҳои байналхалқӣ дар саҳифаҳои нашрияи «Ҳисори шодмон» / А. Қутбиддинов // Паёмномаи фарҳанг. – 2017. – №2(38). – С.25-32.
2. Муродов, М., Ҷумъаев М. Вазъ ва дурнамои матбуоти маҳаллӣ (чанд андеша дар ҳошияи омӯзиши сотсиологии матбуоти шаҳри Қурғонтеппа) / М. Муродов, М. Ҷумъаев // Паёмномаи фарҳанг. – 2014. – №3(27). – С. 7-12.
3. Муродов, М. Матбуоти маҳаллӣ дар шароити имрӯз / М. Муродов // Илм ва ҳаёт. – 2016. – №1. – С.1- 4.
4. Муродов, М. Дар талоши фановарӣ / М. Муродов // Паёмномаи фарҳанг. – 2016. – №2 (34). – 88-95.
5. Омилҳои рушди матбуоти тоҷик дар замони истиқлол / М. Муродов // Осор (Труды). – Душанбе: Арҷанг, 2016.– Ҷ.3. – С. 311-342.
6. Муродов, М. Нигоҳе ба таҳаввули матбуоти тоҷик дар замони истиқлол/ М. Муродов // Паёмномаи фарҳанг. – 2016. – №3 (35). – С.21-27.
7. Муродов, М. Истиқлолият ва рушди матбуоти даврӣ: маҷмӯаи мақолаҳои илмӣ / М. Муродов. – Душанбе, 2017. – 224 с.
8. Муродов, М., Қутбиддинов А. Таъйиноти дирӯз ва имрӯзи матбуоти маҳаллӣ / М. Муродов // Паёмномаи фарҳанг. – 2017. – №1 (37). – С. 55-64.
9. Муродов, М., Гоибов, С. Аз ташаккул ва инкишофи нашрияҳои даврии водии Зарафшон / М. Муродов // Осор. – Душанбе: Арҷанг, 2017.– Ҷ.4. – С. 206 - 261.

**Муродов М.,  
Кудбиддинов А.**

## **НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ МЕСТНОЙ ПЕЧАТИ**

Данное исследование посвящено одной из актуальных проблем таджикской журналистики. В нем обобщенно рассматривается и анализируется состояние местной периодики и показаны некоторые факторы развития этого типа печати.

Авторы на основе обобщённого анализа современной периодики, приходят к выводу, что действительно в период независимости Таджикистана СМИ, в том числе периодическая печать поступательно развивались. Если в 1992 году в стране выходило в общем 130 газет и журналов, то сегодня печатается более 600 изданий. Такое состояние, с одной стороны, способствовало формированию разных типов изданий, с другой стороны, стало поводом разнообразия их содержания.

Не смотря на это, в процессе развития современной издательской технологии и инновационных факторов в периодических изданиях выявились несколько нерешённых проблем. Именно местная периодическая печать находится в плачевном состоянии. С одной стороны, экономический кризис, с другой стороны, неправильное познание инновационных факторов и в ряду с этим, нехватка профессиональных журналистов привело редакции местных изданий к нерешённым трудностям.

В статье рассматриваются существующие проблемы местной периодической печати. Авторами, в целях развития местной периодической печати предлагаются конкретные реформы в следующих направлениях: технически-хозяйственном, профессиональном, конкурирующем и содержательном.

**Ключевые слова:** СМИ, периодическая печать, технология, инновация, информационное пространство, проблемы, анализ, состояние, развитие.

**Murodov M.,  
Kutbiddinov A.**

## SOME FACTORS OF DEVELOPMENT OF THE LOCAL NEWSPAPERS

This research related to one of the actual problems of Tajik journalism. It generalizes and analyzes the situation of local periodicals of countries and shows some factors of the development of the local newspapers.

The authors from the generalized analysis of modern periodicals conclude that indeed during the period of Tajik independence, the media, including periodicals, developed. If in 1992, the country published in general 130 newspapers and magazines, but today are published more than 600 publications. This situation, on the one hand, contributed to the formation of different types of publication, on the other hand, became the reason for the diversity of their content.

Despite this, in the development of modern technology and innovative conditions, the periodic press faced with some problems. Indeed, the local periodical press is in a worrying situation. On the one hand, the economic crisis, from the other hand, the misunderstanding of innovative factors and the lack of professional journalists as well, led the local newspapers to a difficulty condition.

In the article, alongside with consideration of problems of the local periodical press, authors offered certain factors for the development of local newspapers, as technical, economic, professional, competing and informative.

**Keywords:** mass media, periodical press, technology, innovation, information space, factor, analysis, state, development.

ТДУ 301+002+07+37тоҷик  
Муродова Р.

## МЕТОДҲОИ СОТСИОЛОГӢ ДАР ИНҶИКОСИ ВОҚЕИЁТИ ФАРҲАНГӢ

Мавзӯи баҳси ин таҳқиқот усули омӯзишҳои сотсиологӣ дар инҷикоси масъалаҳои фарҳангӣ мебошад. Дар шароити муосири бо таъсири раванди ҷаҳоннишавӣ таваҷҷӯҳи ВАО, хоса телевизион ба масъалаҳои фарҳангӣ бештар гардид. Ба ҳусус бо эълон шудани соли рӯшиди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ташкили

чорабинихои марбут ба ин бахши фарҳанг дар шабакаҳои телевизионӣ зиёдтар гардида, мавқеи бештар пайдо кард. Мавқеи бештар пайдо кардани ин масъала дар барномаҳои телевизионӣ, аз як тараф, доманаи инъикоси масъалаҳо ва чорабинихои фарҳангиро вусъат бахшида бошад, аз сўйи дигар, боиси якрангии барномаҳои марбут ба ин масъала гардидааст.

Дар баррасии чунин масъалаҳо намояндагони касбу кори гуногун ҷалб мешаванд. Онҳо бо гӯфтори худ, аз як тараф, боиси мазмунан баланд шудани сӯҳбату музокираҳои телевизионӣ мегарданд, аз ҷониби дигар, дар ташаккули фазои фарҳангии кишвар ва рушди соҳаҳои он саҳм мегузоранд. Бо ин вучӯд баъзан эҳсос мешавад, ки на ҳама “мехмонон”-и барномаҳои телевизионӣ ва ё нафарони ба ин ё он бахши фарҳанг ибрози назаркунанд аз мавзӯъ хуб воқифанд, на танҳо андешаҳояшон аз оҳанги илмию иҷтимоӣ бебаҳра аст, балки гӯфтор ва таҳлилу баррасиҳояшон лоиқи минбари телевизион нест.

Дар замони имрӯз, ки имкони баёни озодонаи сухан ва фикру назар дар расонаҳо бештар гардидааст, муносибати сотсиологӣ ба воқеиёти рӯз, хоса масъалаҳои фарҳангӣ аҳамияти дучанд қасб менамояд. Муносибати сотсиологӣ, тақозо менамояд, ки журналистон дар инъикос ва баррасии масъалаҳо, аз ҷумла қазияҳои фарҳангӣ на танҳо назари худро баён кунанд, балки ба андешаи дигарон, хоса коршиносон тақя намоянд, мутахассисони гуногуно, ки назари иҷтимоӣ доранд, ҷалб созанд.

Таҳқиқу таҳлили масъала нишон медиҳад, ки истиғодани усулҳои сотсиологӣ дар баррасии масъалаҳои гуногуни иҷтимоӣ, аз ҷумла фарҳанг сиғати барномаҳои телевизиониро баланд мебардорад, доир ба бахшиҳои гуногуни фарҳангии миллӣ фаҳмиши дурусту саҳехро ҳосил менамояд, рағбати аудиторияро ба арзишҳои фарҳангӣ зиёд ва фазои ҷомеаро солимтар мегардонад.

**Калидвожаҳо:** ВАО, барномаҳои телевизионӣ, масъала, фарҳанг, инъикос, таҳлил, баррасӣ, муносибати сотсиологӣ, пурсии, аудитория.

Рисолати ҳар гуна васоити ахбори омма инъикоси ҳаёти иҷтимоии давру замони муайян, оғаҳии мардум аз ин раванд ва ба ин васила таъмини ҷомеа бо иттилооти навини рангин аст. Бо вучуди он ки раванди зиндагии иҷтимоии мардум бо тамоми паҳлӯҳояш ба контексти предмети инъикоси журналистика шомил мегардад, муҳаққиқони соҳа ин равандро ба чор типи асосӣ: воқеа, ҷараён, вазъият ва инсон ҷудо намудаанд [2, с. 28 - 29]. Ин таснифот ҳусусияти илмӣ дорад ва, пеш аз ҳама ба дарқу маърифати журналист ҷиҳати шинохти омилиҳои рӯйдодҳои иҷтимоӣ, сатҳу дараҷаи аҳамиятнокӣ ва амалкарди онҳо, шаклгирӣ ҳолату вазъият, муносибат ва нақши инсонҳо дар ин раванд, мусоидат мекунад.

Бо ин вучуд журналистика дар ҳар давру замон ба мавзӯу масъалаҳое бештар таваҷҷуҳ зоҳир менамояд, ки ҷомеа, давлату ҳукумат ва авзои башарӣ ба миён меорад ва рӯҳи замон шарҳу тавзех ва тарғибу тарвиҷи онҳоро тақозо менамояд. Ба ин маънӣ, мавзӯъ ва масъалаҳои дар журналистика инъикосу баррасшавандаро пешакӣ пурра муайян кардан имкон надорад. Аммо ҳолатҳое ба мушоҳида мерасанд, ки инъикоси ин ё он масъала нисбатан тӯл мекашад. Дар ВАО-и имрӯзаи Тоҷикистон масъалаҳои фарҳангии миллӣ, соҳтмони

неругоҳҳо ва амалиёти даҳсолаи об барои рушди устувор аз чунин мавзӯот маҳсуб меёбад, ки сабаби муайяни иҷтимоӣ дорад. Дар ин миён масъалаи фарҳанг мавқеи намоёнтар дорад.

Мавқеи бештар пайдо кардани масъалаҳои фарҳангиро дар ВАО аз ба чанд ҷиҳат метавон нисбат дод. Якум, истиқлолияти кишвар шароит ва имкон фароҳам овард, ки мо ба анъанаву суннатҳои фарҳанги ниёгонамон рӯ орем, арзишҳои фарҳангӣ ва миллиро эҳё намоем; дуюм, Асосгузори сулҳу вахдати милли - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷашиҳои бостонии тоҷикон аз қабили Наврӯз, Мехргон, Сада таваҷҷӯҳ намуда, барои эҳёи дубораи онҳо бо қарору фармонҳои расмии давлатӣ шароит муҳайё сохтаанд; сеюм, раванди ҷаҳонишавии мусоир тақозо менамояд, ки мо, аз як тараф, арзишҳои фарҳангии худро эҳё ва ҳифз намоем, аз ҷониби дигар, тавассути эҳётариҳо ба оламиён умри дерина доштани фарҳанги ғаниамонро муаррифӣ созем; ҷаҳорум, бо ташкили ҷорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ суннатҳои неки гузаштагонро ривоҷ дода ба насли имрӯзу оянда ирсол намоем ва панҷум тавассути баргузории ҷорабиниҳои фарҳангӣ ва пахши онҳо тавассути ВАО мардум, хоса насли наврасро дар рӯҳияи ҳудшиносиву ҳудогоҳӣ тарбия намоем.

Дар шароити ҷаҳонишавӣ чунончи дар Паёми имсолаи Пешвои миллат таъқид гардид “фарҳанг ба яке аз проблемаҳои глобалии асри ХХI табдил ёфта, талабот нисбат ба сатҳи маънавиёти инсон, тарбия ва ташаккули наслҳое, ки вазифаҳои азими бунёди ҷомеаи навин дар даврони соҳибиқолии миллати тоҷик ба зиммаи онҳо гузашта ҳоҳад шуд, торафт меафзояд” [4, с. 33]. Дар ин шароит ҳифзи асолати милли, забон, фарҳанг ба вазифаҳои асосии давлату ҳукумат табдил ёфтааст. Ҳукумати Тоҷикистон ба инкишофи бонизоми фарҳанг ва маҳсусан масъалаҳои боло бурдани фарҳанги ҷомеа, эҳтиром ба арзишҳои милливу фарҳангӣ, эҳёи анъанаву ҳунарҳои мардумӣ, рушди санъат, мусиқиву театр ва ҷанбаҳои дигари он таваҷҷӯҳи хос зоҳир менамояд.

Мақоми давлатӣ гирифтани ансамблҳои “Шашмақом”, “Фалак” ва таҷлили ҳамасолаи “Наврӯз”, “Мехргон”, “Рӯзи Шашмақом”, “Рӯзи Фалак”, “Рӯзи Китоб”, “Рӯзи Парчами милли”, “Рӯзи Президент”, дастгирии ҷорабиниҳои фарҳангии сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ, ширкати бевоситаи роҳбари давлат дар ҷорабиниҳои фарҳанги гувоҳи таваҷҷӯҳи беандозаи Асосгузори сулҳу вахдати милли - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ташаккули фарҳанги миллии мо, ҳунару ҳунармандон ва анъанаву суннатҳои милли мебошад. Дар Паёми имсола аз ҷониби сарвари давлат эълон шудани соли 2018 ҳамчун соли рушди ҳунарҳои мардумӣ ва сайёҳӣ далели дигарест ба таваҷҷӯҳи бештар доштани ҳукумати кишвар ба фарҳанг ва масъалаҳои марбути он.

Дар тарғибу ташвиқи чунин ҷорабиниҳо тамоми воситаҳои ахбори омма нақш доранд, аммо тӯли солҳои охир бо шарофати рушди технологияи

инноватсионӣ ва имконоти пахши мудовим нақши телевизион бештар шудааст. Маҳз бо шарофати барномаҳои гуногуни телевизионӣ мардум доир ба анъаноти тоҷикон, расму оин ва иду ҷашиҳои замоне ба гӯши фаромӯшӣ рафта ошноӣ пайдо карданд, ба моҳияти онҳо сарфаҳм рафтанд, дар эҳё ва рушдашон саҳм гузоштанд. Ба вежа телевизион дар эҳё ва оммавигардонии ҷашиҳои бошукуҳи миллиамон чун Наврӯз, Меҳргон ва Сада нақши бориз дорад. Дар ин замона тавассути баргузории ҷорабиниҳои муҳимми илмиву адабӣ ва фарҳангии сатҳи баланд, бархе аз ин ҷашиҳо шуҳрати ҷаҳонӣ пайдо карданд.

Бо эълон шудани соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ташкили ҷорабиниҳои марбут ба ин бахши фарҳанг вусъат пайдо кард ва ин соҳа дар ВАО, хоса телевизион нуфуз ва мавқеи бештар пайдо кард. Журналистон бо таҳияи барномаҳои гуногун мекӯшанд, ки аз раванди ташкили ҷорабиниҳо доир ба ҳунарҳои мардумӣ ва ба ин минвол ба вучуд овардани афкори созанд баҳри рушди он саҳм гузоранд. Ҳамчунин баррасии масъалаҳои фарҳангӣ дар барномаҳои телевизионӣ вусъат пайдо кардааст, ки иқдоми хуб дар роҳи баланд бардоштани маърифати фарҳангии мардум ва рушди соҳаҳои гуногуни фарҳангӣ миллий аст. Дар баррасии чунин масъалаҳо намояндагони қасбу кори гуногун ҷалб мешаванд. Онҳо бо гуфтори худ, аз як тараф, боиси мазмуни баланд пайдо кардани сухбату музокираҳои телевизионӣ мегарданд, аз ҷониби дигар, дар ташаккули фазои фарҳангии қишвар ва рушди соҳаҳои он саҳм мегузоранд. Бо ин вучуд бâъзан эҳсос мешавад, ки на ҳама “меҳмонон”-и барномаҳои телевизионӣ ва ё нафарони ба ин ё он бахши фарҳанг ибрози назаркунанда аз мавзӯъ хуб воқифӣ доранд, на танҳо андешаҳояшон аз оҳангӣ илмию иҷтимоӣ бебаҳра аст, балки гуфтор ва таҳлилу баррасиҳояшон лоиқи аз минбари телевизион пахш намуданро надорад. Чунончи, дар арафи таҷлили ҷашини Сада рӯзноманигорони шабакаҳои телевизионӣ нафароне барои пурсиш ва ё сухбат интиҳоб намуданд, ки доир ба пайдоиш ва моҳияти ин ҷашини маълумоти саҳеҳ надоранд, суханонашон ҷандон асоси воқеӣ надорад. Баъзе аз онҳо Садаро ба қиши ту кори баҳорӣ ва бархи дигар ба мӯждаи Наврӯз нисбат дода, бо ин назарҳои содалавҳона бинандай аз асли ваоқеа ноошишро ба иштибоҳ андохтанд. Бадии кор дар он аст, ки дар чунин ҳолатҳо худи журналистон ба дарки масъалаҳо амиқ фурӯ намераванд ва ба он муносибати сатҳӣ менамоянд. Он чи тариқи ВАО, аз ҷумла телевизион пахш мешавад ба миллионҳо нафар таъсир мерасонад. Агар ба масъалаҳо мо сатҳи муносбат намоем пас ин таъсиргузориҳо натиҷаи хуб дода наметавонад. Ҳар он ҷизе, ки тавассути ВАО, хоса телевизион бозгӯ ва ё баррасӣ мешавад, бояд рӯҳи иҷтимоӣ дошта бошад. Ба ин мазмун, журналистонро мебояд, пеш аз ҳама нафароне ба мусоҳиба ва сухбат интиҳоб намоянд, ки ба воқеаи баррасишаванд назари сотсиологӣ доранд, яъне ба тарзи сотсиологӣ фикр карда метавонанд. Барои интиҳоби чунин нафарон ва тавассути усуљҳои сотсиологӣ ироа доштани

фикру назари онхо, пеш аз ҳама худи журналистонро маърифати иҷтимоӣ мебояд.

Дар замони имрӯз, ки бо шарофати рӯҳияи демократии чомеа имкон баёни озодонаи сухан ва фикру назар дар расонаҳо бештар гардидааст, муносабати сотсиологӣ ба воқеиёти рӯз ва масъалаҳои иҷтимоӣ зарурат ва аҳамияти дучанд қасб менамояд. Тавре ишора рафт, муносабати сотсиологӣ, тақозо менамояд, ки журналистон дар инъикос ва баррасии масъалаҳо, аз ҷумла қазияҳои фарҳангӣ на танҳо ба назари субъективӣ ва эҳсосии худ, балки ба андешаи дигарон, хоса коршиносон такя намоянд. Дар баррасии масъалаҳо мутахассисони гуногунро, ки назари иҷтимоӣ доранд, ҷалб созанд. Ба ин маънӣ “ба ҳар як журналисте, ки худ ва қасбашро эҳтиром мекунад, аз худ кардани донишҳои амиқи назариву амалий ва донистани истифодаи методҳои сотсиологияи амалий, барояш зурур аст” [5, с.15].

Муносабати сотсиологӣ ба масъалаҳои гуногуни иҷтимоӣ асосан тавассути “методҳои гуногун чун пурсиш, мушоҳида, омӯзиши ҳуҷат ва эксперимент” [2, с. 207] шакл мегирад. Миёни ин методҳо дар журналистикаи амалий пурсишу мушоҳида мавқеи бештар дорад. Хоса дар таҳияи барномаҳои телевизионӣ аз ин методҳо ба таври васеъ истифода мебаранд, зоро табиати телевизион, ки намоиш додан ва сӯҳбат оростан аст, такя ба ин методҳоро бештар талаб мекунад. Аз ҷумла, дар барномаҳои “Толори оинаҳо”, “Ҳукм”, “Сайри маънӣ”-и ТВ Сафина корбурди ҳуби ин методҳоро мушоҳида мекунем. Моҳирона истифода намудани методҳои пурсишу мушоҳида на танҳо ба сифатан ҳуб баромадани барномаҳо таъсир мерасонад, балки дар тобиши муҳталиф гирифтани масъалаҳои баррасишаванда ва рангоранг гардиданӣ фазои иттилоотӣ мусоидат мекунад. Дар ин самт агар ҳосили усули мушоҳида бештар аз журналистон, ҳамчунин наворбардорони вобаста бошад, дар дуруст шакл гирифтани усули пурсиш ҳам журналист ва ҳам респондент нақш меғузоранд. Мазмуннокии посух ва ҷолибияти фикр аксар маврид ба ҳусусияти савол ва тарзи таҳияи он вобаста аст. Баъзан ҳолатҳоеро мушоҳида мекунем, ки савол ба мавзӯй чандон иртибот надорад ва ё дар пешниҳоди он журналист муносабати гайримаърифатона зоҳир менамояд. Гоҳо оҳанги пешниҳоди савол ба пурсиши муаллимӣ шабоҳат пайдо мекунад. Савол ва пурсиши муаллим ба хотири санҷидани дониши муҳассис аст, аммо журналист ҳуқуқ надорад, ки бо мусоҳиб ва респондент чунин муносабат кунад. Мақсад аз пурсиши журналист ба даст овардани иттилоот ва ё фахмиданӣ фикру назари шахсони алоҳида ба ин ё он зуҳурот аст. Аз ин рӯ журналистонро мебояд, шахсонеро мавриди суол ва ё сӯҳбат қарор диҳанд, ки доир ба мавзӯй ва ё масъалаи баррасишаванда на танҳо дониши қасбӣ, балки назари иҷтимоӣ доранд. Дар ин ҳолат зарурати донистан ва истифода намудани навъи нисбатан нави пурсиш - пурсиши эксперти ба миён меояд. Ҳусусияти пурсиши эксперти он аст, ки респондентон коршиносони қасбу кори гуногун мебошанд ва муносабат ба предмети омӯзиш

аз нигоҳи касбӣ сурат мегирад. Дар ҳолатҳои воқифсозии рӯйдоди навин, масъалаҳои оҳанги иҷтимоӣ дошта, танҳо ашҳоси салоҳиятдор ба истилоҳ экспертҳо, ки дар бораи предмет ё объекти таҳқиқ дониши амиқ ва таҷрибаи зиёд доранд, метавонанд баҳо диганд. Дар ташкили чунин пурсиш омили асосӣ интихоби гурӯҳи коршиносон мебошад. Дар интихоби коршиносон ду ҷиҳат: намуди машғулият ва собиқаи корӣ бояд ба назар гирифта шавад. Табиист, ки посухи экспертҳо ва назари онҳо аз ҷавобҳои респондентони қаторӣ фарқ мекунад. Сухани коршинос дар оҳанги музокира ва арзиш шакл гирифта, хусусияти илмӣ пайдо мекунад.

Ин ва дигар омилҳо нишон медиҳад, ки дар баррасии масъалаҳои гуногуни иҷтимоӣ, аз ҷумла қазияҳои фарҳангӣ истифодаи усуљҳои сотсиологӣ ҳамеша манфиат меорад. Ин манфиат тобиши дучониба дорад, аз як тараф, сатҳу сифати барномаҳоро баланд мебардорад, доир ба баҳшҳои гуногуни фарҳангӣ миллий фаҳмиши дурусту саҳехро ҳосил менамояд, аз ҷониби дигар, ҳисси ифтихор ва меҳру муҳаббати аудиторияро ба арзишҳои фарҳангӣ зиёд ва фазои ҷомеааро солимтар мегардонад.

### **Адабиёт**

1. Куватова, А. А. Социологическое изучение аудитории / А. А. Куватова // Проблемы и перспективы развития русскоязычных СМИ в Таджикистане. Материалы Республиканской научной конференции. – Душанбе: РТСУ, 2007. – С. 58-62.
2. Муродов, М. Асосҳои фаъолияти эҷодии журналист: Китоби дарсӣ / М. Муродов. – Душанбе, 2014. – 254 с.
3. Муродов, М. Сотсиологияи журналистика: Воситаи таълимӣ / М. Муродов. – Душанбе: Истеъдод, 2016. – 208 с.  
208 с.
4. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, “Дар бораи самтҳои сиёсати дохилий ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон”. – Душанбе: Шарқи озод, 2017. – 48 с.
5. Фомичева, И.Д. Социология СМИ: Учебное пособие. – М.:Аспект Пресс, 2007. – 335с.
6. Ҳамдамов, Ю. К. О новом подходе к методам конкретной социологии в творчестве журналиста // Журналистика ва ҷомеа: маҷмӯаи мақолаҳои илмӣ. – Душанбе, 1999. – С.14-15.

**Муродова Р.**

**СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  
В ОТРАЖЕНИИ КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ**

Рассматриваемая тема - это исследование метода подхода в освещении культурных вопросов. В современных условиях под влиянием глобализации повышается роль СМИ, в особенности телевидения в освещении культурных вопросов. В частности объявление года туризма и народных ремесел, способствовало увеличению на телевизионных каналах мероприятий связанных с освещением культурной части этого события. Особое освещение этой темы в телевизионных программах, если с одной стороны увеличило освещение культурных мероприятий, то с другой стороны, стала причиной однообразия программ по данной тематике.

К рассмотрению таких тем, привлекаются представители различных профессий. Они своими беседами и рассуждениями, с одной стороны повышают и обогащают содержание телевизионных программ с другой стороны, вносят вклад в формирование культурной атмосферы страны и развития различных его сфер. Но иногда, можно заметить, что не все «гости» телевизионных программ или представители, которые выражают свое мнение о той или иной сфере культуры хорошо знают о том, что говорят, многие их высказывания и рассуждения не соответствуют и не рассчитаны для телевидения.

Сегодня, когда появилось больше возможностей относительно свободы слова в СМИ, социологический взгляд на события дня, в частности на культурные вопросы приобретают двойное значение. Социологический взгляд, требует, чтобы журналисты в освещении и рассмотрении вопросов, в частности культуры выражали не только свое мнение, но и мнение других, в частности, чтобы опирались на мнение различных специалистов, что имеет социальный взгляд на события.

Исследование данного вопроса, показывает, что использование социологических методов в рассмотрении различных социальных вопросов, в частности культурных повышает качество телевизионных программ, способствует правильному восприятию и пониманию в частности различных сфер национальной культуры, увеличивает и активизирует стремление аудитории к национальным достояниям, обогащают атмосферу общества.

**Ключевые слова:** СМИ, телевизионные передачи, вопросы, культура, отражение, анализ, рассмотрение, социологический подход, опрос, аудитория.

Murodova R.

## REFLECTION OF CULTURAL EVENTS IN SOCIOLOGICAL METHODS

The topic of this article is applying sociological methods in the study of cultural issues. In modern conditions, under the influence of globalization, the role of the media, especially television increases in covering cultural issues. In particular, the announcement of the 2018 as the "Year of development of the tourism and folk crafts", contributed to the increase in television channels of events related to the coverage of the cultural part of this event. Intensive highlighting of this topic in television programs, on the one hand increased the coverage of cultural events, but from other hand, it caused a monotony and similarity of programs on this topic.

For consideration of such topics, representatives of various professions are involved. Their talk and discussion enhance and enrich the content of television programs, in same time they contribute to the formation and development of the cultural atmosphere in the country. But sometimes, it is clear that not all "guests" of television programs or representatives who express their opinion about a sphere of culture know the topic well and many of their statements and arguments do not correspond to the theme of conservations.

Today, when there are more opportunities for freedom of speech in the media, a sociological view of the daily events, in particular cultural issues, acquires a double meaning. Sociological method requires that journalists in the coverage and consideration of cultural issues, should express not only own opinion, but also the opinion of others, in particular, they should rely on the opinion of specialists.

The study of this issue shows that the use of sociological methods in the consideration of various social issues, in particular cultural, raises the quality of television programs, promotes correct perception and understanding of various spheres of national culture, increases and activates the audience's aspiration for national values, improves the atmosphere of society.

**Keywords:** mass media, television programs, question, culture, reflection, analysis, consideration, sociological approach, questioning, audience.

ТДУ  
Рахматов Б.

## МАХСУСИЯТХОИ ТАОМХОИ МИЛЛИИ ТОЧИКОН

Аслан дар паҳнои таърихи илми тоҷикон мавзӯи таомҳо ва тарзи омода кардани онҳо дар таносуби соир баҳишҳои тамаддуни маърифатӣ-фарҳангӣ камтар омӯхта шудааст. Шояд ба он танҳо аз диди қаробати иҷтимоӣ ва тамоюли майиӣ доштанаши таваҷҷӯҳи андаке шуда бошад. Вале бо вуҷуди ин аз даврони қадим ҷанд рисолаи мушиҳҳас доир ба таомҳо мавҷуданд, ки маълумоти умумии хуб медиҳанд, вале аксаран бидуни номбар кардани меъёру таркиботи маводди таомҳо.

Баъдан низ ду китоби нисбатан мукаммалтар низ ба таомҳо баҳшида шудаанд, вале ваҷҳи маҳсусиёти таомазии мардуми мо, таснифоти таомҳо, хусусиёти дасторхондорӣ ва ойини меҳмоннавозӣ ва хосияти шифобаҳии таомҳо, ки хеле муҳим аст, қариб ки ҷизе нигошта нашудааст. Бад-ин манзур қарор додем зимни пажӯшише ин мавзӯъҳоро пайғирӣ қунем ва шояд барои муҳаққиқи оянда ҷиҳати ҷиддитар омӯхтани ин масъала роҳнамоӣ шавад.

**Калидвоҷаҳо:** ошхонаи тоҷикон, фарҳангӣ таомазӣ, таббоҳӣ, маҳсулоти ширӣ, таомҳои ҳамирӣ, ҳӯрокҳои гӯштӣ, адвиёт, сабзавот, анвои равган.

Тоҷикон, ки яке аз қадимтарин мардумони рӯи дунёянд, дар масири таърихи башар бозаковату истеъододи баланд ва ақлу тафаккури қавии хеш тамаддуни фарҳангии ғанӣ ва ибраторӯзера ба вуҷуд овардаанд, ки фарҳангӣ пухтани анвои муҳталифи таомҳо дар байнӣ соир меросҳои майнавии фарҳангӣ ҷой ва мақоми сазоворе дорад. Ҳунари таомазӣ (санъати таббоҳӣ)-и мардуми тоҷик дар имтиододи ҳазорсолаҳо ташаккулу рушду равнақ ёфтааст. Таомҳои

миллии точкىй аз замонхой қадим бо таъму бўйи хосси худ фарқ мекарданд. Табиати Тоҷикистон аз сабзавоту меваҳои гуногун ва дигар маҳсулоти ғизой ғанӣ аст ва анъанаҳои хосси бисёрасра боиси гуногуннавъию рангорангии таомҳои миллии точкىй гардидаанд.

Таббоҳии тоҷиконро дар тӯли садсолаҳо таҷрибаи дигар миллатҳои маскуни Тоҷикистон ва ҳалқҳои ҳамчавори ў боз ҳам ғанитар гардонидаанд. Монандин номи бисёр таомҳо аз ин шаҳодат медиҳад. Сабаби чунин монанди шабоҳати маҳсулоти ҳӯрокворӣ, шароитҳои табииӣ, истифодаи асбобу анҷоми монанди рӯзгор, мувофиқ омадани қоидаҳо ва тарзҳои тайёр кардани таомҳо мебошанд. Инчунин монандин таомҳои миллии точкىй бо таомҳои дигар миллатҳои ҳамчавори он, бешубҳа, ба таърихи зичи тақдири таърихии онҳо алоқаманд аст.

Дар баробари таомҳои миллии точкىй воқеан ҳам аз таомҳои дигар ҳалқияту миллатҳо ба куллӣ фарқ мекунанд. Ба ин на танҳо расму анъанаҳо ва таъм, балки шароитҳои ҷуғрофиёиву иқлим, инчунин мавҷудияти захираҳои ҳӯроквории маҳаллӣ мусоидат намудаанд. Ҳусусиятҳои иқлими минтақаҳои Тоҷикистон ба вояи ҳӯрок ва анвои таомҳои тайёркардашаванда таъсир мерасонанд.

Ҳамин тавр, дар таббоҳии точкىй маҳсулоти гӯштӣ бештар ва моҳӣ, тухм, навъҳои гуногуни ярма камтар ба кор бурда мешаванд. Пухтани таомҳо аз биринҷ, мош, лӯбиё, наҳӯд, ҷувории сафед ва орд маъмул аст. Аз сабзавот бехпиёз, сабзӣ, картошка, шалғам, қаду, турб; аз равғанҳо – равғани дунба, равғани зард, инчунин равғани пахта ва зағирро васеъ истифода мебаранд. Дигар маҳсусияти таомҳои точкىй таъми тез ва бўйи беҳамто мебошад, ки ба онҳо қабудӣ ва адвиёт медиҳанд. Аз қабудио алафҳо бештар пудина, сиёҳалаф, райҳон, юнучқа, гашнич, ҳулбӯ, ҷағ-ҷағ, қоқу, шилҳа, чукрӣ, торон, рошак, косруф, пиёзи сабз, ҷаъфарӣ, ҷамбилиқ, шибитро истифода мекунанд. Аз адвиёт зира, зарҷӯба, зирк, дорчинӣ, бодиён. қаламбури сурҳ, мурҷ, сирпиёз ва сиркоро ба кор мебаранд.

Ҳусусияти хосси таомҳои точкىй боз дар он аст, ки дар онҳо маҳсулоти ширӣ – ҷурғот, чакка, дӯғ ва зимистон бошад, қурут (аз он қурутоб ва дигар таомҳо тайёр мекунанд)-ро васеъ истифода мебаранд.

Тарзи пухтани таомҳои миллии точкىй ҳангоми тайёр кардани маҳсулоти ғизой низ фарқ мекунад. Гӯшт барои бисёр таомҳо бо устухонаш истифода бурда мешавад. Гӯштҳои гуногунро барои тайёр кардани манту, санбӯса, дӯлма ва ғайра бо ёрии гӯштқимакунак майда ё бо корд дастӣ реза мекунанд. Тарзи барои пухтан тайёр кардани парандаҳои хонагӣ (мурҷ, мурғобӣ, мурғи марҷон ва ғайра) ва моҳӣ низ маҳсус аст. Ҳангоми пар қандани парандаҳо якҷоя бо пар пӯстри низ ҷудо мекунанд, бархе таббоҳон парандаро парканда парт (мӯйпарҳои бо даст қанданашавандаро дар оташ месӯzonанд) мекунанд. Моҳии пулакчаҳояш тозакардашударо пеш аз пухтан чок ва дарунашро тоза карда, пора-пора мебуранд, ё пурра мепазанд. Ҳангоми барои пухтан тайёр кардани моҳии маҳаллӣ-ширмоҳӣ пардаи сиёҳи шиками онро гирифта мепартоянд.

Тайёр кардани баъзе сабзавоти тару тоза низ ҳусусиятҳои худро дорад. Пӯсти бодиринги тару тозаро барои ҳӯриш дар аксари мавридҳо пурра тоза мекунанд, гоҳе бо пӯст истифода мекунанд.

Картошка ва сабзиро барои тайёр кардани хомшӯрбо пӯст канда яклухт, набурида ба дег меандозанд. Баъзе таббохон онро 3 ё 4 тақсим мекунанд. Барои тайёр кардани аксар анвои шӯрбо ва таомҳои гуногун сабзавот ва дигар маҳсулотро ба шакли мукааб ва ё наргисӣ майдо карда меандозанд. Дар ин маврид ба якшаклии пораҳо диққат медиҳанд, ки барои пухтан шароити мусоид фароҳам меорад.

Ҳангоми тайёр кардани баъзе таомҳои гӯштӣ гӯштро дар сирко меҳобонанд. Вақти дар сирко хобондани гӯшт бехпиёзи майдарезакарда ва дигар адвиёт (зира, мурчи қӯфта)-ро истифода мебаранд, ки раванди тайёршавии гӯштро хеле тезонда, ба гӯшт таъми маҳсус мебахшанд.

Тарзҳои пухтани таомҳо низ гуногун аст. Ҳангоми тайёр кардани таомҳо бештар тарзҳои дар миқдори зиёди равғани пешакӣ доғкарда зирбондан, дар рӯи ангишти тафсон бирён кардан, дар буғ пухтан, дар танӯр пухтан ва ғайра истифода бурда мешаванд.

Тарзи тайёр кардани таомҳои обдор (равон) хусусиёти муайяни худро дорост. Таомҳои обдорро ба ду тарз тайёр мекунанд:

- ба тарзи пешакӣ зирбондани гӯшт ва сабзавот;
- дар пиёбаи гӯштӣ ва устухонӣ ё дар об ҷӯшондани маҳсулот.

Дар тарзи якум муҳлати пухтани шӯрбо тақрибан ду баробар қӯтоҳ мешавад. Шӯрбо қаҳваранг мешавад ва бӯйи хуши маҳсус пайдо мекунад.

Тарзи дуюми пухтани шӯрбо пешакӣ тайёр кардани пиёбаи гӯштӣ ё устухониро тақозо менамояд. Хусусияти хосси таомҳои тунуки миллии тоҷикӣ дар он аст, ки ба онҳо ба миқдори зиёд маҳсулот, адвиёт, бехпиёз, помидори тару тоза, кабудӣ, гиёҳҳои қӯҳӣ, қаламфури булғорӣ ва ҷурғот меандозанд.

Ҳангоми омода кардани зирбоншӯрбо барои бирён кардани маҳсулот, асосан, равғани дунба ё равғани зард, инчунин равғани рустани (онро пешакӣ то ҳарорати дуд пайдошавӣ доғ мекунанд)-ро истифода мебаранд.

Тарзи ҳӯрокхӯрии аҳолии маҳаллии Тоҷикистон низ хусусияти хосси худро дорост. Дар вояи ҳӯроки тоҷикон гӯшти гӯсфанд афзалияти бештар дорад, чунки мардум гӯсфандро ҳайвони биҳиштӣ меҳисобанд. Агарчи хосияти гӯшти гӯсфанд гарм аст, онро дар ҳамаи фаслҳои сол истеъмол менамоянд. Хосияти гӯшти гов ҳам сард асту ҳам гарм. Хосияти гӯшти буз сард мебошад. Бинобар ин онро, маъмулан, дар фасли тобистон зирбонда истеъмол мекарданд. Истеъмоли гӯшти обҷӯши бузро маҳсусан ба одамони мизочашон хунук тавсия намедоданд.

Дар таомҳои миллии тоҷикӣ гӯшти паранда низ истифода бурда мешавад. Дар замонҳои қадим аҳолӣ аз парандаҳои хонагӣ танҳо мурғро парвариш мекарданд. Гӯшти мурғро кам истеъмол мекарданд. Солҳои охир дар ҳочагиҳои шаҳсии тоҷикон мурғобӣ, ғоз ва мурғи марҷон низ пайдо шудаанд. Аз парандаҳои шикорӣ гӯшти қабқ, қабки ҳилол, бедона ва мурғобиро истеъмол мекунанд.

Аз моҳиҳо барои тайёр кардани таомҳо асосан гулмоҳӣ, ширмоҳӣ, лаққамоҳӣ, моҳии сурҳақ, зағорамоҳӣ, суфмоҳӣ, амури сафедро истифода мебаранд. Моҳиро бештар бирён карда меҳӯранд. Дар замонҳои гузашта пеш аз рӯздорӣ, инчунин пеш аз иди Наврӯз ҳӯрдани моҳиро афзal мешумориданд. Мардум бовар доштанд, ки гӯшти моҳӣ, гӯё, бунияи инсонро пок мекунад.

Тоҷикон барои тайёр кардани таом, асосан, гӯшти тозаро истифода мебаранд. Дар байнӣ мардуми тоҷик ақидае мавҷуд аст, ки истеъмоли нони

серўза ва гўшти тоза беҳтар аст. Боз мегўянд, ки «Гўшти моҳӣ моҳ-моҳ, гўшти гов гоҳ-гоҳ, нони гандуму гўшти гўсфанд ҳар пагоҳ». Аз гўшти тоза дар ноҳияҳои қўҳистони Тоҷикистон одамони доро таоми лазизи қўзакабоб тайёр мекарданд; пораҳои гўштро дар ягон зарф (бештар зарфи сафолӣ) гузошта, ба он равған, намак, қаламфур ва каме об меандохтанд. Даҳони зарфро бо хамир маҳкам карда, онро тамоми шаб дар рӯи оташдон мегузоштанд ва бо ягон матои ғафс мепўшонданд. Ин таомро хеле кам, фақат ҳангоми пазироии меҳмони олиқадр тайёр мекарданд.

Кулчакабоби танӯрӣ (гўшти байзашакли мудаввар буридашуда ва бо роҳи ба девораҳои оташдон ё танӯр часпондан пухташуда) низ таоми лазиз ҳисобида мешуд. Бо ин тарз ҷигари гўсфанд ва баъзан гўшти парандаҳои қўҳиро низ мепухтанд. Наврасон чунин ҳӯроки лазизро аз гўшти гунчишк мепухтанд. Гўшти тобагӣ (тобаи сангӣ) низ ба ҳамин тарз пухта мешуд; дар рӯи тоба алов мекарданд, баъди саҳт тафсидан онро аз хокистар тоза карда, пораҳои каме намакзадаи гўштро ба рӯи он мегузоштанд. Ҷўпонҳо ва шикорчиён гўштро бештар ба ҳамин тарз мепухтанд.

Тоҷикон шашлик ё сихкабоб аз гўшт, ҷигар, гурда ва мурғу моҳиро дўст медоранд. Дар гузашта гўшти майдона поракарда (қима) кам истифода мешуд. Ин тарзи пухтани гўшт баъдҳо расм шуд. Гўшти майдона резакардашуда ҳоло барои таомҳои гуногун васеъ истифода бурда мешавад. Аз он анвои гуногуни қабобҳои гўшти, барак, манту, санбӯса, дўлма ва ғайра тайёр мекунанд.

Таоми анъанавии ифтихории табақаи доро ёлма (гўсфанди дарунаш тозакарда ва яклаҳт дар оташдон пухташуда) буд. Барои ин пӯсти барраро бо корд тоза тарошидаву сўзонда, баъд дар оташдон алов монда, лахчаро дар як тараф ҷамъ карда, таги оташдонро рӯфта, тӯши яклаҳти барраро дар он гузошта, даҳони оташдон ва сўроҳҳои онро бо сарпӯши чӯбин ё гил маҳкам мекарданд. Рӯи онро бо либоси кухна ё латта мепўшонданд, то ки оташдон хунук нашавад. Маъмулан ин корро бегоҳӣ мекарданд ва то саҳарӣ гўшт пухта тайёр мешуд. Гўшти пухтаро кам-кам пора карда бо нон меҳӯрданд.

Дигар таоми ифтихории анъанавии тоҷикон барракабоб мебошад, ки ба ин тарз пухта мешавад: гўшти беустухони барраро пора карда, қабурғаҳоро ба пораҳои хурд бурида, намаку мурҷ мезананд ва ба деги равғани доғ андохта бирён мекунанд. Баъд ба он пиёз илова намуда, то тайёр шудан дар оташи паст мепазанд. Гўштбирёни тайёрро ба табақҳо қашида, ба дастгорҳон мегузоранд. Таоми хеле ифтихорие, ки барои эҳтироми меҳмони олиқадр тайёр карда мешавад, барракабоби танӯрӣ мебошад. Барои ин барраро пӯст канда дарунашро тоза карда (вазни барра бояд 12–14 кг бошад), намаку мурҷ зада, ба тамоми тӯш зира пошида, аз он шохчаҳои арчаро гузаронида, 4–5 соат дар ҷои салқин мегузоранд. Баъдан дар танӯри заминӣ алов мемонанд. Вақте ки танӯр хуб тасфиҷ, лахчаро дар як тараф ҷамъ карда, дар танӯр тағора ё ягон зарф мегузоранд, то ки оби гўшти ҳангоми пухтан ҷудошуда ба он резад. Баъдан аз сўроҳи пойҳои тӯши бара чӯбро гузаронида, тӯшро ба танӯр мегузоранд ва даҳони танӯрро маҳкам карда, 2–2,5 соат мепазанд. Баъд тӯши пухтаи барраро аз танӯр гирифта ба лаълии калон мегузоранд ва ба назди меҳмон мениҳанд. Сипас баъди барои худ як пора аз ин гўшт бурида гирифтани меҳмон, ошпаз тӯши барраро ба пораҳо тақсим карда, гўштро ба дигарон медиҳад.

Дар таомҳои миллии тоҷикӣ тухмро нисбатан камтар истифода мекунанд, ҳарчанд бисёр тарзҳои анъанавии тайёр кардани таомҳо аз тухм мавҷуд аст. Маъруфтари хӯрок аз тухм ҳогина аст, ки аз қадим маъмул ва маъруф аст. Дар гузашта ва ҳоло тоҷикон тухмро дар шакли обҷӯши саҳт истеъмол менамоянд. Дар ҷашиҳои миллии Наврӯз, Меҳргон, иди Рамазон ва Қурбон тухми мурғро рангҳои зарду дорчинӣ мекунанд. Дар байни тоҷикон ду тарзи бирён кардани тухм—дар равған ё дар равғану пиёз маъмул аст. Тухми обҷӯши нимдунбулро ҳеле кам истеъмол менамоянд. Онро танҳо ба занони таваллудкарда ва қӯдакон медиҳанд ва чунин шуморида мешавад, ки онҳо организмо пурқувват мекунанд. Дар гузашта тухмро дар таги хокистар низ мепухтанд. Дар ин маврид ҳар як тухмро дар латтаи намнок алоҳида печонида дархокистари гарм гӯр мекунанд. Тухмбирёнро баъзан ҳамчун воситаи муқаввии бадан истеъмол менамоянд.

Дар минтақаҳои шимоли Тоҷикистон аз тухм тухмбарак тайёр мекунанд. Тухмро дар коса лат зада, мувоғиқи табъ намаку мурҷ миандозанд. Баъд ҳамир тайёр карда, мисли барак аз он «ҳалтachaҳо» сохта, ба доҳили он як қошуқ аз тухми тайёркарда мерезанд ва бо нӯти ангуштон аз ҷоряқ ҳиссаи онро часпонда, зуд ба намакоби ҷӯшидаистода меандозанд. Тухмбараки тайёро аз дег ба табак гирифта, ба болояш бехпиёзи пешакӣ дар равған зирбондашударо мерезанд. Дар Буҳоро ба ҳалтачаи ҳамири мазкур як донагӣ тухмро шикаста, мерезанд ва сипас обаз мекунанд.

Ҳоло тухми мурғ дар воя (таркиб)-и хӯроки ҳамарӯзai аҳолии Тоҷикистон истифода бурда мешавад. Тухмро ба қӯдакон бештар медиҳанд, аз он ҷалпак тайёр мекунанд, ки барои қӯдакони хурдсол муфиҷ аст.

Дар вояи хӯроки тоҷикон нонҳои миллий, таомҳо ва хӯроквориҳои ҳамирий мавқеи бештар доранд. Нон аз ҳамири ҳамиртурущдор ва бехамиртурущ тайёр карда мешавад. Нони аз ҳамири ҳамиртурущдор тайёркарда но ни ҳамирий ва аз ҳамири бехамиртурущ тайёркарда фатир ном дорад. Но ни шакли гирда доранд ва ғафсию қутрашон гуногун мешавад.

Дар ноҳияҳои гуногуни Тоҷикистон нонро дар танӯрҳои маҳсуси гилин мепазанд. Дар ноҳияҳои қӯҳистон барои пухтани нон оташдон ва дегдонро истифода мебаранд. Аз ҳамири бехамиртурущ анвои зиёди нон пухта мешавад. Барои тайёр кардани фатир орди гандумро аз элак гузаронида, баъд дар зарфи маҳсус бо об ё ширу равғани зард (маска) ҳамир мешӯранд. Дар баъзе маҳалҳои вилояти Ҳатлон аз ҳамири бехамиртурущ но ни варақии таҳмол тайёр мекунанд; онро бо равған дар тоба ё деги тагаш паҳн мепазанд. Барои варақӣ шудани нон равғани зард ё равғани рустанини нағз доғкарدارо истифода мебаранд. Ғайр аз ин нонҳои бехамиртурущ бо талқони чормағз, пиёзи бонамаку қаламфури сурхи қӯфташуда, туршаки аз дурдаи равғани дунба боқимонда варақин карда мешаванд. Ин нонҳои варақиро ба девораи оташдон часпонда мепазанд. Онҳоро ҳам фатир меноманд, valee вобаста ба қимаҳо номҳои дигар низ доранд. Масалан, фатири ҷаззадор, фатири пиёздор, фатири қадудор. Ғайр аз нонҳои варақӣ кулчаҳои ширмол—кулчафатир низ мепазанд.

Дар баъзе ноҳияҳои Тоҷикистон, масалан дар болооби Зарафшон маъмултарин но ни ҳамирий гирдача мебошад. Қутри он 30–40 см ва ғафсиаш 2–3 см мешавад. Ҳамири гирдачаро аввал бо даст ва баъд бо тирак тунук мекунанд. Мобайни но ни гирдача нисбат ба канораш тунуктар аст. Барои он ки мобайни

нон ҳубобчаҳо пайдо накунад, онро нонпар (мухпар) ва баъзан нончӯб мезананд. Аз ҳамин гуна ҳамири одии ҳамиртурущдор лочура ё лочира низ мепухтанд, ки ҳаҷмаш аз гирдача қалонтар, қутраш 40–50 см ва ғафсиаш 1.5–2 см буд. Ҳангоми пухтани гирдача ва лочура ба рӯи онҳо об мепошиданд, то ки рӯяшон ҷилодор ва сурх шавад. Дигар навъи нон, ки онро ҳамарӯза аз орди гандум мепазанд, нони ғафс мебошад. Қутри чунин нон тақрибан 50–60 см ва ғафсиаш 5–6 см аст.

Дар Тоҷикистон дар вақти иду ҷашиҳои хонаводагӣ нонҳои қалони тунуки ғафсиашон 0,5 см ва қутрашон 50–60 см пухта мешаванд, ки онҳоро ҷаппотӣ меноманд. Барои онҳо ҳамири ҳамиртурущдорро нисбат ба дигар навъҳои нон каме саҳттар мемоланд.

Аз ҳамири ҳамиртурущдор нонҳои ширмол низ мепазанд. Агар ҳамирро танҳо бо шир ҳеланд, ин навъи нонро нони ширмол ва агар бо равған ҳеланд, нони равғанин меноманд. Ғайр аз нонҳое, ки дар танӯр ва оташдон пухта мешаванд, аз ҳамири ҳамиртурущори беравған дар дег нони қотурма ва дар това (тоба) нони товагӣ мепазанд. Ҳамири ҳамиртурущдорро ғайр аз нон барои пухтани бисёр маҳсулоти ҳамирий дар равған низ истифода мебаранд. Яке аз онҳо ҷалпак (нони тунуки қалони қутраш 15–20 см, ки дар равған пухта мешавад) мебошад. Ҷалпакро дар маросимҳои мотам ё дар арафаи идҳои миллий мепазанд. Бӯғурсоқ низ мисли ҷалпак пухта мешавад, вале шакли он гирдаи ба ҷормағзмонанд аст.

Ҳамири ҳамиртурущдор аз орди ҷав низ тайёр карда мешавад. Нони аз орди ҷав пухтаро нони ҷавӣ меноманд. Табиати нонҳои ҷавӣ сард аст, бинобар ин онҳоро бештар дар фасли тобистон мепухтанд. Илова бар ин мардум нони ҷавиро «ҳӯроки пайғамбар» меҳисобиданд. Бисёр одамон ба ин бовар доштанд ва ҳангоми рӯзадорӣ дар моҳи Рамазон танҳо нони ҷавин меҳӯрданд.

Дар замонҳои гузашта мардум, ки аз орди гандум ва орди ҷав танқисӣ мекашиданд, аз омехтаи орди гандум бо орди наск, нахӯд ва арзан низ нон мепухтанд. Вобаста ба номи ордҳои истифодашуда ин гунна нонҳоро нони нахӯдӣ, нони зағора ва ғайра меномиданд.

Дар таббоҳии тоҷикон аз орд ғайр аз нону қулча таомҳои ҳамирий ба монанди оши бурида, оши атола, угро, туппа низ пухта мешаванд, ки дар гузашта ҳамаи онҳоро оши орд меномиданд.

Оши буридаро дар баъзе маҳалҳо оши атола ва отала ҳам меноманд. Аз орди гандум дар намакоб ҳамири саҳт ҳелида, 30–40 дақиқа дам медиҳанд. Баъд ҳамирро зувола (завола) гирифта тунук паҳн ва қабат-қабат мекунанд ва ба шакли тасмаҳои дарозиашон бештар аз як метр ё ҷорқунча мебуранд. Чунин утро (туппа)-ро оши дастзада меноманд. Алоҳида дар дег нахӯдро дар оташи паст дар об мечӯшонанд. Баъди пухтани нахӯд ба дег лаблабу майдо реза карда ё барги лаблабу ва баъд угроро меандозанд. Дар вақти ҷӯшидан ду бор оби хунук мерезанд, то ин ки ҳамир пухта тит нашавад. Пеш аз истеъмоли ош ба он қабудии майдарезакарда ва дӯғ меандозанд. Дар натиҷаи зиёд шудани анвои маҳсулоти кишоварзӣ навъи дигари ин таом пайдо шуд, ки онро оши утро меноманд. Оши угро дар тағовут аз оши бурида дар пиёбаи гӯштӣ ё ба тарзи зирбондани гӯшту сабзвот пухта мешавад. Баъди ба қосаҳо гирифтанд ба он ғелак, ҷурғот ё пиёздоғ ва қабудӣ меандозанд. Ба ҳамири угро тухм андохта, онро нисбат ба оши бурида бориктар (дарозиаш 5–6 см) мебуранд. Дар баъзе

ноҳияҳо ва шаҳрҳои Тоҷикистон оши угроро ҳатман дар вақти ҷашнҳои калон (арӯсӣ, ҳатнасур) барои занҳо мепазанд. Дигар навъи таоми ҳамирии тунук оши туппа мебошад. Ҳамири оши туппаро мисли ҳамири оши бурида ва угро тайёр мекунанд, вале онро ба шакли ҷоркунҷаҳо мебуранд. Агар онро ба шакли пораҳои секунҷа ё ромбшакл буранд, он гоҳ баргаки бед меноманд. Агар ҳамирро бо корд набуранду бо даст кананд, онро оши туппаи дасткан меноманд. Ин таомро бо лӯбиё ва сабзавот тайёр мекунанд. Таоме, ки дар минтақаҳои гуногун оши туппа, туппаторӣ, туппаи лаблаб, туппаи тавоқӣ, туппаи дастӣ ва ғайра ном дорад, ба ин тарз пухта мешавад: ҳамирро мисли барои оши бурида ё угро омода мекунанд ва баъд ба шакли ҷоркунҷаҳои калон бурида, дар намакоб мечӯшонанд. Пораҳои пухтаро аз дег гирифта, дар табақ болои ҳам ҳамвор мегузоранд, байни қабатҳо пиёздоғ гузошта, ба болояш ҷурғоту қабудии майдар резакарда мерезанд.

Дар ошхонаи муосири тоҷикон навъҳои гуногуни таомҳои ҳамирӣ пухта мешаванд. Инҳо навъҳои гуногуни манту, лағмон, манпар, шима, хонума, санбӯса, бичак, тушбера (барак) ва ғайра мебошанд.

Дар анвои таббоҳии тоҷикон ғайр аз таомҳо ва маснуоти ҳамирӣ таомҳо аз биринҷ ва лӯбиёиҳо мавқеи муҳимро ишғол менамоянд. Аз биринҷ асосан анвои гуногуни палов, инчунин шӯлаҳои гуногуни биринҷӣ, дӯлма ва таомҳои тунук мепазанд. Агар биринҷро дар шир пазанд, онро ширбириинҷ ва агар онро дар равған бо сабзавот пазанд, шӯла, шавла ё ялама меноманд. Таоми тунуки биринҷии дар пиёбаи гӯштӣ пухташуда ва ба рӯяш ҷурғот андохташуда мастиба, ё қайлабириинҷ ном дорад. Таоми тунуки биринҷии бегӯшт биринҷоба ё шӯлаоб номида мешавад. Агар биринҷро дар шир пазанд, онро ширшӯла ва агар ба он қаду илова намоянд, онро ширшӯлакаду ё ширкаду меноманд.

Аз лӯбиёиҳо дар Тоҷикистон нахӯд, мош, лубиёи сафед, лубиёи сурх, боқилои сафеду сиёҳ ва наскро истифода мебараанд. Махсусан, дар ноҳияҳои шимоли ҷумҳурӣ мош, ҷувории сафед. ки аз онҳо лотаомҳои гуногуни тунук ва шӯла мепазанд, мавқеи калонро ишғол менамоянд. Таоми тунуке, ки аз мошу биринҷ омода мешавад, мошу биринҷ ва аз мошу сабзавот омодашуда мошоба ном дорад, агар онро дар ордоб пазанд – мошатола ва агар ба он каме угро илова намоянд, мошугро мегӯянд. Шӯлаи аз мошу биринҷ тайёркардашуда кичирӣ ё шӯлаи мошак ном дорад.

Аз сӯк (қӯнок, пшено) оши сӯкоб тайёр мекарданд. Барои ин сӯкро ба об андохта, қаламфур ва қабудӣ меандозанд ва бо нон меҳӯрданд. Мардум ин таомро шифобаҳш шуморида, онро бештар барои беморон тавсия мекарданд.

Шир ва маҳсулоти аз шир омодашударо мардуми тоҷик фаровон истеъмол мекунанд ва бад-ин сабаб чунин анвои ҳӯрокӣ байни мардум эҳтироми хосса дошт. Шири хом ва шири ҷӯшондаи хунукро кам истеъмол мекарданд. Аз шири холис таомҳои-ширкаду, ширҷой, ширравған, ширбириинҷ, ҳувдашав (навъи таоми хоси мардуми Шӯғону Рушони Бадаҳшон, ки аз нону шир ва андаке равғани маска омода мешавад), ширравған мепухтанд. Таоми лазиз ва ифтихорие, ки тоҷикон аксар вақт барои меҳмонон омода мекунанд, қурутоб мебошад. Барои тайёр кардани он дӯғи гарм ё қурути дар оби гарм обкарدارо ба табақи ҷӯбӣ мерезанд, ба он бехпиёзи майдар резакарда, баъзан пиёздоғ ва равғани дӯғ андохта, нонро реза мекунанд. Қурутобро бештар бо фатири равғанин ё фатири варажӣ (қатмол) меҳӯранд. Фатири гармро дар

қурутоб реза мекунанд. Навъи дигари қурутоб гулбасар ном дорад. Барои тайёр кардани он ба чои дӯғ ё қурут ҷурғот ё чаккаро истифода мебаранд.

Аз маска фатирмаска ё чанголӣ тайёр мекарданд. Аз қаймоқ (саршир, бастаи рӯи шир) ширқандак ё ҳалво мепухтанд. Барои тайёр кардани он сарширро ба дег андохта мечӯшониданд ва вақте ки равғани он об мешуд, ба он каме орд мепошиданд, намак мезаданд ва то андаке сурх шудан омехта менамуданд ва баъд онро ба табақ мекашиданд. Ин ҳӯрокро дар вақти ҷашнҳои оиласӣ тайёр мекарданд ва он таоми ифтихорӣ ҳисобида мешуд. Ҳамчунин чойи лазизе аз саршир омода мешуд, ки ба унвони чойи қаймоқӣ маъруф буд. Ҳӯроки лазизи маҳсус ҳалвои қандин ҳисоб меёфт, ки ба ҳамин тарз бо илова намудани қанд ё шинни омода мешуд.

Мардуми тоҷик вобаста ба гармии иқлими кишвар ба нӯшокиҳо талаботи зиёд доранд. Нӯшокии дӯстдоштаи тоҷикон чойи кабуд мебошад. Чойи кабудро бисёр истеъмол мекунанд, зоро он ташнагиро хуб мешиканад ва дар шароити табиии Осиёи Марказӣ хеле муғиф аст. Дар замонҳои гузашта чойи кабуд танҳо ба одамони доро дастрас буд. Мардуми камбизоат ба чои чойи кабуд гиёҳҳои кӯҳӣ, барги гулу дараҳтон, баъзан пӯстлоҳи анорро истифода мебурданд. Бо беҳтаршавии шароити иҷтимоию майшии аҳолӣ чой дар байнин мардум маъмул гашт. Чойро дар чойники чинӣ дам мекунанд. Чойникро пеш аз дам кардани чой бо оби чӯш чайқонида, баъд чой дам мекунанд. Дар байнин тоҷикон чунин расм аст, ки чойро пеш аз ба пиёлаҳо рехтан се бор бод мекашанд. Дар давра чойро бо навбат менӯшанд. Пиёлаи чойи якумро худи соҳиби хона нӯшида, баъд ба меҳмонони калонсол чой мерезад. Маъмулан, пиёларо бо чой пур намекунанд, балки чойро то нисфи пиёла мекашанд. Чойи кабудро аксаран бе қанд менӯшанд. Чойи кабуд ба мақсадҳои шифобаҳшӣ истифода бурда мешавад.

Дар таббохии тоҷикон аз маска, равғани зард, равғани дунба, ҷарбуи гову гӯсфанд васеъ истифода мебаранд. Аз равғанҳои рустаний мардум пеш танҳо равғани зағирро медонистанд ва ҳамаи равғанҳои рустанигирио чунин ном мебурданд, чунки он маъмулан аз тухми рустаниҳои гуногун дар омехтагӣ бо ҷорӣ, мағзи зардолу, тухми қаду, ҳарбуза, тарбуз ва ғайра тайёр карда мешуд. Бо инкишофи паҳтакорӣ дар ҷумҳурий равғани паҳта пайдо шуд.

Ҳоло дар таббоҳӣ тоҷикон аз равғани омехта васеъ истифода мебаранд. Ин омехтаи равғани рустаний бо равғани ҳайвонот мебошад. Равған, маҳсусан равғани паҳтаро пешакӣ то ҳарорати дудпайдошавӣ бо андохтани пиёз, сабзӣ ва устухон (барои хушбӯй шудан) доғ мекунанд.

Дар таббохии тоҷикон сабзавоту меваҷот чои муҳимро ишғол менамоянд. То даврони шӯравӣ аз сабзавот асосан пиёзи сабз, сабзӣ, қаду, шалғам, беҳпиёз, лаблабу, қаланғури сурх парвариш мекарданд. Баъди солҳои 30-юми асри 20 парвариши картошк, помидор, бодинҷон ва қаррам расм шуд. Дар Тоҷикистон танҳо аз қаду таомҳои гуногун тайёр мекарданд, дигар сабзавотро бештар ҳамчун маҳсулоти иловагӣ дар таомҳои ҳамирӣ ва гӯштӣ, асосан тобистон, истифода мебурданд. Сабзавот ҳоло ба ҷузви ҷудонопазири бисёр таомҳои тоҷикӣ табдил ёфтааст.

Меваҳо дар Тоҷикистон дар ҳама ҷо мерӯянд. Дар ҳотаи (замини наздиҳавлӣ) ҳар хонавода, дар боғҳои маҳсус ангур, себ, нок, қаррам, зардолу, олуча, анҷир, ҷорӣ, шафттолу, олуболу, гелос, биҳӣ, бодомтут, олу, лиму

мерӯянд. Меваҳоро асосан дар намуди тару тоза ва хушконида истеъмол менамоянд, инчунин аз онҳо нӯшокиҳои гуногун, шарбат ва шириниҳо тайёр мекунанд.

Дар ҷумхурӣ зардолуи хушконида-ғӯлинг ва баргак шуҳрат доранд. Зардолуи хушконидаро баъзан ба мошатола меандохтанд. Инчунин аз ғӯлинг ғӯлингоб тайёр мекарданд. Барои тайёр кардани ғӯлингоб ғӯлингро намечӯшониданд, балки онро дар оби ҷӯш андохта, мепарварданд. Ғӯлингобро хунук карда менӯшиданд. Онро бештар дар вақти ҷашнҳо, маҳсусан, Наврӯз, тайёр мекарданд.

Барои тайёр кардани таом ғӯраи зардолуро истифода мебурданд. Ғӯраи зардолуро баҳор ба шӯрбо ё шӯла меандозанд, то ки таом туршмазза шавад. Ғайр аз ин, ғӯраи зардолуро ба атола (ордoba)-ҳои гуногун низ меандозанд.

Ангуурро асосан дар намуди тару тоза истеъмол менамоянд, вале аз баъзе навъҳои он мавиз тайёр мекунанд. Дар байни тоҷикон се тарзи тайёр кардани мавиз маълум аст. Маъмултаринаш мавизи обҷӯш мебошад; ангуурро ба маҳлули ҷӯшони ишқор андохта, баъд меҳушконанд. Тарзи дуюм-хушконидан дар офтоб аст. Чунин мавизро мавизи офтобӣ меноманд. Тарзи сеюм хушконидан дар соя-мавизи соягӣ мебошад. Аз ангуур шинний низ тайёр мекарданд. Шинниро аз тут ва тарбуз низ тайёр мекунанд. Бо пайдо шудани қанд аз меваҳо мураббо тайёр мекардагӣ шуданд. Мурабборо аз олуболу, олуча, зардолу, шафтгулу, лиму, биҳӣ, инчунин аз сабзӣ (мураббои сабзигӣ) ва баҳорон аз ревоҷ (чукрӣ) ва ғайра тайёр мекунанд.

Аз ин гузориши мухтасар дар фарҳанги таомпазии мардуми мо чунин бармеояд, ки тоҷикон дар баробари таърихи пурғоновату фарҳанги гуногуннавъи хеш, анвои фаровону мухталифи таомҳоеро ба вучуд овардаанд, ки аз баландии сатҳи маърифатии ин мардум шаҳодат медиҳанд. Ин буд, ки аз замонҳои қадим ҳанӯз донишмандони фарҳехтаи ин сарзамин ба санъату фарҳанги таомпазӣ низ таваҷҷуҳ зоҳир карда, рисолаҳои комилеро ба анвои таомҳо ва тарзи пухтани онон баҳшидаанд, ки «Суфраи Атъима»-и Абуисҳоқи Атъима, «Кони лаззат ва хони неъмат»-и Қорӣ Раҳматуллои Возеҳ аз зумраи онҳоянд. Санъату ҳунари таомпазӣ бозгӯкунандай сатҳи фарҳанги миллист, бад-ин сабаб дар ҷашнҳои бошукуҳи расмӣ анвои гуногуни таомҳо ба маърази тамошо гузошта мешаванд.

## Адабиёт

1. Бахтигареев, Р. М., Сборник рецептур таджикских национальных блюд и кулинарных изделий. – Душанбе: Ирфон, 1986. – 350 с.;
2. Мирзоалихони А., Суфраи Атъима. – Техрон: Интишороти бунёди фарҳанги Эрон, 1353 ш.ҳ. – 250 с.
3. Мирзоев, А., Абуисҳак. – Душанбе: Дониш, 1971. -230 с.
4. Тоҳирзод, И. Ғ., Фарҳанги санъати навопазии тоҷикон. – Ҳуҷанд, 2014. – 320 с.

**Рахматзод Б.**

В статье доступно изложены специфические особенности таджикской национальной кухни. Современные представления о качественных и количественных потребностях человека в пищевых веществах получили отражение в концепции сбалансированного питания. Согласно этой концепции, для осуществления нормальной жизнедеятельности организма человека нуждается не в конкретных продуктах питания, а в необходимых количествах энергии и в определенных комплексах пищевых веществ, входящих в эти продукты. Так как человек нуждается в определенных количествах энергии, белка, жиров, витаминов, он должен получать с пищей достаточные количества пищевых веществ в определенных сбалансированных отношениях. Поэтому всё разнообразие пищевых продуктов принято делить на группы о чем говорится в статье.

**Ключевые слова:** кухня таджиков, культура питания, пищевые продукты, молочные продукты, мучное блюдо, мясные блюда, специи, овощи, разновидность масла.

Rahmatzod B.

### PECULIARITIES OF THE TAJIK NATIONAL CUISINE

In the article are described peculiarities of the Tajik national kitchen. Contemporary visions on qualitative and quantitative needs in nutrients are reflected in the concept of balanced food. According to this concept, for the normal functioning of the body, a person needs not specific foods, but the necessary amounts of energy and certain complexes of nutrients included in these products. While a person needs a certain amount of energy, protein, fats, vitamins, he must receive a sufficient amount of nutrients from food in a certain balanced relationships. Therefore, all the different food products are divided into groups as stated in the article.

**Keywords:** Tajiks, cuisine, products, food culture, dairy products, farinaceous dish, meats, spices, vegetables, oil.

ТДУ  
Пироев С.

### ФАРҲАНГИ ҲАМСОЯДОРӢ АЗ НИГОҲИ НИЁГОН

Дар мақола оини ҳамсоядорӣ дар заминai сарчаимаҳои илмӣ, адабӣ ва мушиоҳидаҳои бевоситаи муаллиф мавриди таҳлилу арзёбӣ қарор гирифтааст. Дар тағсими масъала ҳамчунин ҷанбаҳои ҳуқуқӣ, ахлоқӣ, эстетикий ва қавонину одобириояи онҳо дар мисоли далелҳои воқеӣ нишон дода шудааст. Дар ҷомеаи имрӯз, ки суннатҳои ҳамсоядорӣ то андозае коҳии ёфтааст, бозгӯи анъана ва тарзиби фарҳанги

он аҳамияти иҷтимоиву фарҳангӣ пайдо мекунад. Суннатҳои ҳамсоядорӣ мардумро ба оромиу осудагӣ, дӯстию рафоқат ва хотирҷамъиу некуаҳволӣ мебарад.

**Калидвожаҳо:** ҳамсоя, хона, муносибат, оромӣ, ҳавлӣ, суннат, одоб, ҳуқуқ, ахлоқ.

Маълум аст, ки ҳалқи тоҷик аз қадим на саҳрогарду кучманҷӣ, балки шаҳрдору дехнишин буда, аз одобу фарҳанги шаҳрдорию дехдорӣ ва қавмдорию ҳамсоядорӣ хуб барҳӯрдор гаштааст. Албатта, дар қасби маърифати фарҳанги шаҳрдорию қавмдорӣ, ба ҳусус фарҳангута одоби ҳамсоядорӣ саҳми ниёғони андешамандонамон зиёд аст. Онҳо ин мавзӯро дар осори худ матраҳ карда, орову афкори худро чиҳати беҳбудии ҳаёт ва риояи қонунҳои зиндагии иҷтимоии одамон, аз ҷумла ҳамсоядорӣ баён доштаанд. Ҳамсоя қасест, ки ба ҳамсояи худ наздиқ, дар канор ва сояи яқдигар зиндагӣ намуда, аз ҳолу аҳволи ҳам огоҳ ва дар шодию нишот, ғаму ғусса бо ҳам шарику ҳоҷатбароранд. Одатан розу ниёз ва дарду алам ба ҳамсояи хубу қарин гуфта мешавад. Ҳамсоя роздону ҳолдони ҳамсоя аст, зоро дар ҳолатҳои саҳту душвори зиндагӣ бештари одамон дарду аламашонро ба ҳамсоя иброз дошта, аз ўёрию қумак ва маслиҳату машварат мепурсанд. Ҳамеша дар туу мърракаҳои ҳурсандӣ ё мусибату азодорӣ дар баробари хешу таборон ва дӯстону наздикон ҳамсоягон низ ба хизмату дастгирий омодаанд, ки ин аз хислатҳои хуб ва адои ҳаққи ҳамсоягӣ дарак медиҳад. Дар урф гуфтаанд: «Ҳамсояи хуб беҳ аз хеши дур» ё «Ҳамсояи наздиқ беҳ аз бародари дур». Вөқеан дар ҳолатҳои зарурӣ то он замоне, ки хешу таборон аз дур бирасанд, ҳамсоягон аллакай ҳозир мебошанд.

Бузургон дар асоси ривоятҳои мавҷуда ҳадду ҳудуди ҳамсояро аввалан аз ҷониби рост баъдан аз ҷаҳ, аз боло, поён то ба чил хонаро баршумурда, ба ҳадду ҳуқуқи ҳамсоягӣ даровардаанд [6, С. 76]. Аммо аз ҳамаи онҳо қарибтару ҳақдортар онест, ки дарвозааш наздиқ аст. Оиша ҳамсари пайғамбари Ҳудо (с) гуфт: аз Муҳаммад (с) пурсиdam, ки ду ҳамсоя дорам ба қадом якеи онҳо ҳадя диҳам? Фармуданд: Оне ки дари хонааш ба ту наздиктар аст [4, С. 465]. Аз ин ҳадис бар меояд, ки агарчи ҳамаи хонаҳои гирду атроф ба ҳадди ҳамсоягӣ дохиланд, лекин онҳое, ки дар масофаи наздиктар ҷойгиранд ҳаққу ҳуқуқи бештаре доранд, чунки ҷараёни ҳама гуна ҳодисаву руйдодҳои ҳамсоягӣ, пеш аз ҳама, ба онҳо алоқаманд мегардад. Масалан, дар ягон хона дуздӣ, сӯхтор, муноқиши саҳти оиласӣ ё заарҳои оғати табиӣ ва амсоли ин руй диҳад, албатта зиёни он ба ҳамсоя низ мерасад...

Ба хотири амну осоиш ва зарару озор надодан ба ҳаёту фаъолияти дигарон дини мубини ислом баъзе ҳуқуқу қоидаҳоеро роҳандозӣ кардааст, ки ҳангоми иҷрои онҳо миёни одамон, ба ҳусус миёни ҳамсоягон меҳру муҳббат, дустию бародарӣ, садоқату вафодорӣ ва муносибатҳои неку ҳасана барқарор мегардад. Аввалан накӯи кардан ба ҳамсоягон (чи хеш бошаду чи бегона) ва тарки кибру ҳудситоӣ нисбати онҳо: «Ва Ҳудоро бипарастед ва ҷизро шарики Ҷумҳуру Ҳуқаррар макунед ва ба падару модар ва ба хешон ва ятимон ва гадоён ва ҳамсояи хешованд ва ҳамсояи бегона ва ҳамнишини наздиқ ва мусофири ва он, ки дасти шумо молик шуд, накӯкорӣ кунед! Ҳамоно Ҳудо касеро дӯст намедорад, ки ботакаббури ҳудсито бошад;» (Нисо, 36). Дар ҳадиси имом Муслим омадааст: Пайғамбари Ҳудо Муҳаммад (с) фармуданд: «Ҳар кас ба Ҳудо ва рӯзи қиёмат бовар дошта бошад, бояд ба ҳамсояаш некӣ кунад». Дар накӯи кардан ба ҳамсоя

натанҳо хурсандио миннатдории ўро дармеёбем, балки ба ачру савоб низ ноил мегардем. Ҳазрати Мұхаммад (с) ба Абўзар чунин хитоб карданд: «Ҳаргоҳ шурбо бипазй оби онро бисёр кун ва ҳамсоягонатро низ ёд биқун».

Сониян аз ҳолу ақвони ҳамсояғон пүрсидан, ба хусус дар таңғдастию парешонқолӣ, дарду ранҷурӣ ва ғаму ғусса:

Гуфт: Захмат нест? Гуфто: миннат аст,  
Дар хабар ҳамсояпурсӣ суннат аст.

Дар ҳолатҳои мазкур ҳамсоя дар худ қуввату қудратеро пайдо карда, ачзу нотавонӣ, ғаму дард ва танҳоияшро то андозае фаромӯш месозад, vale агар ўро танҳо гузашта дар канораш набошем, албатта ў эҳсоси танҳой карда, таҳқири хичолат мекашад. Ба худ мепиндорад, чи коре кардааст, ки он боиси нафрати ҳамсояғон шудааст ё гумон мебарад, ки ба хотири инсони бад буданаш дар ҳолатҳои саҳт ўро танҳо мондаанд...

Бузургон аз рўйи ҳаққу ҳуқуқ ҳамсояғонро ба се навъ чудо кардаанд: 1. *Дорои як ҳақ*. Ҳамсояи гайримусулмонест, ки бо ҳамсояи худ дар дин ихтилоф дорад, бо вучуди ихтилофи диниву ақидавӣ болои ҳамсояи худ ҳаққи ҳамсоягӣ дорад ва бояд он ҳақ дар нисбати ў риоя гардад. Қайд кардан ба маврид аст, ки ислом дини поку одамсоз буда, пайваста одамонро ба некиу нақуқорӣ ва ободию ҷомеасозӣ фаро меҳонад. Дар масъалаи ҳамсоягиву ҳамсоядорӣ сарфи назар аз дину ойин, миллату нажод ва макону минтақа қоил ба эҳтироми ҳамсоя буда, ба адой ҳаққи ҳамсоягӣ дастури ҳатмӣ медиҳад; 2. *Дорои ду ҳақ*. Ҳамсояест, ки ҳам ҳаққи ҳамсоягӣ ва ҳам ҳаққи мусулмонӣ дорад ва ин ду ҳақ дар нисбати ў бояд адо гардад; 3. *Дорои се ҳақ*. Ҳамсояест, ки қаробати насабию хешу таборӣ дошта, дорои ҳам ҳаққи ҳамсоягӣ, ҳам ҳаққи мусулмонӣ ва ҳам ҳаққи хешовандӣ мебошад. Албатта дар риоя кардани одоб ва ҳаққи ҳамсоягӣ натоиҷи хубу манфиати бузургест, ки инсонро ба ҳӯшию хотири ҷамъ ноил месозад. Пайғамбари Ҳудо Мұхаммад (с) чунин фармудаанд: «Ҷабраил он қадар дар ҳаққи ҳамсоя ба ман таъқиду супориш карданд, ки гумон бурдам ба зудӣ ҳаққи мерос бурдани ҳамсояро низ эълон мекунад» [4, С. 1082].

Гайр аз ин вақте ки Пайғамбари Ҳудо Мұхаммад (с)-ро аз ҳаққи ҳамсоя пурсиданд [2, С. 66] ў дар посух чунин фармуд: 1. *Агар талаби қарз кард ўро қарз бидех*. Пушида нест, ки қарз додан амали неку савоб буда, қарзгиранда баъди гирифтани қарз мушкилоти зиндагии худро бартараф месозад ва аз қарздиҳанда хурсанд шуда, худро мадюни ў меҳисобад. Подоши қарз доданро аз подоши садақа чанд баробар зиёд гуфтаанд, зеро шахси садақадиҳанда бо ҳоҳиши худ бе талабу дарҳости садақагир ба ў маблағ ё ашёи доштаашро пешниҳод мекунад, vale қарздиҳанда дар додани қарз бо дарҳост ва талабу ҳоҷати қарзгир маблағи пули ё ашёи мавриди ниёзро ба ў ато мекунад. Инчунин ҳангоми қарз хостани қарзгир як навъ шарму ҳаё дар вучуди ў эҳсос карда мешавад. Солҳои пешин одамон яқдигарро бо додани қарз ёрию мадад мерасониданд ва аз оқибати он ҳеч хавфу ҳаросе надоштанд, аммо тайи солҳои охир ин амал хеле коста шудааст. Ин сабабҳои зиёд дорад, vale сабаби асосиро дар ду чиз гуфтаанд; ё фоидаву судёбӣ аз қарз ба тариқи фоизгузорӣ (протсент) ҳол онки ин амал ноҷоиз буда, дар шариат мамнӯъ эълон шудааст; ё барнагардондани қарз аз тарафи қарзгиранда дар вақташ ва сарсону саргардон

сохтани қарздиҳанда, ба қавле «Ба даст додану ба пой давидани қарздиҳанда». Ба ҳар ҳол ҳангоми қарз хостан ба хусус қарз хостани ҳамсоя бояд ба ў қарз дод, зеро ин амал аз ҷумлаи адо намудани ҳаққи ҳамсогӣ ва кори хайру савоб мебошад. 2. Агар даъват кунад иҷобат фармо. Дар қабули даъват ва ҳозир шудан ба макони даъват нишонаи эҳтиром ба ҳамсоя зоҳир мегардад. Агар ба дархосту даъвати ҳамсоя ба манзилаш ё ягон макони барқарории ҷашну маросими ў бе сабаб ҳозир нашавем, ў худро маломат намуда, маъюсу ноумед мегардад. Мепиндорад ки рафтор ё гуфтори нописанде карда ё хислати баде доштааст, ки ҳамсоя даъвати ўро напазирифтааст. Ба ин тариқ ғамгину озурда мегардад, ки дилозорӣ ҳам кори зишт аст. 3. Агар бемор шавад ба аёдаташ бирав. Дар аёдати бемор ҳам хушнуд сохтани ҳамсоя, ҳам адои ҳаққи ҳамсоягӣ ва ҳам дарки неъмати саломатию тандурустии хеш аст:

Чу ранҷ натвони гирифтан аз бемор,  
Қадам зи рафтану пурсиданаш дареӯ мадор.

Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ дар дафтари аввали Маснавӣ доир ба аёдати ҳамсояи бемор ва ба ҷо овардани ҳаққи ҳамсоягӣ ҳикоятеро зикр кардааст, ки мазмунаш чунин аст: Марди ношунавоero ҳамсояаш бемор мегардад. Он мард қасди аёдати ҳамсояи бемор карда, ба худ мегуяд, ки ҳангоми аҳволпурсии бемор бо ин гӯши кар чи гуна суханҳои ўро дарк мекарда бошам:

Он кареро гуфт афзун мояе,  
Ки туро ранҷур шуд ҳамсояе.  
Гуфт бо худ кар, ки бо гӯши гарон,  
Ман чӣ дарёбам зи гуфти он ҷавон.

Ниҳоят ба хулосае мерасад, ки аз руий қиёс ва одат метавонад, суханҳои ҳамсояи беморашро дарк қунад, зеро одатан ҳангоми аёдати бемор ҷанд ҷумлаи маъмулӣ пурсидаву ҷавоб дода мешавад. Вақте аз бемор пурсам, ки ҳолат чи гуна аст? Ў дар посух ҳоҳад гуфт: неку хубам. Чун бипурсам, ки чӣ ҳурдай? Гуяд: шарбат ё мошбо (Шурбо). Чун бигуям: Табибат кист? Гуяд: Фалонӣ. Пас он марди кар бо ин хотирот зеҳни худро омода сохта, ба аёди ҳамсояи бемор меравад.

Ин ҳисботи қиёсӣ рост кард,  
Пеши он ранҷур шуд он некмард.  
Гуфт: «Чунӣ» Гуфт «Мурдам». Гуфт «Шукр»,  
Шуд аз ин, ранҷур пурозору нукр.  
К-ин чӣ шукр аст? Ў магар бо мо бад аст?  
Кар қиёсе карду он каж омадаст.  
Баъд аз он гуфташ: «Чӣ ҳӯрдӣ?» Гуфт: «Захр»,  
Гуфт: «Нӯшат бод». Афзун гашт қаҳр.  
Баъд аз он гуфт: «Аз табибон кист ў,  
Ки ҳамеояд ба чора пеши ту?»  
Гуфт: «Азроил меояд. Бирав»,  
Гуфт: «Пояш бас муборак. Шод шав».

Кар бурун омад, бигуфт ў шодмон:  
«Шукр, к-иш кардам муроот ин замон»...  
Хамчу он кар, к-ў ҳаме пиндоштаст,  
К-ў накўй карду он барьакс част.

Дар ин ҳикоя дар баробари баёни ҳадафи аслӣ (қиёси нодуруст) ҳатмӣ будани аёдати ҳамсояи бемор ва ади ҳаққи ҳамсоягӣ ба назар мерасад, чуноне ки он шахси кар бо вучуди мушкилоти заъфи шунавоӣ ҳаққи ҳамсояро воҷиб дониста, дар ади он қӯшидааст ва ба анҷешаи худ ҳаққи ҳамсояро адо кардаву осуда шудааст.

Ў нишаста хуш, ки хидмат кардаам,  
Ҳаққи ҳамсоя ба ҷо овардаам [5, С.101].

4. Агар ёрӣ хост кумакаш бикиун. Кумаку ёрӣ феъли хубу писандида аст, баҳусус агар ба ҳамсоя равона гардад, чунки аз ҳама дида ў ба ёрию кумак сазовору ҳақдортар аст ва ин амал боиси мустаҳкам шудани алоқаи ҳамсоягӣ мегардад. 5. Агар мусибате расад таъзияташ бикиун. Дар ҳолатҳои саҳтию душворӣ ва мусибату азодорӣ одамон бениҳоят ба дастгирию тасалияти дигарон, ба виже ҳамсоягон ниёз пайдо мекунанд. Дар чунин ҳолатҳост, ки чигунагии ахлоқи одамон ва симои воқеии онҳо маълум мегардад. Пас чигунагии ҳамсоя дар чунин ҳолатҳо зоҳир мегардад. 6. Агар хайре ёбад таҳниятиаш бигуй. Дар хайру хушии ҳамсоя худро шарик соҳтан ин ифодагарӣ бухлу ҳасад надоштан ба ҳамсоя аст. Умуман, дар пешрафту музafferиятҳои ҳамсоя ҳамеша шод бояд буд ва ўро дастгирӣ бояд кард. Дар зиндагӣ баъзе ноҳушию зиддиятҳои ҳамсоягӣ аз бухлу ҳасади ҳамсояи баҳил сар мезанад. Ашхоси баҳилу бадҳоҳе ёфт мешаванд, ки дар сарвату дорӣ ва пешрафту дастовардҳои ҳамсоя хушнуд нагашта, бо ҳар роҳе нисбати ҳамсоя бухлу ҳасад меварзанд ва аз оқибати ноҳуб бархӯрдор мешаванд, чунки бухлу ҳасад иртиботи ҳамсоягиро коста, соҳиби худро месузонаду хокистар месозад ба мисли сухтану хокистар соҳтани оташ ҳезумро... 7. Агар фавтад дар ҷанозаву дағнаши ҳозир бош. Бузурге фармудааст:

Эй ки мавъиза хостанат ҳавас аст,  
Марги ҳамсоя воизи ту бас аст.

8. Агар ғоib бошад манзил ва дороии ўро муҳофизат бикиун. Ҳифзи хона ва молу ашёи ҳамсоя василаи дигарест, ки робитаи ҳамсоягиро қавиу мустаҳкам месозад, vale на ҳама ин ҳақро риоя менамоянд. Дар ин айём, ки фарҳангӣ ҳамсоядорӣ коставу ади ҳаққи ҳамсоягӣ камаҳамият шудааст, бисёр одамон ба қавли «Ба ҳаре бор надорӣ чи кор дорӣ» нисбати молу ашё ва манзили ҳамсоя бепарво шудаанд. Баъзе одамони бад дар ҳолати ғоib будани ҳамсоя мақсадҳои худро амалӣ месозанд. Масалан нафаре шикоят кард, ки дар вақти набудани ў ҳамсояаш бе маслиҳат дар ҷойи номуносиб ҷанд тана дараҳт шинонидааст, дигаре чунин шикоят дошт, ки ҳамсояаш маҳз дар набудани ў ҷуйбори хонаашро дар ҷойе кандааст, ки боиси норозигии ў шудааст, нафари дигаре меуфт, ки ҳамсояаш ҷанд муддат ғоib шудани ў ва аҳлу хонаводаашро мунтазир шуда, ниҳоят чунин фурсатро пайдо карда, таҳкурсии девори ҳавлиашро рехтааст, ки сабаби малолату ранчиши ў шудааст, vale ў ба хотири

сар назадани чангу чидол ва сарсон нашудан сабр намудааст. Дар чунин ҳолатҳо худ мебуд, агар бо ҳамсоягон маслиҳату машварат карда, хушнудиу розигии онҳо ба назар гирифта мешуд, зеро касоне ҳастанд, ки дурандешию хотирбиниро сарфи назар карда, аз роҳи қонун ва адлу инсоф кор мегираанд, ки оқибат ба заиф шудани робитай ҳамсоягӣ мерасонад. 9. Ҳаргиз озори ҳамсоя макун. Озору азияти ҳамсоя навъҳои зиёд дорад, аз ҷумлаи онҳо таҳқир, масхара, суханчинию суханбарӣ, түҳмат, гайбат, дуздӣ, дашном умуман аз ҳар амал ё рафтору гуфтore, ки боиси ранчишу озор ва нороҳатии ҳамсоя мегардад аз онҳо худдорӣ бояд кард. Дар ин бора ҳадисе аз Пайғамбари Ҳудо (с) омадааст: «Ба Ҳудо қасам (се бор тақрор карданд) имон надорад. Асҳоб пурсиданд. Кӣ имон надорад? Фармуданд: Касе, ки ҳамсояш аз бадиу зарари ў дар амон нест» [4, С. 1082]. Мутаассифона дар ҷомеа ашҳоси зиёде ёфт мешаванд, ки масъулияти ҳамсоягии худро дарк накарда, аз худ ба ҳамсоягонашон озору азият мерасонанд. Айни ҳол аксари одамон аз ҳамсояи худ норзиянду шикоят мекунанд. Яке аз соҳтани бинои номаъкул ё танг кардани роҳи куча ё равон соҳтани оби новадон аз сўйи ҳамсоя, дигаре аз сагу мурғ,.gov гусфанд, беодобии фарзандони ҳамсоя ё аз бухлу ҳасади ҳамсоя шикоят мекунад. Кам ашҳосе пайдо мешаванд, ки аз ҳамсояи худ розӣ бошанду изҳори хушию қаноатманӣ кунанд. Ҳангоми пеш омадани чангу чидол ва муноқишаҳои ҳамсоягӣ аксари одамон роҳи ҳалосӣ аз озори ҳамсояро дар фурӯҳтани хонаву ҳавлии худ меҳисобанд, ҳатто баъзеи одамон аз ноҷорӣ манзилҳои бо орзӯю умед соҳтаашонро, ки дар ҷойи хубу муносиб аст ба савдо мегузоранд. Баъзе сокинони деҳот аз озори ҳамсояи бад роҳи наҷоти худро дар фурӯҳтани манзил ва ба шаҳр рафтан мепиндоранд. Онҳо гумон мекунанд, ки дар шаҳр чунин мушкилот вучуд надорад. Банда низ чунин гумонро доштам, vale ҷанд сол пеш ботил будани гумони худро фаҳмидал. Рузе ба аёдати як шиносам, ки дар ошёнаи ҳафтум зиндагӣ мекард, рафтам. Баъд аз аҳволпурсӣ шиноси шаҳриям хеле зиёд аз ҳамсояи дар ошёнаи боло будааш шикоят кард, ҳатто ин қазияро сабаби бемориаш арзёбӣ кард. Баъд аз ин ман бо ҳисси қунҷковӣ аз баъзе одамоне, ки дар шаҳр дар биноҳои баландошёна зиндагӣ мекунанд аз боби ҳамсояву ҳамсоядорӣ пурсон шудам. Андешаҳо гуногун буданд. Яке мегуфт: Ин қадар серкорам, ки ҳатто ҳамсоягони худро нағз намешиносам. Ба қавли шоир:

Бегонагӣ нигар, ки ману ёр чун ду чашм,  
Ҳамсояему хонаи ҳамро надидаем.

Аммо ин ҷавоб барои ман хуш наомад, зеро мардуми куҳанбунёду фарҳангпарвари мо аз қадим бо ҳамсоя, канори ҳам дар ғаму шодии ҳамдигар якҷо будаанд ва ин фарҳангту тамаддун бояд идома ёбад. Дигаре аз садои баланду ҳалалдоркунандай гуфтугӯи ҳамсоя ё садои гушҳароши мусиқии хонаи ҳамсоя ё аз ҷакидани об аз хонаи ҳамсояи табақаи боло ва монанди инҳо гиламандӣ мекард. Албатта зиндагии иҷтимоӣ аз чунин ҳолоту мушкилот орӣ нест. Барои риояи ҳаққи ҳамсоягӣ ва идомаи зиндагии хубу шоиста худдорӣ аз озору азияти ҳамсоя кифоя намекунад, балки аз баъзе ҳатову камбузиҳои ҳамсоя бояд гузашт кард:

Ҳаққи ҳамсоягон бузург шумор,  
Ботиле гар қунад ту ёд мадор.

Марде назди Мұхаммад (с) омад ва аз озори ҳамсояш гила кард. Ҳазрати Мұхаммад (с) фармуданд: Дар озораш сабр кун ва аз озор расонидан ба ў худдорй намо. Аз ин рў моро лозим меояд, ки дар озору азияти ҳамсоя сабр карда, хатову камбудиҳои ўро бубахшем, то аз мақоми баланди одамӣ ва савобу подош бархўрдор бошем, вагарна мисли он нафаре нагардем, ки бо амри тақдир худро аз озори як ҳамсоя раҳо карда ба озори ҳамсоягони дигар мубтало шуда, гуфтааст: «Аз борон турехта, зери новадон қарор гирифтам».

Нақл кардаанд, ки Молики Динор хонаеро ба ичора гирифта буд ва дар ҳамсоягии ў чухуде зиндагӣ мекард. Молик чойеро барои ибодат (мехробе) дуруст карда буд. Чун чухуд аз ин кор огоҳ шуд барқасдана барои ранҷонидани Молик дар баробари меҳроби ў аз ҷониби хонаи худ ҷоҳе барои начосат канд ва онро мавриди истифода қарор дод. Молик чорае ҷусту аз он ҳеч шикоят накард. Ҷанд муддат гузашту ҳамсояи ў дилтанг шуда аз Молик пурсид: Эй Ҷавон аз миёни девори меҳроб начосат ба хонаи ту намерасад? Молик гуфт: Мерасад, лекин тағораву ҷорубе омода кардаам, чун ҷизе ба ин ҷониб дарояд, онро бардорам ва бишум. Гуфт: Туро ҳашм набувад? Молик гуфт: Бувад, vale онро фурӯ нишонам, зеро фармон чунин аст [1, С. 49]. Гуфтаанд, ки чун ҳамсояи чухуд пурсид: Эй Молик туро чи водор месозад, ки ин ранҷу озор мекашӣ ва сабру таҳаммул мекунӣ? Молик гуфт: Дар дини мо дастур чунин аст, ки ранчи ҳамсояро бояд таҳаммул кунӣ ва бо ў хусумат накунӣ. Он чухуд таммул кард ва ин динро барои худ пазирифта имон овард. Молик чун ҳаққи ҳамсоягӣ риоя кард ба баракати он ҳамсояи бадҳоҳаш ба ў қарибу ошно шуд. Азизи ман зиндагонӣ чунон кун, ки ҳамсоягон аз ту хушнуду розӣ бошанд, то ин маънӣ сабаби омӯрзиши ту гардад, ки Мұхаммад (с) фармуд: «Ҳар кас бимирад ва ўро се ҳамсоя бувад, ки аз вай розӣ бошанд, омӯрзида шавад гуноҳони вай» [7, С. 239].

Абулайси Самарқандӣ гуфтааст: Эминӣ аз ҳамсоя дар се чиз аст: Забон, даст ва аврат (ҳамсар). Эминӣ аз забон он аст, ки дар ҳоли сухан гуфтан агар ҳамсоят ҳозир шавад, тавони идомаи суханро дошта бошӣ ва ё чун сухани гуфтаат ба ҳамсоя расад шарм надорӣ. Воқеан бисёр ранҷишу малолат ва қаҳру ҷудоии ҳамсоягон аз сухани ноҷову беандеша пайдо мешавад, гарчи баъзе аз онҳо на қасдан, балки саҳван ё ноогоҳона гуфта мешавад. Аммо дар мавриди қасдан озор додани ҳамсоя аз тариқи гуфтор Абуҳурайра ривоят мекунад, ки пайғамбари Худо Мұхаммад (с)-ро гуфта шуд: Ё Расули Худо фалон зан рӯза медорад, ҳатто шабҳо намози нафл мегузорад, лек аз забони ў ҳамсоягонаш озор меёбанд. Фармуданд: Ҳеч ҳайре дар ў нест, зеро ў дузахист [6, С. 77]. Эминӣ аз даст он аст, ки чун ҳамсоят ба бозор равад ва ба ёд орад, ки ҳамёнашро дар манзили ту фаромӯш кардааст, пас набояд ўро ҳеч ҳавфе пеш ояд ва хонаи туро бо хонаи худ баробар ҳисобад. Эминӣ аз аврат (ҳамсар) он аст, ки чун ҳамсоя ба сафар равад баъдан ба ў хабар расад, ки вориди хонааш шудай, ў шод ва қалбаш орому осуда бошад [2, С. 67]. Дар ҳадисе чунин омадааст: Абдуллоҳ ибни Масъуд гуфт: Аз Пайғамбари Худо (с) пурсиdam: Кадом гуноҳ бузургтар аст? Фармуданд: Ба Худо ширк овардан. Пурсидам: Боз кадом гуноҳ бузургтар аст? Фармуданд: Күштани фарзанд (чиҳати фақр). Пурсидам: Боз кадом гуноҳ бузургтар аст? Фармуданд: Ба ҳамсари ҳамсоя таҷовуз кардан.

Озору азияти ҳамсоя дар зиндагӣ он қадар таъсири баду манғӣ дорад, ки одамон дар навбати аввал ба ҷои хонаву ҳавли ҳамсояро ҷуёву интихоб

мекунаңд. Бузургон низ дар ин бора аңдарзҳои зиёде гуфтаанд: «Хона нахар ҳамсоя бихар».

Қабл аз мусофират бубин ҳамсафарат кист,  
Пеш аз хариди хона бубин ҳамсоят кист.

Ҳамсояи бад натанҳо ба кас заар мерасонад, балки ҳангоми фурӯши хонаву ҳавлий низ заар мөорад. Ба хотири ҳамсояи бад муштариён кам шуда, қиммати хона паст мешавад. Шайх Саъдӣ фармудааст:

Хонаеро, ки чу ту ҳамсоя аст,  
Даҳ дирам сим кам иёр<sup>1</sup> арзад.

10. *Бе иҷозати ҳамсоя бинои хонаатро(аз бинои ў) баланд макун.* Боло бурдани иморат мувофиқи имконияту тавоной мумкин аст, аммо бо маслиҳату машварати ҳамсоя натиҷаи хуб медиҳад. Айни замон ҳамсоягоне ҳастанд, ки ба эътибори кор ва даромади пулию молӣ аз ҳам фарқи зиёд доранд. Нафароне вучуд доранд, ки аз ду ё се сотиҳи замини наздиҳавлигӣ барои истифодаи худ ё ба бозор баровардан ҳосили сабзавот ё мевагӣ мегиранд, агар ҳамсоягон биноҳои худро аз ҷаңд тараф боло баранд албатта таъсири манғии он ба ҳамсоя мерасад. Ё агар гирдогирди хона ҳамсоягон дараҳтони бузург шинонанд баъди қалон шудан ҳатман шоҳу навда ва баргҳои он ҳамсояро халалдор месозанд. Дар гузаштани тирезаву панҷараҳо, тарзи пушонидани болопушки хона ва обрави он агар бо ҳамсояҳо маслиҳат карда шавад оқибати нек медиҳад, вагарна баъд аз ҳарҷи пулу масолеҳ ва заҳматҳои зиёд, сарсонию саргардонӣ ва малолату озурдагӣ пеш омаданаш мумкин аст.

То надони ки кист ҳамсоя,  
Ба иморат талаф макун моя.

Бояд гуфт, ки дар чунин ҳолатҳо адои ҳаққи ҳамсоягӣ, эҳтиром ба ҳамсоя ва маслиҳату машварат бо ҳамсоя омили асосии рафъи мушкилот ва ҳамагуна нофаҳмиҳо шуда метавонад.

Зиндагии хубу осуда ва ҳамсоягони неку боинсофро ҳама дўст медоранд ва дар пайи расидани он мекӯшанд. Аммо баъзан аз тарафи одамон дар натиҷаи риоя накардани қонуну қоидаҳои ҳаёт зиндагӣ ранги дигар гирифта, тираву норавшан мегардад. Албатта дар риоя ва адои ҳуқуқи ҳамсоягӣ манғиати бузургест, ки одамонро ба дўстию муҳаббат, некбаҳтию сарбаландӣ расонида, зиндагии иҷтимоии одамонро орому осуда ва ободу зебо месозад. Аз ин хотир ҳар як фарди чомеаро зарур аст, ки аз фарҳанги ҳамсоядорӣ воқиф гардад, онро дар зиндагӣ амалӣ намояд.

## Адабиёт

1. Аттори Нишопурӣ. Тазкират-ул-авлиё. – Техрон, 1376 ш. – 812 с.

<sup>1</sup> Иёр- Дараҷаи соғӣ ва ҳолисии тилло ва нуқра (Фарҳанги забони тоҷикӣ)

2. Абулайс Наср ибни Мұхаммад ибни Аҳмад ибни Иброҳими Самарқандӣ Танбеху-л-ғофилин. – Бейрут, 1992. – 568 с.
3. Куръони карим, асл ва матни тарҷумаси тоҷикӣ. – Душанбе: Ирфон, 2007. – 616 с.
4. Мұхаммад ибни Исмоили Бухорӣ. Ал-ҷомеу-с-саҳеҳ машҳур ба Саҳеҳи Бухорӣ. – Бейрут, 2001. – 1390 с.
5. Мавлоно Ҷалолуддин Мұхаммади Балхӣ. Маснавии маънавӣ. Нашри Замон. – Техрон, 2001 м. – 728 с.
6. Мұхаммад ибни Умар Фаҳруддини Розӣ. Мағотеху-л-ғайб (Тафсири кабири Розӣ). – Бейрут, 1994. – Ч. 4. – 547 с.
7. Мұхаммад ибни Шайх Мұхаммади Рибҳомӣ. Риёзу-н-носеҳин. – Истамбул, 1317ҳ. қ. (1895 м.). – 402 с.

**Пироев С.**

## **КУЛЬТУРА СОСЕДСТВА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРЕДКОВ**

В статье на основании научных, литературных источников и личных наблюдений автора анализируется и даётся оценка соседству. Также этот вопрос подробно рассматривается с позиции правовых, нравственных, эстетических и этических законов общения, основываясь на реальных примерах и аргументированных доказательствах. В современном обществе, где обычаи соседства неизмеримо сокращены, возвращение к традициям и пропаганда культуры соседства носит важный социально-культурный характер. Он приведет народ к миру, благополучию, дружбе, товариществу, уравновешенной и благополучной жизни.

**Ключевые слова:** сосед, дом, отношение, спокойствие, двор, вежливость, право, соблюдение.

Pirov S.

## **CULTURE OF THE NEIGHBORHOOD BY POINT OF VIEW OF ANCESTORS**

In the article, on the basis of scientific, literary sources and personal observations of the author, are described and analyzed the culture of neighborhood. This theme is also considered in detail by legal, moral, aesthetic and ethical laws of communication approaches, and article based on real examples and reasoned evidence. In a modern society where the customs of the neighborhood are incredibly reduced, a return to traditions and the promotion of a neighborhood culture is of an important social and cultural nature. That will lead the people to peace, prosperity, friendship, equality and prosperous life.

**Keywords:** Tajik culture, neighborhood, house, social institute, tradition, law, respect, ancestors.

**ТДУ**

**Зубайдов Абубакр**

## МАВ҆ЕИ АШЬОРИ САЙИДО ДАР САНЬЯТИ МУСИҚИИ ТОЧИК

Эчодиёти шоирони адабиёти классикии тоҷику форс дар рушди санъати мусиқии мардуми тоҷик саҳми бузург дорад. Дар ин мақола масъалаи мазкур дар мисоли ашъори Сайидои Насафӣ таҳқиқу таҳлил шудааст.

Сайидо яке аз намояндағони барҷастаи адабиёти классикии тоҷику форс дар асри XVII буда, бо эҷоди шеъру ғазалҳои бландмазмуни лирикӣ ва тараннуми ишқи поки инсонӣ машҳур гардидааст.

Ғазалиёти Сайидо дорои мазмунҳои баланд ва лирикаи воло буда, ҳамзамон бо содагиву равонии тарзи баён фарқ мекунанд. Дар онҳо қалимаву ибораҳо шоиронаву моҳирона чида шудаанд, ки аз қобилияту истеъодди баланди шоир дар эҷоди жанри «ғазал» гувоҳӣ медиҳад.

Ба ғазалиёти Сайидо рӯй овардани як зумра ҳунармандону донандагони илму амали мусиқии тоҷик, бемуҳобо ба рушду нумуи санъати мусиқӣ, баҳусус мусиқии ҳирфии ҳалқи тоҷик мусоидат намудааст.

**Калидвожаҳо:** мусиқӣ, истилоҳи мусиқӣ, созҳои мусиқӣ, оҳанг, Шашмақом, суруд, ҳунарманди ҳалқӣ.

Асри XVII давраи рушди як қатор соҳаҳои ҳаёти адабиву фарҳангӣ, илмӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳри Бухоро ва атрофу акнофи он ба ҳисоб меравад. Дар ашъори шоирони ин давр бештар вазъи иҷтимоии мардум, қасбу ҳунарҳои гуногуни ҳалқӣ, тарзи ҳаёти қосибону ҳунармандон, зиндагии қашшоқонаи онҳо, камбудиву носозгориҳои ҷомеа бо як лирикаи хос тасвир гардидааст.

Миробид Сайидои Насафӣ яке аз шоирони ширинсухани ин давраи таърихӣ аст, ки бо қашшоқиву нодорӣ ва камбағалӣ умр гузаронидааст. Ў шахси бовиқору озодманиш буда, тавассути ҳунар ва меҳнати ҳалол бо саҳтӣ рӯзии худро пайдо мекардааст:

Шир мегардад бурун аз кӯҳ баҳри Кӯҳкан,  
Ризқи худ соҳибҳунар аз санг пайдо мекунад.

Сайидо, ки шоири соҳибзавқу ҳунарвар буд, намехост бо тамаллук ба дари соҳибмансаб ё сарватманде, ки ҳасисиву бемуруватӣ ёри ҳамешагии онҳост, равад, ўро васф намояд ва эътибори худу шеърашро паст зада, бори миннати дунонро қашад:

Ба зери бори миннат кай ҳунарвар мениҳад гардан,  
Наҷунбад Кӯҳкан, гар бар сари ў Бесутун афтад.

Ў аз боёну мансабдорон, ки дар назари аввал баланду бузург метобанд, саҳовату мурувват интизор шуданро хатойи маҳз меҳисобад:

Аз сурати бузург мурувват тамаъ мадор,  
Танг оғаридааст қазо ҷашми филро.

Ба ақидаи Сайидо давлату савлати дунё ҳамеша насиби ҷоҳилон аст:

Сояи иқбол мечӯяд сари бемағзро,  
Давлати дунё ҳумои устухонгумкарда аст.

Мероси адабии ў туногунжанру рангомез буда, дар шакли қуллиёт то замони мо расидааст, ки аз шоири пуркору сермаҳсул буданаш дарак медиҳад. Сайидо шоири ғазалсарост ва дар эҷодиёти ў ғазал мавқеи хос дорад. Аз ин рӯ қисми бештари қуллиёташ аз ғазалҳои нобу равон иборат буда, ҳамзамон дар он мухаммасот, рубой, қасида, маснавӣ, «Шаҳрошӯб» ва достони «Баҳориёт» ҷой гирифтаанд.

Бинобар маълумоти тазкиранависи ҳамзамони шоир Малеҳои Самарқандӣ Сайидо ба ғайр аз жанрҳои дар боло зикргардида, инчунин дар навъҳои шеърии қитъа, мустазод, мувашshaҳ, луѓз низ асар эҷод намудааст, вале мутаассифона онҳо ба қуллиётни шоир ворид нашудаанд ва шояд бо ин сабаб то замони мо нарасида, аз байн рафтаанд.

Аз шеърҳои шоир пай мебарем, ки ў ба табақаи мардуми одӣ – косибон мансуб буда, рӯзгори бенавоёнаву мухтоҷонаро аз сар гузаронидааст:

Мекунам наззора неъматҳову ҳасрат меҳурам,  
Тангдастам, рӯзие дур аз даҳон бошад маро.

Ашъори панду насиҳатии Сайидо дорои маъниҳои баланду дилрас буда, тамаъкорӣ, зулму ситам ва ҳар гуна кирдори бадро маҳкум ва некиву накӯкорӣ, ростқавливу ҷавонмардӣ, қаноату саховатпешагиро тараннум менамояд:

Ростиро набувад ҳеч заволе ба ҷаҳон,  
Сарв агар хушк шавад боз асо мегардад.

Ҳамзамон ранҷонидани мазлуму бечора ва дилозориро пасттарин хислати инсонӣ ҳисобида, хурсанд намудани дилеро баробар ба зиёрати Каъба донистааст:

Бинойи Каъба бувад дил ба даст овардан,  
Агар худоталабӣ мекунӣ, Худо инҷост.

Манбаи илҳоми Сайидо ҳалқи меҳнаткаш буда, сарчашмаи забони ашъораш аз забони гуфтугӯйии мардум маншаъ гирифтааст. Ин сухансарои мумтоз тавонистааст, ки назми классикии тоҷикро ба забони гуфтугӯйи ҳалқ наздик созад. Дар эҷодиёти шоир бевосита қалимаву ибора ва тарзи муоширату баёни мардуми одиро дучор меоем ва мебинем, ки ў забони назми классикии моро аз ҳисоби ганҷинаи бузурги забони ҳалқ хело бой гардонидааст. Осори вай маҳзани таъбироти фаровон ва қалимаву ибораҳои мардумӣ буда, шоир тавонистааст ҳар яки онро шинаму зебо мавриди истифода қарор диҳад ва ҳамзамон суфтагиву фасоҳати забони асарҳояшро пойбарҷои дорад. Қалимаву ибораҳои ҳалқӣ табиияти ашъори Сайидоро афзуда, содагиву равонии онро дучанд намудаанд. Аз ин рӯ метавон гуфт, ки

забони осори шоир ба забон ва тарзи баёни имрӯзаи тоҷикӣ хело наздик аст. Агар гӯем, ки тору пуди забони шеъри Сайидо ҳалқист, муболиға наҳоҳад шуд, зеро ў қалимаву ибораҳои забони соф зиндаи гуфтугӯии ҳалқии тоҷик, аз қабили мардуми қалон (бузургон), ҷангӣ (ҷаҳрӣ), нафасзанон (ҳалакашон), ҷапӯлат задан (фиреб додан), ҷангӯ тӯбор (ҳавои гардолуд) ва амсоли инҳоро фаровон ва мувофиқу бамавҷеъ истифода намудааст, ки гувоҳи суханҳои болост [7, с.186].

Гуфтан мумкин аст, ки дар бештари маврид, бидуни истифодаи қалимаву ибораҳои гуфтугӯй низ, ҳуди тарзи ифодаи шоир шабехи тарзи сухангӯй ва муҳовараи мардуми одӣ қарор дорад. Бахусус дар достони ҳайвонотномаи ў «Баҳориёт» ранги гуфтугӯи мардумӣ гирифтани тарзи баёни Сайидо бармalo мушоҳида мешавад. Масалан, аз боби «Расидани маймун» порчае меоварем, ки дар он ҳамдuna ҳаргӯшро, ки ба таърифи болохонадори ҳуду аждодаш машѓул буд, бо суханони обдор мазаммат менамояд:

Ҳаргӯш чун ҳикояти ҳудро тамом кард,  
Маймун шуниду паҳлуюш омад **нафасзанон**.  
Гуфт: «Эй дарозгӯш, ҷаро лоф мезани?  
Аз **одамигарӣ** на туро **ному на нишон!**  
Чун муши думбурида намой ба ҷашми ман,  
Ё баччаи бузе, ки бувад ҳар тараф давон.  
Зин доштӣ ба пушт, туро мешудам савор,  
Ҳастӣ ба пеши ман ту ҳам аз ҷумлаи ҳарон»...

Ҷӣ тавре ки мушоҳида шуд, Сайидо шоири соҳиби завқи баланд ва табии латиф буда, тавонистааст фикри ҳудро содаву равон ва намакин баён созад. Дар ин порчаи назмӣ истифодаи қалимаҳои гуфтугӯии «нафасзанон», «одамигарӣ», «ному нишон» ва ғайраро тарзи баёни шоир тақозо менамояд, ки достони «Баҳориёт»-и ў сар то по ба ҳамин тарз иншо гардидааст [7, с.185].

Шоир қалимаву ибораҳои дар забони умумифорсӣ-тоҷикӣ набудаву номаъмулро аз маҳзани бузурги мардумӣ, яъне забони зиндаи гуфтугӯии ҳалқи тоҷик гирифта, бамавриду мувофиқ дар эҷодиёти ҳуд истифода бурдааст, ки нишони дигари маҳорати баланди суханварии ўст. Масалан, алам (дард, доғ), шамол (бод, насим), муштипар (очиз, ногавон), нӯл (минқор), қӯча (кӯй), зиёфат (мехмондорӣ), одамигарӣ (одамият) ва амсоли инҳо.

Дар адабиёти классикии тоҷику форс жанри адабии манзум бо номи «Шаҳрошӯб» мавҷуд аст, ки таърихи пайдоишаш ба асрҳои X-XI рост омада, асосан фаъолияти косибон ва ҳунарварии онҳоро бо як лирикаи хос тасвир менамояд. Шаҳрошӯбнависӣ бахусус дар асрҳои XV-XVI ба авҷи ҳуд мерасад (масалан, дар як силсила ғазалҳои шаҳрошӯби Сайфии Бухорӣ инро мушоҳида менамоем).

Сайидо низ бахшида ба намудҳои гуногуни ҳунару ҳунарманӣ, тарзи ҳаёту фаъолияти аҳли ҳунар, косибону мардуми заҳматкаш як силсила шеърҳои рангомезу гуногунмазмунро дар шакли қолабҳои ҳаҷман ҳурди назмии қитъа, байт, ғазал, маснавӣ ва ғайра эҷод намудааст, ки дар «Шаҳрошӯб» гирд оварда шудаанд ва аз ҷиҳати ғоявӣ ва мабдаҳои лирикову меҳнатӣ мавҷеи назаррас доранд. Чи тавре ки адабиётшиносони барҷастаи

точик Р. Ҳодизода, У. Каримов ва С. Саъдиев қайд намудаанд, дар ашъори ба ҳунармандон бахшидаи шоир ду мабдаи тасвир – васфи лирикии ҳунарманд ба ҳайси дилбари ў ва сигоиши санъати ҳунарварии аҳли ҳунар ба ҳам омехтаанд. Сайидо бо шеърҳои пурмазмуни ба аҳли ҳунару ҳунарварӣ бахшидааш сатҳи жанри адабии мазкурро мукаммал сохта, манзалати онро хело боло бурдааст. Ин намуд шеърҳои шоир, ки зери унвони «Шаҳрошӯб» ва дар ҳаҷми зиёда аз 400 байт ба «Куллиёти осори Сайидо Насафӣ» ворид гардидаанд, ҳунари воло ва ба ин васила аҳволи иҷтимоии силсилаи косибону ҳунармандони шаҳри Бухоро ва атрофи он, (амсоли дурдгар, ошпаз, мӯзадӯз, заргар, ҳаммол, тоқидӯз, найнавоз, табиб, қассоб ва гайра)-ро бо тарзи маҳсуси лирикӣ васф намудаанд.

Дар «Шаҳрошӯб»-и Сайидо истифодаи таъбирҳои ҳалқиро фаровон дучор меом. Ҳамзамон дар манзумаҳои «ҳунармандӣ»-и ў низ ин гуна таъбирҳо истифода шудаанд, ки имрӯзҳо низ дар забони гуфтугӯии мардуми тоҷик маъмуланд ва зуд-зуд дучор меоянд. Масалан, об гаштан – киноя аз сусту логар ва бемадор шудан:

Шӯхи ҳаммомӣ, ки аз ҷон ҳастам оташкори ў,  
**Об гаштам**, сӯҳтам аз гармии бозори ў.

Бо собуни касе ҷома шустан – касеро санчидан, озмудан, аз рафттору кирдори ў огоҳ будан:

Шӯхи собунпаз, ки мегӯянд бошад тундҳӯ,  
Ҷомаи худ борҳо **шустем бо собуни ў**.

Доман пур аз чормағз кардан – ба маънои ваъдаҳои дурӯғ додан ва фиреб кардан:

Дилбари баққол дорад ҳулқи хубу рӯйи нағз,  
Хонаи ман рафту кардам **доманаш пур чормағз**.

Гандумнамои ҷавфорӯш, киноя аз фиребгарӣ, қаллобӣ, хилофи ҳақиқат рафтор намудан:

Гуфтамаш бо моҳи арзанкор бо ман дор гӯш.  
Будай дар аҳди худ **гандумнамои ҷавфорӯш**.

Чунин истифодаи устокоронаи таъбирҳои ҳалқӣ содагиву равонӣ ва бадеяти эҷодиёти шоирро боз ҳам афзун гардонида, исботи пайванди рӯҳиву равонии забони осори ў ба забони зиндаи гуфтугӯии мардуми тоҷик мебошад.

Истифодаи тарзи гуфтугӯии шеваи баёни Сайидо дар ғазалҳои нобу равони ў низ фаровон дучор меоянд, ки боиси рангингтару оммафаҳм гардидани ашъораш гардидаанд:

Азбаски боғбонон карданд **пунба дар гӯш**,  
Ҳар чуғӯз дар гулистон мурғи сухансароест.

Радифи байги зерин ифодаи феълии «чӣ мешавад?» буда, шакли гуфтугӯй дорад ва ба ин васила матни пурраи он чун муколамаи одии халқ садо медиҳад:

Эй маҳ, шабе ба хонаам ойӣ, **чӣ мешавад?**  
Бар ман даре зи ғайб кушойӣ, **чӣ мешавад?**

Ҳамзамон дар баъзе байтҳои шоир аз андарзу мақолҳои мардумӣ моҳирона истифода шудааст:

Ба девори қафас то раҳнаҳо дидаам, яқинам шуд,  
Ки як дар баста гардад, сад дари дигар шавад пайдо.

(Як дари баста, сад дари кушода).

Сухани хона ба бозор намеояд рост,  
Доя мегуфт ба гаҳвора маро ношудани.

(Гапи хона ба бозор рост намеояд).

Маҳз ҳамин содагиву равонӣ, рангомезиву хушоҳангӣ ва ба тарзи баёни халқ наздику будани ғазалиёти Сайидо боис гардида, ки ашъори ў ба ҳайси матнҳои суруду таронаҳои «Шашмақом»-у «Фалак», эҷодиёти бастакорону ҳофизони мардумӣ ва оваридаҳои композиторони тоҷик ба тарзи фаровон истифода шавад.

Аз баъзе гуфтаҳои шоир хулоса кардан мумкин аст, ки ў бо аҳли санъату ҳунар робитаи хуби ҳамкорӣ дошта, аз илму амали мусиқии замонаш ба қадри имкон боҳабар будааст ва ба сохту тарзи навозиши созҳои мусиқӣ низ ошнӣ доштааст:

Димоғошуфта **най** аз базми аҳли чуд меояд.  
Зи шамъи сӯҳбати ин қавм бӯи дуд меояд.  
Намебинем бо аҳли нишот азбаски **оҳанг**,  
**Навои муҳталиф** аз базми **чанг** уд меояд.

Байти дигар:

Бе талаб эй Сайидо мақсад намеояд ба каф,  
Чо ба маҷлис мекунад **най** аз **фиғони** хештан.

Ё ин ки

**Нола** кардан бар сари қӯяш ҳавас бошад маро,  
Мениҳам лаб бар лаби **най**, то нафас бошад маро.

Чи тавре ки дар ин байтҳо мебинем, шоир номи созҳои мусиқии **най**, **чанг** уд, истилоҳоти мусиқии «оҳанг», «наво», «муҳталиф», «фиғон», «нола»-ро

бамавқеъ ва тавъам бо мазмун истифода намудааст, ки гувоҳи аз илму амали мусиқии замонаш бархўрдор будани ўст.

Газалиёту мухаммасоти шоир оҳанги хос дошта, дар рушду нумуи фарҳанг санъати мусиқии ҳалқи тоҷик саҳми назаррас гузаштаанд. Онҳо барои ба вуҷуд омадани суруду навоҳои зиёди класикуву қасбӣ ва мардумии тоҷик замина гаштаанд. Ба ғазалиёти нобу равони ин шоири шефтадил ҳофизону бастакорони мардумӣ ва композиторони тоҷик суруду таронаҳои зиёд эҷод кардаанд, ҳофизон онҳоро бо маҳорати баланд ичро намудаанд, ки мақбули шунавандагон гардида, муҳлисони бешумор доранд.

Як қатор ғазалҳои Сайидо ба ҳайси матни суруду таронаҳои «Шашмақом» интихоб гардидаанд, ки гувоҳи вологавҳарии суханони ин шоири нуктасанҷу шефтадил мебошанд.

«Шашмақом» асос ва қуллаи баландтарини фарҳангу маърифати мусиқии суннатии ҳалқи тоҷик буда, ҳамчун рамзи ягонагӣ ва муттаҳидсозандай ин миллати қуҳанбунёд бо бузургтарин дастовардҳои фарҳангиву маънавии аҳли башар ҳамсангӣ дорад.

«Шашмақом» асари мураккабу мушаххаси гуногунсатҳу серпаҳлу ва силсилавии мусиқии ҳалқи тоҷик буда, аз шаш мақом – Рост, Наво, Бузург, Дугоҳ, Сегоҳ ва Ироқ иборат аст ва дар пояти қавонини хоси лаҳнӣ, зарбӣ ва шаклӣ устувор аст. Дар ҳар суруду наво ва оҳангу таронаҳои ин шоҳасари мусиқӣ рӯҳи тавонои ниёғони бузурги мо Борбади Марвазиву Абӯабдулло Рӯдакӣ, Иброҳими Мавсииливи Котибии Хоразмӣ, Абӯнасри Форобиву Ибни Сино, Сафиуддини Урмавию Қутбиддини Шерозӣ, Амир Ҳусрави Дехлавию Абдураҳмони Ҷомӣ, Кавкабии Бухороиву Дарвешалии Чангӣ ва ҳазорони дигар нуҳуфтааст. Ғазалҳои нобу қаломи мавзуни шоирони бузурги мо Рӯдакиу Ибни Сино, Низомиву Ҳусрав, Ҳайёму Мавлавӣ, Саъдию Ҳофиз, Камолу Ҷомӣ, Ҳилолиу Бедил, Сойибу Ҳайрат, Шоҳину Туғрал ва дигарон бо силсиланавоҳои он чун ҷисму равон ба ҳам пайвастаанд. Ҳар яке аз ин нобигагони илму адаб ва савту қалом барои суфтаву пухта ва рӯҳбахшу нишотангез гардидан ин хориқаи бузурги мусиқии суннатии устодонаи тоҷик саҳмгузор буда, порае аз дилу ҷону хиради худро ба он бахшидааст, ки Миробид Сайидо Насафӣ низ аз ҷумлаи онҳост. Фораму рӯҳнавоз, таскинбахши дилу ромиши ҷон ва нӯшдоруи дардмандон будани суруду таронаҳои «Шашмақом» аз ин чост.

Дар ин шоҳасари мусиқии ҳалқи тоҷик матни «Амали Рост», «Фурӯғи Амали Рост», «Талқинчаи Савти Ушшоқ» – аз мақоми «Рост», «Талқинчаи Савти Баёт», «Фурӯғи Мустазоди Наво» – аз мақоми «Наво», «Таронаи 1» – (Сувора) ва «Таронаи 2» – (Чапзарб)-и «Насруллоҳӣ» – аз мақоми «Бузург», «Уфари Муноҷот» – аз мақоми «Дугоҳ», «Чапандози Калон» (Чапандози Қаландарӣ) – қаринаҳои мақом, «Шаҳнози Фарғона» (Нақш) – осори ҷудогонаи мақомӣ – аз мақоми «Сегоҳ» аз ғазалиёти Сайидо интихоб гардидаанд.

Яке аз дурдонаҳои дураҳшони «Шашмақом», ки оҳанги муфарраҳу дилкушо дорад, «Фурӯғи Мустазоди Наво» [8, с. 195] мебошад ва дар боби ҷоруми Савт (силсилаи фаръӣ)-и мақоми «Наво» ҷойгир буда, матни сурудаш ғазали Сайидо мебошад, ки матлааш ин аст:

Навбахор омад гулистон аз пайи нашъу намост,

Гунчахуспони чаманро ғунчайи гул муттакост.

Пардаи лаҳни асар «до-мажор» буда, мизони зарбиаш 4/4 (чор чорякӣ – бүм-бак-бак-бүм бак бүм) мебошад. Сархати он иборат аст аз чор тақтеъ сароҳанг, як тақтеъ На́маи парда, Нимхати якум, ки оғози суруд буда, мисраи аввали байти дар боло зикргардида дар бар мегирад, сипас боз як тақтеъ На́маи парда садо дода, Нимхати дуюм оғоз мегардад, ки матни он мисраи дигари байти мазкур мебошад. Асар баъд аз таваққуфи ҳаштакӣ, аз ҳиссаи якуми нопурраи тақтеъ оғоз мешавад.

Пас аз як тақтеъ На́маи парда Дунасрар (даври савуми ниҳоии марҳалаи аввал дар соҳтори мақом, ки аз пардаи асосӣ, яъне сарпарда як оқтава боло оғоз мешавад) [1, с. 97] меояд, ки матнаш ин байт аст:

Нозбӯро аз бунафша нозболин зери сар (2 бор),  
Шохи гулро бистар аз барги ҳино дар зери пост (2 бор).

Нимхати якуми Дунасрар, ки матнаш мисраи аввали байти болост, аз ногаи «до»-и оқтаваи дуюм, яъне нисбати сарпарда як оқтава баланд шурӯъ мешавад, ки хоси Дунасрар аст. Пас аз як тақтеъ На́маи парда Бозгӯй меояд, ки матнаш тақорори ҳамин мисраъ буда, дар оҳанг таѓириотҳои ҷузъӣ ба назар мерасад, яъне байни ҳиссаи сеюму чоруми тақтеи аввали Бозгӯй ҷаҳиши оҳангӣ дар шакли тертсия (до-ми) ба амал омада, сипас суруд ба таври секвенсиявӣ тадриҷан ба поён то зинаи сеюми гамма (медиант) ҳаракат менамояд. Баъд аз ин Нимхати дуюм, ки матнаш мисраи дуюми байти болост, меояд ва Бозгӯйи он бо каме таѓириоти оҳангӣ ба сарпарда бозгашт менамояд.

Сипас қисми сеюми суруд-Баёт оғоз мешавад, ки баъд аз 4 тақтеъи Сароҳанг ва як тақтеъ На́маи парда Нимхати 1 ва 2 паси ҳам меоянд, ки матнашон ин байт мебошад:

Бӯйи гулро мебарарад аз бод пинҳонӣ насим,  
Боғбон пай бурдааст ин кори дузди ошност.

Дар қисми чоруми суруд Авчи Наво меояд, ки матнаш байти зерин аст:

Аз пайи ҳам корвони гул ба бозор омада,  
Метавон гуфтан, ки боғ аз бӯйи гул бўстонсарост (2 бор).

На́маи Авчи Наво (Фард) қисми панҷуми суруд буда, дар он пас аз ду тақтеъи Сароҳанг ва як тақтеъ На́маи парда дар Нимхати якум тақорори мисраи дувуми байти дар боло додашуда меояд ва бо Замзамаи На́маи Авчи Наво (як тақтеъ Ово – о-о-о ва ду тақтеъ Фурӯ – ё-рам) поён меёбад.

Матни Фуроварди суруд, ки қисми шашуми асарро ташкил медиҳад, ин аст:

Сайри боғ имрӯз дилҳои ҳарифон бурдааст (2 бор),  
Хоки гулшан чун гулистони Ирам одамрабост (2 бор).

Дар Фуровард пас аз ҳарду Нимхат (1 ва 2) бозгүй меояд, ки ҳар як мисраи байти додашуда такрор мейбад. Танҳо дар оҳанг тафтириотҳои ҷузъиву зарбӣ ба мушоҳида мерасанд. Ин ҷо суруди «Фурӯғи Мустазоди Наво» аз мақоми «Наво» ба поён мерасад.

Зикри як нукта ба мавриди аст, ки мазмуни ҳар як байти газали мазкури Сайидо бо банду басти оҳангни суруд тавъаму мувофиқ буда, хушсадой ва форамии онро боз ҳам афзунтар сохтааст.

Дар радифи суруду таронаҳои «Шашмақом», ҳамзамон газалиёту мухаммасот ва рубоиҳои Сайидо ба ҳайси матни сурудҳои фалакӣ, суруду таронаҳои ҳофизону бастакорони мардумӣ ва композиторон истифода шудаанд, ки маҳзани бою рангомези мусикии мардуми тоҷикро пурраву ганигар гардонаиданд.

Дар ҳазинаи тиллоии радиои Тоҷикистон як силсила сурудҳои классикии мақомниҳод, ба монанди «Биё» (дар ичрои Боймуҳаммад Ниёзов), «Гиря-2» (Ҷӯрабек Набиев), «Ушшоқи Ҳӯқанд» (Асадулло Ағовуллоев), «Имшаб» (Музаффар Муҳиддинов), «Чапандози Қаландарӣ» (Сабоҳат Наҷмиддинова) ва як қатор таронаҳое, ки ба сурудҳои мардумии тоҷикӣ қаробату шабоҳати наздик доранд, аз ҷумла «Гардиши айём» (дар ичрои Одина Ҳошим), «Ақли пуртадбир» (Зафар Нозимов), «Зи дилам ҳабар надорӣ» (Ҷӯрабек Назриев), «Сайри гулшан» (Муродбек Насриддинов), «Хуш омадӣ» (Маҳкам Зубайдуллоев), «Эй моҳ» (Бобоҷон Азизов), «Коқули ту» (Наимҷон Маҳкамов), «Маъвои сухан» (Чиллаҳон Ҳолов) ва амсоли инҳо сабт гардидаанд, ки матнашон аз ашъори Сайидо буда, ҳар қадом форamu дилрас садо медиҳанд ва мақбули шунавандагону мухлисони зиёд гардидаанд. Гуфтан ҷоиз аст, ки сабаби асосии ин дар содагиву равонӣ ва ба дарди дилу забони мардум наздик будани ашъори ин шоири шириналом аст.

Хунарпешаи ҳалқии Тоҷикитон Боймуҳаммад Ниёзов ҳунарманде буд ногакрор, соҳиби овози форamu сабки ҳос. Дар баробари донанда ва устоди забардасти «Шашмақом» будан, аз мусикии мардумӣ ва классикии ҳалқи тоҷик пурра барҳӯрдор буда, ҳуд низ ба газалҳои ноби шоирони классик ва ҳозирзамони тоҷик оҳанг баста, сурудҳои марғубу рӯҳнавоз эҷод намудааст. Овози форamu маҳмалин ва гӯшнавозу дилрас дошт. Суруду таронаҳои «Шашмақом»-ро бо як тарзи ҳос ичро менамуд. Бехуда нест, ки зери таъсири сурудҳои ин шоҳасари мусикии тоҷикон таронаҳои мақомниҳоде эҷод намудааст, ки дар байни мухлисони сершумораш чун сурудҳои классикӣ эътироф гардидаанд.

Суруди «Бар лаби дарё биё» [4] аз ин қабил аст, ки матнаш газали шоири шириналом Сайидо Насафӣ буда, матлааш байти зерин аст:

Бар дили мо гар намеойӣ, ба ҷашми мо биё,  
Аз муҳигт андеша дорӣ, бар лаби дарё биё.

Шоир дар мисраи якуми байт аз маҳбубааш илтиҷо менамояд, ки агар дар дили ман маъво гирифтан наҳоҳӣ дар ҷашмони ман ҷой гузин ва дар мисраи дувум ҳамон маъноро бо рамзу суханбозӣ ифода намуда, мегӯяд, ки аз муҳигт (яъне дили ошиқ) истиҳола мекунӣ бар лаби дарё (яъне ҷашмони ашкбори ошиқ) биё. Газал то охир аз чунин байтҳои лирикиву пурмаъно иборат буда,

оҳанги фораму дилрас, ки ба он баста шудааст, ба мазмун пурра тавъам афтодааст.

Чӣ тавре ки дар боло қайд намудем, суруди мазкур дар пайравии асарҳои мақомӣ эҷод гардида, дар он унсурҳои мақомии Сарҳат, Сароҳанг, Нағмаи парда, нимхатҳо, Авҷ, Фуровард ва амсоли инҳо ба мушоҳида мерасанд, ки бешубҳа аз рӯйи соҳтор онро ба сурудҳои классикӣ мушобҳҳо соҳтаанд. Суруди мазкур дар байнин муҳлисону ҳаводорони таронаҳои устод Б. Ниёзов машҳур буда, дар иҷрои бисёр ҳунармандони номдор ва шогирдони ин ҳунарвари бузург дар консерту баромадҳои ҳунари Ҷаҳонгурадӣ ва тавассути радиову телевизионҳои Тоҷикистон пайваста садо медиҳад.

Ҳамзамон матни суруди дигари устод Боймуҳаммад Ниёзов «Омадӣ рафтӣ» [4] низ ғазали Сайидо буда, бо байти зерин оғоз меёбад:

Ба сӯйи кулбаам, эй нозанин, дӯш омадӣ рафтӣ,  
Зи аҳволам напурсидиву хомӯш омадӣ, рафтӣ.

Ҳунарманди маъруф, Ҳунарпешаи ҳалқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, устод Зафар Нозимов бо маҳорати баланду ҳунари воло, садои хушу лаҳни ногакрораш дили ҳазорон муҳлисону ҳаводоронашро тасхир намуда буд. Шеърро хуб мефаҳмид. Ба ашъори шоирони адабиёти классикӣ ва имрӯзи тоҷик оҳанг баста, сурудҳои марғубу дилнишин эҷод кардааст. Бахусус таронаҳои ба ғазалиёти Амир Ҳусрав, Саъдиву Ҳофиз ва Бедил оғаридаи ўҷаззобу форам садо додаанд.

Матни суруди “Ақли пуртадбир кард”-и [3] устод Зафар ғазали Сайидо буда, равону руҳнавоз садо медиҳад, ки матлааш байти зер аст:

Нафси саркашро мусахҳар ақли пуртадбир кард,  
Саг чу шуд девона ўро метавон занҷир кард.

Мазмуни матни суруд панду ахлоқӣ буда, маънои ҳар як байти он моро ба андеша водор месозад. Аз ҷумла, дар байти навбатӣ шоир бо истифодаи устокоронаи санъати бадеии рамзу ташбеҳ фикри худро хело ҷолибу ҳадафрас баён доштааст:

Бе мураббӣ зери гардун мультабар натвон шудан,  
Моҳи навро рафта-рафта ҷарҳ оламгир кард.

Мусиқии суруд низ ба мазмуни ғазал тавъам буда, бо суръати Moderato (муътадил) иҷро мегардад. Мизони зарбии асар 6/8 (шаш ҳаштакӣ) буда, ба он ҳусусияти мусиқии мардумиро бахшидааст. Сози минории парда (ми-минор) сӯзу ҳузн ва форамии сурудро таъмин намуда, онро дилрасу гӯшнавозтар гардонидааст. Таваққуфҳои ҳаштакӣ ба Сароҳангӣ тарона шукӯҳ бахшида, дар он мутантаний ворид соҳтаанд. Истифодаи аломуатҳои гуногуни қувватбахш ва ородиҳанда бошанд, назокату шаҳомати сурудро афзуда, ба он ҳусни тоза зам кардаанд.

Матни суруди дигари устод “Гули хандон биё” [3] низ ғазали Сайидо аст, ки оҳанги шӯҳу равон дошта, дар лаҳну сабки таронаҳои мардуми қӯҳистони

точик эчод гардидааст. Як худи мизони зарбии асар, ки 7/8 (хафт ҳаштякӣ) мебошад, гувоҳи ин гуфтаҳост. Сарбайти матни суруд ва матлаи ғазал аз мисраҳои зерин иборат аст:

Бар сари болинам, эй Хизри масеҳодам биё,  
Рафтаам аз худ, биё, эй Исии Марям биё.

Ҷӯрабек Муродов ҳунарманди варзишаву пурмаҳсули ҳалқи точик буда, ба ашъори шоирони зиёди классикиву имрӯзаи адабиёти точик оҳанг баставу сурудҳои фораму дилрас ва мақбули хурду калон эчод намудааст. Ў дар бисёр саҳнаҳои бузурги мамолики олам ҳунарнамои намуда, бо сурудаш фарҳанги бою қадимаи мардуми худро ба ҷаҳониён муаррифӣ кардааст. Тавассути истеъдоди худододаш аз ҳунарманди одӣ то ба дараҷаи Ҳунарпешаи мардумии Иттиҳоди Шӯравӣ расидааст.

Суруду таронаҳои шоҳасари мусиқии “Шашмақом”, сурудҳои фалакниҳод ва мардумии точикро дар радифи эҷодиёти бою рангини хеш, бо овози хушу маҳорати баланд ва сабки ба худ хосс, устодона иҷро намудааст. Ҳамзамон ҷандин суруду таронаҳои ҳалқҳои гуногуни оламро бо садои нотакрораш хело ҷаззобу рангомез сурудааст.

Таронаи «Дард мебояд қашид»-и [5] ин ҳунарвари мумтоз бар ғазали Сайидо бастакорӣ гардидааст, ки матлаи ғазал чунин аст:

Чанд рӯзе дар муҳаббат дард мебояд қашид,  
Зардрӯиҳо зи ранги зард мебояд қашид.

Ғазал ишқӣ-лирикӣ буда, маънои панду насиҳатӣ дорад. Оҳанг суруд низ лирикӣ буда, мизони зарбияш 7/8 (хафт ҳаштякӣ) мебошад, ки бештар хоси мусиқии мардуми кӯҳистони точик аст. Ҳарчанд суръати асар Moderato, яъне муътадил ва пардаи созаш минорӣ (фа диез-минор) аст, мизони зарбӣ ба мусиқии суруд бардамишву шукуҳи мутантанӣ мебахшад. Диапазони суруд аз нотаи “фа-диез”-и октаваи якум то “ля”-и октаваи сеюмро дар бар мегирад. Барои боз ҳам фораму гӯшнавозтар гардидаи таронаи мазкур аз аломуатҳои гуногуни қувватдиҳанда ва ороишӣ васеъ истифода гардидааст.

Газалиёту муҳаммасоти Миробид Сайидо Насафӣ равону сода ва ба дилу забони мардум наздик буда, аз ҷониби ҳунармандони қасбиву ҳалқӣ бо оҳантҳои марғубу мувоғиқ бастакорӣ шудаанд, ки боиси ба вучуд омадани як силсила суруду таронаҳои дилнишин гардидаанд. Бо боварии комил метавон гуфт, ки дар асоси ғазалҳои нобу равони ин шоири фарзонаву шӯридадил дар оянда ҳунармандони точик садҳо суруду тарона ва романҳои дилрасу гӯшнавозро эҷод намуда, пешкаши муҳлисони ашъори ў хоҳанд намуд.

### Адабиёт

1. Абдурашидов, А. Фарҳанги таҳсилли истилоҳоти Шашмақом / А. Абдурашидов. – Душанбе: Адиб, 2016. – 400 с.
2. Сайидо Насафӣ // Машъали нури таҷалло / мураттиб Гурез Сафар. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2009. – 172 с.
3. Ромишгари мумтоз. – Душанбе, 2000. – 160 с.

4. Сурудҳои Боймуҳаммад Ниёзов / Банотагиранда ва мураттиб Ҳ. Ҷумъаев. – Душанбе: Адиб, 1988. – 176 с.
5. Сурудҳои Ҷўрабек Муродов / банотагиранда ва мураттиб Ҳ. Ҷумъаев. – Душанбе: Ирфон, 1982. – 280 с.
6. Сурудҳои Наймҷони Маҳкам / банотагиранда ва мураттиб Ҳ. Ҷумъаев. – Душанбе: Адиб, 1991. – 160 с.
7. Ҳодизода, Р. ва дигарон. Адабиёти тоҷик. – Душанбе: Маориф, 1988. – 416 с.
8. Шашмақом, Ҷ. П. / Мураттиб А. Абдурашидов. – Душанбе: Адиб 2016. – 508 с.

**Зубайдов А.**

### **МЕСТО ПОЭЗИИ САЙИДО В ТАДЖИКСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ**

Поэтическое творчество выдающихся классиков таджикско-персидской литературы имеет важную роль в развитии таджикского музыкального искусства. В статье данный вопрос затрагивается на примере творчества поэта Сайидо Насафи.

Сайидо является одним из знаменитых представителей таджикско-персидской классической литературы XVII века, творцом лирической поэзии, высокой тематики, певцом чистой человеческой любви.

Газели Сайидо высокоталантливые и глубоко лиричные отличаются одновременно простотой и ясностью языка. В них употреблены блестящие слова на языке поэзии, что отражает высокое мастерство поэта в области такого жанра как "газал"(газель). Обращение многих таджикских певцов и знатоков музыки к газелям Сайидо несомненно способствовало активному развитию музыкального искусства и в частности классической музыки таджикского народа.

**Ключевые слова:** музыка, музыкальный термин, музыкальные инструменты, мелодия, Шашмаком, песня, народный артист.

**Zubaydov A.**

### **THE ROLE OF POETRIES OF SAYIDO IN THE TAJIK MUSICAL ART**

The poetical creations of the famous Tajik-Persian classical poets play an important role in the development of Tajik musical art. In this article, we will discuss this issue on the example of the poet Sayido Nasafi's poetries.

Sayido is one of the famous representatives of the Tajik-Persian classical literature of the XVII century, the creator of lyrical poetry, high themes, and the singer of pure human love. Sayido poetries, highly talented and deeply lyrical distinguished simultaneously by the simplicity and clarity of the language. He used brilliant words in the language of poetry, which reflects the exceptional skill of the poet in the field of a genre as "ghazal". The appeal to Sayido *ghazals*, many Tajik

singers and music specialists undoubtedly contributed to the active development of musical art, in particular classical music of Tajik people.

**Keywords:** Sayido, poetry, *ghazal*, music, musical term, musical instrument, melody, Shashmaqam, song, singer.

ТДУ

Куддус Ч.

## **АСАРҲОИ САҲНАВИИ ТЕЛЕВИЗИОНӢ ҲАМЧУН УНСУРИ ФАРҲАНГСОЗИ ҶОМЕА**

Телевизион нисбат ба дигар ВАО муштариёнро бештар фаро гирифта, аз ҳама соҳа, маҳсусан аз ҳунару фарҳанг иттилооти бештар мерасонад [14, с.29], баробари иттилоъ додан, ношири начобатҳои умумииинсонӣ ва маърифату фарҳанг мебошад. Асарҳои саҳнавии тавассути телевизион таҳияшуда натанҳо мавриди таваҷҷӯҳи кулли мардум қарор меёбанд, балки воситаи муассире барои рушди фарҳангу маънавиёти ҷомеа мегарданд. Санъат баробари вазифаҳои инсоншиносӣ, маърифатӣ, танзим, ҷаҳономӯзӣ, баҳодиҳӣ ба ҷомеа, инчунин, рисолати интиқол додани таҷрибаи иҷтимоиро низ дорад, зимни инъикоси ҳодисот хислату тинат, оину одат, маънавиёти ҳалқро фаро мегирад, идома ёфтани онҳоро дар ниҳоди наслҳои нав таъмин мекунад. Осори ҳунарӣ баробари тарбияи зебоипарасӣ, ҷехраи инсон, сурату сирати ўро дигар месозад. Аз ин лиҳоз асарҳои саҳнавии телевизиониро чун ҷузъи фарҳанг, воситаи созмондиҳандай фарҳанг, унсури фарҳангсози ҷомеа мешиносанд. Ин баҳс собиқаи дерина дошта, ҳанӯз идома дорад. Аз ҷумла, муҳаққиқ Т. Марченко «телетеатр» ва «радиогтеатр»-ро навъҳои маҳсуси театр дар соҳтори телевизион ҳисобида, ба ёд меорад, ки ҳанӯз соли 1975 олим А. Юзфит ба доираи омӯзиши санъати театр ворид намудани онҳоро талаб карда буд. Дар асари саҳнавии телевизионӣ таҳқиқ намудани танҳо унсурҳои театри анъанавӣ барои омӯзиши театри телевизионӣ кам аст ва Т. Марченко дуруст таъкид мекунад, ки театр телевизионӣ бояд марбут бо ҷомеашиносӣ, сотсиология ва психологияи санъат, иргибот ва семиотика (гуногуни падидаҳои ҳунар) пажӯҳиш шавад. Дар таҳқиқоти баъзе муаллифони аврупойӣ театри телевизионӣ берун аз барномасозии телевизион, чун як намуди синамо ё театр арзёбӣ шудааст, ки ҷондон саҳех нест. Ба фикри В. Сокорский (Полша), Г. Калтфонен (Олмон) сарчашмаи он театр драмавӣ аст [9], вале таҷрибаи телевизион, маҳсусан Тоҷикистон, нишон медиҳад, ки вай маҳз аз сиёсати барномасозии телевизион дар давраҳои муайян маншაъ мегирад.

Истилоҳи фарҳанг тобишҳои зиёд дошта, таҷрибаву маълумоти соҳаҳои гуногуни рӯзгорро ки инсон ҳосил кардааст, дар бар мегирад. Вай аслан аз фарҳангӣ заминдорӣ оғоз ёфта, дар ҷомеашиносии имрӯза ҳатто фарҳангӣ ҷангро низ фаро мегирад. Бахши олии фарҳанг ҳунар аст, бо таҳайюли бадеӣ ва образу образнокӣ аз дигар падидаҳои эҷодӣ ва илмӣ фарқ мекунад ва се баҳшро дар бар мегирад: осори ҳама намудҳои ҳунар - адабиёти бадеӣ, театр, мусиқӣ, синамо, санъатҳои меъморӣ, тасвириӣ, мучассамасозӣ; дуюм, ҷараёни

атрофи ҳунари бадей – офариниш, нигаҳдорӣ, интишор, баҳодиҳӣ, таҳқиқу омӯзиши осори бадей; сеюм, тарбияи аҳли ҳунар, муҳлис, мунаққид, санъашинос ва ғайра. Санъат вазифҳои асосии эстетикӣ, маърифатӣ, тарбиявӣ, инсоншиносӣ дорад. Асарҳои саҳнавии зимни сиёсати барномарезии телевизион интихоб ва таҳияшуда ба ҳар се падида ҷавобгӯ мебошанд.

Театри телевизионӣ ва радиоӣ ҳамчун намуди нави ҳунар бо рушди телевизион дар солҳои сиёми аспи XX падид омада, ҷаҳонбииӣ ва фарҳанги замони худро инъикос намуд, ба аҳли чомеа таъсир расонд ва омили рушди ҳунар гашт. Ба қавли муҳаққиқ А. Деникин ҳама жанру навъҳои барномаҳои телевизионӣ ба ин ё он намуди ҳунари бадей ё публигистӣ монанд аст, аммо дар маҷмӯъ, бо услубҳои хосаи гузориши муаллиф, образнокӣ, ракурс – инъикоси ҷузъиёт, кадр, мизанаҳна, танзими кадр ва ғайра фарқ мекунад. Бархе, - менависад ў, - телевизионро – мултимедия - шакли эҷоди бадей бо васоити техникаи тасвир (видео), ғурӯҳи дуюм, намуди комилан нави ҳунари синкетӣ меҳисобанд, ки тавассути технологияи телевизион дар экран якбора ҷандин намуди ҳунар таҷассум меёбад. Вале дар асл, ин санъати нав бо имконоти техникии худ аз ҳунарҳои анъанавӣ, маҳсусан театри муқаррарӣ пеш метузарад [6]. Моҳияти дутона ва ба ҳам муҳолифи фарҳанг дар он, ки инсон ҳам офаранда ва ҳам офаринанда он аст. Омӯзиш айни замон, на танҳо омили ҳифзи фарҳанг, балки таҳаввули он низ мебошад[8, с.2].

Телевизион боиси омӯзиш ва истифодаи дастовардҳои фарҳанги ҳалқҳои дигар низ ҳаст. Вале имрӯз бо таъсири усули рӯзгори амрикоӣ тавассути фильмҳои ИМА, беш аз пеш ҳавфи маҳлутшавии фарҳангҳои миллӣ, маҳсусан, шаклҳои анъанавии он зиёд мегарداد. Ин мушкилот масъулияти бештари барномасозии телевизиониро талаб мекунад [10, с. 227]. Ин ҳолатро таҷрибаи телевизиони Тоҷикистон низ собит мекунад. Таҳияи асарҳои саҳнавӣ дар ин ҷо аз соли 1961 оғоз ёфта, солҳои 1970-1080 ба авҷ расидааст [12]. Агар дар театри анъанавӣ забону шакли шартии саҳна мақоми бештар дошта бошад, дар театри телевизионӣ бештар услуби табиӣ дида мешавад. Яъне дар заминаи маводи таърихиву мусир, мавзӯъҳои майшӣ, иҷтимоӣ, истеҳсолӣ ё лирикӣ, интихоб мешаванд, ки бевосита инъикоскунандаи ҳаёту рӯзгори мардум аст, масъалаҳои рӯзмарра баррасӣ мешаванд, ороиши саҳна, декор, либос ба шароити рӯзгори воқеӣ наздик карда мешавад, режиссура ва санъати актёрӣ барои қабули тамошобин фаҳмо ва мувоғиқтар аст. Чунин ҳолат нисбат ба театри анъанавӣ, ки усулҳои шартиро истифода мебарад, новобаста ба сатҳу сифати ҳунарии худ, тамошобини бештар ва синну сол ва доираи фаҳмиши ҷаҳонбинии гуногунро дар бар мегирад, ки албатта, ба ҷомеа таъсири бештар мерасонад. Зоро, агар толори театрҳо, дар маҷмӯъ аз 300 то 1000 нафар тамошобин ҷой имкон пайдо қунад, дар телевизион дар як пахш миллионҳо нафар намоишро тамошо мекунанд. Дар ин сурат таъсири эҷодкор ба тамошобин афзун мегарداد. Рӯзгори ҳамзамонон натанҳо ба театри телевизионӣ мавод медиҳад, балки вай тамошобинро дигар месозад. Тавре муҳаққиқ А. Акопов таъкид мекунад, «тамошобин худро ба симои наҷиби саҳнавии телевизионӣ монанд мекунад, муқоиса менамояд, ибрат мегирад» [1]. А. Дубровин низ ин маъниро таъкид намудааст: симои дар телевизион таҷассумёфта ба ҳамзамонон таъсир мерасонад ва аз ҷониби дигар, симои ҳамзамонон ба симои телевизионӣ бетаъсир намемонад [7]. Доираи таъсири телевизион ва осори саҳнавии он

фарохтар буда, паҳлуҳои гуногуни фарҳангу маънавиёти чомеаро дар бар мегирад. Ҳатто ба қавли Г. Вагнадзе, телевизион чомеаи ҷаҳониро ба ҳам мепайвандад неруи иқтисодиву фарҳангӣ, илмиву амалии ин ё он давлатро такмил медиҳад [5, с.2].

Аз ҷумла, дар нахустин асарҳои саҳнавии Телевизиони Тоҷикистон масъалаҳои ҳалталаби рӯзгори майшии муосирон тасвири бадеии худро ёфтаанд. Дар театри телевизионӣ тавассути сиёсати муайяни барномасозӣ масъалаҳои маънавии рӯзгори муосирон - «Вичҷон» (1961), «Тӯй» (1961)-и С. Ҷани, мустаҳкамии оила, ишқ ва раиш - «Магнитофон» (1962), «Аҳорорҷон зан мегирад» (1963), ҳурофотпарастӣ - «Каримбой дар хонаи худо» 1964 ва ғайра ба таври хеле воқеӣ баррасӣ шудаанд. Мавриди зикр аст, ки аз лиҳози ҳунару бадеият намоишномаҳои театри телевизионӣ нисбат ба театри анъанавӣ фарқ доранд. Дар театр ва синамо рамзу ишораҳои шартӣ зиёд буда, баъзан симои инсон дар ҷойи дувум қарор мегирад, дар театри телевизионӣ бошад барандаи воқеа маҳз инсон аст. Ў ба таври одиву дастрас бо нутқи фасех мақсаду мароми офарапдагони намоишномаро ифода мекунад. Дар театр низ ғоҳо асарҳои одии ба мардуми авом наздик намоиш дода мешавад. Аз ҷумла, режиссёри маъруфи шӯравӣ В. И. Немирович-Данченко чунин андеша дошт: «ғоҳо ба сатҳи маърифати оммаи тамошобин поён фаромадан лозим меояд, то ки ҳамроҳ ўро ба қуллаҳои санъат барорем. Таҳқиқ шудааст, ки ҳатто дар кишварҳои нисбатан мутамаддини ҷамоҳири назди Балтика низ тамошобини асарҳои майшии ҳалқӣ аз ҳама бештар буда, 30% ташрифи бинандаро ташкил медиҳад [15, с.112].

Дар солҳои 1960-1970-ум ва умуман, замони шӯравӣ – тарғиби начобатҳои коммунистӣ, мавзӯи асосии ҳама намудҳои ҳунару адбиёт маҳсуб меёфт. Бинобар ин, теъдоди асарҳои таҳияшуда дар ин самт бештар аст. Аз ҷумла, мавзӯи бартарияти соҳти сотсиалистӣ дар намоишномаи «Бой ва хизматгор» (1961), бузургдошти Инқилоби Октябр ва ҷанги зидди босмачигарӣ «Лаҳзаи ҷовид» (1966), «Бародарон»-и М. Бахти (1967). «Сияҳсавор» (1974), «Шарораи Ҳуҷанд» (1977) муборизаи науҷа қӯҳна, ва ғайра. Дар ин асарҳо натанҳо аз таърихи начандон дури солҳои 1920-1930 ва ҳаёти ширкаткунандагони инқилоб мавод пешкаш мегардид, балки вай барои пурра кардани фазои фарҳангии ҷомеа, тарбияи маънавии тамошобин, рушди фарҳангти сиёсии муосирон чун воситаи тавоно тасир мегузошт. Дар ин асарҳо ҳунармандон аз симоҳои таърихӣ ва муосирон, мусбат ё манғӣ ба худ қиёғаву тоифаи шинос (архетип) интихоб мекарданд. Баъди дар телевизион паҳш гардидан асарҳо доир ба мавзӯъҳои муосир тамошобин аз тарзи либоспӯшӣ то ҳусни баён тақлид мекард, муқобилият ба симоҳои манғӣ, ҳамрайӣ ба симоҳои мусбат умумӣ мегардид. Яъне, бо назардошти аудиторияи васеи тамошобини телевизион, таъсири мутақобилаи фарҳанг ва ҳунар ба истифодабарандагони фарҳанг бештар гашта, ду талаби асосии фарҳанг – оғариниш бо усули хос ва истифодаи он аз ҷониби омма комилан иҷро гардидааст.

Дар телевизион ҳам драматургияи «тайёр»-и театри анъанавӣ, ҳам асарҳои маҳсуси барои телевизион иншогашта истифода мешавад. Чун дар театри анъанавӣ, намоишномаи саҳнавии телевизионӣ комилан дар асоси қонуниятиҳои драматургия иншо гардида, ҳамон низъ мебошад, ки дар пешни назари бинанда шурӯъ мегардад, вусъат меёбад, ба авчи олий мерасад ва

хотимаи он боиси катарсис – тозашавии рўхии тамошобин мегардад. Инсенировкаи асарҳои мансуру манзум, ки дар телевизион зиёд истифода мегардад, низ бо ҳамин қонуниятҳо сурат мегирад ва дар матни нахустасос дигаргуниҳо ворид карда мешавад [16]. Ин ҳолат низ театри телевизиониро чун як ҷузъи фарҳанг муаррифӣ мекунад.

Аз ҷумла, драмаҳои С. Ганий ва М. Бахтий, ки болотар зикрашон рафт, аслан барои театр иншо шудаанд. Вале онҳо низ ба шарофати имкониятҳои техникии телевизион хоҳу ноҳоҳ дигаргунии зиёде ёфтанд. «Бой ва хизматгор» (1961) ва «Найрангҳои Майсара» (1979) низ асарҳои хеле машҳури Ҳ. Ниёзӣ буда, дар театри тоҷику ўзбек борҳо таҳия шудаанд, ҳамчунин дар телевизион низ муваффақият пайдо карданд. Дар баробари ин, оғоз аз солҳои 1960-ум «Магнитофон» (1962), «Каримбой дар хонаи худо» (1964) ва гайра бо назардошти ҳусусиятҳои телевизион, ҳамчун намоишномаи телевизионӣ иншо гардидаанд. Дертар мазҳакаҳои «МИВО»-и А. Шукуҳӣ, драмаҳои «Сияҳсавор»-и Б. Раҳимзода (1974), «Шарораи Ҳучанд»-и С. Сафар (1977) маҳсус барои телевизион навишта шудаанд. Дар ин асарҳо баробари нигоҳ доштани маҳсусиятҳои театри анъанавӣ – диалог, монолог, қаҳрамон, гузориши масъала ва гайра, аллакай сифатҳои хоси телевизион, ҷузъиёти воқеаро ба кулӣ дигаргун намуд. Минбаъд бо такомули техникии телевизион, имкониятҳои дастгоҳҳои нави сабту танзим имкониятҳои театри телевизионӣ бештар шуда, марбут ба услуб ва таҳайюли эҷодии таҳиягарон режиссураи маҳсуси телевизион падид омад. Баъзе намоишномаҳои телевизионӣ бо маҳдудияти мавзӯй қўтоҳии ҳаҷм ва шакли жанрии начандон мукаммал наметавонистанд, дар барномаи театри анъанавӣ ҷой гиранд, вале ба тамошобини телевизион писанд омада, тақроран намоиш додани онро талаб мекарданд. Ин ҳолат низ баёнгари он аст, ки шакли нави ҳунари бадеӣ – театри телевизионӣ арзи вучуд кард.

Ба фикри Н. Г. Чернышевский, санъат натанҳо ҳаётро тасвир мекунад, балки ба он баҳо медиҳад ва гоҳе маҳкум мекунад. Замони ташаккул ва истикори начобатҳои инсонию иҷтимоӣ дар ниҳоди инсон дар синни аз 14 то 30, баъзан 35-солагӣ мебошад ва мусаллам аст, ки аксари онҳо бо осори санъату ҳунар маҳз тавассути телевизион шинос мешуданд. Вале чун дар кишварҳои ҳамсоя, дар Тоҷикистон низ театр ва драматургияи анъанавӣ аз падидаҳои муосири иҷтимоӣ-сиёсӣ қафо мемонад. Ин ҳолат маҳсусан аз нимаи дуюми солҳои 80-уми давраи ба ном бозсозӣ, равшан гашт. Дар он замон симову ҳадафи асарҳои адабиёт, театр, синамо ба кулӣ тағиyr ёфта, асарҳои сифатан нав ба вучуд омаданд ва бисёр масъалаҳои таъриху рӯзгор ба таври нав баррасиву баҳогузорӣ шуданд. Симои мусбати тоҷир, маҳбусон, намояндаи мафия зухур кард [3]. Вале дар театри анъанавӣ ба истиснои «Хонасӯзон»-и Фриш ва «Иллати миллат»-и М. Холов дар театри ҷавонони ба номи М. Воҳидов асари ифодагари замон пайдо нашуд. Дар телевизиони Тоҷикистон чун дар театри касбӣ тағиyrни ҷиддӣ ба амал наомад. Чун даҳсолаи қаблӣ дар намоишномаҳои «Эҷодкор» (1986), «Зангирии Чақабой» (1986), «Зодрӯз» (1986) «Ҳаёт ва ишқ» (1989), «Армони модар» (1989) ва гайра қаҳрамонҳои анъанавӣ – марди оилабезор ё фосик, модари бешафқат, фарзанди бешафқат ва гайра боқӣ монд. Албатта, ин масъалаҳо низ муассир буда, бо санъати баланди иҷроқунандагии ҳунарпешагон ба тамошобин таъсири зиёд дошт, мавзӯи

иҷтимоии маҳалчигӣ ва ғайра мазаммат ёфта, ба аҳли чомеа таъсири хос мерасонданд. Ин ҳолат, аз як тараф, натиҷаи сиёсати барномарезии роҳбарияти телевизиони он замон бошад, аз ҷониби дигар, ташаннучи авзои сиёсии ҳарбии замон буд. Ин камбудӣ маҳсусан, пас аз воқеаҳои сиёсии солҳои 1991, ки боиси ҷанги шаҳрвандии солҳои 1992-1997 шуд, равшан гардид. Театри анъанавӣ ва театри телевизионӣ аз ҳаёт қафо монда, ифодагари ормону ниёзи чомеа нашуданд. Солҳои 1990-ум дар ҷумҳурӣ дигаргуниҳои куллии иҷтимоиву сиёсӣ ба вучуд омада, масъалаҳои ҳаётан муҳим - ҷанги шаҳрвандӣ, ҳалъи силоҳ, ба ватан баргардонидани гурезаҳо, сулҳу ваҳдат пайдо шуданд. Вале телевизион дар инъикоси бадеии он кори ҷиддие анҷом надод. Шояд қатли муаллифи «Иллати миллат» дар дафтари кориаш ҷуръату ташабbusро тамоман барҳам дод. Танҳо дар новеллаҳои хурди ҳаҷман 10-15 дақиқагӣ имконияти инъикоси мавзӯй пайдо ғашт, гарчанде ҷавобгӯи талабот набуд.

Бинобар ин, бисёр мавзӯъҳои доғи рӯз на бо истифода аз маводи рӯзгори муосир, балки тавассути асарҳои тамсилӣ, таърихӣ, сужаҳои қуръонӣ, бо симои авлиёву паёмбарон ба мисли «Сакароти Қорун», «Ҳукми Анӯшервони одил», силсилаи новеллаҳои телевизионии «Гулистан»-и Саъдии Шерозӣ дар театр бо «Юсуфи гумгашта ояд ба Канъон» ва ғайра баррасӣ шуданд. Дар ин асарҳо тибқи рисолати санъат намоишномаҳо муқобили бенизорӣ баромада, барои маърифату идроки ҳодисот ба тамошобин мадад расонд. Аз ҷумла, ба ҷомеаи ақибмонда ҷамъияти боадолат, ба ашхоси ҳудҳоҳ масъулият дар назди ҷомеа, ба мулоҳизакори мутлақ эҳсоси қабули бевоситаи шириниву зебоиҳои рӯзгору табиатро талқин менамуд. Дар робита ба дигаршавии начобатҳои маънавӣ, аз ҷумла, пайдо ғаштани назари нек ба нақши рӯҳониёни ориф ва инсондӯст, намоишномаҳо доир ба ҳаёти ашхоси таърихӣ «Алии Сонӣ» (Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ), «Носири Ҳисрав» ва ғайра ба вучуд омада, тавассути гуфтани панди эшон роҳи ҳалли дурусти муммои мавҷудаи муосиррот гӯё нишон доданд. Ҳатто дар эфир пахш кардани сабти ҳаттии пандномаҳо зиёд ғашт. Ин барои рушди фарҳангии динии ҳамзамонон хидмат кард.

Аз солҳои аввали ҳазораи дуюм дар доираи қаҳрамонҳои театри телевизионӣ симои муосирон афзуда, аз ҳаёти муосирон бисёр ҳолатҳои драмавиро пешкаши телевизион кард. Айни замон театри телевизионӣ воситаҳои ифодаи бадӣ, забони муассири образнок, таҷрибаи часурона ва ғайричашмдошт металабад [13]. Вале мутаассифона, шурӯй аз оғози ҳазораи дуюм жанри спектакли анъанавии телевизионӣ маҳдуд шуда, аз байн рафт. Ба фикри мо, вай дар шакли сериалҳои телевизионӣ ва ба ном фильм телевизионии ҳунарӣ, на синамоӣ, зухур кард. Вай бо имконияти бештари наворгирӣ берун аз сарочаи сабт (павилион) фарқ мекунад, вале моҳиятан ҳамон намоишномаи телевизионӣ боқӣ мондааст.

Дар Россия таҳияи намоиши телевизионӣ аз замони бозсозӣ – нимаи дуюми солҳои 1980-ум маҳдуд ғашта, сипас аз байн рафт. Соли 2004 телевизиони «Фарҳанг» «Асал-Бибӣ»-и Л. Зоринро (Медовая бабушка) дар таҳияи М. Козаков пешкаш намуд, вале муваффақият пайдо накард, зарурати дар шакли пешина барқарор кардани театри телевизионӣ комилан аз байн рафт. Баъзе муҳаққиқон бар онанд, ки вай дар кишвари дар истеҳсоли синамо хеле рушдёфта – ИМА низ барҳам хўрдааст. Аммо омӯзиши мавод нишон дод, ки дар ин кишвар танҳо номи жанр дигар шудааст.

Дар ИМА телесериал, ё худ «ситком» ҳамон спектакли телевизионист. Як қисми онҳо солҳои 1940-1950 аз театр радиоӣ оғоз гаштааст. Төъдоди серияҳои онҳо аз 10 ҳазор, сериали «Нури раҳнамо» аз 16 ҳазор гузаштааст. Алъон аз 16 силсилаи 60 сол қабл оғозгашта чаҳортоти он «Главный госпиталь», (Госпитали асосӣ) «Дни нашей жизни» (Рӯзҳои ҳаёти мо), «Молодые и дерзкие» (Чавон ва густоҳ) и «Дерзкие и красивые» (Чавон ва зебо) идома дорад. Сериали «Беверли - Хилз 90210: насли нав» даҳ сол пеш оғоз шуда, имрӯз идома дорад. Офарандагонаш жанри онро драма, мелодрама, мазҳака номидаанд. Як қисми ин сериалҳо дар оғоз ҳатто радиоспектакл буданд. Сабаби хотима ёфтани бисёр сериалҳоро муҳаққиқон дар он мебинанд, ки онҳо ба занҳои хонашин равона шуда, рӯзона пахш мегаштанд. Баъди авчи феминизм бо таъсири ҳамон сериалҳо аксари занони ИМА аз хонашинӣ парҳез карда, бо кор машгул шуданд ва төъдоди муштариён чандин маротиба кам шуд. Дар ин паҳлуи кор низ таъсири асари саҳнавӣ ба мардум ва рушди фарҳанги маънавии ҷомеа дида мешавад. Яъне сериалҳо нишон доданд, ки аксари ҷанҷолу дилозориҳо аз бекории сарватмандон сар мезанд ва фарҳанги рӯзгори бинандонро дигар кард.

Тавре аён аст, сериалҳои мазкур фильм мукаммал набуда, чун як навъи драмаи давомдор, дар шакли нисбатан беҳтар таҷдидгашта аст. Муҳаққиқони аввалини телевизион В. Саппак ва В. Вилчек моҳияти намоиши телевизиониро дар тафриқа бо театр дар шакли бештар реалистона ва таҷдиди прототип дидаанд [13]. Тоҷикистониён, ки барояшон сухан қимати бештар дорад, аз шунидани як шеър, сухани одӣ нисбат ба тамошои фильм аз лиҳози техникӣ мураккабу олий бештар ба шурӯр меоянд.

Муҳаққиқон дарёфт ва таҷассумсозии архетипҳо – симои тоифаҳои муайян ва шинохташаванди табақаҳои гуногуни ҷомеаро муҳим меҳисобанд [17]. Асарҳои саҳнавӣ ҳам дар театр, ҳам дар телевизион дар фазои маҳдуд бо ҷиҳози андаки саҳнавӣ таҳия мешуданд, баъзан майдончаи саҳнавии спектакли телевизионӣ ба табиат, муҳиги шаҳру деҳа кӯҷонида мешуд, фарқи зоҳирӣ ин ду намудро дар ҳамин медиданд. Жанру намуди ин асарҳо вобаста ба саҳҳомони молиявӣ, ҳаҷми маблағ, сабт дар табиат, вобаста буд. Дертар сабти берун аз студия кори муқаррарӣ шуда, аз синамо танҳо бо миқдори порчаҳои дар табиат сабтшуда фарқият дошт.

Дар Телевизиони Тоҷикистон ҳам коргардонҳои насли нав пас аз оғози ҳазораи нав ба таҳияи ба ном фильмҳои телевизионӣ пардохтанд. Зоҳирон вай аз спектакл бо он фарқ мекунад, ки берун аз студия, берун аз як павилион, дар ҷойҳои гуногун - саҳро, кӯҳ, кӯлу дарё, гулзор, меҳмонхона ва ғ. сабт мешавад. Вале моҳиятан ҳамон спектакли телевизионӣ, ҳамон драма буда, беш аз 80-90 дарсади онро муколамаву монолог ташкил медиҳад. Бо як видеокамера сабт шудани он фильмро серҳарҷ ва ҷараёни техники таҳияро мушкил мегардонад. Ҳол он, ки дар кишварҳои Амрикои Ҷанубӣ, Ҳиндустон ва ғайра бисёр сериалҳои телевизионӣ дар павилионҳо тавассути камераҳои зиёд сабт мешаванд. Барои ин, мисли спектакли театрӣ ҳунармандони мувофиқ то расидан ба майдончаи сабт, бояд матнҳои нақши худро азхуд карда, омода бошанд. Дар Тоҷикистон, ҷойҳои ба сабт мувофиқ зиёд буда, имкон медиҳад, ки тавассути студияи сайёри телевизион, яъне бо зиёда аз ду дастгоҳи сабт спектаклҳо ё сериалҳои телевизионии зиёде ҷолибу арzon оғарида шавад.

Аслан, телевизион мекүшад наҷобатҳои олии анъанавии инсонро ба насли наў пешкаш намояд. Дар ин самт на имконияти техникий, балки симои гарми инсон ва гуфтори ў муҳимтар аст.

Аз охири солҳои 90-уми асри 20 театри миниатюра бо силсилаи «Лаҳзаҳои гуворо», «Шӯҳиҳои Аловуддин», «Гўем-нагўем» ва й. пурра ҷойи намоишномаҳои мукаммалро гирифт. Сатҳу сифати онҳо яксон нест, vale маводи нишонрас низ доранд, дар такя ба ҳаҷву зарофати ҳалқӣ, ба фарҳанги ҷомеа бетаъсир намонданд. Бо ин вучуд аксаран хосияти тафреҳиву фароғатӣ дошта, барои рушди маънавии аҳли ҷомеа таъсири камтар доранд.

Намунаи спектаклҳои телевизионӣ дар новеллаҳои телевизиони «Сафина» ва «Баҳористон» ҳам ба назар мерасад, vale сатҳи касбии онҳо хеле костааст. Кам будани маблағузорӣ боиси он гаштааст, ки барои иҷрои нақшҳо бештар на ҳунармандони касбӣ, балки касони гайриҳифайӣ, бештар ҷавонони ба қаҳрамони асар ҳамсол истифода мешаванд. Бо сабаби зиёд шудани намудҳои техникии истифодаи ҳунари бадеӣ, дастрас гаштани беҳтарин фильмҳои синамои ҷаҳон, талаботи муштариён ба телевизион торафт афзун мегардад. Як сабаби маҳдуд гаштани асарҳои саҳнавии телевизиониро ҳам дар ин ҳолат мебинанд.

Вазифаи сеюми таъйиноти фарҳангии телевизион ҳамун унсури фарҳангсоз ба фикри мо бештар дар тарбияи аҳли ҳунар, муҳлис, мунаққид, санъашинос ва й. иҷро мегардад. Бо тамошои асарҳои саҳнавии телевизионӣ бачаҳо ва наврасон ба санъати актёри, нутқи саҳнавӣ, драматургия, соҳти композитсионии он таваҷҷуҳ намуда, сафи ҳунармандони ояндаро пурра мекунанд. Тавассути асарҳои саҳнавии телевизион иттилооти фарҳангӣ, фарҳангию маърифатӣ, дарки маънии фарҳанг дар дилу дидай тамошобин ҷой мегирад, боиси тарбияи насли нави аҳли ҳунар ва рушди минбаъдаи ҳунару фарҳанг мегардад. Аксари донишҷӯёни ДДФСТ мактаби миёнаро дар ноҳияҳо, деҳоти дурдаст ҳатм кардаанд ва шояд дар умри худ ягон маротиба намоиши театри касбири надидаанд, vale тамошои асарҳои саҳнавию мусиқӣ тавассути телевизион дар ниҳоди онҳо ҳисси эҷодкориро бедор намуда, ба конуни ҳунар равона сохтааст. Яъне асарҳои саҳнавии телевизионӣ рисолати севуми худро низ иҷро карда, чун унсури фарҳангсози ҷомеа хизмат мекунанд.

### Адабиёт

1. Акопов, А. А. Телесериал начала ХХI века в контексте традиций отечественной кинодраматургии: дисс...канд. искусствоведения / А. А. Акопов. – М., 2011.
2. Ананьев, Б. Г. О проблемах современного человекознания. – М., 1977.
3. Беленький, Ю. М. Становление жанров отечественных сериалов: автореферат. – М., 2010.
4. Брудный, Д. Л. Беседы о театре. – Л., 1983.
5. Вагнадзе, Г. Н. Всемирное телевидение, новое средство массовой информации и аудитория, техника, бизнес, политика.– Тбилиси, 1989.
6. Деникин, А. Мультимедиа и искусство: от мифов к реалиям. – М., 2006.
7. Дубровин, А. Жизнь - кинообраз - жизнь. – М.: Искусство, 1980,
8. Каган, М. С. Человек как проблема современной философии // Методология гуманитарного знания в перспективе ХХI века: материалы

междунар. науч. конф.: Серия «Symposium». – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. – Выпуск №12. – 225 с.

9. Каплан, Б. С. Литдрама. История. Музей телевидения и радио. – М., 2007.

10. Липская, Е. В., Театральное образование: становление и развитие человека культуры // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2009. – № 6 (54). – С. 225-228.

11. Мирзоев, И. Рукни чорум. – Душанбе, 2013.

12. Саппак, В. Телевидение и мы. – М., 1963.

13. Телевизионная журналистика. – М.: Высшая школа, 2002.

14. Хоҷазод, С. Таърихи телевизиони Тоҷикистон. – Душанбе: Деваштич, 2007.

15. Человек в мире художественной культуры. – М.: Наука, 1982.

16. Чечёгин, А. И. Основы драматургии театрализованных представлений. – М., 1981.

17. Шарапова, М. А. Архетипические основы образа героя в драматургии отечественного кино: дисс...канд. искусствоведения. – М., 2013.

**Кудус Дж.**

## **СЦЕНИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ТАДЖИКСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ КАК КУЛЬТУРОФОРМИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ**

Статья посвящена особенностям постановок Таджикского телевидения. Автор исследует телетеатр как вид культуры и культуроформирующий элемент и его влияние на зрителей в различные исторические периоды.

**Ключевые слова:** телевизионная постановка, культура, культуроформирующие функции телевидения, отрасли художественной деятельности, мультимедиа, драматургия, образ и архетипы.

**Kuddus J.**

## **SCENE PERFORMANCES OF THE TAJIK TELEVISION AS A TYPE CULTURE-FORMING ELEMENT**

This article devoted to the scene arrangement of the Tajik television. Author examines television theatre as a type of culture and culture-forming element and its effect on the audience in different historical periods.

**Keywords:** television, scene, culture, culture-forming functions of television, sectors of artistic activity, media, drama, image and archetype.

**ТДУ**

**Фарангис Ф.**

**ДАР ШИНОХТИ ҶЎРАБЕК МУРОДОВ**

Хунарманди мардумии Иттиҳоди Шӯравӣ, барандай Ҷоизаи "Достони зинда" дар ҷашивораи "Big Apple"- Ҷӯрабек Муродов аз симоҳои барҷастаи санъати тоҷик дар нимаи дӯвуми садаи XX ва аввали асри навин мебошад, ки бо ҳунари ҳунёгари хеш сурӯду мусиқии тоҷикро ба ҷаҳониён муаррифӣ намудааст. Мавсүф ягона ҳунарманд дар замони Ҳукумати Шӯравӣ мебошад, ки дар нисбати дигар санъаткорон на аз жанри операю рақс, балки маҳз бо иҷрои сурӯдҳои мардумӣ соҳиби баландтарин унвони давр – Ҳунарманди Иттиҳоди Шӯравӣ гардидааст. Сабки ба ҳуд хос, интихоби дӯрустӣ матнӯ оҳанг аз барҷастагии ҳунари ў мебошад. Маҳз ин ҳусусият боис гардида, ки таваҷҷӯҳи муҳаққиқони соҳаи санъат ба ҳунари ҳунёгари ў бештар гардад. Дар ин мақола зимни таҳлили эҷодиёти Ҷӯрабек Муродов ва нақши ў дар рушди санъати Тоҷикистон ва Осиёи Миёна, шинохти ин шахсият аз сўйи донишмандон ва муҳаққиқони соҳаи санъат нишон дода шудааст.

Муаллиф бар он ақида аст, ки маҳз ҳунари асили ҳунёгари юн амиқи Ҷӯрабек Муродов боиси мавриди таваҷҷӯҳи зиёниён гардидани эҷодиёташ шудааст.

**Калидвожаҳо:** сурӯд, мусиқӣ, саҳна, сурӯдҳои мардумӣ, Шашмақом, шахсият, ситора, ҳунарманд, санъат, Ҳунарманди ҳалқии Иттиҳоди Шӯравӣ.

Ҳунари воло ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳи ҷомеа буду ҳаст ва ҳоҳад монд. Эҷодкори асил бо нигоштаҳои пурэъчоз ва ҳунари ҳудодод табъи одамонро болида соҳта, «ба дидаҳо нуру ба дилҳо сурур, ба дардҳо дармону ба рӯҳу равон оромишу осоиш ва ромиш мебахшад» [2, с. 207]. Ҳунарманди воло аз таҳти дил ҳунарашро пешкаши мардум мегардонад ва ин аст, ки ҳунари ў аз дил баромада ба дилҳо маскан мегирад.

Мегӯянд, ҳунар сеҳру ҳунарманд сеҳргар аст ва бо сеҳри сухану эъҷози ҳунар қасро ба олами рӯйёҳои ширину ағсонавӣ, ки пур аз баҳору зебоист, мебарад, водии дилҳоро аз гулу гиёҳҳои наврустай баҳорӣ сарсабз месозад.

Ақидаи дигаре низ вуҷуд дорад: баъди як ё якчанд ҳазор сол дар маконе, ки нобиғае ба дунё омада бошад, боз нобиғаи дигаре ҳамсони вай, дар «қолаб»-и ў, яъне маҳз бо ҳунаре, ки он шахсият нобиға шуда буд, ба дунё меояд. Ҷунончи Лоиқ гуфтааст:

Аз баъди ҳазор сол ёдам биқунед,  
Ман баъди ҳазор сол меоям боз.

Дар сарзамини ҳунарофарини тоҷикон 1400 сол муқаддам ҳунёгари бо номи Борбад мезист, ки бо сабку услуби хоссаи хеш машҳури олам гардид. Инак баъди 1400 соли зиндагии Борбад дар сарзамини ба дунё оварандай мардони нобиғаи ҳунару санъати асия марде саропо ҳунару эҷоду эъҷоз ба дунё омадаву бо ҳунари волои хеш номи Борбадро дубора зинда ва санъати волои Шашмақоми тоҷикро (бархе барои хок пошидан ба ҷашми ҷаҳониён Шашмақомро моли ўзбекҳо муаррифӣ намуда, меҳоҳанд ба ин васила гӯянд, ки он аз ўзбекҳо ба тоҷикон гузаштааст, ҳол он ки таъриҳи гувоҳ аст, ки Шашмақом моли аслии мо тоҷикон аст) ба ҷаҳониён муаррифӣ намуд, ин Ҷӯрабек Муродов мебошад. Ў бо ҳунари воло маҳсусан бо сурӯдҳои Шашмақом тавонист, ки фарҳангу ҳунари тоҷиконро ба дуриҳои дур бурда, ба ҷаҳониён шиносонад. Суҳанони Пешвои Миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон дар ҳаққи Ҷӯрабек Муродов далели равшани ин

гуфтаҳост: «Ба камтарин истеъоддо тақдир шудааст, ки ҳунарашон то ба ин дарача ба тамошобинони гуногунзабон, гуногунфарҳанг, гуногунмазҳаб ва гуногунанъана писанд ояду тавонад шуҳрати санъати миллаташро ба арсай васеи байналхалқӣ бардорад. Ҳушбахтона Шумо ба чунин саодат сарбаландона расидед» [2, с. 137].

Ҷӯрабек Муродов 24 декабри соли 1942 дар деҳаи Куруди ноҳияи Айнӣ ба дунё омада, таҳсили ибтидоияшро дар зодгоҳаш гирифтааст. Ҳанӯз дар овони мактабхонӣ ба абёти класикиони адабиёти тоҷику форс меҳри хоса дошту зери лаб ашъори онҳоро замзама менамуд. Он замон дар гӯшиҳаи ҳаёлаш ҳам набуд, ки аз як деҳаи танги қӯҳистон, ки дар байни ду қӯҳ ҷойгир шудаву аз ин хотир ба худ номи Куруд (яъне Қўхрӯд)-ро гирифтааст, баромада, бо сурудҳои ноби тоҷикӣ дунёро тасхир месозад.

Ҷӯрабек Муродов дар тӯли фаъолияти овозхониаш зиёда аз 2000 сурудро ичро намудааст, ки 450-тои он аз эҷоди худи ўст.

Ҳангоми бори аввал ба Самарқанду Бухоро сафари ҳунарӣ намуданаш дар концерт шумораи тамошобинон хело кам буд. Лекин дар дуюм сафари ҳунарӣ ҳама чиптаҳо барвақт фурӯхта шуда буданд. Боз дар шаҳрҳои Самарқанду Бухоро суруди тоҷикӣ танин андоҳт. Ҳамин тавр байд аз ин сафарҳои ҳунарии Ҷӯрабек ба хориҷа шурӯй гардида. Дар бисёр кишварҳои ҷаҳон, аз ҷумла Амрикову Аврупо, Ҳиндустону Покистон, Японияву Арабистон сафарҳои ҳунарӣ намуда, фарҳангу санъати волои мардуми тоҷикро ба ҷаҳониён муаррифӣ кардааст [3, с. 5]..

Ҷӯрабек Мурод сарояндаи ҷӯянда ва нисбат ба худ серталаб аст. Ў пайваста санъати мусиқии гузаштаю имрӯзай миллиатамонро меомӯзад. Махсусан сабти сурудҳои ҳунармандони мардумии тоҷик Ҳочӣ Абдулазиз, Содирхони Ҳофиз, Домулло Ҳалим, Устод Шодӣ, Акашариф Ҷӯраев, Бобоқул Файзуллоевро шунида, унсурҳои хос ва паҳлуҳои ҳирфаии ҳунари овозхонии онҳоро таҳлил намуда, дар фаъолияти ҳунариаш устодона истифода мекунад. Ҷӯрабек Мурод ба маънои пурраи сухан эҷодкори ҳақиқӣ мебошад. Зеро ў дар иҷрои ҳар як суруди нав паҳлуҳои тозаи истеъодди худро ба муҳлисон зоҳир менамояд. Пешравии ўро ҳатто аз суруд то суруд ва аз оҳанг то оҳанг метавон мушоҳида намуд. Ба «дуди ҷароғ ҳўрдану дандон болои ҷигар гузоштан ва зулмотро ба субҳ бадал намудан»-ҳои ҳунарманд фаъолияти беш аз 50-солаи санъаткории ў гувоҳ аст. Беҳуда нест, ки ҳанӯз солҳои ҷавонӣ ва нашъу нумӯи ҳунарвариаш Қаҳрамони Тоҷикистон, қосиди сулҳу дўстӣ, устоди зиндаёд Мирзо Турсунзода гуфта буд:

«Ҷӯрабекро ба ҷашми кам набинед, ҳалқи мо ҳушбахт аст, ки Ҷӯрабек барин сарояндаву мутриби нотакрорро пайдо кардааст. Ҷӯрабек аз ҳофизони муосир ягона қасест, ки шеърро гӯёву расо меҳонад, муроди шеъру оҳангро ба дилу мағзи шунаванда мерасонад» » [3, с 13]..

Устод Ҷӯрабек Муродов зимни эҷоди ҳар суруд қўшиш мекунад, ки шеърҳои баландмазмуни классикиву муосири тоҷикро ба оҳанг дарорад ва ба ин васила ба сухани воло арғузорӣ намуда, тавассути ҳунари худ панди бузургонро ба гӯши шунаванда расонад.

Бузурге гуфта, ки санъат забону сарҳад ва миллиат надорад. Он роҳест, барои гусастани марзҳо, ошнӣ ва дўстии мардуми қитъаҳои гуногуни олам. Ҳақ ба ҷониби ўст, зеро дўстдорони ҳунари Ҷӯрабек Муродов на танҳо дар

Тоҷикистон, балки берун аз марзи он – дар ақсои олам танин андохтааст, суруди ўро натанҳо мардуми одӣ, балки машҳурттарин сиёсатмадорон гӯш кардаву муҳлисаши буданд. Ин буд, ки ҳунари ў барвақт диққати муҳаққиқону санъатшиносонро ҷалб намудаву дар боби эҷодиёташ мақолаҳои илмӣ ва китобҳо ба табъ расиданд.

Яке аз сиёсатмадорони машҳури ҷаҳон, сарвазири вақти Ҳиндустон Индира Гандӣ бо шунидани суруди Ҷӯрабек аз ҷой барҳоста, қарсак мезанад ва Ҷӯрабекро дар баробари ягона фарзандаш – Роҷив Гандӣ ба писархондӣ қабул меқунад: «Ман то ҳол як писар доштам, акнун онҳо дуто шуданд. Ҷӯрабек ту аз ҳамин рӯз эътиборан писари ман ҳастӣ. Ту воқеан ҳам нобига ҳастӣ» [8].

Ҳунари асилу воло сабаби мондагории ҷовидонаи номи ҳунарманд мегардад. Дар замони муосир, ки онро замони ҷаҳонишавии фарҳангҳо меноманд, машҳур шудану шуҳрати худро нигоҳ доштан басо душвор аст, зеро тараққиёти техникӣ, баровадани сурудҳои тасвиридор (клип), ва он ҳам дар қолаби маҳсуси вироиши ба талаботи техникуму технологияи муосир ҷавобӣ, маҳсусан ба талаботи завқи бинандай имрӯз мутобиқро тақозо меқунад. Аз ин рӯ на ҳар сароянда омода аст, ки вобаста ба талаботи замона суруд эҷод намояд. Ҷӯрабек Муродов аз он тоифа нест, ки ба андак дигаргунӣ сар фарорад. Дар шароити имрӯз низ ў тавонист, ки ҳунарманди асила буданашро ба мардуми кули сайёра исбот намояд ва он ҳам танҳо бо эҷоди ду трио «Ало шодоб соҳилҳо» ва «Тоҷик, форс, дарӣ». Ин ду суруд дар сомонаҳои иҷтимоӣ ба ҳадде ба қавле «хит» шуд, ки төъдоди тамошобини он сарҳади 100 000-ро убур намуда, дар зиёда аз 200 ҳазор шудааст ва ҳамагӣ аҳсану оғарин метӯянд:

«Ман аз Эрон ҳастам исмам Ҳурӯсон, хеле ифтихор дорам аз бародарони тоҷикам, аз қоғиласолор Ҷӯрабек Мурод. Зинда бошед, хеле шод кардед, моро».

Санъатшиноси исроилий ҷаноби Симҳа Алишоев бобати суруди «Тоҷик, форс, дарӣ» навиштааст:

– Вақте мо сурудҳои тоҷикиро мешунавему наворашро таомшо меқунем, мефаҳмем, ки дар қадом бобат суруд ҳонда истодаанд. Хеле тоза, бидуни тақлид ба ягон лаҳҷа, сирф забони асили форсии дарӣ. Ҳар як ҳиҷою қалимааш фаҳмост. Аз ҳама муҳим аз таҳти дил месароянӣ. Ҳуд хушбахтанд, новобаста аз синну сол ва дигаронро низ новобаста аз синну сол хушбахт мегардонанд. Ҳушбахт бошед, азизонам!».

Наргис Соҳибова, ки айни замон дар Амрико умр ба сар мебарад ва ҳамвора бобати санъати тоҷикон андешаҳояшро дар шакли мақолаи хурд менигорад, навиштааст:

«Устод Ҷӯрабек Муродов ифтихори натанҳо тоҷикон, балки форсизабонони рӯйи дунёст. Сабки ба ҳуд хос, истеъдоди ногакрор ва самимию заминӣ будани ин марди ҳунар шуҳрати ўро то ба осмонҳо бурдааст. На ҳар кас метавонад, дар замони тараққиёти инноватсия обрӯю шуҳраташро нигаҳ дорад. Аммо ў тавонист, ки натанҳо нигоҳ дорад, балки бештар намояд төъдоди муҳлисанашро. Бад-ин васила төъдоди шунавандагони сурудҳои тоҷикиро» [6].

Як ҷиҳати муваффақияти ҳунарии Ҷӯрабек Муродов дар барномаи ҳунарияш мавқеи хос доштани сурудҳои мардумии тоҷикӣ аст. Мавриди зикр аст, ки дар барномаи эҷодии ин абармарди ҳунар сурудҳои мардумӣ мавқеи

хос дошта, аз чониби ў бо як равонӣ, нафосату назокати хосса ва салосати ҳунарӣ ичро гардидаанд. «Таронаҳои мардумии тоҷик аз жарфнои таърихи башар ибтидо гирифта, тӯли садсолаҳо бо заҳмати ҳунармандони чирадаст ва мактабу ҳавзаҳои ғуногуни ҳунарӣ такмил ёфтаву суфта гардидаанд. Ҳазорон бухрону ҳодисоти таърихиро паси сар намуда, тавассути мактаби анъанавии «устоду шогирд» аз забон ба забон, аз як шаҳр ба шаҳри дигар, аз мулке ба мулке, хулоса аз дил ба дил то ба замони мо омада расидаанд. Ба ақидаи муаррихон сурудҳои ҳалқии тоҷикӣ таърихи беш аз ҷорҳазорсола дошта, Готҳо ва Яштои китоби «Авасто» маншаш гирифтаанд» [2,с.137].

Дар барномаи ҳунарии Ҷӯрабек Муродов сурудҳои ҳалқии машҳур ва мондагор вучуд доранд, ки бо назокату нафосати худ ба воситаи ин марди ҳунар дубора зинда гардидау вирди забони мардум шудаанд.

Сурудҳои ҳалқии «Аз боло об меояд», «Ёр, ёр, ёроне», «Шаб оям», «Гул овардем», «Арӯсбиёрон» ва гайра, ки таърихи қадима доранд, дар эҷодиёти Ҷӯрабек Муродов мавқеи хос дошта, маҳз тавассути бозхонии ў ба нота гирифта шуда, дар китобҳо дарҷ гардидаанд.

Иосиф Кабзон ҳунарманди ҳалқии СССР гуфтааст: «Вижагии Ҷӯрабек Муродов дар он аст, ки ў ба маъни томаш ҳунарманди мардумист. Бидуни ягон муҳобот, зоро ў эҷодиёти ҳалқро месарояд, ба гуфти худаш бо ҳалқи азизаш зиндааст, ҳақи бузургу тавони тоҷик бошад бо ў. Ҷӯрабек барои ҳалқи тоҷик воқеан ҳам ҳадаяи илоҳист» [9].

Дар баробари сурудҳои ҳалқӣ сурудҳои таҷссумгари ифтихор аз ватану миллат, сарзамини биҳиштгосои Тоҷикистон дар барномаи Ҷӯрабек Муродов хеле зиёд аст. Ў шояд аз ҷасуртариин ҳунармандони тоҷик дар замони ҳукумати Иттиҳоди Шӯравӣ буд, ки ба сиёсати давр нигоҳ накарда, бо саллаю ҷома баромад кардааст. Ҳарчанд барои ин кораш ўро метавонистанд бо ҷурми «мулло»-гӣ натанҳо аз сарояндагӣ якумрӣ боздоранд, балки ба маҳбас низ қашанд. Аммо ў наҳаросида, бо ҷомаю саллаи тоҷикӣ баромад кард. Дар ҷашни ҳазорсолагии Сино бо ҷомаю саллаи тоҷикӣ ба саҳна баромада сурӯд хонд, зоро ба ақидаи ў либоси миллӣ бе саллаву тоқӣ намешавад. Аммо котиби дуюми вақти Ҳизби коммунисти Тоҷикистон гуфта буд, ки ин мулло кист?

Баъди ин баромад Ҷӯрабек Муродово ба Кумитаи амният даъват карда, сабаби ҷомаю салла пушиданашро пурсон шудаанд, ҷавоб хеле ғайриодӣ ва қотеъона буд:

– Охир аз Рӯдакӣ сар карда, ҳама бузургони мо салла доштанд, магар ҳамаи онҳо мулло буданд? Ин муллогӣ не, ин либоси миллии мост, ки аз гузаштагон мерос мондааст.

Нависандай туркман Ҳудойбердӣ Ҳалилӣ дар як нигоштааш овардааст, ки барояш ҳамчун фарзанди Осиёи Марказӣ мояи ифтихор аст, ки аз ин минтақа Ҳунарпешаи ҳалқии Иттиҳоди Шӯравӣ Ҷӯрабек Муродов барҳосту оҳангутаронаҳои ин минтақаро машҳур гардонид:

«Дар Тоҷикистон чизе баландтар аз қӯҳҳо нест. Қуллаҳо ба осмон мерасанд. Дар Тоҷикистон мегӯянд, баъзе қуллаҳои баландтаринро ҳатто парандаҳо наметавонанд фатҳ қунанд. Аммо дар Тоҷикистон оҳангҳое ҳастанд, ки ин қуллаҳо барои онҳо монеъа буда наметавонанд.

Худо ба ҳунарпешаи тоҷик Ҷӯрабек Муродов овози зебое дод. Чунин садои ҳушро ман дар ҳеч гӯши минтақаи мо нашунидаам. Ин садо худ оҳанг дорад ва оҳангаш мисли худи садо зебост» [8].

Воқеан ҳам суруди Ҷӯрабек суруди дили ҳалқи тоҷик аст. Ӯ дар саргосари 15 ҷамоҳири Шӯравӣ аз ҷвонтарин ва «ҷолибгарин» сарояндае буд, ки унвони «Артисти ҳалқии СССР»-ро гирифт. Ҷӯрабек аз аввалин сарояндаи сурудҳои ҳалқӣ буд, ки ба ин унвон мушарраф гардид. Дар он давра асосан барои ҳунармандони операву балет, барои нақшофарӣ, яъне актёрони театру кино унвони Артисти ҳалқии СССР дода мешуд. Ҳофизони мардумӣ, ки сурудҳои ҳалқӣ месароиданд, бо чунин унвон сарфароз намешуданд. Вақте номзади Ҷӯрабек Муродов барои дарёғти ин ҷоизаи муътабар пешниҳод шуд, ба нависонавис шурӯъ карданд. Вазорати маданияти СССР баъди шаш моҳ номзади ӯро рад кард. Ҷаббор Расулов, раҳбари онвақтаи ҷумҳурӣ, саҳт ранцид, ки ҷаро як ҷумҳурӣ пешниҳод меқунад, вале дар марказ нодида мегиранд. Соли 1978 бори дувум номзадияшро пешниҳод карданд. Аммо шарт гузоштанд, ки бояд имтиҳон супорад.

12-уми декабри соли 1978 дар театри операи Москав консерти ҳисоботии Ҷӯрабек Муродов баргузор шуд. Барои санчиши маҳораташ комиссияро дар ҳайати 17 нафар аз Кумитаи марказии Ҳизби коммунисти Шӯравӣ, Шӯрои вазирон, Вазорати маданияти СССР ташкил карданд. Ҷӯрабек ба саҳна баромада, концертро бо “Суруди Рӯдакӣ” оғоз намуд:

Суруди Рӯдакӣ шуд зинда акнун,  
Расида авчи Фирдавсӣ ба гардун.  
Барои Ҳофизу Саъдии Шероз,  
Намуда тоҷикон оғӯши худ боз.

Тамоми тамошобинон аз ҷо барҳоста кафкӯбӣ мекарданд. Ҷӯрабек дар ин концерт бо 18 забон суруд ҳонд. Баъд, сардори комиссия, ҷонишини вазири маданияти СССР профессор Кухарски “что еще за пророк” гуфта, бо ҳабдаҳ нафар аъзои комиссия аз ҷой барҳостанд. Ҳамин тавр Ҷӯрабек Муродов дар синни 36-солагӣ сазовори унвони Артисти ҳалқии СССР шуд.

Бархе сабаби ин ҳама обрӯю эътибори Ҷӯрабекро, ҳусусан дар он давраи ҳассос, маҳз дар ифтихор аз миллату мардуми хеш карданаш мебинанд, ки ҳуди устод низ ба ин ақида розӣ аст:

«Дар Москав 1000-солагии Абуалий ибни Синоро ҷаши гирифтем. Ман ва устод Муҳаммад Осимӣ – президенти вақти АИ ҶТ барои ширкат дар ҳамоише, ки ҷанд кишвари дигар низ даъват шуда буд, сафарбар шудем. Он вақтҳо баромад кардан бо либоси миллӣ на он қадар роиҷ буд. Ман сурудеро омода карда, як саллаву ҷома ҳамроҳ гирифтам. Раиси АИ СССР дар ҳоле ки мувофиқи барнома бояд суханро ба намояндаи Тоҷикистон Муҳаммад Осимӣ медод, ба намояндаи Узбакистон дод. Намедонам устод Осимӣ он вақт дар қадом вазъият қарор гирифтанд. Ҳама мегуфт Сино аз мост. Ҳайр, навбати устод омад ва устод ҳам ба саҳна баромаданд. Устод маърузаero, ки дар даст доштанд як тараф гузоштанду ҷунон суханронӣ карданд, ки ҳозирон аз ҷой барҳоста қарсак заданд. Ман бошам сурудеро, ки бо ҷанд забон буд сароида,

тамоми гулҳои мухлисонро ба даст овардам ва он гулҳоро ба зери пойи Сино чидам, толор бори дигар ба ваҷд омад. Лекин навори онро ҳам буриданд» [7].

Қироншоҳ Шарифзода, журналист ва пажӯҳишгари тоҷик ақида дорад, ки хидмати Ҷӯрабек Муродов дар зинда нигоҳ доштани забони тоҷикӣ дар байнни маҷаллаҳои тоҷикнишини Ӯзбекистон хеле бузург ва назаррас аст:

«Аз назари ман, устод Ҷӯрабек Муродов новобаста аз баррасию баҳодиҳии фаъолиятҳои сиёсиашон ҳамчун як шаҳсияти фарҳангиву таърихӣ дар соҳаи фарҳанг мемонанд. Ман барои он ба ҷунин хулоса омадам, ки устод Ҷӯрабек Муродов дар замони Шӯравӣ, дар замоне, ки тоҷик ҷандон худшинос набуд, ё барои худшиносӣ монеаҳои зиёде дошт, яке аз он ҷеҳраҳое буданд, ки дар минтақаи Осиёи Миёнаи онвақта ва ҳам дар кишварҳои дигари собиқ Шӯравӣ сухани тоҷикӣ, фарҳангги тоҷикиро, оҳангу суруди тоҷикиро боло бурданд ва муаррифӣ карданд.

Дур нарафта, мисоле овардан меҳоҳам. Устод Ҷӯрабек Муродро дар Ӯзбекистон, дар минтақаҳои тоҷикнишини он ҷо ҳамчун як ҳофизи мардумии тоҷик, як намояндаи Тоҷикистон, намояндаи фарҳангии он медонистанд, мепазирифтанд ва эҳтиром мекарданд.

Бо истифода аз ин обрӯю эътибор устод Ҷӯрабек Мурод ҳам дар мактабҳои тоҷикнишини Ӯзбекистон, ҷануби Қазоқистон он қадар хизмате кардаанд, ки бо қалам гуфтан душвор аст.

Гузашта аз ин, як хислати бисёр хуби устод Ҷӯрабек Мурод он буд, ки чун эҳтироми зиёд доштанд, дар ҳар сафарашон ҳоҳ - сафари хизматӣ бошад, ҳоҳ даъват ба ягон тӯй, бо истифода аз иштироки намояндагони воломақоми он ҷойҳо дар омади гап дар мавриди мактабҳои тоҷикӣ, паҳн шудани матбуоти Тоҷикистон дар Ӯзбекистон сухан мегуфтанд ва як суханашон бас буд, ки он роҳбарон дар ичрои пешниҳодҳояшон кӯмаки аз дасташон меомадаро мекарданд. Хизмати бузурги устод Ҷӯрабек Муродовро ман дар ҳамин мебинам» [8].

Президенти қунунии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев Ҷурабек Муродовро ганцинаи ҳастии санъати Осиёи Марказӣ номида гуфтааст:

«Мо баромади сарояндаи машҳури давр Ҷӯрабек Муродовро бо ҳассосияти тамом тамошо карда, лаззат мебарем» [8].

Дар шинохти Ҳадиса Курбонова, Шоири ҳалқии Тоҷикистон Ҷӯрабек Муродовро нобигаи санъати тоҷик аст:

«Ҷӯрабек Муродов яке аз нобигагони санъати тоҷик аст. Вай дар рушду нумӯи санъати тоҷик хизматҳои бузург кардааст. Ҷӯрабекро «Борбади сонӣ» гӯем ҳам, хато намекунем. Ба ашъори классикон ва шоирони муосир сурудҳои бисёре бастааст. Шогирдони зиёд тарбият намудааст.

Ҷӯрабек Ватанро саҳт дӯст медорад. Дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ Ҷӯрабек бо вучуди дидани таҳқиҷро Ватанро тарқ накард. Аз ҷандин кишварҳои ҳориҷ барои вай ҳона, боғу бӯстон ва дигар шароитҳои олий ваъда додаанд, аммо Ҷӯрабек ҳоки диёрро ба ҷизе иваз накард ва ин сабру тоқат боз ӯро ба арсаи шуҳратҳо ва қадршиносиго овард.

Ҷӯрабек Муродовро метавон қаҳрамони замони ҳуд номид, зеро дар солҳои ҷавонии ӯ ҳар писарбачаи ба қавле ба ақл даромада орзу мисли ӯ шуданро мекард, ҷунончи Ворис, шоир ва сардабири ҳафтганомаи «Ҳамроҳ» авиштааст: «Ҳар як миллат бо фарзандони фарҳангииаш, бо шоирону олимонаш

машхур мешавад. Яке аз чунин фарзандони фарзонаи миллат, ки хизматҳои арзандае кардаанд, устод Ҷӯрабек мебошанд. Ман устодони бузургеро, аз қабили Одина Ҳошим, Зафар Нозим ва Ҷӯрабек Мурод сарсупурдаи миллати худ медонам ва дар бораи онҳо бояд навишту [8].

Ҷӯрабек Муродов 55 сол аст, ки хунёгарӣ мекунад. Дар бораи ўзиёд гуфтаанду мегӯянд ва хоҳанд гуфт. Аммо фикр мекунам беҳтарин суханро дар ҳаққи ин абармарди санъати тоҷик Лоиқ Шералий гуфтаанд:

«Ҷӯрабек фарзанди ҳалқ аст, ҳофизи ҳалқ аст, суруди дили ҳалқро мегӯяд. Мо бояд ба қадри Ҷӯрабек расем ва ўро азизу гиромӣ дорем» [5, с. 23].

### Адабиёт

1. Джурабек Муродов [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: ru.wikipedia.org
2. Зубайдӣ А. Мусиқии тоҷик дар даврони истиқлол. – Душанбе: Аржант, 2017. – 303 с.
3. Олимақом. – Тошкент, 1995. – 94 с.
4. Раҷабов А. Дурри ҷаҳонгоб. – Душанбе: Бухоро, 2015. – 224 с.
5. Сурудҳои Ҷӯрабек Муродов [Матн]: Дар ду қисм. Қисми 1.– Ҳуҷанд: Ношири, 2012. – 608 с.
6. «Тоҷик, форс, дарӣ» [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: www.youtube.com
7. Фильномаи бахшида ба 75 солагии Ҷӯрабек Муродов таҳти унвони "Ҳофизи миллат". – 2018 [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: www.youtube.com
8. Ҳудойбердӣ Ҳалилий. Ҷӯрабек Муродов ифтихори Осиёи Марказист. Дастрасӣ ба мавод бо суроғаи gazeta.tj таърихи дастрасӣ: санаи 15,03,2018.
9. 70-солагии Ҷӯрабек Муродов. Дастраси ба мавод бо суроғаи www.yandex.ru
10. Шавкат Мирзияев про Джурабека Муродова [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: <http://wapsows.com/video/--/BEuj8zebedU.html>
11. Шарифова М. Ҷӯрабек Муродов.–Ҳуҷанд: Нури маърифат, 2002. –528с.
12. Ҷаҳонро тасхир кард бо садояш... [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: www.kmt.tj
13. Ҷумъаев Ҳ.: Сурудҳои Ҷӯрабек Муродов.–Душанбе: Ирфон, 1982. –279с.
14. Ҷӯрабек Муродов: Ман дар Москв имтиҳон додам [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: [www.bbc.co.uk/tajik/news](http://www.bbc.co.uk/tajik/news)
15. Ҷӯрабек Муродов: Як камбудии мо маҳалгирист [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: Ozodi.org.

**Фарангис Ф.**

### О ДЖУРАБЕКЕ МУРОДОВЕ

Народный артист СССР, обладатель Премии «Живая легенда» в “Big Apple”- Джурабек Муродов, является одним из величайших артистов

таджикского искусства второй половины XX и начала нынешнего века, который своим творчеством прославил в мире таджикские песни и музыку. Он является единственным артистом, который в сравнении с другими артистами, заслужил звание Народного артиста Советского Союза не как исполнитель оперных арий или классических танцев, а как исполнитель народных песен. Особенностью его стиля исполнения является правильный подбор текста и музыки. Именно эти качества привлекли внимание исследователей сферы культуры к его таланту и мастерству. В статье рассматривается творчество Джурабека Муродова и определяется его роль в развитии музыкального искусства в Таджикистане и Средней Азии.

**Ключевые слова:** песня, музыка, сцена, народные песни, Шашмаком, личность, звезда, артист, искусство, Народный артист СССР.

Farangis F.

#### ABOUT JURABEK MURODOV

People's Artist of the USSR, winner of the "Living legend" award in "Big Apple" - Jurabek Murodov, is one of the great masters of Tajik arts of the second half of the twentieth and the beginning of this century, who introduced Tajik songs and music to the world with his great talent. He is the only artist who by comparison with other artists of the Soviet Union, not as a performer of professional songs, but with performance of folk songs received the title People's Artist of the Soviet Union. Features of his style are the correct selection of text and music. Particularly this ability attracted the attention of cultural researchers to his talent and skill. In this article, based on the analysis of the work of researchers were considered J. Murodov's creativity and his role in the development of art in Tajikistan and Central Asia.

The author notes that J. Murodov's great talent, skill and knowledge became the basis for attracting the attention of the intelligentsia to his repertoire.

**Keywords:** song, music, scene, folk songs, Shashmakan, personality, star, artist, art, People's Artist of the USSR.

ТДУ

Рахимӣ Д.

#### МАВҶЕИ ЗООМОРФИЗМ ДАР АФСОНАҲОИ СЕҲРОМЕЗИ ТОЧИКӢ

Зооморфизм як наэъи масаввуроти асомирий буда, дар замонҳои қадим дар иртибот бо ақидаҳои ҷодуӣ ва тотемистӣ эҷод шудааст. Истилоҳи "зооморфизм" ба маъни табдил ёфтани одамон ба шакли парандагону ҳазандагон ва дигар ҷонварони аҳлию вахшиӣ ва дар сурати ҳайвонот зиндагӣ кардани маҳлӯқони табдилишуда мебошад.

*Дар афсонаҳои тоҷикӣ табдилшавии персонажҳо ба сурати ҷонварон бо мақсади мубориза бурдан бо рақиб, барои бартараф кардани қувваи бадӣ, барқарор карданиadolat ва ба ҳадафи худ расидани қаҳрамон ба амал меояд.*

*Дар тасвири образҳои зооморфии афсонаҳои тоҷикӣ он ҳайвоноте ба назар мерасанд, ки аслан ҷонварони маҳаллианд. Масалан: гов, ҳар, асп, шутур, гӯсфанд, буз, хирс, гург, саг, рӯбоҳ, шаъол, мурӯз, чӯча, кабӯк, кабӯтар, уқоб, шоҳин, гурба, мор ва ғайра.*

*Мазмунҳои асотирии афсонаҳои сехромез садсолаҳову ҳазорсолаҳоро тай карда, давраҳои инкишифи шуур ва тафаккури мардумони аҳди қадимро инъикос кардаанд.*

**Калидвожаҳо:** афсона, образ, сурат, мотив, сюжет, тотемизм, тасаввурот, ҷоду, эътиқод.

Афсонаҳои ҳалқи тоҷик пур аз асрору маъниҳои нуҳуфтаи таърихию асотирий ва ҳунарию эстетикий мебошанд, ки омӯзиш ва таҳлили ҳар як мотив, сюжет, намод, персонажҳо ва образи ҷонварону гиёҳон моро ба умқи тасаввуроти эътиқодию иҷтимоии ниёғони худ мебарад. Афсонаҳо шакли содатари устураҳо мебошанд. Махсусан, афсонаҳои сехромез инъикоскунандай асотири пешиниён буда, намунаҳои донишу ҳикмат, бовару эътиқод, муносиботи инсонҳоро бо табиат фаро мегираанд.

Дар афсонаҳо ҳайвонҳо сухан мегӯянд, мисли одам зиндагӣ мекунанд, баъзе маҳлӯқони фавқуттабиӣ ба мардумон зиён мерасонанду ҷанде дигар мададгорашон ҳастанд, ашёи сехрноку ғайриоддӣ ба муроди қаҳрамон амал мекунанд, паҳлавон деву аҷдаҳоро мағлуб карда, шоҳдуҳтар ё париҷуҳтарро наҷот медиҳад. Чунин тасвири ҳодисаҳо дар назари аввал содаву бофтаи ҳаёли мардум менамоянд, аммо дар аслу бун онҳо пораҳои таѓириёфтai асотири бостон мебошанд. Аз ҳулосаҳои донишмандон маълум мешавад, ки замоне устураҳо донишҳои муқаддасу эътиқодӣ ва дастурии мардум будаанд.

Дар ин мақола мо ба таҳлилу баррасии яке аз масъалаҳои муҳими таркиби афсонаву устура ва ривояту боварҳои мардумӣ – “зооморфизм” мепардозем, ки решоҳои жарфу шигарфе дар тасаввуроти асотирию эътиқодии ниёғони мо дорад.

Дар илмҳои ҷамъиятшиносиву инсонӣ, махсусан дар илми фолклоршиносӣ ва мифология истилоҳи “зооморфизм” ба маъни хусусиятҳои зоҳирӣ, рафтор, табиати ҳайвонро ба худ гирифтани одамон ва маҳлӯқони дигар ташреҳ ва истифода шудааст. Истилоҳи “зооморфизм” аз қалимаҳои юнонии Ҷωον (ζῷον), яъне ҷонвар ва Ҷѡφή (morphē) ба маъни шакл, ё қолиб сохта шуда, тақрибан маъни “ҳайвонсурат”-ро мефаҳмонад. Як шакли зооморфизмро муҳаққиқон “териантропӣ” (гоҳе “териморфизм”) номидаанд, ки тибқи он инсон қобили ба сурати ягон ҷонвар табдил шуданро дорад.

Бо суханони дигар, табдил ёфтани одамон ба шакли парандагону ҳазандагон ва дигар ҷонварони аҳлию ваҳшӣ ва дар сурати ҳайвонот зиндагӣ кардани одамону маҳлӯқони табдилшуда асоси зооморфизмро ташкил медиҳад. Ҳар ҳолати барьакс дар шакли инсонҳо фаъолият кардани ҷонварону маҳлӯқоти фавқуттабииро дар мифология ва дигар улуми инсоншиносӣ “антропоморфизм” меноманд [муфассалтар ниг.: 2; 15; 19; 21].

Зооморфизм як навъи тасаввуроти асотирий буда, дар замонҳои қадим дар асоси ақидаҳои ҷодуӣ ва тотемистӣ Ҷӯд шудааст. Имрӯзҳо баъзе унсурҳои

онро дар афсона, нақлу ривоятҳои халқӣ, боварҳо, инчунин дар намунаҳои санъати иҷрой, дар тасвири миниатюраҳо, ҳайкалу деворнигораҳо, нақшҳои гулдӯзӣ, канҷакорӣ, заргарӣ, мисгарӣ, кулолӣ ва маҳсулоти дигар ҳунарҳои дастӣ мушоҳида кардан мумкин аст.

Зооморфизм дар суннати номгузории бисёр халқҳо низ таъсири гузаштааст. Масалан, дар насабҳои англисии Фокс, Лион, Волф, ному насабҳои русии Лев, Зайтсев, Медведев, Волков, дар номҳои ўзбекии Бўрӣ, Арслон, Бургут, дар номҳои тоҷикӣ – Гургалий, Шералий, Алишер, Товус, Тўтий, Қумрӣ ва гайра таъсири тасаввуроти зооморфӣ боқӣ мондаанд.

Зооморфизм нахуст дар шакли тассавурот ва эътиқоди одамони ибтидой шурӯъ шуда, минбаъд вориди устураҳо гаштааст. Дар мифологии қариб ҳамаи қавму халқҳои ҷаҳон, аз ҷумла асотири мардумони эронитабор, образҳои зооморфӣ ва амалиёту қиёғаи онҳо зиёд ба назар мерасанд.

Роҷеъ ба мифологии мардумони эронитабор муҳаққиқони варзида чун М. Дрезден, Т. Нелдёке, Г.С. Нюберг, В.И. Абаев, М.С. Андреев, С.П. Толстов, К. Инострантсев, И.С. Брагинский, О.А. Сухарева, И.В. Рак, М. Баҳор, Ҷ. Дўстҳоҳ, О.М. Чунакова ва ҷанде дигар пажӯҳишҳои арзишманд анҷом додаанд. Дар рисолаву мақолаҳои эшон паҳлӯҳои гуногуни асотири эрониён, аз он ҷумла, масъалаҳои оғариниши қайҳону эзадон, гиёҳон, ҷонварон ва мардумон, иҶархия ё радабандии эзадон, тазодди оғаридаҳои аҳуроӣ ва маҳлӯқоти аҳриманий, эсхатология ё оҳиратшиносии мардум ва амсоли инҳо баррасӣ шудаанд. Дар баробари ин мавзӯъҳо роҷеъ ба масъалаҳои марбут ба зооморфизмҳо низ муҳаққиқони мазкур баъзе нуктаҳоро қайд кардаанд.

Аз ҷумла, дар монографияи адабиётшиноси маъруф И.С. Брагинский “Аз таърихи назми халқии тоҷикӣ” андешаҳои марбут ба тасаввуроти ибтидоии ниётони тоҷикон ва мифологии Эрони бостон дар қисми аввали китоб, маҳсусан, дар бобҳои якуму дувум зикр шудаанд. Муаллиф дар боби дувум фаслеро бо унвони “Устураҳои космогонӣ, асотири марбут ба ҷонварон” ихтинос дода, дар он оид ба образҳои зооморфӣ ё худ ҷонварони нимаинсон, аз ҷумла Симурӣ, Ажи Даҳока ва моҳии Кара ҳарф задааст.

Тибқи пажӯҳиши И. С. Брагинский, парастиши ҷонварон, аз он ҷумла, асп, барзагов, хурӯс ва саг дар мардумони эронитабор аз даврони қадим маъмул будааст. Ба далели ин гуфтаҳо, ў аз Авесто, асотири Эрони бостон, инчунин аз бозёфтҳои бостоншиносон, аз тасвири зооморфии деворнигораҳои Панҷакенти қадим ва ҳайкалчаҳои скифию аслиҳаҳои ҷангии нӯгашон дар шакли говсар иқтибос овардааст [5, с. 53-59].

Асп дар асотири Эрони бостон ҳамчун намоди ҷустиву ҷолоқӣ, тунҷравӣ, ҳушёриву зирақӣ, далеришу паҳлавонӣ мавриди ситоиш қарор гирифтааст. Аз ин хотир бисёр эзадону девон дар мавридҳои ҳарбу зарб ба қолиби зооморфии асп табдил меёбанд.

Дар Яшти ҳаштуми китоби муқаддаси зартуштиён “Авесто” («Тир-яшт») Тиштар ситораи сапеду дураҳшон ва тавони мебошад, ки сиришти обро дораду најодаш аз Апам Напат (эзади обҳо) аст. Тиштар ба колбадҳои аспи сафеди зарингӯш ва гови зарриншоҳ медарояд ва бо деви ҳушксолию беборонӣ Апаоша, ки ба сурати аспи сиёҳ даромада буд ва меҳост ҷаҳонро аз беобӣ табоҳ созад, мубориза мебарад [1, с. 238-239]. Дар «Баҳром-яшт» Баҳром ба колбадҳои барзагови зебои зарриншоҳ, аспи сафеди зебое бо гӯшҳои зард ва лиғоми

заррин, уштури сармасти тездав, гурози наринаи тезчанголу тездандон, қўчи (меши) даштии шохҳояш печ дар печ, парандай тезчантол – Варе́на ва ниҳоят ба сурати марди зебои ройуманд медарояд [1, с. 302-305]. Лозим ба қайд аст, ки дар баъзе сарчашмаҳо муҳаққиқон мурғи Варе́наро бо Симург як маҳлук хондаанд. Таҳмурас низ Аҳриманро ба сурати асп даровард ва сӣ сол бар пушти ў савор шуда, гирди заминро тохта буд [1, с. 312].

Дар "Шоҳнома"-и Фирдавсӣ, ки қисми аввали ин ҳамоса аз мазмунҳои мифологӣ иборат аст, баъзе образҳои зооморфӣ фаъолият мекунанд. Чунончи, дар Авесто образи Ажи Даҳока тасвир шудааст, ки маҳлуки оғаридаи Аҳриман буда, се каллаву шаш чашм дошта, душмани асосии инсониҳо аст ва меҳоҳад ҷаҳонро аз мардумон холӣ кунад. Дар "Шоҳнома"-и Фирдавсӣ номи ў дар шакли Заҳҳок омада, шоҳи золим аст, ки таҳту мулки Эронро аз Ҷамшед мерабояд ва сипас ба фиреби Аҳриман гирифтор шуда, аз ду китфаш ду мор мерӯянд. Муҳаққиқон далелҳои зиёд ёфтаанд, ки заминаи образи Заҳҳоки мордӯш Ажидаҳока аст ва дар афсонаҳои тоҷикӣ ва ҳалқҳои дигари порсизабон он ба персонажи манғӣ – аҷдаҳор табдил меёбад. Дар тасаввуроти асотирии мардумони бостон Ажидаҳок ва Заҳҳок ба морҳои қалони бадҳайбат айният доранд [8, с. 47-67].

Образи дигари зооморфӣ дар Авесто ва асотири Эрони бостон парандай нимаодам Симург мебошад. Симург (дар забони авестой – Саена Мареӯ; дар паҳлавӣ – Сенмурув) бинобар маълумоти Авесто, дар болои дараҳти Виспупиши, дар миёнаи дарёи Фароҳкарт ошён дорад [1, с. 698]. Дар "Шоҳнома"-и Фирдавсӣ лонаи Симург бар фарози Албурзкӯҳ устувор буда, ў тарбиятгари Зол аст ва дар якчанд маврид мушкилкушои ҳонадони Зол мебошад. Дар китоби «Бундаҳишн» аз рӯйи баъзе вижагиҳояш Симургро ба гурӯҳи парандагони ширхӯр шомил намудаанд ва гӯё вай дар пистонаш шир дошта, бачагонашро бо шир сер мекардаст.

Дар қиссаву афсонаҳои тоҷикӣ Симург мурғи соҳибчангол ва пурқуввате аст, ки қаҳрамонро ба болояш нишонда, ба пушти қӯҳи Қоф ва ё ба дунёи дигар мебарад ва он ҳамеша кӯмакрасон ва хайрҳоҳи мардумон мебошад.

Образи дигаре, ки ҳам дар асотири Эрони бостон ва ҳам дар "Шоҳнома"-и Фирдавсӣ ба назар мерасад, образи "Фар" мебошад, ки дар суратҳои зооморфӣ таҷассум мегардад. Фар фурӯғ ё нури эзадиест, ки агар ҳар кас аз он барҳӯрдор шавад, ба мартабаи солорию фармонравӣ расад ва шоҳи ободгару додгустар гардад. Дар Авесто Ажидаҳок (Заҳҳок) ва Афросиёб аз фар бебаҳраанд, ҳарчанд кӯшишу талош меварзанд, аммо бенасиб мемонанд. Шахриёроне ҳамчун Ҷамшеду Ковус, ки дорои фар буданд, ба сабаби ғуруру ҳудситоӣ ва бедодгарияшон фар аз онҳо гусаста, дучори душворҳо мегарданд. Фар дар тасвири ҳамосаҳо бештар дар сурати гӯсфанд, баъзан ғизол ва паранда низ таҷассум ёфтааст. Дар достони "Корномаи Ардашер" замоне ки Ардашер бо қанизак сӯйи Порс мегурехтанд, фарри эзадӣ дар колбади барае таҷассум гашта, аз қафои онҳо метоҳт.

Мардумшиноси тоҷик О. Муродов ба омӯзиши мавзӯъҳои тасаввуроти асотирий, расму ойинҳои марбут ба сеҳру ҷоду, тибби ирратсионалий, образҳои мифологии тоҷикон машӯул шуда, дар китобу мақолоти ҳуд оид ба намудҳои зооморфии бовару эътиқод ва нақлҳои ҳалқӣ маълумот додааст. Ў дар китоби "Образҳои қадимаи асотирии тоҷикони водии Зарафшон" персонажҳои

мифологии фолклори сокинони водии Зарафшон, аз он чумла, дев, албастӣ ва ацинаро мавриди тасвиру таҳлил қарор дода, зимнан боварҳоро оид ба суратҳои зооморфӣ гирифтани маҳлуқони мазкур қайд намудааст [7].

Роҷеъ ба образҳои зооморфӣ ё ҳайвонсурат дар фолклоршиносии тоҷик низ баъзе андешаҳо дар ҷанде аз рисолаву мақолаҳо ба назар мерасанд. Масалан, дар монографияи Қурбонхонова Н. “Устураи ҷонварон дар Бадаҳшон” муаллиф персонажҳоро ба мусбату манғӣ ва ёрирасон тақсим карда, ба масъалаи табдили инсон ба ҷонварон фасли ҷудогонае баҳшидааст [6, с. 113-120]. Қурбонхонова ҳарчанд матнҳои дар ин китоб овардаашро “устура” меномад, аммо онҳо ривоят ва нақдҳо мебошанд.

Дар афсонаҳои навъи тамсилӣ, асосан, образҳои зооморфӣ ва биоморфӣ фаъолият мекунанд. Дар асоси мазмун ва муңдариҷаи кулли афсона масалҳо яклюхтии инсону табиат ифода ёфтааст. Дар онҳо ҷонварон монанди инсонҳо рафтор мекунанд, ба яқдигар муносибат менамоянд ва рӯзгори мисли одамонро доранд. Азбаски мавзӯи мақолаи мо баррасии образҳои зооморфии афсонаҳои сеҳромези тоҷикӣ аст, мо аз таҳлили афсонаҳои тамсилӣ ин ҷо ҳуддорӣ карда, баррасии онро ба мавқеи дигар voguzor менамоем.

Образҳои зооморфӣ дар муңдариҷаи афсонаҳо нақшҳои гуногунро ичро мекунанд. Муҳаққиқони рус Н. А. Ситина ва Е.А. Куликова дар мақолаи муштараки худ нишонаҳои биологии зоҳирӣ, функсия ва ҳарактери ҳайвонотро дар афсонаҳои англисӣ мавриди таваҷҷӯҳ қарор додаанд. Тибқи навиштаи онҳо: “аз ҷиҳати функсия зооморфҳо бештар дар афсонаҳои англисӣ ду нақшро ичро мекардаанд: нақши ёвари қаҳрамон ва персонажи манғии зараррасон ё антагонист” [15, с. 2].

Дар афсонаҳои тоҷикӣ табдилшавӣ ба сурати ҷонварон бо мақсади мубориза бурдан бо рақиб, барои бартараф кардани қувваи бадӣ, барқарор кардани адолат ва ба ҳадафи худ расидани қаҳрамон ба амал меояд.

Дар тасвири образҳои зооморфии афсонаҳои тоҷикӣ он ҳайвоноте ба назар мерасанд, ки аслан ҷонварони маҳаллианд. Масалан: гов, ҳар, асп, шутур, гӯсфанд, буз, хирс, тург, саг, рӯбоҳ, шағол, мурғ, чӯча, қабӯтар, уқоб, шоҳин, гурба, мор ва гайра.

Воситаи табдилшавӣ ба қолибҳои зооморфӣ дар афсонаҳои сеҳромези тоҷикӣ истифодаи сеҳру ҷоду мебошад. Сеҳру ҷоду дар мазмuni чунин афсонаҳо ҳамчун илмest, ки онро инсонҳо меомӯзанд, аммо маҳлуқони фавқуттабии ба мисли парио дев қобилияти ҷодугариро ҳамчун як ҷузъи фаъолияти худ аз аввал доранд.

Ҷоду дар таърихи тасаввуроти асотирий ва эътиқодии инсоният яке аз шаклҳои ибтидоии дин ба шумор меравад, ки моҳияти онро танзими нерӯҳои фавқуттабия ва ба нафъи худ кор фармудани қувваҳо ташкил медиҳад. Дар аксари афсонаҳои сеҳромези тоҷикӣ сеҳру ҷоду ҳамчун афзори муассири персонажҳои ҳам мусбату ҳам манғӣ мавқеъ дорад. Чунончи, дар афсонаи «Кали соҳир» корбурди сеҳр зиёд ба назар мерасад. Дар ин ҷо персонажҳо бонавбат ба қолибҳои гуногуни ҷонварон ва ҳатто ашё даромада, ба ҳам мубориза мебаранд, ки ин падидай эътиқодиро дар илмҳои инсонӣ зооморфизми териантропӣ меноманд. Қаҳрамони афсона – Кал сеҳру ҷодуро аз духтари мӯйсафеди соҳир омӯхта, худро дар мавридҳои зарурӣ ба қабӯтар, мурғи даштӣ, қушқор, ҷувона ва шутур табдил мекунад. Баъдтар дар идомаи афсона ў

бо персонажи манфӣ ё антагонист – мўйсафеди ҷодугар мубориза бурда, ба қолиби қабӯтар медарояд. Мўйсафеди соҳир инро дида, зуд ба шоҳин табдил мешавад, сипас Кал муште арзан мешаваду ба замин пош мегардад, мўйсафед худро мурғи чўчадор карда, ба хўрдан сар мекунад, Кал зуд рўбоҳ мешаваду каллаи чўчаҳоро кандан мегирад. Мўйсафед ҳам зуд шағол мешавад, Кал худро ба саги бадҳайбате табдил дода, ниҳоят мўйсафеди соҳирро мекушад [3, с. 58].

Дар байзе афсонаҳо персонажҳо ба сурати парандагон мубаддал шуда, парвоз карда, ба ҷойҳои дур мераванд. Ба парандагон табдил шудани персонажҳо аз он сабаб мебошад, ки парандагон озоданд ва имкони парвоз карда, ҳалос шудан аз дасти рақибро доранд. Дар афсонаи «Булбулаки саргашта» духтарак устухонҳои додари ҳалокшудаашро ба сабадча андохта, ба шоҳи чинор меовезад, устухонҳо ба булбуле табдил шуда, парида мераванд [4, с. 140-143]. Дар ин мотиви архетипӣ таъсири ойини зардуштий: усули ҷамъоварии устухони мурда ва дар сабад ё устудон андохтан мушоҳида мешавад. Зардуштиён ҷасади майитҳоро дар замин дағн накарда (зоро хок муқаддас аст), бар фарози қўҳҳову даштҳо мегузоштанд, то ки зоғу заған гўшти онҳоро хўранд. Баъд аз муддате устухонҳои ҷасадро ҷамъ оварда, дар устудон меандохтанд ва дар ҷойи муайян нигоҳ медоштанд.

Дар байзе афсонаҳо раванди табдилшавӣ ба сурати зооморфӣ тавассути ашё ё амале сурат гирифта, қаҳрамон пас аз мубориза бо персонажи манфӣ ба сурати аввалии худ бармегардад. Чунончи, дар афсонаи “Подшоҳи сирҷӯй” подшоҳ аз хиёнати занаш огоҳ шуда, ўро ҷазо додани мешавад, аммо занаш, ки илми ҷодуро медонист, як каф хокро дуо хонда, “ишӣ, нарҳар” мегўяд ва ба болои шоҳ мепошад. Подшоҳ фавран ба ҳар табдил меёбад. Пас аз муддати саргардониҳо раванди бозгашт ба асли аввала сурат мегирад. Рўзе дугонаи занаш, ки тасодуфан дар дашт бо чўрааш буд, нархарро дида, пай мебарад, ки подшоҳ ҷоду шудааст. Сипас духтар як каф хокро гирифта, хонда, ба сари ҳар мепошад ва ў ба шакли аввала бармегардад [17, с. 148].

Раванди бозгашт аз сурати зооморфӣ ба асл, асосан, ба қаҳрамонон ва персонажҳои мусбат хос мебошад. Рақиб (антагонист) ва персонажҳои манфӣ ё маҳв мешаванд ё бебозгашт ба ҳайвонҳо табдил меёбанд. Дар давоми ҳамин афсона ба образи зооморфӣ табдил шудани рақибро дидан мумкин аст. “Духтар боз каме хокро дуо хонда, ба шоҳ медиҳад, ки ба болои занат пош ва ў ба мурғи сафед табдил мешавад, ўро зуд дошта, дар қафас андоз” [17, с. 149]. Шоҳ ин амалро ичро карда, бо ҳамин роҳ аз зани бёвафо ва ҷафокораш ҳалос мешавад.

Ба афсонаҳо хос аст, ки рақиб бояд маҳв шавад ва гунаҳкор ҷазо гирад, зоро муроду мақсади мардуми авом нобуд шудани душман, завол ёфтани золимон ва пирўзии адолат мебошад, ки дар оғаридаҳои бадей ба ҳамин шакл инъикос ёфтаанд.

Дар тасаввуроти асогирии мардум ҷодугарон рақибони асосии инсонҳоянд. Ҷодугарҳо дар афсонаҳо бештар дар сурати кампир фаъолият карда, барои ба қаҳрамони афсона ва персонажҳои дигари мусбат муқобилат намудан аз воситаҳои фавқуттабиӣ, дувутилисм ва ашёи сеҳрнок истифода мебаранд. Тилисм яке аз усулҳои ба ҷонварон табдил ёфтани қаҳрамонон буда, дар афсонаҳои бисёр ҳалқҳо мушоҳида мешавад.

Дар фолклори точикон ҳарчанд тилисм кардан бо мақсадҳои дифоъ аз душман ва дар контроли худ нигоҳ доштани ашё ва макону чисми муайян анҷом дода мешавад, аммо дар баъзе афсонаҳо онро ҳамчун афзори табдили инсону маҳлукоти дигар ба сурати зооморфӣ мушоҳида мекунем. Дар афсонаи “Чумчуқак” бародарон ба алафи тилисмшуда даҳон мерасонанд, ки ҳамон замон ба гов табдил мешаванд. Баъд аз рӯй додани чанд ҳодиса подшоҳ кампири ҷодугарро маҷбур мекунад, ки говҳоро хӯрда, қай кунад. Кампири ҷодугар говҳоро дар як лаҳза хӯрда, онҳоро гашта қай мекунад, ки боз ба ду бародар табдил мешаванд [11, с. 93].

Дар ҳамин афсона мотиви дигари бозгашт ба колбади аввала тасвири шудааст, ки ба воситаи ашё амалӣ мешавад. Дар аввал кампири ҷодугар ба сари духтар сӯзан меҳалонад, ки духтар ба тӯти мубаддал мегардад. Пас аз қашмакашҳо бозгашт аз колбади зооморфӣ ба сурати инсон сурат мегирад. Вақте шоҳ сӯзани сеҳрнокро аз сари тӯти кашида мегирад, ў ба шакли аввалиш бармегардад [11, с. 96].

Яке аз навъҳои образҳои зооморфӣ дар афсонаҳои тоҷикӣ таваллуди маҳлукони нимаҳайвону нимаинсон мебошад. Дар афсонаҳои «Хирсиiddин», «Хирс-полvon» ва «Хирскулубаҳодур», ки вариантҳои як афсонаанд, аз хирс ва шоҳдухтар писаре таваллуд мешавад, ки қувват ва зӯру бозуи хирсро дошта, паҳлавони ғайриодӣ мебошад, аз ин сабаб номашро Хирсиiddин (ё Хирсполvon) мегузоранд. Хирсиiddин ба сайру сафар баромада, бисёр мочароҳоро паси сар мекунад. Бо деву аҷдаҳо ва мори бузург ҷангид, ҳамаашонро мағлуб намуда, шоҳдухтарро начот медиҳад, ба мардум ва ҷонварон некӣ мекунад. Аммо дар афсонаҳои мазкур бозгашти ў аз образи зооморфӣ ба чехраи инсонӣ сурат намегирад, чунки падараш хирс буда, аз хурдӣ чунин чехра дошт [нит.: 3; 18; 16].

Бояд қайд кард, сюjetи фолклорӣ дар бораи ҳамзистии хирс бо инсон дар афсонаву ривоятҳои бисёр ҳалқҳои ҷаҳон, аз он ҷумла, ҳалқҳои Сибир, Аврупо, Қафқоз, Осиёи Ҳурд, Амрикои Шимолӣ ва ғайра мушоҳида шудааст. Ба ҳайси персонажи марказӣ фаъолият кардани хирсро дар бисёр афсонаҳои ҳалқҳои ҷаҳон баъзе муҳаққиқон чунин шарҳ додаанд, ки хирс зоҳирان ба инсон шабех мебошад. Баъзан хирс бо ду по мегардад ва бо дастонаш ҷӯб мешиканад ё ба дарахт такя мекунад [муфассалтар ниг.: 13, с. 170-172].

Дар баъзе афсонаҳои тоҷикӣ образҳои зооморфие ба назар мерасанд, ки дар шакли ҳайвон аз инсон таваллуд шудаанд. Дар чунин афсонаҳо ба ҷинси парӣ тааллуқ доштани он ҳайвон таъкид мешавад. Ҷонвар рафтори ҳайвонӣ дошта, мисли одамон сухан мегӯяд, аммо шаб пеш аз хоб ниқоб ё пӯсташро кашида, монанди инсон мешавад, пагоҳӣ боз ба сурати ҷонвар бармегардад. Дар афсонаи “Ҳӯтуки дилдода ба духтари подшоҳ” зане пир шуда, аммо фарзанд надошт. Ҳизр боре ба хонааш омада, ба ў себи сурхе медиҳад. Пиразан себи ғайриодиро хӯрда, ҳӯтук таваллуд мекунад. Ҳӯтук ақлу фаросат дошта, сухангӯ буд. Ў қалон шуда, духтари шоҳро хостгор мешавад... Ў рӯзҳо мисли ҳӯтук буду шабҳо ниқобашро кашида, ба шакли ҷавони зебо медаромад. Вақте ки шоҳдухтар ниқоби ҳарӣ – пӯсташро месӯзонад, ў ғел зада, қабӯтар шуда, ба паси кӯҳи Қоф меравад. Дар охири афсона пас аз мочароҳо боз ба сурати ҷавон баргашта, бо шоҳдухтар хушбахтона зиндагӣ мекунанд [4, с. 93-100].

Дар афсонаи “Морбача” гуфта мешавад, ки мўйсафеду кампир бефарзанд буданд, ниҳоят дар қади кампир фарзанд мешавад, аммо моҳу рўзаш, ки расид, морбача таваллуд мекунад. Морбача ба сўрохии девор даромада меравад. Баъди чанд сол морбача бармегардад, пўсташро аз танаш қашида, ба ҷавони зебое табдил мегардад [18, с. 115-118].

Ҳамин гуна мотив дар афсонаи “Кўпруки ларзонак” мушоҳида мешавад. Чолу кампир фарзанд надоштанд, ниҳоят кампир ҳомила шуда, ҳафтто морбача таваллуд мекунад. Мўйсафед белро гирифта шашто морбачаро мекушад, ҳафтумаш ба сўрохие даромада, пинҳон мешавад. Дар охир морбача пўсташро партофта, ба сурати одам медарояд [18, с. 149-154].

Ин гуна мотивҳо, ба андешаи мо, бозтоби ақоиди тотемистӣ мебошанд, чунки дар даврони хеле қадим одамон тасаввур мекарданд, ки насли онҳо аз ин ё он ҷонвар пайдо шуда бошад.

Дар баъзе афсонаҳо ва ривоятҳо дар тасвири персонаж як навъ унсурҳои зооморфӣ ба назар мерасад, ки онро зооморфизми дараҷаи одӣ ё нимзооморфизм ҳисобидан мумкин аст. Дар тани баъзе инсонҳо узвҳои ҷонварон мерӯянд, масалан, шоҳ, дум, гўши калон ва ғайра. Дар устураҳо низ ин гуна мотив ба назар мерасад, чунончи аз ду китфи Захҳок рўйидани сари ду мор дар “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ ин падида мушоҳида мешавад.

Дар афсонаи “Духтари баодоб”, ки варианти афсонаи русии “Золушка” мебошад, духтари модарандар ба тақлиди хоҳараш хонаи момо омада, ҳазинаро мебинад. Зару зевар медуздад, момо фармон медиҳад, ки дар пешонии ў гўши хар часпад. Ҳамин тавр, дар пешонаи персонажи манғӣ гўши хар мечаспад ва ин як навъ ҷазо борои хислату рафтори зишти ў ба шумор меравад [18, с. 111].

Дар афсонаҳои тоҷикӣ кабӯтар бо парӣ оmezish дорад. Бисёр персонажҳо, ки зоташон аз парӣ аст, ба сурати кабӯтар даромада, ба пушти кўҳи Қоф мераванд. Дар афсонаи “Гулсанам” мўйсафеде се писари шучъо ва паҳлавон дошт. Рўзе ба болои боми ў се кабӯтар омада нишаст. Кабӯтарон фаромада, дар рўйи хокистартӯда ўел зада, се парӣ мешаванд ва ба ҷавонон изҳори муҳаббат мекунанд. Ба ҷуз аз парӣ, инчунин баъзе одамон ба кабӯтар табдил мешаванд. Масалан, дар афсонаи “Ҳафт додарон” ҳафт бародар ва хоҳарашон Гулмоҳ баъд аз ҳўрдани таоми афсуншуда ба кабӯтар мубаддал гашта, ба ҳавлии падарашон мераванд.

Яке аз решашои асосии образҳои зооморфӣ тасаввуроти эътиқодии тотемизм ба шумор меравад. Парастиши ҷонварон, иртиботи қавӣ бо табиат, пайдоиши тасаввурот дар бораи сехру ҷоду ва тилисм сабаб ва омили эҷод шудани персонажҳои зооморфӣ дар устураҳо шудаанд. Бо мурури замон ҳусусиятҳои асотирий ва корбурди амалиёти сехру ҷодуй дар афсонаҳо камтар гаштаанд. Ба қавли муҳаққиқи афсонаҳои рус Э.В. Померантсева: “баробар бо тараққиёти ҷамъият муносибати содалавҳона бо табиат, ки боиси ба вучуд омадани асотир дар бораи ҳайвонот гашта буд, аз байн меравад” [9, с. 75].

Аз таҳлилҳо хулоса мекунем, ки образҳои зооморфӣ: гов, хар, асп, хирс, саг, гурба, мурғ, кабқ, булбул, мор ва чанде дигар аслан ҷонварони маҳаллианд. Амали зооморфӣ тавассути дувову афсун, сехру ҷоду ва тилисмҳо сурат мегирифтааст. Табдилшавӣ ба ҷонварон дар баъзе мавридҳо агар бо майлу ҳоҳиши персонаж ва зарурат сурат гирад, дар баъзе ҳолатҳои дигар аз ҷониби

персонажи манфӣ, ки құдраташ ё имконияташ бештар аст, ба вүчуд меояд. Раванди бозгашт ба колбади инсонӣ ба воситай шикасти тилисм, амалҳои гайриодӣ, тавассути ашё, дуохонӣ ва ғайра сурат мегиранд. Агар персонаж қобилияти худро ба шакли аслӣ гардонидан надошта бошад, пас шахсони миёнарав ин корро ба анҷом мерасонанд.

Дар афсонаҳои сехромези тоҷикӣ табдиишавӣ ба шаклҳои зооморфӣ бо мақсади мубориза бурдан бо рақиб, барои бартараф кардани қувваи бадӣ, барқарор кардани адолат ва ба ҳадафи худ расидани қаҳрамон ба амал меояд.

Ҳамин тариқ, пас аз баррасии образҳои зооморфии таркиби афсонаҳои сехромези тоҷикӣ ва мотиву архетипҳои мифологӣ ба мо аён гашт, ки мазмунҳои асотирии афсонаҳои мазкур садсолаҳову ҳазорсолаҳоро тай карда, давраҳои инкишофи шуур ва тафаккури мардумони аҳди қадимро инъикос мекунанд.

### Адабиёт

1. Авесто / гузориш ва пажӯҳиши Ҷ. Дӯстҳоҳ. – Душанбе: Қонуният, 2001. – 792 с.
2. Ангелова, А. Семантика зооморфных мифологических символов и их отражение в аграрно-магических обрядах зимних календарных праздников восточных славян // Folia Linguistica Rossica. – 2004. – № 7. – С. 9-13.
3. Афсонаҳои мардуми навоҳии Гозималику Ҳисор ва Ленин / мураттиб С. Карабулоқӣ. – Душанбе: Ирфон, 2003.
4. Афсонаҳои тоҷикӣ / мураттибон Амонов Р., Обидов Д. – Душанбе: Дониш, 2008. – 432 с.
5. Брагинский, И. С. Из истории таджикской народной поэзии. Элементы народно-поэтического творчества в памятниках древней и средневековой письменности.– М.: Изд-во АН СССР, 1956. – 496 с.
6. Курбонхонова, Н. Устураи ҷонварон дар фолклори Бадаҳшон. – Душанбе: Дониш, 2011. – 146 с.
7. Муродов, О. Древние образы мифологии таджиков долины Зеравшана. –Душанбе: Дониш, 1979. – 116 с.
8. Наим, С. Андешаҳо дар ҳусуси маъниҳои қадима ва нави устураи Захҳок // Масъалаҳои фолклори кишарҳои форсизабон. Китоби аввал / мураттибон Р.Аҳмад, Р. Раҳмонӣ. – Душанбе: 1998. – С. 47-67.
9. Померанцева, Э. В. Русская народная сказка. – Москва: Издательство Академии наук СССР, 1963. – 128 с.
10. Раҳимов, Д. Боварҳои ҳалқӣ ва тасаввуроти асотирии сокинони Бадаҳшон // Фарҳанги гайримоддии ҳалқи тоҷик. Шумораи 2. – Душанбе: Ирфон, 2016. – С.8-38.
11. Раҳмонӣ, Р. Насри гуфтории Бухоро. – Душанбе: Адиб, 2014. – 336 с.
12. Ризвоншоева, Г. Афсонаҳои сехромези Бадаҳшон: таҳқиқи ғоя ва образ. – Душанбе: Дониш, 2011. – 256 с.
13. Серов, С. Я. Медведь – супруг: вариация обряда и сказки у народов Европы и Испанской Америки // Фольклор и историческая этнография / отв.ред. Р.С. Липец. – М.: Наука, 1983. – С. 170 -191.

14. Сухарева, О. А. Пережитки демонологии и шаманства у равнинных таджиков // Домусульманские верования и обряды в Средней Азии. – М.: Наука, 1975. – С. 5-93.
15. Сытина, Н.А., Куликова Е.А. Зооморфизмы в текстах английских сказок // [Манобеи электронй]. – Низоми дастрасй: <http://www.volsu.ru/struct/institutes/-ffmk/englang/employees/publication.php?id=000010176>.
16. Таджикские сказки / составитель Б. Ниязмухамедов. – Сталинабад: Госиздат при СНК Таджикской ССР, 1945. – 276 с.
17. Фолклори Норак / мураттиб Р. Амонов. – Душанбе: Нашрдавточ, 1963.
18. Фолклори тоҷикони водии Қашқадарё / Мураттиб ва гирдоваранда Р. Қодиров.-Ҷидди 1. – Душанбе: Оли Сомон, 1998. –276 с.
19. Храмова, М. Н. Архетипическое в зооморфных представлениях европейской культуры / М.Н.Храмова // Вестник Орловского государственного университета. Серия: Новые гуманитарные исследования. – 2012. – № 8 (28). – С. 274-278.
20. Храмова, М. Н. Семантика зооморфных образов в современной европейской культуре: автореф.... дис. на соискание ученой степени канд. культурологии. – Санкт-Петербург, 2015. – 24 с.
21. Gerbasi, K.C. Furries from A to Z (Anthropomorphism to Zoomorphism) // Society and Animal. – 2008. – № 16. – Р. 197–222.

**Рахими Д.**

## МЕСТО ЗООМОРФИЗМА В ТАДЖИКСКИХ ВОЛШЕБНЫХ СКАЗКАХ

В таджикских народных сказках лежат многие исторические и мифологические сюжеты, мотивы, образы и архетипы животных и растений, изучение которых ведет нас в глубину представлений предков таджиков о человеке и природе. Особенно в волшебных сказках отражаются элементы древней мифологии, верование и отпечатки ранних форм религии.

В статье автор рассматривает исторические и мифологические сюжеты таджикских народных сказок, связанных с зооморфными образами животных и птиц, которые несут отпечатки древней мифологии, верований и отпечатков ранних форм религий. Рассматривая несколько примеров, в конце сказки обычно враг уничтожается, а герой получает награждение за свои поступки, потому что уничтожение зла, искоренение угнетения и торжество справедливости являются мечтой простого народа, которые отражаются почти во всех сказках.

В таджикских сказках превращение в зооморфные облики происходит с целью противоборства врагам, для уничтожения злых сил, восстановления справедливости и в конечном итоге - для достижения поставленной цели главного героя сказки.

Таким образом, в результате проведённого анализа зооморфных образов таджикских волшебных сказок можно сделать вывод, что мифологическое

представление и элементы ранних форм религий пройдя многие века и тысячелетия, отражают периоды развития мышления и сознания древних народов.

**Ключевые слова:** сказка, образ, облик, мотив, сюжет, тотемизм, представление, магия, верование.

Rahimi D.

## ZOOMORPHISM IN TAJIK FAIRY TALES

In the Tajik folk tales expressed many historical and mythological elements, motifs, images and archetypes of animals and plants, the study of which leads us deep into the notions of the ancestors of the Tajiks about the relation of human with nature. Especially in fairy tales are reflected elements of ancient mythology, beliefs and relicts of the early forms of religion.

In the article author considers the historical and mythological subjects of the Tajik folk tales associated with zoomorphic images of animals and birds that carry traces of ancient mythology, beliefs and elements of ancient forms of religions. Considering several examples, at the end of a fairy tale the enemy is usually destroyed, and the hero receives reward for his actions, because the destruction of evil, the eradication of oppression and the triumph of justice are the dream of the common people, which are reflected in almost all fairy tales.

In Tajik tales, the transformation into zoomorphic forms takes place with the goal of opposing enemies, destroying evil forces, restoring justice and ultimately achieving the goal of the hero of the fairy tale.

Thus, as a result of the analysis of zoomorphic images of Tajik fairy tales, it can be concluded that the mythological representation and elements of the early forms of religions have passed through the centuries and millennia reflect the periods of development of thinking and consciousness of ancient peoples.

**Keywords:** Tajik folklore, folktale, zoomorphism, image, appearance, motive, plot, totems, animals, representation, magic, belief.

ТДУ

Исмоилов Ф

## ИНЬИКОСИ ОДОБУ РУСУМИ АЗОДОРӢ ДАР АШӮОРИ РӮДАҚӢ

Дар ин мақола роҷеъ ба ишоратҳо дар бораи маросими азодорӣ дар ашӯори Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ ва баъзе аз одатҳои мардумӣ дар маросими дағн мавъумот дода шудааст. Муаллиф барои тақвияти фикрҳои хӯд аз осори шоир ва фарҳанги мардуми тоҷик мисолҳо оварда, ба хуносae меояд, ки ашӯори Рӯдакӣ бо фарҳанги ҳалқ алоқаи наздик дошта, дар он ишороте роҷеъ ба суннатҳои мурдашӣӣ, мотам гирифтани занону мардон, либоси сиёҳ дар бар кардани онҳо ва қандани муйҳо ва ғайра шудааст.

**Калидвожаҳо:** Рӯдакӣ, адабиёт, фолклори тоҷик, маросими дағн, азодор, шеър, гиристан, гӯр.

Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ шоири забардаст ва нобиғаи замони худ буда, сазовори “унвонҳои сардафтари адабиёти классикии форс – тоҷик”, “муқаддамушшуаро”, “устоди шоирони Аҷам” ва ғайра гаштааст. Ашъори ғании ў саршор аз панду андарз, мазмунҳои некиву накукорӣ, ростиву адлу инсоғ буда, тамоми хислатҳои начиби инсониро, ки барои ҷомеа зарур аст, фаро мегирад.

Устод Рӯдакӣ шоири ҳалқист ва ҳама гуна расму одат, ҷашну маросимҳои шодиву сурур ва мотам дар шеърҳои ў ҳувайдост. Шоир дар ашъори худ аз адабиёти шифоҳии ҳалқӣ низ ба таври васеъ истифода намудааст. Аз ҷумла, маросими азодории тоҷикон дар ашъори Рӯдакӣ мавқеи намоён дорад. Дар ин мақолаи мо шеърҳои гуногунҷанри Рӯдакро, ки дар китоби «Девон Рӯдакӣ» соли 2015 бо тасҳех ва сарсухану ҳавошии Қодири Рустам ба табъ расидааст, манбаи пажӯҳиш қарор додем.

Девони мазкур аз қасидаҳо, қигъаот ва абёти пароканда иборат буда, дар онҳо ишпороте ба маросими таъзия шудааст. Шоир аз намунаи урғу одатҳои азодории мардум огоҳ буда, бевосита аз рӯзгори ҳалқ ҳама гуна анъанаву оинҳоро мушоҳида карда ва пасон дар ашъори ҳеш дар мавридиҳои мувоғиқ онҳоро зикр мекунад. Одату суннатҳои маросими азодорӣ: чун мӯй ва рӯйканини занон, гиристани марди сӯгвор, ҷомаҳои сиёҳ ба бар кардани мардон ва суннати «мурдашӯйӣ» дар ашъори шоир бозтоб шудаанд. Қалимаи «азодор» низ дар ашъори Рӯдакӣ дар як маврид ба ҷашм меҳӯрад, ки ба маънои асосиаш, яъне мусибатдор ва мотамзада ба кор рафтааст:

Эй он ки ғамкашиву азодорӣ,  
В-андар ниҳон сиришк ҳамеборӣ [2, с. 63].

Дар ин байт шоир ҳолати рӯҳиву ҷисмии шахси ғамдор ё мотамзадаро тасвир карда, дар мисраи дувум қалби пурғам ва гирияи дарунсӯзи ўро таъкид мекунад.

Дар маросими азодории тоҷикон одати канҷани мӯйи сар, дасту рӯй ва аз аламу анҷуҳи зиёд рӯйи худро ҳуншор кардани занон аз қадимулайём роиҷ будааст. Бозмондаи ин гуна одати мардумиро мо низ борҳо мушоҳида намудаем. Чунончи, ҳангоми марги дуҳтари наврас, ки дар деҳаи Вени ноҳияи Панҷакент сурат гирифта буд, модари фавтида дар рӯзи марги дуҳтараш дар байнни гурӯҳи занон мӯйҳои сар ва рӯйи худро бо дастонаш канда пур аз ҳун мекард ва бо овози баланд навҳа мекашид ва бо сӯзу гудози ҷонкоҳ мегирист. Дар ин асно занҳои атрофаш ўро бозмедоштанд ва бо ҳар гуна суханон тасаллояш медоданд. Роҷеъ ба ин масъала мардумшиносу фолклоршиносон дар мақолаву осорашон андешаҳои ҷолибро қайд кардаанд. Чунонки Ҷ. Раҳимов дар ин ҳусус менависад: «Дар гузаштаи начандон дур занҳои водии Рашт ва Бадаҳшон ҳамчун нишони мусибат мӯйҳои бофтаи худро мекушоданд. Дар баъзе ҷойҳо занҳо даст ба сари худашон мезаданд, мӯйи сараашонро меканданд, рӯяшонро бо нохунҳо меҳарошиданд. Дар баъзе деҳаҳои Дарвоз занҳову дуҳтарон аз ғояти ғаму анҷуҳ мӯйҳои паси гӯшашонро бо қайчӣ мебуриданд. Дар ҷонде аз деҳаҳои ин минтақа домани худро қадре

медарониданд, ки ин амал аз мусибати сахти ба сарашон омада дарак медод» [6, с.16].

Мардумшинос З. Юсуфбекова низ роچеъ ба ин масъала пажўхиши хуберо анчом додааст. Ў маросим азодории точикони Бадахшонро баррасй намуда, аз чумла чунин менависад: «Одатан рўзи азо занҳои оила нисбат ба майит эҳсосоти баланди ғаму андуҳи худро ифода мекарданд. Ҳамчун нишонаи ғаму андуҳи бепоён онҳо рўйи худро канда хуншор намуда, мўйҳои сари худро мекананд. Як қисми торҳои мўйро аз болои гўш мебуриданд» [7, с.149-150].

Дар иқтибосҳои боло мардумшиносон аз одати ҳалқии кандани рўй, мўйканий, буриданни мўйҳо, дарондани баъзе аз қисми либосҳо дар бархе аз манотики чумхурӣ ёдовар шудаанд, ки алломатҳои ин гуна одатҳо то замони мо дар деҳоту маҳалҳои Панҷакент, Яноб, Ванчу Дарвоз, Рашт ва ғайра боқӣ мондааст. Ва маҳз ҳамин гуна мисолҳо дар ашъори устод Рӯдакӣ баён шудаанд.

Аммо дар мақолаи фолклоршинос А. Аминов «Маросимҳои дафну азодории мардуми Бадахшон» ақидаи ҷолиби дигар роچеъ ба ин масъала зикр шудааст. Ў менависад: «То расидани соати ҷаноза, ки баъзан то як шабонарӯз метузарад, бадаҳшониҳо гиряву фарёди зиёд намекунанд. Яке аз одатҳои анъанавии мардуми Бадахшон ин аст, ки аз ҷониби занону духтарон болои сари часад суруди суннатии «лалайик» бо оҳангигарм суруда мешавад» [1, с. 38-54].

Аз ин далелҳо бармеояд, ки дар баъзе аз маҳалҳои аҳолинишини Бадаҳшон одати бисёр гиристан ва андуҳи зиёд дар рўзи азо роич набуда, мардум танҳо бо ҳондани судудҳои ғамангез, бо овози фораму паст зам-зама кардан, алами дили худро таскин медодаанд. Албатта, дар рўзи марги фавтида гиряи зиёд ва ҳар гуна одатҳои ғайришаръӣ ҷоиз нест ва дар байни ҳалқ ибораи «рӯҳи майит нороҳат мешавад» мавҷуд аст, ки дар ин мавриҷ ҳалқ онро ба инобат мегирад.

Ба ин одати мардумӣ шоири мушоҳидакор Рӯдакӣ дар ашъораи ишораҳо намудааст. Дар байти зерини ў ишора ба он шудааст, ки шахси фавтида марди ҳонадон буда, зану духтари ў аз ғами зиёд рўйҳои худро мекананд ва шоир ҷехраи кандаи ононро ба замини шудгоршуда ташбеҳ намудааст:

Зану духтар-ш гашта мўякунон,  
Рух карда ба ноҳунон шудгор [2, с. 84].

Дар қитъаи зер низ ташбеҳоти хубро мушоҳида мекунем, ки шоир абри сиёҳ, боридани борони сахт ва садои раъдро ба гиряву сўтвории модаре, ки мотамзада аз марги арўси сездаҳсола аст, монанд менамояд. Ва ишороти Рӯдакӣ бар «сўки арўси сездаҳсола» он аст, ки ин гуна воқеа барои модарон ниҳоят мотами сахт аст, ҳатто аз «боридани абри сиёҳ» бештару талхтар мебошад:

Замоне барқ пурханда, замоне раъд пурнола,  
Чунон чун модар аз сўки арўси сездаҳсола.  
Нагашта з-ин паранди сабз шохи бед бунсола,  
Чунон чун ашки маҳчурон нишаста жола бар лола [2, с. 60].

Ибораи «гирии абр» дар ашъори Рӯдакӣ баъзан маврид ба маъни навҳаи марди сӯгвор ва модарону духтарони мотамзада ташбех шуда бошад, дар мавриди дигар ба маъни боридани борони саҳту шадид истифода шудааст. Ҳамин гуна таъбиrotу ишораҳоро дар қасидаи «Баҳория»-и шоир низ дучор шуда метавонем. Садои раъду барқро ў «нолидани раъд» номида, онро ба навҳаи «ошиқи каиб», яъне ба ошиқи ноком ва шикастадил шабоҳат додааст:

Он абр бин, ки гиряд чун марди сӯгвор,  
В-он раъд бин, ки нолад чун ошиқи каиб [2, с. 30].

Дар шеъри Рӯдакӣ истилоҳи «гиристан» мачозан ба маъни фурӯ рехтан, боридани борон низ истифода шудааст:

Ба навбаҳорон биситой абри гирёнро,  
Ки аз гиристани ўст ин замин хандон [2, с. 91].

Рӯдакӣ дар байти мазкур вожаи гирёнро на ба маъни аслиаш, балки мачозан ба кор бурдааст.

Мувофиқи ривояте дар асри X одате дар байни солхӯрдагон роиҷ будааст, ки онҳо дар давраи пири риш ва мӯйҳои сари худро ранг мекардаанд. Яке аз ҳамасрони Рӯдакӣ шоир Абӯ Тоҳир Ҳусравонӣ бар зидди ин одат мебарояд ва одамонеро, ки пирии худро ба гардан нагирифта, бо ранг кардани риш худро ҷавон нишон медиҳанд, саҳт сарзаниш мекунад:

«Аҷаб ояд маро аз мардуми пир,  
Ки ҳаме ришро хизоб кунанд.  
Ба хизоб аз аҷал ҳаме нараҳанд,  
Хештанро ҳаме азоб кунанд» [4, с.1050].

Рӯдакӣ низ монанди дигарон риши худро ранг мекард. Ў баъд аз шунидани шеъри Ҳусравонӣ, зоҳирон ҳис мекунад, ки ин нукта ба ў ҳам равона карда шудааст. Аз ин ҷост, ки вай ба тариқи як навъ лутф бо шеър ҷавоб мегардонад. Дар ин порчаи шеърӣ роҷеъ ба баъзе одатҳои мардумӣ дар маросими азодорӣ чун «дар вақти мусибат ҷомаи сиёҳ ба бар кардан» ишорат шудааст:

Ман мӯйи хешро на аз он мекунам сиёҳ,  
То боз навҷавон шаваму нав кунам гуноҳ.  
Чун ҷомаҳо ба вақти мусибат сияҳ кунанд,  
Ман мӯй аз мусибати пирӣ кунам сиёҳ [2, с. 60].

Давраи пири фаро мерасад ва шоири зиндадил ба ин ҷараёни ҳатмии ҳаёт тан медиҳад. Ва ў ин давваро бо ибораи «мусибати пири» ёдовар мешавад. Инчунин дар абёти боло Рӯдакӣ ба яке аз одатҳои ҳалқӣ, ки дар вақти маросими мотам мардон ҷомаи сиёҳ ба бар мекарданд, ишора мекунад. Либоси сиёҳ ба бар кардани мардону занон ин рамзи мусибат ва азодорӣ аст.

Мурдашүйй суннатест, ки онро ҳамаи мардуми мусалмон пеш аз намози ҹаноза ва ба хок супоридани шахси фавтида ба چо меоранд ва тахтае, ки дар он майит гузашта шуста мешавад, «мурдашүй» ё «таншүй» мегүянд. Дар ҳар маҳал ё манотиқи сукунати тоҷикон шахсоне ҳастанд, ки қоидаву қонунҳои амали мурдашүйиро медонанд, онҳоро низ «шахси мурдашүй» меноманд ва онҳоро дар вақти мусибат даъват менамоянд. Роҷеъ ба ин масъала мардумшиносигар Мардонова А. пажӯҳишҳо анҷом додааст ва дар мақолаву асарҳои хеш андешаҳои ҷолибо пешниҳод намудааст. Чунонки ў менависад: «Дар миёни тамоми мусулмонон ақидае мавҷуд аст, ки часад то шустанаш нопок - «бенамоз» аст. Аз ин рӯ, он бояд пурра шуста - «ѓусл карда» шавад... Тоҷикон бар он боваранд, ки бадани инсонро танҳо замин «хоки гӯр» пок мегарданад. Вале ба ҳар сурат онро пеш аз ҹаноза бо об ѓусл менамоянд» [3, с. 171]

Дар абёти зер шоир паёми пеш аз марг ба хотир овардани «таншүйй» ва залиливу хор шуданро мерасонад, ки одамон аз ин воқеа ҳущдор шаванд. Ва инчунин, чи тавре ки дар боло зикр намудем, дар байти дуввми ин қигъа аз одати қадими мўйканиву рўйканӣ ва даст ба қафаси сина задани занон ёд шудааст. Мувоғиқи ин маълумот аз сабаби ин гуна воқеа занон аз дарду алами зиёд синаи худро мебуридаанд ва шояд дар гузашта ин тавр ҳам бошад, ки Рӯдакӣ аз он ишора кардааст:

Ёд кун зерат андарун таншүй,  
Ту бар ў хор хобонида сигон.  
Ҷаъдмӯён-т ҷаъд қанда ҳаме,  
Бибурида ба руни<sup>2</sup> ту пистон [2, с.58]

Дар байни тоҷикон аз даврони қуҳан то рўзгори мо одати дар иду ҷашнҳо ба зиёрати мазор ва гўристонҳо рафтани ва дар он ҷойҳо фотиҳа хондан роич буд. Хешу табори одамони фавтида ба хотири рўҳу арвоҳи майит дар сари қабри ў нишаста, аз сураву оёти Қуръони карим дувову фотиҳа меҳонанд. Ин одати мардуми мусалмон аҳамияти хуб дорад, мардум аз гузаштагони худ ёд мекунанд ва ба хотири рўҳи онон дуюхонӣ мекунанд ва дар ин маврид таъбири «рўҳаш шод мешавад»-ро истифода мебаранд. Ва ин гуна одатро Рӯдакии бузрг бо истилоҳи «таборакхонӣ» ёдовар мешавад. Дар рубоии зер танҳо дар сари гўрҳо хондани сурои Таборак ишорат шудааст, ки шоир шояд ин гуна воқеаро борҳо дидаву мушоҳида карда бошад ва аз ин ҷо, ки дар шеъри худ зикри онро кардааст. Мавриди ёдоварист, ки дар ашъори Рӯдакӣ таҷрибаву мушоҳидаҳои ҳаётии одамон воқеӣ арзёбӣ шудаанд:

...Он бар сари гўрҳо Таборак хондӣ,  
В-ин бар дари хонаҳо табурок задӣ [2, с.74].

Дар ин рубоӣ қалимаи «гўр» истифода шудааст, ки маънии ҷои дафни ашҳоси фавтидaro мефаҳмонад ва онро дар байни ҳалқ «манзили охирати одамон» низ мегүянд. Инчунин, дар ашъори шоир ғайр аз вожаи «гўр»,

<sup>2</sup> ба руни – ба сабаби

калимаҳои «лаҳад»-хонаи даруни гӯр, ки мурдоро дар он ҷо мегузоранд ва «мағок» маҷозан ба маънни гӯр ё қабр истифода шудаанд, ки ҳамин гуна мазмунро ифода мекунанд. Байт:

Аблаҳу фарзонаро фарҷом хок,  
Ҷойгоҳи ҳарду андар як мағок [2, с. 114].

Ҳамин тариқ, дар ашъори Рӯдакӣ ҳар гуна одоту анъана, расму ойин, ҷашну идҳои мардумӣ ба тариқи ишорат ва тасвир бозтоб шудаанд. Маросими азодории тоҷикон, ки одату анъанаҳои муҳталиф дорад, дар ашъори шоир низ ҷо-ҷо дар мисраъҳои шеърӣ, рубоиёт, қасоид, абёти пароқанда баён гардидааст. Дар порчаҳои зикршуда, масоили азодорӣ ҳам ба маънни аслий ва ҳам тариқи маҷоз ифода ёфтааст. Дар ин гуна абёти пурмазмуни шоир мушоҳидаҳо ва таҷоруби воқеии қаҳрамони лирикӣ дар заминаи ҳаёти иҷтимоиву таърихии ҳалқ ифода гардида, аз донишу истеъдод, маҳорат ва табъи воқеъбинонаи шоир дарак медиҳад.

### Адабиёт

1. Аминов, А. Маросимҳои дафну азодории мардуми Бадаҳшон // Фарҳанги ғайримоддии ҳалқи тоҷик (Натиҷаҳои экспедицияҳои мардумшиносӣ ва санъатшиносии кормандони ГИТФИ дар соли 2015 аз ВМБК) /Мураттиб, муаллифи пешгуфткор ва хулоса Д. Раҳимов / Шумораи 2. – Душанбе: Ирфон, 2016. – С. 38-54.
2. Девони Рӯдакӣ / Таҳия, тасҳех ва сарсухану ҳавошии Қодири Рустам.– Душанбе: Бухоро, 2015. –228 с.
3. Мардонова, А. Традиционные похоронно-поминальные обряды таджиков Гиссарской долины (конца 19 – начала 20 вв.). –Душанбе: Дониш, 1998. –236 с.
4. Нафисӣ, С. Аҳвол ва ашъори Абӯ Абдулло Ҷаъфар бинни Муҳаммад Рӯдакии Самарқандӣ. –Техрон. – Ҷ.3.–1309 шамсӣ. –1164 с.
5. Нуров, А. Фарҳанги ашъори Рӯдакӣ. – Душанбе: «Маориф», 1990. –286 с.
6. Раҳимов, Д. Азодорӣ // Донишномаи фарҳанги мардуми тоҷик.– Душанбе: СИЭМТ, 2015. – Ҷ.1. – С. 16-18.
7. Юсуфбекова, З. Оила ва тарзи зисти мардуми Шӯғонон (охири асри 19 аввали асри 20). – Москва, 2015.–220 с.

**Исмоилов Ф.**

## ОТРАЖЕНИЕ ТРАУРНЫХ ОБЫЧАЕВ И ОБРЯДОВ В СТИХАХ РУДАКИ

В данной статье автор освещает традиционные элементы, связанные с похоронно-поминальными обрядами в стихах классика таджикско-персидской поэзии Абуабдулло Рудаки. Автор приводит несколько примеров из произведений поэта и приходит к выводу, что стихи Рудаки имеют тесную связь с традиционной культурой таджиков. В стихах поэта можно встретить

термины, связанные с трауром, ношение черной одежды, окраска волос черным цветом и т.д.

**Ключевые слова:** Рудаки, таджикская литература, поэзия, фольклор, траур, похоронно-поминальные обряды, термины.

Ismoilov F.

## REFLECTION OF MOURNING CUSTOMS AND RITUALS IN THE VERSES OF RUDAKI

In this article, the author tries to find traditional elements related to funeral-memorial rites in the verses of the Tajik-Persian poet Abuabdullah Rudaki. The author gives several examples from the poet's poems and he comes to the conclusion that Rudaki's poems have a close connection with the traditional culture of the Tajiks. In the poems of the poet you can find terms related to mourning, wearing black clothes, coloring the hair in black, and etc.

**Keywords:** Rudaki, verses, Tajik literature, folklore, mourning, burial rites, mourning, crying, grave.

Halimov J.M.,

Rytov M.Y.

## THE PROBLEMS OF INFORMATION CULTURE OF THE FINANCIAL SYSTEM TFMIS SGB.NET

Halimov J.M.,

Rytov M.Y.

## THE PROBLEMS OF INFORMATION CULTURE OF THE FINANCIAL SYSTEM TFMIS SGB.NET

*This article explores the influence of the information culture on the processes of informatization, first of all, the level of user behavior when using the financial system TFMIS SGB.net. The interrelation of the information culture to the procedure for using the financial system TFMIS SGB.net is revealed. A model is proposed, the application of which will serve as a driving factor for sustainable and safe activity, encompassing a full range of application solutions.*

**Keywords:** information culture, information system, informatization, finance, model, user.

The globalization of information and communication technologies has preconditioned the appearance and introduction of a new form of a multi-valued concept as the term "information culture".

One of the first works, in which the term "information culture" has been used, firstly appeared in 1970<sup>th</sup> in the publications of bibliographers Voikhanskaya K.M. and Smirnova B.A.<sup>3</sup>

"The information culture is the term used to denote the achieved level of organization of information processes [...], the level of efficiency of the creation, collection, storage, processing, transmission, presentation and use of information [...] The information culture first of all is a thorough insight into the processes of information processing, notably deeply enough so that to solve various tasks easily and quickly on a personal computer, like as a truly literate person can read and write freely."<sup>4</sup>

The information culture is a new direction that arose directly under the influence of progress and the creation of electronic information technologies.<sup>5</sup>

As of today, one of the priority tasks aimed at strengthening the information culture is the conditional development of integrated approaches and the ethics to the use of elements of the information system. It is closely connected not only with the use of communication tools - networks, satellite, telephone, router, server, workstations, servers, etc., but also with information systems. The characteristics of the "information culture" is considered as the information ethics, aesthetics, security and measures to protect the mental factors of the state of IT user. However, it should be considered as an attitude that allows adequately and effectively to respond to the processes of the society informational support.

The rapid processes of society informational support and technical innovations effectively influencing the development of economic sectors have led to the introduction of a number of information systems, the trends are intended along with it that are difficultly to assess as positive ones. Unfortunately, this situation is observed when using the information system of TFMIS SGB.net, interaction of which are not being occurred in the information space as a culture common to humanity, which once again emphasizes the urgency of finding appropriate solutions.

This information system TFMIS SGB.net (Tajikistan Financial Management Information System) has been introduced by the Ministry of Finance of the Republic of Tajikistan since 2014, as of today covers more than 5800 budget organizations of the republic. The system is built on the basis of Microsoft Visual Studio, which includes an integrated environment, a database that is stored on the Microsoft SQL Server platform.

It should be noted that the use of the TFMIS SGB.net information system is based on the peculiarity of making efforts on information behavior in the process of information activity used to perform operational actions at solving the appropriate tasks of the system. Unfortunately, when using the TFMIS SGB.net system, the optimal and rational application of the information culture is not observed. These facts primarily testify about a low experience of information activity on the basis of which the culture of using the information system TFMIS SGB.net is acquired.

According to data of the State Unitary Enterprise "Intra budgetary financial operations support Center" of the Ministry of Finance of the Republic of Tajikistan on

<sup>3</sup> Voykhanskaya, K. M., Smirnova, B. A. Librarians and readers about the information culture. M.: Library and Information, 1974.

<sup>4</sup> Khoruzhenko KM Cultural studies: an encyclopaedic dictionary. - Rostov n/D, 1997. - 639 p.

<sup>5</sup> Bases of information culture. Training. allowance / VP Kazantseva, TA Volskaya, EM Zgurskaya and others; Ed. E. G. Krivonosova. Krasnoyarsk: IPK SFU, 2008 - 142 pp., P. 16

the work in the information system TFMIS SGB.net for the 2017 reporting year, 32,468 applications were received. It is likely that some of these applications can directly relate to the procedure of using the system itself and can be expressed in the low level of handling with navigation panels and active modules specific to a specific solution of the assigned task.

Consequently, the use of the TFMIS SGB.net information system implies the correct mastering the essence of all ongoing processes based on the gathered social experience for performing the basic functions of the operating and accounting work of the budget. The analysis of pilot and experimental activity shows that when working in the TFMIS SGB.net information system, the culture of its formation is improved on the verge of a common, integrative ability related to the information culture appeared in the possession, application and transformation of information using technical means of its processing. The problem that affects the users of the system is appeared in the nature of the study of internal motives of achievement of the required level, as well as effective formalization of the functional components of the information culture.

At appropriate approaching the use of the TFMIS SGB.net system, a need arises to have the deep internal motives and an in-depth knowledge in the field of information technologies that form an information culture. At this stage of its component, a steady desire should be to study the system as a whole, which favorably affects the new forms of mental abilities of each user of the TFMIS SGB.net system. In the future at the right approach, realizing the essence of the occurred phenomena, studying the rules and procedures for performing financial transactions, as well as theoretical understanding of the content of the information environment will increase productivity and resolve the professional problems under applying the information culture to the TFMIS SGB.net system.

The information culture to the TFMIS SGB.net system requires from its user a special style of thinking providing him with the social adaptation, as it has a decisive influence on the process of his activity. Such interpretation can be compared to the fact that the information culture of the TFMIS SGB.net information system is assessed as an integral part of the element of the relationship between the subject and the object of the use. If the user of the information system has reached the required level in the information activity, then in this case it is possible to state the fact about the correct application of the information culture model in the information system.

An approximate model of information culture in the TFMIS SGB.net information system can be described in the following form:

$$M_{ik} = (K_z), (P_f), (N_p), (S_c), (O_{ir})$$

This model is understood as the collection of the information culture of the use of the TFMIS SGB.net system ( $M_{ik}$ ) in proportion equals to the complex of knowledge, skills and abilities ( $K_z$ ), rules of the use of financial data ( $P_f$ ), norms of its application ( $N_p$ ), stereotypes of user behavior to its content ( $S_c$ ) and the order of information resources exchange ( $O_{ir}$ ).

The model of applying the collection of information culture at using the TFMIS SGB.net system can fruitfully affect the organizational process as per the degree of satisfaction with the consequence of foresight and applying the solutions that protect the user from unconsidered actions. It is assumed that the  $M_{ik}$  model will serve as an integral indicator of the subject's development and will become a driving

factor of sustainable and safe activity, which can effectively use the information resources in the information space of the TFMIS SGB.net system.

In conclusion, it should be emphasized that the absence of one of the components of the information culture model at working with the TFMIS SGB.net information system will not be able to further form the full spectrum of the user's activity, who has the motivation to use and learning the new information knowledge and skills in the system.

### **Reference**

1. Voykhanskaya, K. M., Smirnova, B. A. Librarians and readers about the information culture. M.: Library and Information, 1974.
2. Khoruzhenko KM Cultural studies: an encyclopaedic dictionary. - Rostov n / D, 1997. - 639 p.
3. Bases of information culture. Training. allowance / VP Kazantseva, TA Volskaya, EM Zgurskaya and others; Ed. E. G. Krivonosova. Krasnoyarsk: IPK SFU, 2008 - 142 pp., P. 16
4. Vestnik TSU, Serie: Humanities: Publisher: Tambov State University named after GR. Derzhavin (Tambov) issue 3 (107), 2012.
5. Odintsova LV, Poveshima EK, Polishchuk T.Yu. Fundamentals of Information Culture Vladivostok: FIDU TIDOT, 2004. - 110 p.
6. Informatics: Workshop on computer technology / I74 Ed. N.V. Makarova. - 3rd ed., Pererab. - Moscow: Finance and Statistics, 2005. - 256 p.
7. D.E. Progudin, article "Problems of the formation of information culture" Bulletin of St. Petersburg University, Issue 3 page 169

**Халимов Д. М.,  
Рытов М. Ю.**

## **ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ TFMIS SGB.NET**

В данной статье исследуется влияние информационной культуры на процессы информатизации, прежде всего оценен уровень поведения пользователей при использовании финансовой системы TFMIS SGB.net. Выявлена взаимосвязь информационной культуры к процедуре использования финансовой системы TFMIS SGB.net. Предложена модель, применение которой послужит движущим фактором устойчивой и безопасной деятельности, охватывающей полный спектр применения решений.

**Ключевые слова:** Информационная культура, информационная система, финансовая система TFMIS SGB.net, пользователь.

**Ҳалимов Ч.М.,  
Рытов М. Ю.**

## **МАСОИЛИ ФАРҲАНГИ ИТТИЛООТИИ НИЗОМИ МОЛИЯВИИ TFMIS SGB.NET**

Дар мақолаи мазкур таъсири фарҳанги иттилоотӣ ба ҷараёни иттилоотонӣ таҳқиқ шуда, пеш аз ҳама дар он, сатҳи рафтори истифодабаранд ҳангоми истифодаи низоми молиявии TFMIS SGB.net арзёбӣ гаштааст. Инчунин, алоқаи мутақобилаи фарҳанги иттилоотӣ ба тартиби истифодаи системаи молиявии TFMIS SGB.net муайян карда шудааст. Моделе, ки дар мақола пешниҳод шудааст, барои фаъолияти устувору бехатар, ҳамчун омили ҳаракаткунанда арзёбӣ гашта, маҷмӯи пурраи татбиқи қарорҳоро фаро мегирад.

**Калидвожаҳо:** Фарҳанги иттилоотӣ, низоми иттилоотӣ, истифодабаранда.

ТДУ

Ҷумъаев М.

## ҚАДАМҲОИ УСТУВОР ДАР ПАЙРАҲАИ ИЛМ

(Чанд андеша дар бораи М. Муродов «Истиқлолият ва рушди матбуоти даврӣ». – Душанбе: Аржанг, 2017. – 224 с.)

*Дар мақола роҷеъ ба маҷмӯаи мақолаҳои илмии ба тозагӣ наширудаи доктори илмҳои филология, профессор Мурод Муродов «Истиқлолият ва рушди матбуоти даврӣ» сухан меравад. Андешаҳои муаллиф перомуни ҳар як мақолаи илмии маҷмӯа сурат гирифта, ҳамбастагии аҳамияти назарию амалӣ ва арзиши илмии он таъкид мегардад. Зикр карда мешавад, ки маҷмӯаи «Истиқлолият ва рушди матбуоти даврӣ» силсила тажӯҳиҳои мӯҳиму арзишманӣ дар соҳаи назария ва амалияи журналистикаи мусоир буда, дар он ба масъалаҳои мавриди пажӯҳии аз нуқтаи назари илмӣ муносибат сурат гирифтааст. Проблемаҳои аз тарафи муаллиф гузошташида барои дар оянда анҷом додани тадқиқотҳои мукаммал дар соҳаи матбуот ва публистика заминаи мусоид фароҳам меоранд.*

**Калидвожаҳо:** истиқлолият, ҷомеа, матбуот, публистика, воситаҳои аҳбори омма, тадқиқ, мӯҳаққиқ, назария, амалия, мақола, тақриз, муаллиф, арзиши, асар.

Дар шароити қунунӣ пешрафту тараққиёти ҷомеа ва тамоми соҳаҳои ҳаётро бидуни воситаҳои аҳбори омма (ВАО) тасаввур кардан ғайриимкон аст. Дар замони истиқлолияти кишвар барои пешрафту таҳаввулоти ВАО, махсусан матбуоти даврӣ шароити мусоид ба вучуд омад. Ҳарчанд дар солҳои аввали истиқлолият матбуоти даврӣ ба мушкилот рӯ ба рӯ гардиҷ, вале дар охири солҳои 90-уми асри гузашта тадриҷан рӯ ба инкишоф овард. Дар системаи ВАО нашрияҳои муҳталиф ба вучуд омадаанд, ки на танҳо аз ҷиҳати шакл, балки аз рӯйу мазмуну мундариҷа низ фарқ мекарданд. Ҳадафу таъйиноти матбуот низ то андозае тағийир ёфт. Имрӯз бо боварӣ гуфтан мумкин аст, ки матбуоти тоҷик баёнгари ормонҳои мардум ва ҳимоятгари манфиатҳои миллӣ буда, дар тарғиби дастовардҳои замони истиқлол ва пешрафти соҳаҳои гуногуни ҳоҷагии ҳалқ саҳми арзанд мегузорад. Ҳамчунин дар ташаккули афкори иҷтимоӣ, ҳалли проблемаҳои мӯҳими ҳаёт, барои дар рӯҳияи ватандӯстиву ифтихори миллӣ, созандагӣ, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллӣ тарбия намудани насли ҷавон низ саҳми матбуот ниҳоят бузург аст.

Боиси хурсандист, ки солҳои охир муҳаққиқону назариячиёни соҳаи журналистика низ ба падидаҳои рушди инкишофи матбуоти тоҷик дар замони истиқлолият бо диҷу назари тоза менигаранд. Дар бораи мазмуну мундариҷа, ҳусусиятҳои шакливи мавзӯй, жанриву ороишӣ ва дигар паҳлуҳои матбуоти тоҷик дар замони истиқлол, даҳҳо асару мақолаҳои илмӣ, рисолаву монографияҳо ба табъ расидаанд, ки барои минбаъд дар ин самт анҷом додани пажӯҳишҳои амиқтару густурдатар роҳ мекушоянд. Бо боварӣ метавон гуфт, ки дар ин самт пужӯҳишҳои муҳаққиқи нуктасанҷу нозуқадои соҳаи журналистика ва публигистикаи тоҷик, доктори илмҳои филология Мурод Муродов ниҳоят арзишманду бунёдӣ мебошанд. Номбурда дар самти пужӯҳиши муҳимтарин масъалаҳои матбуот ва публигистикаи тоҷик барҳақ идомадиҳандай кори устодон Воҳид Асрорӣ, Асадулло Саъдуллоев, Давлат Давронов ва Пайванди Гулмуродзода буда, дур ин ҷода имрӯз бо устодон Иброҳим Усмонов ва Абдусаттор Нуралиев паҳлу ба паҳлу гом мениҳад. Миқдори асару мақолаҳои илмии дар самтҳои муҳталифи журналистика ва публигистика эҷодкардаи Мурод Муродов ба 200 адад мерасад. М. Муродов аз зумраи муҳаққиқонест, ки ҳамеша аз пайи ҷустуҷӯю эҷод буда, маҳорату малакаи пажӯҳандагии ҳудро такмил медиҳад. Аз як асари илмӣ то асари илмии дигар малакаю маҳорати ў сайқал меёбад. Натиҷаи ҳамин ҷустуҷӯю заҳматҳо аст, ки ў имрӯз системаи хоси тадқиқи хешро пайдо намуда, ба дараҷаи олимии соҳибмактаб расидааст...

Ба наздикий бо дастгирии Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилооти Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи муассисаи табъу нашри «Арҷант» маҷмӯаи пажӯҳишҳои илмии чанд соли охири М. Муродов бо номи «Истиқлолият ва рушди матбуоти даврӣ» аз ҷоп баромад. Дар ин маҷмӯа ҷараёни рушди матбуоти даврӣ дар замони истиқлол, матбуоти маҳаллӣ: вазъ ва дурнамои он, мавқеи нашрияҳои алоҳида дар инъикоси воқеяти иҷтимоӣ, паҳлуҳои муҳталифи назарӣ ва амалии публигистикаи муосир, манзalati эҷодии шахсиятҳои ҷудогона ва маҳсули эҷоди онҳо мавриди тааҳлилу баррасӣ қарор гирифта, он барои муҳаққиқону үнвонҷӯён, донишҷӯён ва тамоми шахсоне, ки ба тадқиқу пажӯҳиши масъалаҳои муҳими журналистика ва публигистикаи муосир сари кор ҳоҳанд гирифт, роҳнамо ва ниҳоят муғид мебошад.

Аз нигоҳи бандубости мавзӯю мундариҷа маҷмӯаи «Истиқлолият ва рушди матбуоти даврӣ» аз сарсухан ва 3 қисми алоҳидаро дар бар гирифта, дар он 22 мақолаи ҷудогона ҷой дода шудааст. Ҳарчанд ҳар як мақолаи дар маҷмӯа шомилгардида дар алоҳидагӣ асари комили тадқиқотӣ ба ҳисоб меравад, дар тамоми маводи он робита ва ҳамbastagии зич ба назар мерасад ва дар айни замон қисмҳои ҷудогонаи маҷmӯa низ ба ҳамдигар алоқамандӣ доранд ва ҳамдигарро пурра намуда, дар маҷmӯъ як асари мукаммали илмию тадқиқотиро ба вучуд овардаанд. Дар сарсухан ба таври муҳтасар дар бораи мундариҷа, масъалаҳои мавриди тадқиқ ва самтҳои пажӯҳиши муаллиф маълумот дода шудааст, ки аз он ҳонанда дар бораи асар маълумоти умумӣ дарёфт карда метавонад.

Қисми якуми маҷmӯа «Истиқлолият ва матбуот» ном дорад, ки он 8 мақолаи ҷудогонаро дар бар мегирад. Дар ин мақолаҳо ба заминаҳои инкишофи матбуот дар давраи истиқлол, баъзе масъалаҳои рушди матбуоти

даврӣ, мавқеи нашрияҳои алоҳида дар низоми матбуоти тоҷик ва масъалаҳои фанноварӣ дар матбуоти даврӣ таваҷҷӯҳи маҳсус зоҳир карда мешавад. Аз ҷумла, дар мақолаи нахустин – «Омилҳои рушди матбуоти тоҷик дар замони истиқлол» баъзе масъалаҳои рушди матбуоти даврӣ ва табъу нашрро дар замони Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон фаро гирифтааст. Дар мақола бо тавзехи мақсади таҳқиқ сатҳи пажӯҳиши мавзӯъ, омилҳои сиёсӣ, ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва касбии инкишофи матбуот дар давраи имрӯз баррасӣ гардида, марҳилаҳои таҳаввули онро зина ба зина бо зикри унсурҳои умумӣ ва фарқунанда нишон дода шудааст. Ба ақидаи муаллиф ин ва дигар омилҳо, аз як тараф, ба дигаргун шудани низоми матбуот, рангоранг гардидан мундариҷаи нашрияҳо, замонавӣ шудани ҷараёни омодагии касбии рӯзноманигорон, иртиботи қавии назария ва амалия замина гузошт, аз сӯйи дигар, дар таъмини воситаҳои аҳбори омма бо рӯзноманигорони касбӣ ва ба ин минволи рушди ВАО, хоса матбуоти даврӣ таъсир гузоштаанд. Вазъ ва сифати нашрияҳои даврӣ бо усули муқоиса мавриди таҳлил қарор гирифта, вижагиҳои хоса ошкор, зарурат ва дурнамои пажӯҳиши амиқи соҳа муҳим арзёбӣ мегардад. Омилҳои асосие, ки ба таҳаввул ва инкишофи матбуоти даврии тоҷик таъсир расондаанд, нишон дода мешаванд. Унсурҳои умумӣ ва фарқунандаи инкишофи матбуот дар давраҳои муҳталиф баён гардида, баъзе самтҳои тадқиқоти минбаъдаи соҳа зикр карда мешавад.

Моҳият, рисолат ва ҳолати умумии матбуоти маҳаллии Тоҷикистон ва аҳамияти пажӯҳиши он дар мақолаи «Матбуоти маҳаллии Тоҷикистон ва зарурути пажӯҳиши он» мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Вазъи имрӯзаи матбуоти маҳаллии кишвар дар заминай пажӯҳишҳои таъриҳӣ, таҳлилҳои сотсиологӣ ва муশоҳидаҳои илмии муаллиф ба таври концептуали баррасӣ гардида, дар мавриди эътибор додан ба ин навъи матбуоти даврӣ сазовори пажӯҳиши амиқтар будани он масъала ба миён гузошта мешавад. Дар мақолаи «Андар пажӯҳиши як нашрия» бошад, ба фаъолияти яқсолаи нашрияи расмии Ҷумҳурии Тоҷикистон – «Ҷумҳурият» таваҷҷӯҳи илмӣ зоҳир шудааст. Дар иртибот ба масъалаҳои вобаста ба таърихи ташаккули матбуоти тоҷик, ки рӯзномаи «Ҷумҳурият» дар саргҳи он қарор дорад ва барору нобарориҳое, ки рӯзнома дар арсаи таъриҳ паси сар кардааст, фаъолияти нашрияи расмии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2014 ба риштаи таҳлил қашида мешавад. Нақши ин нашрия дар инъикоси рӯйдодҳои сиёсии доҳиливу ҳориҷӣ, тарғиби иқдомоти Президенти мамлакат ва Ҳукумати ҷумҳурий, ҳаллу фасли проблемаҳои ҳаёти иҷтимоиву сиёсӣ ва иқисодиву фарҳангии кишвар муҳим арзёбӣ гардида, ба масъалаҳои шаклу ороиш таваҷҷӯҳи маҳсус зоҳир карда мешавад. Мазмун ва мундариҷаи яқсолаи нашрия ва рубрикаҳои озмунии он ба таври муҳтасар таҳлил гардида, қолабҳои жанрӣ муайян ва баъзе камбудиҳое, ки дар фаъолияти яқсолаи нашрия ба назар расидаанд, нишон дода мешавад.

Дар мақолаи «Вазъ ва дурнамои матбуоти маҳалӣ» чанд андеша дар заминай омӯзиши сотсиологии матбуоти шаҳри Қўрғонтеппа баён гардидааст. Дар ин заминай ба баъзе проблемаҳои нашрияи шаҳрии «Набзи Қўрғонтеппа» ва нашрияҳои вилоятии «Хатлон», «Новый Хатлон», «Дӯстлик», аз ҷумла ба вазъи кунунӣ, таъминоти кадрӣ ва масъалаҳои вобаста ба табъу нашри онҳо таваҷҷӯҳ зоҳир карда шудааст.

Мақолаи дигари қисми якуми маҷмӯа «“Маърифати омӯзгор” дар низоми матбуоти соҳавӣ» унвон дорад. Муаллиф дар ин мақола дар иртибот ба роҳи тайкардаи маҷаллаи «Маърифати омӯзгор» нақшу мавқеи ин маҷалларо дар баррасӣ ва ҳаллу фасли мушкилоти соҳаи маориф, расонидани ёрии методӣ ба омӯзгорон, инъикоси паҳлуҳои гуногуни ислоҳот дар соҳаи маориф, дастгирии омӯзгорони эҷодкору навовар, баланд бардоштани сифати таҳсил ва тарғиби сиёсати давлат дар соҳаи маориф баланд арзёбӣ менамояд. Таъқид карда мешавад, ки дар маҷаллаи «Маърифати омӯзгор» дар ҳар давру замон рисолати худро ба хубӣ иҷро намуда дар пешрафти соҳаи маорифи кишвар ҳиссаи арзанда гузоштааст. Баъзе нуқсонҳои шакливу мавзӯии маҷалла низ баён карда мешавад.

Мақолаи «Дар талоши фанноварӣ» дар бораи муваффақият ва мушкилоти нашрияи «Насими Исфара» нақл мекунад. Дар заминаи шиносой ба фаъолияти ин нашрия баъзе ҷанбаъҳои таърихӣ ва вазъи имрӯзаи он баррасӣ гардида, бо таҳлили маълумоти тариқи пурсишҳои сотсиологӣ бадастомада усули кор, муносибати кормандони нашрия ба қасб, хусусияти эҷод ва фикру назари хонандагон ба рӯзнома нишон дода мешавад.

«Рахмимъ чӣ гуна рӯзнома аст?». Чунин унвон дорад мақолаи дигари қисми якуми маҷмӯаи «Истиқлолият ва рушди матбуоти даврӣ». Мақола роҷеъ ба нашрияи яхудиёни Осиёи Миёна бо номи «Рахмимъ», ки дар солҳои 1910-1916 интишор гардида, ду бастаи он дар заҳираи фонди бойгонии «Агентии миллии Созмони байналмилалии рақамгузории стандарти китоб – Ҳонаи китоби Тоҷикистон» нигоҳ дошта мешавад, маълумот медиҳад. Мубрамияти мақола дар он аст, ки дар он бори аввал дар бораи чунин як рӯзнома, ки дар ибтидои асри XX бо ҳуруфи ибрии яхудӣ дар қаламрави Осиёи Миёна ба табъ расидааст, маълумоти умумӣ дода мешавад. Ҳадафи таълифи мақола шиносондани ин нашрия ба доираи пажӯҳандагони соҳаи матбуот ва публистика мебошад. Ҳарчанд ҳатти рӯзнома ноошност, муаллиф дар бораи мазмун ва муңдариҷаи он ба ба таври муҳтасар сухан меронад ва изҳори умед менамояд, ки шояд тадқиқу омӯзиши амиқи ин нашрия ба баъзе паҳлуҳои норавшани таърихи матбуоти Ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна ва мардуми ин сарзamin равшани миандозад.

Қисми якуми маҷмӯа бо мақолаи «Баъзе проблемаҳо дар баргузории нишастҳои матбуотӣ» ба анҷом мерасад. Дар мақола моҳият ва аҳамият Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи вокуниши шахсони мансабдор ба маводи танқидию таҳлилии воситаҳои аҳбори омма» мавриди баррасӣ қарор мегирад. Муаллиф аз рӯйи мушоҳидаву таҷрибаҳо нақши ин фармонро дар баланд бардоштани обрӯ ва мартабаи журналистон дар ҳалли масъалаҳои ҳаёти ҷомеа, беҳтар гардидани дастрасӣ ба иттилоъ ва таъмини ҷомеа бо аҳбори мұтамаду санҷидашуда мұхим арзёбӣ менамояд. Дар баробари ин баъзе камбудиҳое, ки ҳангоми ташкилу баргузории нишастҳои матбуотӣ ба назар мерасанд, муносибати журналистон ва роҳбарони вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо ба ин чорабинӣ, сифати варақаҳои иттилоғӣ ва амсоли инҳо ошкор гардида, барои бартараф намудани чунин норасоиҳо пешниҳодҳои судманӣ ироа мегарданд.

Қисми дуюми асар «Публистика ва замони мусир» унвон дошта, ҷор мақолаи илмиро дар бар мегирад. Мақолаи нахустини ин қисм – «Баъзе

масъалаҳои таҳқиқи публисистика дар замони мусир» ба тарзи муносабат ба таҳқиқи публисистикаи мусир бахшида мешавад. Масъалаи ташаккули таҳқиқи публигистики замон ва нақши он дар ҷодаи эҷод, таҳаввулот дар таҳқиқи публигистӣ ва ҷанбаъҳои барои илм ва ҷомеа муҳими он ғояи асосии мақолаи илмиро ташкил медиҳад. Ба масъалаҳои ҳолат, хусусият ва таъйиноти публигистикаи мусир, рӯҳияи замонавӣ пайдо кардани таҳқиқи публигистика таваҷҷуҳ зоҳир гардида, ба равандҳои ҷомеаи мусир ва инкишофи жанрҳои публигистӣ таъсиррасон будани он таъкид карда мешавад. Дар се ҷанбаъ – ҳамчун зухуроти иҷтимоӣ, ҳамчун маҳсули шахси эҷодкор ё маҳсули фаъолияти маърифати инсон ва ҳамчун навъи мустақили фаъолияти эҷодӣ ба роҳ мондани тадқиқи публигистӣ ба мақсад мувофиқ дониста мешавад.

Дар мақолаи «Чехранигорӣ ва масъалагузорӣ дар публигистикаи мусир» маводи публигистии маҷаллаи «Садои Шарқ» ва ҳафтномаи «Адабиёт ва санъат» дар соли 2013 мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Дар мақола масъалаҳои иҷтимоиву тарбиявии маводи публигистикаи нашрияҳои номбурда, фарқи маводи публигистии замони истиқлол аз публигистикаи даврони шӯравӣ баррасӣ гардида, то чӣ андоза ба тасвири ҳодисаву воқеаҳо, кушодани хислату ҳарактер ва олами ботинии қаҳрамонони асарҳои публигистӣ ноил гардидан муаллифон ва хусусиятҳои хоси нигорандагии онҳо таваҷҷуҳ зоҳир карда шудааст.

Проблемаи интихоби инсони бунёдкору заҳматкаш ва оғариданси симои он дар публигистикаи бадеӣ дар мақолаи «Тасвири инсони бунёдкор дар публигистикаи имрӯз» аз масъалаҳои марказии мавриди таваҷҷуҳи муҳаққиқ мебошад. Зимни омӯзишту таҳлили асарҳои муҳталифи публигистӣ муаллиф таъкид менамояд, ки дар замони имрӯза аксари адибон барои оғариданси симои чунин шахсон ба публигистика рӯ меоранд ва аз имконоти ин навъи эҷод баҳра мебаранд, вале, мутаассифона, на ҳамаи муаллифон ҳангоми инъикоси ҳодисаву воқеаҳои рӯзмарра ва тасвири меҳнати фидокоронаи инсони бунёдкор махсусиятҳои жанри публигистиро риоя менамоянд. Дар асоси таҳлилу муқоиса муаллиф ба хулосае меояд, ки дар публигистикаи мусир жанри очерк симои анъанавии худро аз даст дода, бештар хусусияти иттилоотӣ қасб намудааст ва ба тарҷумай ҳол монанд гардидааст. Ба ақидаи муаллиф инъикоси ҷараёни бунёдкорӣ, тасвири инсони заҳаматкашу муҳнатдӯст, матиниродаву меҳандӯст ва дорои хулқу атвори ҳамида кори осон нест ва на ҳар кас ба ин қодир мебошад. Барои тасвири симои чунин қаҳарамон ва ноил шудан ба ҳадаф шахс бояд қобилияти эҷодкорӣ, малакаю маҳорати баланди нигорандагӣ, таҷрибаи ғаниӣ, ҷаҳонбинии васеъ ва истеъдоду лаёқат дошта бошад. Бо таассуф қайд карда мешавад, ки дар публигистикаи бадеии мусир чунин маҳорати нигорандагӣ ниҳоят кам ба назар мерасад.

Мақолаи «Шаклҳои тозаи ҳаҷвнигорӣ дар матбуоти даврии тоҷик», ки дар охири қисми дуюми маҷмӯа ҷой дода шудааст, як навъ идомаи силсилатадқиқотҳои муаллиф дар мавзӯи ҳаҷви публигистӣ мебошад. Муаллиф дар заминаи таҳлили маводи мушаҳҳаси ҳафтномаҳои «Нигӯҳ» ва «Фараж» қолабҳои эҷоди ин навъи асари публигистиро дар нишрияҳои даврӣ ҷӯё шуда, ба вучуд омадани шаклу услубҳои нави эҷоди асарҳои ҳаҷвӣ ва махсусиятҳои жанрии онҳоро муайян мекунад. Дар заминаи мисолҳои

мушаххас анъанаву навоварӣ дар маводи ҳаҷвии ҳафтаномаҳои «Нигоҳ» ва «Фараж» баён карда мешавад.

Қисми сеюми маҷмӯа тақризҳои дар соли охир навиштаи муаллифро дар бар мегирад. Дар ин қисм 10 тақриз ба маҷмӯаҳои дастаҷамъӣ ва асарҳои муаллифони гунонун ҷой дода шудааст. Нахусттақриз «Осори пурарзиш» унвон дошта ба нашри ҷилди якуми «Осор»-и Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилооғи Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон (Душанбе: Истеъодд, 2014. – 480 с.) баҳшида мешавад. Муаллиф мазмун ва мундариҷаи маҷмӯаи илмии зикршударо мавриди баррасӣ қарор дода, бо таҳлили омилҳои иҷтимоиву илмӣ зарурати чопи чунин маҷмӯа асоснок менамояд, матолиби дар ҷилди мазкур гирдоваришударо муҳим ва актуалий меҳисобад.

Маҷмӯаи ашъори «Тавофи ватан»-и Абдурауфи Фитрат дар тақризи «Иқдоми хуб ва пайгирана» мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Дар ин тақриз аз тарафи маҳаққиқони шинохта, академик Муҳаммадиосуф Имомзода ва Масрур Абдуллоев ба табъ расидан ва дастраси хонандагон гардонда шудани маҷмӯаи ашъори Абдурауфи Фитрат кори ҳайр ва иқдоми нек ҳисобида шуда, ҳусусияти он аз ҷанд ҷиҳат муайян карда мешавад. Изҳори умед карда мешавад, ки ин маҷмӯа минбаъд объекти тадқиқи маҳаққиқон қарор ҳоҳад гирифт ва барои ҷустуҷӯву ҷамъоварӣ ва ба табъ расондани ашъори боқимондаи Фитрат мусоидат ҳоҳад намуд.

Ду тақризи минбаъда – «Фарҳангӣ ҷашнорӣ» ва «Рисолати Фарзанддорӣ» ба ду асари адиб ва мунаққид Ҳасани Муҳаммадӣ баҳшида шудаанд. Дар тақризи аввал ба ҳусусиятҳои хоси асари «Фурӯғи субҳи доноӣ» мавриди баррасӣ қарор гирифта, дар дуюмӣ сухан дар бораи образи модари мушфиқу меҳрубон дар қиссаи «Вазифаи хонагӣ» мераваду андешаҳои муаллифи маҷмӯа роҷеъ ба асари муҳаққиқ ва журналист Носирҷон Маъмурзода «Журналистикаи Ҳатлон: вазъият, тамоюл ва дурнамои рушд» (Душанбе: Ирфон, 2015. – 205 с.) дар тақризи «Иқдоми нек» баён карда мешавад.

Дар ду тақризи минбаъда, ки зери унвони «Илҳом аз бунёдкориҳо» ва «Солномаи пирӯзиҳо» оварда шудаанд, ба ду асари публигисти шинохта Шералий Мӯсо баҳо дода мешавад. Асари аввал «Мардистон» (Душанбе: Бухоро, 2013. – 223 с.) ном дошта, дар он ҷараёни соҳтмони нақбҳои Шаҳристон ва Чормаҷзак аҳамияти ин соҳтмонҳои азим дар ҳаёти иқтисодиву иҷтимоии кишвар тасвир ёфтааст. Асари дуюми мавриди назари муаллифи маҷмӯаи «Истиқлолият ва рушди матбуоти даврӣ» бо номи «Ҷасорат» (Душанбе: Эр-граф, 2016. – 276 с.) ба табъ расида, дар он қиссаю очерк, мақола ва ҳикояҳои воқеии Шералий Мӯсо фароҳам оварда шудаанд, ки дар бораи корнамоиҳои фидокорона ва қаҳрамониҳои беназири Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалий Раҳмон ҳикоят мекунаанд.

Тақризи баъдӣ «“Бухорои шариф” дар таҳқиқи Абдуҳолиқи Набавӣ» унвон дорад. Дар он сухан дар бораи саҳми адабиётшинос Абдуҳолиқи Набавӣ дар пажӯҳиши матбуоти миллӣ ва омилҳои пайдоиши он, ташаккули фарҳангӣ рӯзноманигорӣ, ба ҳусус нақши нахустрӯзномаи тоҷикӣ – «Бухорои шариф» дар бедории афкори мардум ва таъсири он ба ҷомеа меравад. Таъқид карда мешавад, ки ин ва дигар масъалаҳои марбут ба матбуот ва фарҳангӣ рӯзноманигорӣ дар рисолаҳои илмии «Нахустин рӯзномаи тоҷикӣ ва фарҳангӣ рӯзноманигорӣ» ва «“Бухорои шариф” – Сароғози матбуоти миллӣ» мавриди

баррасӣ қарор гирифтаанд. Маълумотҳое, ки адабиётшинос Абдухолиқи Набавӣ дар ду рисолаи зикршуда дар бораи зухури «Бухорои шариф» ҳамчун нашрия, таъсисдиҳандагону кормандони он, хусусиятҳои шакливи мазмунии «Бухорои шариф», иртиботи он бо хонанда, нақши он дар бедории фикрии мардум ва таъсири он ба ташаккули матбуоти миллӣ ҷамъ овардааст, барои донишмандону муҳаққиқон муҳим арзёбӣ мешаванд.

Маҷмӯа бо такризи «Роҷеъ ба як омили маҳорат» ба анҷом мерасад, ки он ба маҳорати Баҳманёр дар истифодаи устураву афсонаҳо дар маҷмӯаи «Дуди ҳасрат» сухан меравад. Ба ҳунари нависанда дар истифодаи чунин үнсурҳои эҷодиёти мардум беназир баҳои баланд дода мешавад ва таъкид мегардад, ки Баҳманёр ҳамчун нависанда зиндагӣ ва урғу одати мардумро хуб омӯхтааст. Ҳамин аст, ки дар асарҳои ўтакайюли рангини нависанда бо үнсурҳои эҷодиёти мардум оmezish ёфта, барои ҷолибу хонданбоб баромадани асарҳои ўт мусоидат кардаанд. Маҳоарти нависанда дар тасвири воқеияти иҷтимоӣ низ баланд ҳисобида мешавад. Ба ақидаи муаллифи тақриз үнсурҳои эҷодиёти мардум, ки дар он лутғу зарофат ва танз бештар ба назар мерасад, ба эҷодиёти Баҳманёр ҳамчун «намак ба таом тамъ баҳшидаанд» ва барои нишонрас баромадани ҳадафи нависанда ва таъсири он ба рӯҳу равони хонанда омили муҳим мебошанд.

Аз мутолиаи маҷмӯаи илмии «Истиқлолият ва рушди матбуоти даврӣ» метавон хулоса баровард, ки чопи он аз ҷонд ҷиҳат муҳим аст:

1. Маҷмӯа дорои арзиши баланди илмию назарӣ ва барои муҳаққиқону пажӯҳишгарони соҳаи журналистика ва публигистика ниҳоят зурур мебошад;
2. Ҳар як мақолаи маҷмӯа қимати асари ҷудогонаи илмӣ ва заминаи қавии назариявӣ дорад;
3. Аз ҳар як мақола ба хубӣ аён аст, ки муаллиф ҳамчун маҳаққиқи пухтакор қӯшиш менамояд, рисолати қасбии хешро дар назди ҷомеа адо намояд. Ин пеш аз ҳама аз проблемагузориҳои муаллиф ба назар мерасад;
4. Проблемагузориҳо дар мақолаҳои ҷудогонаи маҷмӯа ниҳоят муҳим ва саривақтӣ буда, барои фароҳтару густурдатар ба роҳ мондани тадқиқотҳои миндаъда роҳ мекушоянд;
5. Ду қисми маҷмӯа ҷанбаи бештари назарӣ ва қисми сеюми он хусусияти амалий дошта, гувоҳи он мебошад, ки муаллиф мазмуну мундариҷаи асарҳои мутолианамудаашро хеле хуб дарк намуда, қобилияти баланди баҳо додан ба маҳсули эҷоди дигаронро дорад.

Умуман, маҷмӯаи «Истиқлолият ва рушди матбуоти даврӣ» силсила пажӯҳишҳои муҳиму арзишманд дар соҳаи назария ва амалияи журналистикаи мусоир мебошад, ки ба масъалаҳои мавриди пажӯҳиш аз нуқтаи назари илмӣ муносибат сурат гирифтааст. Проблемаҳое, ки аз тарафи муаллиф дар ҳар мақолаи илмӣ гузошта шудаанд, барои дар оянда анҷом додани тадқиқотҳои мукаммал дар соҳаи матбуот ва публигистика заминаи мусоид фароҳам меоранд.

**Джумаев М.**

В тексте освещается рецензия на опубликованный сборник научных статей доктора филологических наук, профессора Мурода Муродова «Истиқолият ва рушди матбуоти даврӣ» («Независимость и развитие периодической печати»). Автор освещает свои рассуждения относительно каждой научной статьи сборника, где повествуется связь теории и практики статей. Рецензент отмечает, что сборник научных статей является одним из важных исследований в ряду научных трудов по изучению теории и практики современной журналистики. Проблемы освещаемые автором сборника в перспективе являются источником фундаментальных исследований в области журналистики и публицистики.

**Ключевые слова:** Независимость, общество, печать, публицистика, средства массовой информации, исследование, исследователь, теория, практика, статья, рецензия, труды.

Junaev M.

### STEADY STEPS IN THE FIELD OF SCIENCE

(Some points on M. Murodov's work "Independence and the development of the periodic press". – Dushanbe: Arzhang, 2017. – 224 p.)

In this overview article related to the recent published work of professor, doctor of philological studies M. Murodov titled "I and the development of the periodic press". Author said his opinion on each articles of this book and emphasizes the relation of theoretical and practical significances of the work. It is noted that the book "Independence and the development of the periodic press" consists of continuous valuable researches in theoretical and practical modern journalism and the problems in it were approached by scientific point of view.

The problems, shown by author of the book, can be used for future researches on mass media and public journalism.

**Keywords:** independence, society, press, publicist journalism, mass media, research, theory, practice, article, review, author, value, work.

ТДУ

Давлатов Ф.

### САРЧАШМАИ МУЪТАМАДИ ИТТИЛООТИВУ ТАъРИХӢ ДОИР БА ФАРҲАНГИ ГАЙРИМОДДӢ

(Тақриз ба китоби «Мероси фарҳанги гайримоддӣ дар Тоҷикистон» / Мураттиб Д. Раҳимов: Муҳаррир Ш. Комилзода. –Душанбе: Эр-граф, 2017 .–280 с.)

Ин нигошта дар қолаби жанри тақриз буда, дар он мазмуну мундариҷа ва муҳтавои китоби «Мероси фарҳанги гайримоддӣ дар Тоҷикистон» таҳлилу баррасӣ шудааст. Муқарриз доир ба сарсухан ва мақолаҳои алоҳидайи баҳишҳои гуногуни китоб ибрози назар намуда, зикр менамояд, ки он натиҷаи ҷустуҷӯҳои олимони Пажӯҳшигоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттиолоти Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, арзиии баланди фарҳангиву таърихӣ дорад ва барои

олимону пажӯҳишгарони ватаниву хориҷӣ имрӯзу фардо метавонад ҳамчуни сарчаши маиттилооту маълумот истифода шавад.

**Калидвожаҳо:** фарҳанг, фарҳанги ғайримоддӣ, таҳқиқот, пажӯҳиш, олимон, суннатӣ, ҳӯрокҳои суннатӣ, ҳунарҳои мардумӣ, ҷашну маросим, мақола, муаллифон, рақсҳои анъанавӣ, мусиқии мардумӣ.

Назар афкандан ба сахфаҳои таърихи башар барои насли имрӯз коғист, ки ба соҳибтамаддун будани миллати қуҳанбунёди тоҷик имон биоварад. Ниёгони тамаддунофари мо бо осори бузургпояву гаронмояи хеш дар густариши тамаддуни умунибашарӣ саҳми босазо гузоштаанд, ки шоистаи таҳсин аст. Гузашта аз ин, миллати тоҷик дар дарозои таъриҳи санъату ҳунар, расму маросим ва ҷашну анъанаҳоеро ба вучуд оварда ба шакл даровардааст, ки фалсафаи зиндагии шоистаро дар худ нуҳуфта медоранд. Мероси гаронбаҳои фарҳангие, ки аз ниёгони хеш ба ёдгор дорем, бидуни шак, боиси ифтихору сарафрозии мо ворисон дар замони муосир аст.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз 21 марта соли 2001 ҳини суханронии хеш дар мулоқот бо зиёёни кишвар чунин зикр карда буданд: «Фарҳанг, ба назари ман оинаест, ки дар он тамоми паҳлуҳои зиндагӣ акс меёбад. Ба ин мизони дақиқу беминнат сатҳи сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоиву зеҳнии ҷомеаро дар давраҳои гуногуни таъриҳи инъикос карда, саҳми ҳар ҳалқу миллатро дар рушди тамаддуни башарӣ муайян менамояд. Воқеан, дар арзишҳои моддиву маънавии эҷодшуда дараҷаи тафаккури сиёсиву иҷтимоӣ, дастовардҳои иқтисодӣ, илмиву фалсафӣ ва завқи зебоиписандии миллат инъикос мегардад. Фарҳанг пайвандгари наслҳо буда, ҳофизаи таърихии миллатро устувор медорад, фарзандони ўро ба сўйи арзишҳои солиму ибратбахши ҷомеаи башарӣ ҳидоят менамояд».

Ба хотири ҳифзу гиромидошти мероси фарҳангӣ ва муаррифии давлату миллати тоҷик ба ҷаҳониён, бо ибтикори Пешвои муаззами миллат, дар радифи дигар ҷашнҳои бузурги милливу давлатӣ, ки дар даврони соҳибистиқолӣ дар сатҳи баланд бо шукуҳу шаҳомати ба худ хос таҷлил мешаванд, тибқи қатъномаи маҳсуси СММ (соли 2010) мақоми байналмилалӣ касб кардани ҷашни Наврӯз, эҳёи ҷашнҳои бостонии Мехргон ва Сада, Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ Ҷълон шудани соли 2018 дар кишвар башорат аз таваҷҷӯҳи зиёди давлату Ҳукумати Тоҷикистон ба таъриху тамаддун, маҳсусан ба мероси фарҳангии ғайримоддии миллати тоҷик аст. Аз ин лиҳоз ҳифзу гиромидошти мероси пурӯшонавати фарҳангӣ ва дигар арзишҳои миллӣ барои насли имрӯзу фардо ҳам қарз асту ҳам фарз.

Бо дарки ин нукта, Пажӯҳишгоҳи иимӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилооти Вазорати фарҳангӣ ҶТ тасмим гирифтааст, шаклҳои гуногуни мероси фарҳангии миллати тоҷикро мавриди пажӯҳиш қарор дода, натиҷаи онро дар шакли силсилақитобҳо ба чоп расонад. Бо чунин иқдоми наҷиб, метавон ҳам дар ҳифзу гиромидошти мероси фарҳангии ҳалқи тоҷик саҳм ва ҳам дар муаррифии он ба ҷаҳониён нақши гузошт.

Чун дигар китобҳое, ки олимону пажӯҳишгарони ПИТФИ ба нашр расонидаанд, китоби «Мероси фарҳангӣ ғайримоддӣ дар Тоҷикистон» дорои қимати баланди иттилоотиву таърихист. Китоб аз ду сарсухан, як муқаддима ва ҳафт бахш: анъанаҳои шифоҳӣ, санъати иҷроӣ, ҷашну маросимҳои анъанавӣ,

денишҳои суннатӣ ва таҷрибаҳои иҷтимоӣ, касбу ҳунарҳои анъанавӣ, хӯрокҳои суннатӣ, варзиши суннатӣ ва бозиҳои бачагона иборат аст.

Вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Комиссияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба корҳои ЮНЕСКО Шамсиҷдин Орумбекзода дар сарсухани хеш перомуни фарҳанг ва нақши он дар муаррифии симои маънавии миллати тоҷик ба ҷаҳониён, муттаҳидсозии нерӯҳои ақлонӣ, пайвастани таърихи гузаштаву муосир, эҷёву ҳифзи анъана, ҷашну маросим ва дигар суннатҳову арзишҳои миллӣ ҳарф зада, таъқид менамояд, ки ба хотири рушдӯ густариши ҳарчи бештари фарҳанги миллӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳи беш аз пеш зоҳир менамояд.

Бешубҳа, бо амри Пешвои миллат зълон шудани 20-уми март – Рӯзи фарҳанг, 12-уми май – Рӯзи мусиқии касбии суннатии «Шашмақом» ва 10-уми октябр Рӯзи мусиқии фолклории «Фалак» нишони арҷ гузоштан ба фарҳанги миллӣ ва ба д-ин васила саҳм гузоштан дар рушдӯ густариши ҳамаҷонибаи он аст.

Шамсиҷдин Орумбекзода дар интиҳои қалом дар бораи баргузории фестивалу озмунҳо, намоишҳои марбург ба мероси фарҳанги ғайримоддӣ ва ҳамкориҳои фарҳангии Тоҷикистону созмони байналмилалии ЮНЕСКО дар доираи татбиқи лоиҳаҳои Маркази мероси фарҳанги ғайримоддии қишварҳои Осиё ва Үқёнуси Ором (ICNSCAP) ибрози назар намуда, чопи нахустшумораи силсилақитоби «Мероси фарҳанги ғайримоддӣ дар Тоҷикистон»-ро натиҷаи ҳамкориҳои судманӣ бо ин созмони бонуфузи ҷаҳонӣ медонад.

Директори генералии Маркази байналмилалии иттилоотӣ ва шабакавӣ оид ба мероси фарҳанги ғайримоддӣ дар қишварҳои Осиё ва Үқёнуси Ором таҳти назорати ЮНЕСКО Каон Ҳӯҳ бошад, лоиҳаи «Интишори китоби мероси фарҳанги ғайримоддӣ ва ҷомеа дар Тоҷикистон»-ро ҳамчун қисми дувуми лоиҳаи сесолаи «Баланд бардоштани огоҳӣ оид ба МФҴ дар Осиёи Марказӣ» дар ҳамкорӣ бо Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилооти Вазорати фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ намуда, бар он аст, ки: «Ин китоб ҳамчун як сарчашмаи муҳим доир ба мероси фарҳанги ғайримоддӣ дар Тоҷикистон зътироф шуда, аз он на танҳо пажӯҳишгарону омӯзгорони Осиёи Марказӣ, ҳамчунин ҳар шахсе, ки ба ҳифзу интиқоли мероси фарҳанги ғайримоддии тоҷикон таваҷҷӯҳ дорад, баҳравар ҳоҳад шуд».

Дилшод Раҳимов, муовини директори Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот, ки ҳамзамон мураттиб ва яке аз муаллифони ин китоб аст, дар муқаддима таҳти унвони «Мероси фарҳанги ғайримоддии ҳалқи тоҷик» бо ҷашмандозе ба таърихи омӯзишу пажӯҳиши мероси фарҳанги ғайримоддӣ дар Тоҷикистон, ҳифзи ин мероси гаронбаҳо дар шароити имрӯзаи қишвар ва саҳми Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот дар ҳифзу таблиғ ва таҳқиқи унсурҳои фарҳангии ғайримоддӣ ибрози назар намуда, зикр меқунад, ки: «Китоби «Мероси фарҳанги ғайримоддӣ дар Тоҷикистон» яке аз натиҷаҳои таҳқиқоти пайдарпайи олимони Пажӯҳишгоҳи илмӣ- тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот ва ҷанд тан аз муҳаққиқони муассисаҳои илмию фарҳангии қишвар мебошад, ки дар асоси маводи бойгонии мероси фарҳанги ғайримоддии Пажӯҳишгоҳ, адабиёти ҷопшуда ва маводи тозаи экспедитсияҳои мардумшиносию санъатшиносии бадастомада таълиф шудааст».

Тавре дар оғоз зикр кардем, китоби мавриди назар аз ҳафт бахш иборат аст. Бахши якуми он «Анъанаҳои шифоҳӣ» унвон дорад ва мақолаҳои «Алла», «Афсона», «Латифа», «Чистон», «Тезгӯяк», «Зарбулмасал», «Ҳамосаи қаҳрамонии «Гурӯлий», «Рубой», «Нақш ва нақшхонӣ» ва «Сурудҳои ҳалқӣ»-ро фаро гирифтааст. Муаллифон дар мақолаҳои хеш талош варзидаанд, ки ҳар як анъанаи шифоҳиро мавриди баррасӣ қарор дода, нақш ва аҳамияти онҳоро дар зиндагии инсон нишон диҳанд.

«Алла» яке аз жанрҳои маъмули анъанаҳои шифоҳии ҳалқи тоҷик аст, ки бо савту навои дилангезу тӯшнавоз дар сари гаҳвораи қӯдак аз ҷониби модар сароида мешавад. Суруди «Алла» бо садои ҷунбиши гаҳвора ҳамоҳанг аст, ки қӯдак бо шунидани он меҳру муҳаббат ва навозишу отифати модарро дар ҷисму ҷони худ эҳсос карда, оромишу роҳат меёбад. Аз ин ҷост, ки аҳли қалам «Алла»-ро беҳтарину шевотарин суруди зиндагибахш қаламдод кардаанд. Равоншиносону пажӯҳишгарон бар он андешаанд, ки «Алла» дар тарбияи равонии қӯдак нақши муҳим мебозад.

Дар мақола зикр шудааст, ки суруди «Алла» аз матнҳои гуногуни манзум иборат буда, «дар таркиби он рубоӣ, дубайтӣ, маснавӣ, ғазалгунаҳо низ ба назар мерасанд. Матни сурудҳои «Алла», одатан, аз ҷониби модарон эҷод шуда, баъзан аз тарафи модаркалон ва ҳоҳарон низ эҷод ва иҷро мегарданд. Матнҳо бо мурури солҳо аз як шаҳс ба шаҳси дигар, аз як насл ба насли дигар интиқол ёфта, байни мардум паҳн мешаванд ва хусусияти фолклорӣ пайдо мекунанд». Дар фарҷоми мақола намунае аз матну оҳанги суруд оварда шудааст.

Мақолаи дигари бахши «Анъанаҳои шифоҳӣ «Афсона»» унвон гирифтааст. Тавре ҳамагон воқифем, афсона аз замонҳои қадим дар байни мардуми тоҷик маъмулу машҳур буд. Аҷдоди мо афсонаро мазҳари ҳаёли расидан ба ормонҳои наҷиби хеш дармеёфт ва ба умеди рӯзу рӯзгори хушу фараҳбор дар лобалои афсонаҳои ширину рангин зиндагӣ мекард. Аз ин сабаб аст, ки афсона дар ягон давру замон мавқеи худро аз даст надодааст ва имрӯз низ дар фолклори ҳалқи тоҷик ҷойгоҳи хос дорад.

Дар мақола перомуни мазмуну мундариҷа ва навъу соҳтори афсонаҳо сухан меравад. Муаллифон се гурӯҳи афсонаҳо: тамсилӣ, сехромез ва майшӣ-реалиро номбар карда, ҳар қадоми онро бо овардани мисолҳои мушахҳас шарҳу эзоҳ додаанд.

Дигар анъанаҳои шифоҳии ин бахш, ки дар оғоз зикрашон рафт, низ ба дин минвол дар мақолаҳои дигар мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд.

Бахши дуюми китоб «Санъати иҷроӣ» унвон дорад ва аз се қисмат: Рақсҳои анъанавӣ, театр суннатӣ ва мусиқии мардумӣ иборат аст.

Дар қисмати аввал, ки «Рақсҳои анъанавӣ» ном дорад, 16 намуди рақси анъанавии тоҷикӣ дар мақолаҳои алоҳида тавсиф шудаанд. Дар мақолаҳо, асосан, дар бораи мазмуни рақсҳо, дар қадом рақс чӣ гуна сару либос ба бар кардан, дар ҳавои оҳангҳои гуногун чӣ гуна дасту по ва ё сар ҷунбонидан ва қадом рақсро дар қадом маврид иҷро кардан сухан меравад.

Мавриди зикр аст, ки аз 16 намуди рақси анъанавии зикршуда: аргӯшти масҳарабозӣ, аспакбозӣ, рақс бо қӯза, рақс бо ғижак, қошуқбозӣ, рақси остин, рақси рӯймол, чӯббозӣ, чум ҷаҳе, чум ҷакала ва қалтакбозиро метавон ном гирифт, ки имрӯз низ дар минтақаҳои гуногуни кишвар аз сӯйи мардум дар ҷашну сурҳо, базмҳо ва дигар маҳфилу нишастҳо ва аз ҷониби ҳунармандони

касбӣ дар саҳнаи театрҳо, инчунин дар саҳнаи базмгоҳҳои шаҳру навоҳии ҷумҳурий ҳангоми таҷлил кардани ҷашиҳои бузурги милливу давлатӣ бо савту шеваҳои гуногун иҷро карда мешаванд.

Номгӯи дигари рақсҳо ба мисли пойамал, найбозӣ, арѓушти ошпазӣ, юрмонбозӣ ва кордбозиро дар ҷашну сурҳо мардуми деҳу маҳалҳои алоҳидаи Тоҷикистон иҷро мекунанду бас.

Дар қисмати дуюми «Санъати иҷрой», ки «Театри суннатӣ» унвон дорад, ба драммаи ҳалқӣ, дорбозӣ ва бобопирак ошноии бештар пайдо мекунем. Дар ин қисмат бамаврид зикр шудааст, ки «Театрҳои ҳалқӣ то миёнаҳои асри 20 маъмул буданд ва баъдан бо ривоҷ ёфтани театри замонавии қасбӣ, ба вучӯд омадани намудҳои дигари санъат (кино, сирқ, театри луҳтак) ва воситаҳои пахши асарҳои бадеиҷо ҳунарӣ, аз телевизион ва радио, театри суннатии мардумӣ рӯ ба инқироз овард».

Қисмати сеюми ин баҳш «Мусиқии мардумӣ» унвон дорад, ки дар он навъу намудҳои «Созҳои мусиқии миллий», силсилаи суруду рақсҳои «Мавриғӣ», мусиқии суннатии «Шашмақом», мусиқии суннатии шифоҳии «Фалак» ва мусиқии адабии ҳалқии «Маддоҳӣ» мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтаанд. Аз ин миён перомуни «Шашмақом» ва «Фалак» метавон маълумоти бештаре пайдо намуд.

«Шашмақом», тавре аз номаш бар меояд, «аз шаш мақом: Бузург, Рост, Наво, Дугоҳ, Сегоҳ ва «Ироқ» иборат аст. Ҳар мақом ба тарзи силсилавӣ ва низоми муайян мураттаб шуда, аз наволҳои гӯшнавоз ва суруду таронаҳои дилангез таркиб ёфта, дорои қоидаҳои маҳсуси лаҳниу зарбӣ ва шаклбандии ба худ хос мебошад. Матни онҳо беҳтарин дурдонаҳои назми адабиёти классикии ҳазорсолаи ҳалқамонро дар бар гирифтаанд».

Муаллифон дар мақолаи «Шашмақом» оид ба хидмати бузурги ниёғони тамаддунофарамон, шурӯъ аз Борбаду Рӯдакӣ то Сойибу Сайидо ва дигарон дар ривоҷу равнақи суруду тарона ва савту навои ин шоҳасари безаволи мусиқии суннатии тоҷик ҳарф зада, зикр мекунанд, ки ба хотири ҳифз ва барои насли имрӯзу фардо ба ёдгор гузоштани мусиқии «Шашмақом» устодони барҷастаи санъати мақомхонӣ: Бобоқул Файзуллоев, Шоҳназар Соҳибов ва Фазлиддин Шаҳобов бо ибтикори устод Айнӣ ва дастгирии бевоситаи академик Бобоҷон Гафуров, ки он замон роҳбари ҳукумати Тоҷикистон буд, ин шоҳасари мусиқии суннатиро ба нога дароварда, дар 5 ҷилд ба ҷон расониданд.

Дар даврони соҳибистиқлолӣ «бо фармони Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий, Пешвои миллат, Президенти кишвар, муҳтарам Эмомалий Раҳмон 12 майи соли 2000 ба дастаи мақомхонони назди Кумитаи радио ва телевизиони тоҷик мақоми давлатӣ ва номи устоди забардасти «Шашмақом» Фазлиддин Шаҳобов дода шуда, ин рӯз ҳамасола дар саросари кишвар чун «Рӯзи Шашмақом» таҷлил мегардад».

Мавриди ифтихору сарафrozист, ки «соли 2003 бо пешниҳоди ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Ўзбекистон «Шашмақом» ҳамчун шоҳкории мероси фарҳанги гайримоддӣ ба Феҳристи шоҳасарҳои созмони байналмилалии ЮНЕСКО ворид карда шуд».

«Шашмақом» шоҳасари безаволи мусиқии суннатӣ, ки аз ниёғони тамаддунофарамон ба ёдгор мондааст, дар гузашта, имрӯз ва оянда муаррифгари фарҳанги миллати тоҷик ба ҷаҳониён буду ҳаст ва хоҳад буд.

Дар қисмати чоруми бахши «Санъати ичрой» сухан дар бораи мусиқии суннатии шифоҳии мардуми тоҷик «Фалак» меравад. Дар мақола зикр шудааст, ки фалаксарой дар миёни мардуми тоҷик, бавежа мардуми қӯҳистон, аз қадимулайём маъмул буд. Мардум розу ниёзи хешро тавассути сурудҳои фалакӣ ба ҳудованд мерасониданд. Матни сурудҳои фалакӣ аз рубоиву дубайтиҳои ҳалқӣ интиҳоб мешуд ва аксари сурудҳоро фалаксароён бидуни истифода аз созҳои мусиқӣ ичро мекарданд. Бо гузашти айём «Фалак» равнақу ривоҷ ёфт ва дар фалаксарой созҳои мусиқӣ мавриди истифода қарор гирифтанд. «Аз рӯи анъана «Фалак»-ро бо ҳамовозии созҳои мусиқии дутор (думбура), ғижак, най (тутак), сетор ва рубоби бадаҳшонӣ бо ҳамсадоии дафу таблак ичро мекунанд». Оид ба бахшҳои «Фалак» (созию овозӣ), навъҳои он (даштӣ, роғӣ, дарвазӣ, афғонӣ (бадаҳшонӣ) ва қӯҳистонӣ, инчунин ҳусусиятҳои хоси фалак, донаңдагону иҷроқунаңдагони санъати фалаксарой метавон аз ин мақола маълумоти бештаре ба даст овард.

Тавре муаллифон зикр мекунанд ва мо ҳамагон низ огоҳем, бо ибтикори Пешвои миллат муҳтарам Эмомалий Раҳмон «ба ансамбли «Фалак» мақоми давлатӣ дода шуд, ки ҳоло дар назди Кумигтаи радио ва телевизиони Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият дорад. Инчунин бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8 августи соли 2007, ҳар сол 10 октябр ҳамчун «Рӯзи Фалак» ҷаши гирифта мешавад».

Дар бахши сеюми китоб, ки «Ҷашну маросимҳои анъанавӣ» унвон дорад, оид ба ҷашну маросимҳои мавсимиӣ ва тақвими: Гулгардонӣ, Наврӯз, Суманакпазӣ, Ашаглон, Иди Рамазон, Иди Қурбон, Ҷашни Меҳргон ва маросимҳои майшиву ҳонаводагӣ: Ҷашни арӯсӣ, Гулбазм, Равғанрезон, Саломномаҳонӣ, Гаҳворабандон, Ҳатнасур, Оши наҳор, Маросимҳои азодорӣ метавон огоҳии бештаре пайдо кард. Муаллифон талош варзидаанд, ки бо истифода аз маъхазҳои мұytамади илмӣ ҷашну маросимҳои анъанавиро таҳлил намуда, шарҳу эзоҳ диҳанд.

Дар бораи тақвимҳои анъанавии мардумӣ, гаштак, мӯйбоғӣ, чойхона, ҳашар, либосҳои миллии тоҷикӣ ва тибби ҳалқӣ аз бахши чоруми китоб, ки «Донишҳои суннатӣ ва таҷрибаҳои иҷтимоӣ» унвон дорад, метавон маълумоти коғӣ пайдо кард.

Бахши панҷуми китоб «Касбу ҳунарҳои анъанавӣ» унвон дорад. Бо пешниҳоди Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий-Пешвои миллат, Президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалий Раҳмон Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон шудани соли 2018 гувоҳи мавриди таваҷҷуҳи беши Ҳукумати Тоҷикистон қарор доштани соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ буда, ҳамзамон нишони арҷ гузоштан ба ҳунару ҳунарманд ва мероси фарҳангии миллати тамаддунофари тоҷик аст. Номгӯйи касбу ҳунарҳои анъанавӣ, ки мероси гаронбаҳои фарҳангӣ ғайримоддии миллати тоҷик маҳсуб мейбанд, зиёданд ва ҳушбахтона, имрӯзҳо - дар даврони соҳибистиқлол, рӯ ба афзоиш доранд. Дар бахши «Касбу ҳунарҳои анъанавӣ»-и китоби мавриди назар 34 намуди ҳунарҳои мардумӣ номбар шуда, мавриди инъикос қарор гирифтаанд. Касбу ҳунарҳои анъанавии адресу атласбоғӣ, қолинбоғӣ, зардӯзӣ, гулдӯзӣ, чакан, оҳангарӣ, заргарӣ, кордсозӣ, канҷакорӣ, кулолӣ, сандуқсозӣ, гаҳворасозӣ, табақтарошӣ ва ғайратро метавон номбар кард, ки на танҳо манбаи даромаду рӯзгузаронии ҳунармандони ҳалқӣ ва таъмини рӯзгори моддии мардум бо

маҳсулоти ҳунармандӣ ба ҳисоб мераванд, балки муаррифари мероси фарҳанги ғайримоддии миллати тоҷик ба ҷаҳониён низ мебошанд.

Дар мақолаи «Адресас ва атласбоғӣ» перомуни тору пуди атласу адрес, усули бофтан, шакл, ранг, ороиши ин матоъҳо бо нақшу нигор ва либосҳои, аз ин матоъҳо дӯхташуда, маълумоти муфассал метавон дарёфт. Муаллифони мақола зикр меқунанд, ки «ҳоло дар корхонаҳои абрешимбоғии шаҳру ноҳияҳои кишвар беш аз 30 наవъи атласро истеҳсол менамоянд. Атласҳои машҳур бо номҳои «Баҳори Тоҷикистон», «Ҷавонӣ», «Тӯхфа», «Тӯёна», «Муҳаббат» ва ғайра номгузорӣ шудаанд». Дигар қасбу ҳунарҳои мардумӣ низ ба ин минвол дар мақолаҳои ин баҳш таҳлилу тавсиф шудаанд..

Дар баҳши шашуми китоб перомуни, хӯрокҳои суннатӣ: нон ва анвои он, хӯрокҳои ҳамирӣ, таомҳои шириву гуштӣ, оши палав, анвои шурбо, нӯшокиҳо ва шириниҳои анъанавӣ сухан меравад. Дар бораи таркиб, тарзи тайёр кардан, навъ ва хусусиятҳои ба ҳуд ҳоси хӯрокҳои суннатии зикршуда аз ин баҳш метавон маълумот муфассал гирифт.

Баҳши ҳафтум ё охирини китоб, ки «Варзиши суннатӣ ва бозиҳои бачагона» ном гирифтааст, дар бораи 21 намуди варзиш ва бозиҳо: гӯштингирӣ, камонварӣ, ҷавгонбозӣ, бузкашӣ, бодбаракбозӣ, чилликбозӣ, донакбозӣ, «ана боғ», «бедона парид», ғачабозӣ, қадудуздак, палабарақ, ҷамбул-ҷамбул, ҷормағзбозӣ, рустшавакон, сангчиликбозӣ, лӯхтакбозӣ, нардбозӣ, буҷулбозӣ, тухмбозӣ ва баңдашӣ, ҳикоят меқунад.

Пас аз мутолиаи китobi «Мероси фарҳанги ғайримоддӣ дар Тоҷикистон» ба ҳулосае метавон расид, ки он натиҷаи ковишиҳои илми олимони ПИТФИ аст, ки қатъи назар аз баъзе камбудиҳои техникиву лафзӣ ва яқрангии мақолаҳо қимати баланди илмиву таъриҳӣ ва фарҳангӣ дорад. Дар он фарҳанги ғайримоддии миллати тоҷик, аз даврони бостон то имрӯз, инъикос гардидааст. Расму тасвирҳое, ки дар китоб истифода шадаанд, ба он шукуҳу фар баҳшида, қиматашро дучанд намудаанд.

Умуман китоби «Мероси фарҳанги ғайримоддӣ дар Тоҷикистон» як навъ сарчашмаи мӯътамади иттилооту маълумот доир ба мероси фарҳанги ғайримоддии миллати тоҷик аст, ки дар ҳифзу густариши фарҳанги ғайримоддӣ ва муаррифии он ба ҳамдиёрону ҷаҳониён аз аҳамият ҳолӣ нест.

**Давлатов Ф.**

## **ИНФОРМАЦИОННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ПО НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ**

(Рецензия на книгу «Нематериальная культура в Таджикистане» /  
Составитель Д. Рахимов: Редактор Ш. Комилзода.–Душанбе: Эр-граф, 2017 .–280  
с.)

Данная рецензия освещает и анализирует содержание книги «Нематериальная культура в Таджикистане». Рецензент, освещая содержание введения и статей отдельных разделов книги приходит к выводу, что данный труд является завершённым исследованием НИИ культуры и информации

Министерства культуры Республики Таджикистан и имеет историко-культурное научное значение для будущих исследователей отечественной и зарубежной науки в области тем нематериальной культуры. Оно является важным источником для исследователей в данной отрасли науки.

**Davlatov F.**

**A VALUABLE INFORMATIVE AND HISTORICAL SOURCE ON  
INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE**

**(Review of the book "Intangible Cultural Heritage in Tajikistan"/ Compiler  
D.Rahimov. Editor Sh.Komilzoda. – Dushanbe: R-Graph, 2017. – 280 p.)**

This review dedicated to the contents and significance of the book titled "Intangible Cultural in Tajikistan". Reviewer writing his opinion on introduction and articles of different chapters of the book, states that this book is the continuous researches of the scholars of Research Institute of Culture and Information of the Ministry of Culture of Tajikistan and has high cultural and historical values and for native and foreign scientists and researchers can be used as informative source.

**Keywords:** Tajik, culture, intangible cultural heritage, research, scientists, tradition, folk crafts, traditional meal, ritual and celebration, traditional dances, folk music.

**МУАЛЛИФОН:**

**Давлатов Ф.,** ходими илмии ПИТФИ.

**Исмоилов Ф.,** ходими илмии Институти забон ва адабиёти ба номи Абӯабдулло Рӯдакии АИ ҶТ.

**Зубайдов А.,** номзади илмҳои таърих, муовини директори ПИТФИ оид ба корҳои илмӣ.

**Исоев К.,** ходими илмии ПИТФИ.

**Комилзода Ш.,** номзади илмҳои педагогӣ, директори ПИТФИ.

**Кудбуддинов А.,** ходими пешбари илмии ПИТФИ.

**Куддус Ҷ.,** муаллими калони кафедраи рӯзноманигории телевизионии Донишгоҳи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи М.Турсунзода, сармухаррири маҷаллаи илмии «Помир».

**Муродов М.,** доктори илмҳои филологӣ, профессор, мудири шуъбаи ахбори омма ва табъу нашри ПИТФИ.

**Муродова Р.,** аспиранти ДМТ.

**Пироев С.,** ходими калони илмии шуъбаи муассисаҳои таълимии ПИТФИ.

**Раҳматзод Б.,** ходими калони илмии Маркази мероси фарҳангии тоҷикони ПИТФИ.

**Рахимӣ Д.**, номзади илмҳои филология, муовини директори ПИТФИ оид ба корҳои методӣ.

**Раҷабова Н.** мудири кафедраи китобдорӣ ва библиографияшиносии ДДФСТ ба номи М. Турсунзода.

**Ритов М. Ю.**, номзади илмҳои техникиӣ, дотсенти Донишгоҳи давлатии техникии Брянск, мудири кафедраи низоми амнияти иттилоотӣ.

**Умарова Н.**, аспиранти Институти забон ва адабиёти ба номи Абӯабдулло Рӯдакии АИ ҶТ.

**Ҳалимов Ҷ.**, аспиранти кафедраи «Низоми амнияти иттилоотӣ» - и Донишгоҳи давлатии техникии Брянск.

### АВТОРЫ:

**Давлатов Ф.**, научный сотрудник НИИКИ.

**Исмоилов Ф.**, научный сотрудник Института языка и литературы им. Рудаки АН РТ.

**Зубайдов А.**, кандидат исторических наук, заместителя директора НИИКИ по научной работе.

**Исаев К.**, научный сотрудник НИИКИ.

**Комилзода Ш.**, кандидат педагогических наук, директор НИИКИ.

**Кудбуддинов А.**, ведущий научный сотрудник НИИКИ.

**Кудус Дж.**, ст. преподаватель кафедры телевизионной журналистики Таджикского государственного института культуры и искусства им. М.Турсунзаде, главный редактор литературного журнала «Памир».

**Муродов М.**, доктор филологических наук, профессор, зав.отделом СМИ и издательского дела НИИКИ.

**Муродова Р.**, аспирантка ТНУ.

**Пироев С.**, старший научный сотрудник научно-методического отдела НИИКИ.

**Рахматзод Б.**, старший научный сотрудник Центра культурного наследия таджиков НИИКИ.

**Рахими Д.**, кандидат филологических наук, заместитель директора НИИКИ по методической работе.

**Раджабова Н.**, зав. кафедрой библиотековедения и библиографоведения ТГИКИ им. Мирзо Турсунзода.

**Рытов М.**, кандидат технических наук, доцент Брянского государственного технического университета, заведующий кафедрой «СИБ»

**Сайдалиева С. С.** ассистент кафедры таджикского языка КГУ имени Абуабдулло Рӯдаки.

**Умарова Н.**, аспирантка Института языка и литературы им. Рудаки АН РТ.

**Ҳалимов Ҷ.** аспирант кафедры «Системы информационной безопасности» Брянского государственного технического университета.

### AUTHORS:

**Davlatov F.**, Researcher of the of the Department of Mass Media and Publishing issues of the RICI.

**Halimov J. M.**, Post-graduate student of the department "Information Security Systems" of the Bryansk State Technical University.

**Ismoilzoda F.** Researcher at Rudaki Institute of Language and Literature of the Academy of Sciences of RT.

**Isoev Q.**, Senior researcher of the of the Department of Mass Media and Publishing issues of the RICI.

**Farangis F.** researcher of the department of Art Studies of the RICI.

**Komilzoda Sh.**, Candidate in pedagogical studies. Director of the Research Institute of Culture.

**Kudbuddinov A.**, Leading researcher of the of the Department of Mass Media and Publishing issues of the RICI.

**Kuddus J.**, Senior teacher of TV journalism department of the Tajik State institute of culture and art named after Mirzo Tursunzade, Editor in chief of literary magazine "Pamir".

**Murodov M.**, Doctor of philological studies, Head of the Department of Mass Media and Publishing issues of the RICI.

**Murodova P.**, Aspirant of the Tajik National University.

**Pirov S.**, Senior researcher of the Scientific and methodical Department of the RICI.

**Rahimov D.**, Candidate in philological studies, Deputy-director on methodical issues of the RICI.

**Rahmatzod B.** Senior researcher of the Center for Cultural Heritage of Tajiks of the RICI.

**Rajabova N.** Head of the Department of Library and bibliography studies of the Tajik State institute of culture and art named after Mirzo Tursunzade,

**Ritov M.U.** Candidate of technical studies, Associate professor of the Department of Information Security Systems of the Bryansk State Technical University.

**Saydalieva S.** Assistant of the Department of Tajik language of the Bokhtar Satate University named after Abuabdullo Rudaki.

**Sharifzoda F.**, Candidate in historical studies, Scientific Expert at the National Museum of Tajikistan.

**Zubaydov A.** Candidate in historical studies, Deputy Director of the RICI.

**Sharifzoda F.**, Candidate in historical studies, Scientific Expert at the National Museum of Tajikistan.

**Zubaydov A.** Candidate in historical studies, Deputy Director of the RICI.

## **МУНДАРИЧА**

### **Фарҳангшиносӣ**

**Комилзода Ш., Исоеев Қ.** Сиёсати фарҳангӣ омили субот ва пешрафти чомеа.....

### **Китобшиносӣ, китобхонашиносӣ ва библиографияшиносӣ**

**Раҷабова Н.** Идораи ҷараёнҳои инноватсионӣ дар китобхонаҳои деҳот.....  
**Умарова Н.** Истифодай технологияи иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар фаъолияти китобхонаҳо.....

### **Матбуоти даврӣ**

**Муродов М., Қудбүддинов А.** Баъзе омилҳои рушди матбуоти маҳаллӣ.....  
**Муродова Р.** Методҳои сотсиологӣ дар инъикоси воқеиёти фарҳангӣ.....

### **Мероси фарҳанги гайримодӣ**

**Раҳматов Б.** Махсусиятҳои таомпазии миллии тоҷикон  
**Пироҷ С.** Фарҳанги ҳамсоядорӣ аз нигоҳи ниёғон.....

### **Санъатшиносӣ**

**Зубайдов А** Мавқеи ашъори Сайидо дар санъати мусиқии тоҷик.....  
**Қуддус Ҷ.** Асарҳои саҳнавии телевизионӣ ҳамчун унсури фарҳангсози чомеа...  
**Фарангис Ф.** Дар шинохти Ҷӯрабек Муродов.....

### **Фолклор ва адабиёт**

**Раҳимов Д.** Мавқеи зооморфизм дар афсонаҳои сеҳромези тоҷикӣ.....  
**Исмоилов Ф** Инъикоси одобу русуми азодорӣ дар ашъори Рӯдакӣ.....

### **Фарҳанги иттилоотӣ**

**Ҳалимов Ҷ.М., Рытов М. Ю.** Масоили фарҳанги иттилоотии низоми молиявии tfmis sgb.net .....

### **Тақриз**

**Ҷумъаев М.** Қадамҳои устувор дар пайраҳаи илм.....  
**Давлатов Ф.** Сарчашмаи мультамади иттилоотиву таърихӣ доир ба фарҳанги гайримодӣ.....

**Муаллифон**.....

## **СОДЕРЖАНИЕ**

### **Культурология**

**Комилзода Ш., Исоев К.** Культурная политика как фактор стабильности и развития общества.....

### **Книговедение, библиотековедение и библиографоведение**

**Раджабова Н.** Управление инновационными процессами в сельских библиотеках....

**Умарова Н.** Использование информационно-коммуникационной технологии в деятельности библиотек.....

### **Периодическая печать**

**Муродов М., Кудбуддинов А.** Некоторые факторы развития местной печати....

**Муродова Р.** Социологические методы в отражении культурных событий .....

### **Нематериальное культурное наследие**

**Рахматзод Б.** Особенности таджикской национальной кухни.....

**Пироев С.** Культура соседства с точки зрения предков.....

### **Искусствоведение**

**Зубайди А.** Место поэзии Сайидо в таджикском музыкальном искусстве.....

**Куддус Дж.** Сценические произведения таджикского телевидения как культуроформирующий элемент.....

**Фарангис Ф. О** Джурабеке Муродове.....

### **Фолклор и литература**

**Рахимов Д.** Место зооморфизма в таджикских волшебных сказках.....  
**Исмоилов Ф.** Отражение траурных обычаев и обрядов в стихах Рудаки.....

### **Информационная культура**

**Халимов Д. М., Рытов М. Ю.** Проблемы информационной культуры финансовой системы tfmis sgb.net

.....  
**Авторы.....**

## **CONTENTS**

### **Cultural studies**

**Komilzoda Sh.**

**Isoev Q.** Cultural politics as the factor of peace and development of society  
.....

### **Book and Library studies**

**Rajabova N.** Management of the innovative processes in rural libraries .....

**Umarova**

### **Mass Media and publication**

**Murodov M., Kutbiddinov A.** Some factors of development of the local newspapers ....

**Murodova R.** Reflection of cultural events in sociological methods ...

### **Intangible Culture**

**Rahmatzod B.** Peculiarities of the Tajik national cuisine .....

**Art studies**

**Zubaydov A.** The role of poetries of Sayido in the Tajik musical art ...

**Kuddus J.** Scene performances of the Tajik television as a type culture-forming element ...

**Farangis F.** About Jurabek

Murodov.....

**Folklore and Literature**

**Rahimi D.** Zoomorphism in Tajik fairy tales .....

**Ismoilov F.** Reflection of mourning customs and rituals in the verses of Rudaki.....

**Information and Culture**

**Halimov J., Rytov M.** The problems of information culture of the financial system TFMIS.sgb.net .....

**Book review**

**Junaev M.** Steady steps in the field of science .....

**Davlatov F.** A valuable informative and historical source on intangible cultural heritage ....

**Authors.....**

**Ба таваҷҷуҳи муаллифон**

Дар маҷаллаи “Паёномони фарҳанг”, асосан, мақолаҳои фарогирањдаи таҳқиқотҳои илмӣ оид ба соҳаҳои фарҳанг, санъат, китобдорӣ, ахбори омма ва табъу нашр, ҳунарҳои мардумӣ ва ғайра, ки дар худ навғонӣ доранд, чоп карда мешаванд.

Ҳангоми ирсоли мақолаҳо муаллифон бояд қоидаҳои зеринро ҷиддан риоя намоянд:

1. Ҳаҷми мақола якҷоя бо расм, ҷадвал, диаграмма, графика ва матни анататсия бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ набояд аз 10 саҳифаи чопи компьютерӣ зиёд бошад;

2. Мақола бояд дар системаи Microsoft Word тайёр карда шавад. Дар баробари нусҳаи чопии мақола бо файлӣ зарурӣ, нусҳаи электронии он низ пешниҳод карда мешавад. Дастанвис бояд дар компьютер (тариқи Times New

Roman Tj) бо риояи ҳарфҳои андозаи 14, формати А 4, фосилаи байни сатрҳо 1,5 см., ҳошияҳо: боло - 3 см., поён -2,5 см., чап – 3 см., рост- 2 см; дар як саҳифа 30 сатр ва дар як сатр 60 аломат ҳуруфчинӣ шуда бошад. Ҳамаи саҳифаҳо бояд рақамгузорӣ карда шаванд;

3. Ҷадвалҳои ба мақола алоқаманд, бояд дар матн бо рақамҳои лотинӣ зикр шаванд, номи ҷадвал баъд аз рақами гузошта оварда шавад;

4. Дар тарафи рости болои саҳифаи якуми мақола соҳаи илме, ки дар он мақола нашон дода мешавад, як сатр поён дар қисми чапи саҳифа ТДУ, дар сатри дигар насаబ ва номи муаллиф бо зикри номи муассисаи пажӯҳишӣ ва ё таълими, суроға e-mail ва рақами телефонҳо ва пас аз он дар маркази саҳифа унвони мақола ҷой дода мешавад. Баъд аз як фосила фишурдаи мақола бо забони асл ва калидвожаҳо, баъдан матни пурра, адабиёт ва пасон фишурдаҳо бо забонҳои русӣ (агар мақола русӣ бошад, ба забони тоҷикӣ) ва англисӣ бо калидвожаҳо (8-10 калима) оварда мешавад;

5. Рӯйхати адабиёт баъд аз матни мақола бо тартиби умумӣ зикр мешавад. Он бояд на камтар аз 6-8 номгӯи адабиёти асосиро дар бар гирад. Қоиди тартиб додани рӯйхати адабиёт дар шакли насабу номи муаллиф, унвони асар, маҳалли нашр, нашриёт, соли нашр, ҷилд ва ё шумора, теъдоди умумии саҳифаҳо ва ё саҳифаҳои мақола бояд риоя шавад. Иқтибосҳо дар матн бо ишораи қафсайни росткунҷа ба таври мисол [1] [1, 3] нишон дода шаванд. Пеш аз маҳалли нашр аломати нуқта тире (. –), байни маҳалли нашр ва нашриёт аломати баён (:), пеш аз соли нашр вергул (,) ва пеш аз саҳифаи умумӣ (. –) гузошта мешавад. Иқтибос аз корҳои интишорнаёфта иҷозат дода намешавад.

6. Мақолаҳои илмие, ки ба идораи нашрия ворид мешаванд, бояд хуносай коршиносон ва ё такризи мутахассисони соҳаро доир ба зарурати нашри он дошта бошанд;

7. Ҳайати таҳририя ҳуқуқ дорад, ки матни мақолаҳои илмиро таҳрир ва ихтиisor кунад ва ё онро дар бойгонии худ нигоҳ дорад. Дар ҳолати ба муаллиф баргардонидани мақола барои тақмил таърихи қабули он ва рӯзи пешниҳоди матни ниҳоии мақола муайян мегардад. Мақолаҳое, ки ба талаботи зикршуда мувоғиқ нестанд, ҳайати таҳририя намепазираад;

8. Дар мавриди аз ҷониби ҳайати таҳририя ба муаллиф баргардонидани мақола, танҳо як нусҳаи он дода шуда, нашрия зарур намедонаад, ки доир ба сабабҳои баргардонидани он бо муаллиф баҳс намояд. Матни мақолаи фиристонидашуда бояд ислоҳи ниҳоӣ дошта, ҷиддан таҳия ва бо имзои муаллиф (-он) супорида шавад. Дар мақолаи муштарақ бояд имзои ҳамаи муаллифон бошад.

*Суроғи мо: Душанбе, хиёбони Н. Карбоев, 17 (оишёнаи 2), ПИТФИ, шуъбаи аҳбори омма. Тел.: (+992 37) 233-84-58; email: mirodi@mail.ru*

## К сведению авторов

В научном журнале “Вестник культуры” печатаются статьи содержащие результаты научных исследований по гуманитарным наукам: культуре, искусству, билиотековедению, СМИ и печатные издания, народные ремесла и другие, имеющие новизну.

При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать следующие правила:

1. Объём статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотации на таджикском, русском и английском языках;
2. Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word. Одновременно с распечаткой статьи сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть отпечатана на компьютере ( гарнитура Times New Roman Тj, шрифт14, формат А 4, интервал 1,5, поля: верхнее-3 см., нижнее-2,5 см., левое-3 см., правое-2см; на одном листе 30 строк, в одной строке 60 знаков), все листы статьи должны быть пронумерованы;
3. Таблицы в статье должны быть указаны латинскими цифрами, вначале цифра таблицы, затем ее наименование;
4. Справа сверху 1-ой страницы указывается отрасль науки, ниже имя и фамилия автора, затем название организации, адрес, e-mail, номер телефона, затем по центру страницы указывается наименование статьи. Далее через пустую строку следует основной текст. В конце статьи после списка литературы приводятся аннотации на русском и английском языке и ключевые слова (8-10 слов);
5. Список литературы указывается в общем порядке после основного текста статьи. Авторы должны соблюдать правила составления списка использованной литературы. Он должен содержать не менее 6-8 наименований литературы. Правила составления списка литературы в следующей форме: фамилия, имя. Название, место издания: издательство, год издания, том или номер, общее количество страниц или страницы статьи. Сноски показывать в квадратных скобках по примеру [1] [1, 3]. Перед местом издательства ставится точка тире (.-), местом издательства ставится двоеточие (:), перед годом издания ставится запятая (,) и пред общем количеством страниц ставится (.-).
6. Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь экспертное заключение и отзыв специалистов о публикации;
7. Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные изменения статьи;
8. В случае возвращения редколлегией публикации автору статьи для доработки, автор вносит изменения в текст статьи, редактирует. Окончательный вариант статьи должен быть подписан автором или соавторами. Статьи, не отвечающим правилам, редколлегией не принимаются.

*Наш адрес: Душанбе, проспект Н. Каробаева, 17 (2 этаж), НИИКИ, отдел средств массовой информации. Тел.: (+992 37) 233-84-58; email: mirodi@mail.ru*